



15  
БАҲОРИ  
ИСТИҚЛОЛ

ДУШАНБЕ  
«АДИБ»  
2006

*Ин китоб бо дастгирии  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
мӯҳтаррам Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов  
ба табъ расидааст*

Ҳайати таҳрир: *Қароматулло Олимов, Амирхон  
Аҳмадхонов, Мехмон Бахтий,  
Ато Ҳамдам, Абдулҳамид Самад,  
Сайдалий Маъмур*

Мураттиб ва  
муҳаррир: *Сайдалий Маъмур*

П-22    **15-баҳори Истиқлол (наср ва назм).**  
— Душанбе: «Адиб», 2006, 392 саҳ.

«15-баҳори Истиқлол» мачмӯаи дастҷамъӣ буда, очерк, эссе, қайдҳо ва манзумаву шеърҳои шоиру нависандагони мусосирро фаро гирифта, дар боби Ватану ватандорӣ, худогоҳиву худшиносӣ, ваҳдати миллӣ, корнамоҳои бинокорони соҳтмонҳои азим, ободиҳои кишвари маҳбуб, ки ҳама аз файзи Истиқлол аст, ҳикоят мекунад.

Китоб тӯҳфаи адабони тоҷик ба ҷашни 15-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

*«... имсол мардуми Тоҷикистон ҷаинҳои бузурги таърихии худ — 15-солагии Истиқолияти давлатӣ, Соли бузургдошти тамаддуни Ориёй, 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлобро таҷлil ҳоҳад кард. Мо ит-минони комил дорем, ки ин санаву ҷаинҳои мубораки миллӣ ба густарии ва таҳқим ёфтани худогоҳиву ҳудшиносӣ, ваҳдати миллӣ, ифтихори ватандӯс-тиву ватанпарастии ҳар як фарди Тоҷикистони соҳибистиклол мусоидат намуда, дар айни замон боиси боз ҳам ободу зебо шудани Ватани аҷдодии мо мегарданд».*

*(Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 апрели соли 2006).*

*Мөхмөн БАХТИЙ*

## ЧАВОНМАРД ОМАД БА ТАХТУ БА ТОЧ!

Аз бостон то ба имрӯз аксари шахсони маъруф ё маҳбуби таърихро, хоҳ ў шоҳ бошад, хоҳ саркардаю сарлашкар ва ё аз ахли илму фарҳанг, вазъу носозгориҳои мураккаб ва тақдирсози кишвараш, аз роҳи мубориза ва дарки ифтихордории миллӣ ва ватанпарастӣ, ба майдони шӯҳрат овардааст. Инсонҳое, ки тамоми ҳастиашонро огоҳона дар ҷараёни пурфалокату пурталотуми ҳодисаҳо мегиранд, то ки ин ҷараёни фоциаборро бар маҷрои ором ва созандаю дилҳоҳи зиндагӣ равона кунанд. Ин иқдом часорат, мардонагии бузург, як рӯю як забон доштан ва ифтихордории бошуҷоатро меҳоҳад. Ин роҳ ва ин майдон насиби на ҳар орзупарвари бечуръат ва шерони хомтамаъи майдонғарib гардидааст. Дар ҷилди ин фикру андеша ҳоло ҷанд ҳарфе, ки мегӯям аз дидгоҳи мушоҳидаҳои даҳсолаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҷангзада мегӯям. Мушоҳидае, ки ҳаргиз ба хотири мансабу мақомҳоҳӣ наҳоҳад буд. Зоро ба синну сол аз доираи ин ҳама ҷоҳталашибу мақомҳоҳӣ гузаштаам. Агар ба ҷое, ё мақоме расида бошам, яқин ба хотири ҷанд асаре, ки аз роҳи ифтихор ва дӯстдорӣ ба миллату ба Ватан рӯи қоғаз омадааст. Шояд саволе ҳам ба миён биёд, ки ҷаро мақолае ё шеъре дар ситоиши Президенти кишвар солҳое, ки намояндаи мардумӣ дар парламент ва узви раёсати он будед, нанавиштед? Бале, ба он хотир нанавиштам, ки сабақҳои таъриҳи моро бисёр ҳушдор додааст. Нанавиштам, ҳанӯз боварам намеомад, ки он айём ин ҷавонмарди часур бори гаронero, ки бар дӯш бардоштанианд, оё ба манзили муроди мо мерасонда бошанд. Нанавиштам, ки ин ҷавонмарди ватанпараст дар



чараёни пурмавчи дарёи таърифу тавсифҳои бамавриду бемавриди рӯзномаю маҷаллаҳо, радиову телевизион ва минбарҳои хурду бузург илоҳо гарқ нашаванд. Чаро ки байзэ аз сарварони дирӯз ва имрӯзи кишварҳои мухталиф сармасти ситоишу парастишҳои ғаразноки ҳадафдорона гардида, мамлакат ва мардумонашонро ба ҳоли ногувор мондаанд. Нанавиштам, ҳанӯз боварам намеомад, ки ин ҷавонпаҳлавони дар майдони бераҳми сиёsatбозиҳои бузург ноозмуд, илоҳо худ аз пой наафтанд ва миёни мо низ нашкананд.

Шукри беҳад, мебинем имрӯз аз ин майдони пурхатару пурмоcharo бо сарбаландӣ берун меоянд ва он бори гаронero, ки аз оғози кор бар дӯsh бардошта буданд, бо меҳру садоқати ватанпарастӣ ба манзили мурод мебаранд. Ин бори гарон чӣ гуна борест, ки мисол овардан меҳоҳем?

а) Пеш аз ҳама бо дили гарм rӯ ба мардуми азияткашидаи Тоҷикистон овардану савганд ёд кардан дар иҷlosияи 16-уми таърихии дар Ҳучанд барпогардида.

б) Аз ихтилофҳои минтақавӣ ва пора-пора гаштан огоҳона ва далерона ҳифз доштани Тоҷикистон.

в) Дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ба марҳалаи душвортарин пайвастан, яъне оғоз намудани музокироти байни тоҷикон ва расидан ба имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ.

г) Ба Ватан баргардонидани гурезаҳои иҷборӣ ва ба пайкари заҳмини онҳо дармон ҷустан.

д) Асос гузоштани иттиҳоди мардумӣ бо номи Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.

е) Дар rӯhi ифтихордории миллӣ, аз роҳи ҳақиқати таърихӣ, ташвиқ кардани омма ва ба ҳам овардани ҷомеа.



ё) Гузаронидани ҷашинон бошукӯҳи истиқлолияти Тоҷикистон, аҳли илму фарҳанг ва ҷашини дар таърихи ҳалқи тоҷик беназири 1100-солагии давлатдории Сомониён.

ж) Захмати фаровон қашидан дар роҳи ба низом овардани иқтисодӣ ёт, тадбир ҷустан дар кори паст кардани ҳолати вазнини камбизоатӣ ва рӯ овардан ба созандагӣ.

з) Гузаронидани анҷуманҳои тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, дар дили онҳо афрухтани меҳру шафқат нисбати замини аҷдодиашон – Тоҷикистон.

и) Ҳифзи ҳуқуқҳои Тоҷикистон аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид ва созмону ҷомеаҳои башарӣ ва гайраю ва гайра...

Моҳи майи соли 1995 ҳайати Ҳукуматии гуфтушунид миёни тоҷикон, ки бандониз ҳамчун узви ҳайат бори нахуст дар он шомил будам, барои воҳӯрӣ бо ҳайати муҳолифини тоҷик ба шаҳри бостонии Кобул омад. Ин ҳайат бо сарварии мӯҳтарам Саидамир Зухуров, ду рӯз пеш то омадани Президенти кишвар, озими Кобул гашт, то ки барои корсозии ҳучҷатҳои лозима омодагӣ бигирад. Вазнинии ин иқдоми сарнавиштсоз ва пур аз фочеа будани он рӯзҳо ба ҳамагон чун дар оина пеши назар аст. Ногуфта намонад, муҳимтарин воқеаи таърихии ин музокироти расмӣ аз он иборат буд, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори нахуст бо роҳбари собиқ муҳолифони тоҷик ҷаноби Саид Абдуллоҳи Нурӣ воҳӯрданд.

Ман ҳоло аз боби хидмати беназири таърихии ин воҳӯрӣ, миёнравиҳои бародарона ва бегаразонаи собиқ Президенти Давлати Исломии Афғонистон профессор ҷаноби Бурхониддин Раббонӣ ва сарлашкари шӯҳратёру Қаҳрамони миллии Афғонистон, шодравон



Аҳмадшоҳи Масъуд, ҳарфе намегӯям. Чаро, ки ин ҳама борҳо аз роҳи воситаҳои ахбори умум ва баҳусус гузоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби Олӣ Э.Ш. Раҳмонов шарҳу баён ёфтаанд. Ман танҳо ҳамон ҳиссиёти умебахши гувороеро, ки он ҳангом вучуди моро фаро гирифта буд, изҳор карданиам. Он ҳиссиёт низ аз суханони боварибахшандо дилпурона баёndoштai Президент асос гирифта буд.

Ёд дорам, пас аз лаҳзаҳои воҳӯрии бисёр мураккаб, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов дар як фурсати барояшон кӯтоҳ моро гирд оварда, бо ҳамон ҷеҳраи ҳамеша фароҳу меҳрпарваронаи худ гуфтанд:

— Ҷангу низоъҳои мо мисли Афғонистон ва дигар кишварҳои ҷангзада тӯл намекашад. Мо ҳатман ба сулҳ меоем, зеро табиати сулҳчӯёна, раҳмдилӣ ва хиради модарзоди тоҷикии мо ба ҷангу мочаро монеъ мешавад. Ман ки дар он роҳ пайваста талошу заҳмат мекашаму андеша мекунам, дилам гувоҳӣ медиҳад. Имрӯз ҳангоми ин воҳӯрии нахустинам дар симои ҷаноби Саид Абдуллоҳи Нурӣ рӯ ба оштӣ овардан ва ба ҳам омаданро эҳсос кардам, - ва боз Президент афзуданд:

— Бубинед ҷангҳои ғаразноки минтақавӣ ва миллатгароёна шаҳри Кобули афсонавиро ба сурати ҳаробазоре табдил додааст. Ин ҳама барои мо тоҷикон барои ҳар ду ҷониб дарси ибрат аст.

Он фурсат дилам таскин ёфт ва шукуфт, ки мо дар шаҳсияти Президенти Тоҷикистон инсони воқеан бочуръат ва ватанпарастери пайдо кардем, ки бо ҷазба ва қашиши меҳрҷӯёнаи худ метавонанд муқобилон ва бегонагонро низ ба худ моил гардонанд.

Бо ҳамин ифтиҳори бузурги ватанҳоҳона ва сулҳчӯёна ҳар бор пеш аз сафар дар музокироти навбатии тоҷикон дар ин ё он кишвар, Президент маҳсус таъкид



мекарданد: «Шумо шомили хайати хукуматии музокирот ҳастед ва дар дохили Ватан. Мухолифон бошанд, берун аз Ватан. Онҳо низ мардумони мо, шаҳрвандони Тоҷикистонанд. Табиист, шояд дар мавриди баҳсу мунозираҳо ғуруру газаби онҳо бештар чӯш занад, чаро, ки онҳо бехонаю дар, берун аз Ватан ҳастанд. Азоби рӯҳӣ ва дарди онҳоро низ дарк кардан лозим. Шумо сабру таҳаммулро пеша кунед, то ки ҳар чӣ зудтар, қадам ба қадам ба сулҳ биёем. То ҷаҳониён бидонанд, ки хиради зотии тоҷикон чи сарват ва қувваи тавоноест дар муқобили ҷанг».

Бояд ифтихормандона арз кунам, ки имрӯз ба ҷойгоҳи сулҳ, якпорчагӣ ва созандагӣ расидани мо бешубҳа аз ниҳод ва амали гузаштагонамон низ бунёд гирифтааст. Оре, ҳамин табииати аҷдодии мо будааст, ки дар замонаш шоҳ Курushi Кабир бори нахуст Эъломияни ҳукуқи башар ва Созишномаи сулҳро ба оламиён пешкаш кард ва асос гузошт. Дар ҷанг муноқишае, ки Мовароуннаҳро ба парокандагӣ оварда мерасонд, Исмоили Сомонӣ ва бародари бузурги ў Наср ин ҳатари марговарро ҳис намуда аз гуноҳи ҳамдигар гузаштанд ва рӯй ба сулҳу оштӣ ниҳоданд. Дасти душманони хешро кӯтҳо соҳтанд.

Ана ба ҳамин монанд шучоати Президент буд, меҳр ба миллату кишвар буд, ки дар муқобили фишорҳои вазнини қувваҳои дохилӣ ва берунаи душманони сулҳ Тоҷикистонро аз вартай ҳалокат, пора-пора гаштан берун оварда, сулҳро таъмин ва пойдор гардонид. Сулҳеро, ки барои кишварҳои ҷангзадаи дирӯз ва имрӯзи сайёраи мо боиси гуфтугузор ва омӯзиш гардидааст.

Суҳани ҳакимонаи мардум, «Соле, ки накӯст аз баҳораш пайдост», ба оғози фаъолияти инсонҳои наҷиби хушкору хушдил низ шабоҳате дорад. Инсонҳое, ки аз



қадами аввал ва амали меҳрангезонаи хеш дар дили мардум умед месабзонанд. Магар талошу майдонгириҳои оғози соли 90-ум то миёнаҳои соли 92-юм, ки боиси хунрезию фалокатбориҳои зиёде гардидаанд, моро панд нест? Минбари парламенти Шӯрои Олий ба минбари худнамоиҳо ва дасисабозиҳо қисме аз депутатҳо табдил ёфта буд. Он айём аз минбар ва толори сессияи Шӯрои Олий мо вакilonero медиdem, ки чун хунармандони саҳна нақшҳои барҳадафу мақсадҳои ба худ мувофиқро меофариданд. Мардуми содадилу содабиро ба гирдоби мочароҳо мекашиданд.

Дар фазои ғуборолуди ҳангомаю майдонгириҳои онрӯза, ман вакилеро дидам, ки аз тариқи телевизион рӯ ба мардум оварда бо ҳисси ватанпарастию дилсӯзии тамом мегуфт:

— Ин талошҳои минбарӣ ва майдонбозиҳо оқибат фоциаҳои зиёдеро ба сари мардум меоварад. Эй бародарон, ба худ биёед, ояндаи хунрезу хатарнок ва пора-пора гаштани Тоҷикистонро пеши назар биёваред ва андеша кунед. Оё дар ҳамаи ин амал бозиҳои пасипардагӣ ва манфиатҷӯҳои душманони миллатро намебинед? Душманоне, ки садсолаҳо ташни хуни мо, забти бокимонда замини муқаддаси мо ва ҳомхайёлона аз худ шумурдани фарҳанг таърихи бостонии моянд. Ин талошҳои гурӯҳпарастию минтақаҳоҳии мо дар назди арзишҳои муқаддаси ватанпарастию ягонагии миллат ҳечанд.

Ин вакили мардумии он рӯзҳои пурмоҷаро Эмомалий Раҳмонов буд, ки дертар ӯро дар иҷлосияи 16-уми тақдирсоз ва таърихии Ҳуҷанд раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намуданд. Ман ин ҷо аз боби қашмақашиҳои зиёд ва ҷараёну андешаҳои мухталифи вакiloni сессияи 16-ум ҳарфе намегӯям,



зоро, ки борҳо дар шакли китобу маколаҳои алоҳида пешниҳоди омма гардидаанд. Фақат ҳамон ҳолати воқеӣ чун дар оина назди ҷашмонамон равшан аст, ки чанде аз довталабони пешин ва навин бар дӯш бардоштани ин бори гарони мансаби олиро ҳис намуда, худро ба канор қашиданд. Ба он хотир, ки мардуми ҳамхуну ҳамватани ба минтақаҳо, гурӯҳҳо ва сангарҳо ҷудошударо ба ҳам овардану қишварро аз ҳалқаи ҷаҳли мураккаб ва вартаи ҳалокат раҳонидан амале буд басо мушкил ва барои ҳаёти ҳуд ва аҳли ҳонадон пурхатар. Дар гумони ман, ана ҳамин ҳолати пуршиддату вазнини воқеиро ҳар бор ба ёд овардани мо айни савоб аст ва панд бар имрӯзиён ва ояндагон. Чаро, ки Эмомалий Раҳмонов он маврид на аз роҳи мансабталошию довталабӣ, балки ҳамчун як фидоии Тоҷикистон ба майдони сиёсати бисёр бераҳмии замонаи ҳунрез омад.

Сиёсатро бераҳм ва замонаро ҳунрез гуфтани мо ба он сабаб аст, ки банда қашмакашу мочаро, баҳсҳои тӯлонии гурӯҳҳо, табақаҳои ҳурду бузург ва хизбу ҳаракатҳои сиёсии он давраго равшан дар ёд дорам. Он шабу рӯз агар фазои сиёсии қишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ губоролуд гашта бошад, фазои сиёсии Тоҷикистон аз онҳо дида тиратару губоролудтар буд. Зеро гирдиҳамоҳои соддалавҳонаи тӯлонӣ, ҷангӣ ҳадафҳоҳонаи шаҳрвандӣ ва вазъи бисёр мураккаби сиёсӣ он айём Тоҷикистонро ба як қишивари бесарвару бесомон табдил дода буд. Шеър зодаи дард ва давр аст. Ман низ дар сӯѓвории он рӯзҳои пурдарду пуралам ҷанд шеъре гуфта будам ва инак намунае аз гувоҳномаи он рӯзҳо:

*Дар марғи ҷавонмардон, ман гиря қунам, эй дӯст,  
Дар ҳалқаи ҳамдардон, ман гиря қунам, эй дӯст...*



*Дунёй парешон бин, бекадрии инсон бин,  
Бар фоциаи инсон, ман гиря кунам, эй дўст...  
Дар сина табу тобам, ошуфта чу Сурхобам,  
Бар кишвари бесомон, ман гиря кунам, эй дўст.*

Бале, он шабу рӯз чомеа парешон ва кишвар бесомон буд. Ин кишвари пуразою пуралам ва пурмочаро сарвареро меҳост, ки ба захмҳои тани ў ва дарди ў даво баҳшад. Шукр ичлосияи Хучанд ин хел марди ҷонфидаю бочуръатро ба Тоҷикистон тақдим дошт.

Ман ин ҷо бамаврид медонам ҳамин ҷуръат ва хирадмандии Президентро дар як давраи ҳассоси таъриҳӣ, давраи 5 соли вакилии мардумии мо дар Маҷлиси Олий, соли 1995-2000 бо ҷанд сатри фишиурда ба хотир биёварам. Солҳое, ки бо сарварии Президент Ҳукумати Тоҷикистон ва Маҷлиси Олии он бо тамоми масъулият ва ҷиддият барои пойдории сулҳ ва ягонагии ҳамаи қавму миллати кишвар ҷаҳду талош меварзид.

Дар ин марҳалаи сарнавиштсоз ҳамчуноне, ки ман мушоҳида доштам, Маҷлиси Олий дар раванди сулҳ ва ба ҳам овардани чомеа, дар роҳи мушкилгузар ва пурфоциаи таърихи миллат бо ақидаҳои наҷиби Президенти кишвар ҳамдил ва пайванд буд. Набигзошт Маҷлиси Олий ба минбари гаразноки ҳуднамоӣ, фазилатфурӯшӣ ва талошҳои бехуда табдил ёбад ва билохира ба пойгоҳи сулҳу вахдат ва қоматафрозии Тоҷикистон осеб биёварад. Аксари вакiloni мардумӣ ва узви Раёсати Маҷлиси Олий ин ҳолати ҳассосу нозуки таърихиро равшан дарк намуданд. Ба фаъолияти сулҳчӯёна, бунёдгарона ва ватанпарваронаи Президент пайгирӣ намуданд. Ба ҳама равшан аст, ки оқибати ин ҳамдилию ҳамкориҳои судманд ба чомеа чӣ овард. Сулҳ ва ягонагӣ! Ва аз меваи навбари ин сулҳ мо дар ҷашнҳои



истиқлоли Тоҷикистон ва 1100-солагии давлатдории Сомониён баҳраёб шудем. Рамзи начиби сулху ягонагӣ ва бузургдошти давлатдории тоҷиконро дар намуди муҷассамаи олишони Исмоили Сомонӣ дар пойтаҳти азизамон дарёфтем. Алҳақ, нақшҳои ба ёдгормондаи таъриҳ гувоҳи он аст, ки миллати кӯҳантантаи созанда ва боғарҳонги тоҷик ба ин ифтиҳордории бузург сазовор ва меросдор аст.

Аз боби дигар барнома ва корҳои шоистаю умебахшона, аз боби обрӯй ва эътибори афзояндаи кишвар, ки имрӯз сарварони давлатҳои дуру наздики сайёра ва намояндагони баландмақоми онҳо пайваста равуо ва муносибатҳои дӯстонаю амалҳоҳона доранд, ҳоло дар ин гузориш андешаҳои хешро иброз намедорем. Чаро, ки аёнро ҳочат ба баён нест.

Мехостам, ин ҷо доир ба муносибати рафтори мардуми оддӣ ва қаторӣ нисбати Президент ва Президент нисбати онҳо ҷанд ҳарфе аз дидою шунида ва мушоҳидаҳои сафариам пеш биёварам. Ҷун аз доираи андеша ва муносибати мардумони заҳматкаш агар ҳарф мезада бошем бамаврид аст, як нуктаро таъкид ва ба ёд биоварем. Аҳли мақому мансаб, чуноне ки медонему мебинем, меҳоҳанд бо ҳар роҳ меҳр ва садоқати хешро ба Президенти кишвар нишон диханд. Агар он аз рӯи эътиқод бошад, мо низ ба он мансабдор ташаккур мегӯем. Зеро чи дар гузашта ва чи имрӯз на ҳар мансабдор ин амалро аз рӯи эътиқод мекунад. Ба фикри мо агар нафари мансабдор дар ҷойгоҳи роҳбарии худ мақсаду мароми сарвари кишварро оғоҳонаю самарбахшона ба иҷро расонад, меҳру садоқати хешро дар амали раванди созандагӣ ва эҷодкорӣ пешниҳод карда тавонад, ин аст садоқати ў ба Ватан ва Президент. На ба он сурате, ки дар минбарҳо бо суханони бебунёди тамаллуқкорона



чилванамой кунад. Зарур мебинам ин чо ишора кунам, ки чунин амали бо эътиқод пайвастро аз оғози музокироти точикон ман дар симои роҳбарони ҳайати давлатии музокирот, дар як марҳалаи мушкили тақдирсоз мушоҳида доштам. Бахусус ду роҳбаре, ки дар ин ҳайат ман шомил будам ва самараи кӯшишу заҳматҳои онҳоро дар роҳи амалий гаштани мақсадҳои наҷиби Президент баражло дидам. Чунин рафтор эътиқодест, ки ҷомеаи мо онро хуб дарк кард ва пазируфт.

Чунин эътиқод дар мардуми оддӣ-аҳли дехқон, коргар ва дигар шоҳаҳои поёни ҷомеа чӣ оҳанг аст? Ҷаро, ки ин табақаҳои мардум асоси пойдории ин ва ё он кишвар ҳастанд. Мехри онҳо кишварро пойдор бошад, бадҳоҳию бемеҳрии онҳо завол. Ин меҳр аз нигоҳи мо нисбати Президенти кишвар чӣ гуна меҳр аст?!

Аз 6 то 7 августи соли равон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов барои боздиҳи корӣ ба ноҳияҳои водии Раштон омаданд. Ҷаноби Олиро Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олий, мӯҳтарам Сайдулло Хайруллоев ва дигар роҳбарони масъули ҷумҳурий ҳамроҳӣ карданд. Дар ин сафар, ки банда низ ширкат доштам, аз наздик медиҳам, ки мардуми оддии заҳматкаш бо меҳри соддай бегубор, бе намоишкориҳои зоҳирпастӣ Сардори давлатро истиқбол мекарданд. Саломи онҳо ва нигоҳҳои бетамаъи пазмонгаштаи онҳо чи гарму гуворое менамуд он лаҳзахо. Миёни онҳо, яъне мардум ва Президент, Президент ва мардум меҳру дилбастагии ширине ба мисли як оҳангӣ дилкашу дилнавозе ба ҳам омада буд. Онҳо аз суханони Президент ҳаловат мебурданду гарм-гарм қарсак мезаданд, бо ишораи қаноатмандӣ маънидорона ба ҳамроҳони худ менигаристанд. Ба ин оҳанг пазироии меҳрангезонаи дутарафаро ман ҳам дар истиқболи пирони рӯзгордидаи



зодгоҳам дәҳаи Шул ва ҳам миёни мардуми зиёди варзишгоҳи шаҳраки Навобод мушоҳида доштам.

Ҳангоме ки Президенти кишвар аз фонди эҳтиётии худ барои аз нав бардоштану обод кардани бинои дар он даргириҳо ҳаробгаштаи омӯзишгоҳи педагогии шаҳраки Навобод маблағ чудо карданду аз боби дар сар то сари нохияи Раشت ва умуман водӣ дикқати ҷиддӣ додан ва бардоштани иқтисодиёт, соҳаи тандурустӣ, маориф ва фарҳанг, таъмиру азнавсозии роҳи мошингарди водии Раштон сухан меғуфтанд, дар назарам ҳамзамон рӯҳ ва қомати мардум низ бардошта мешуд. Қарсакҳои давомдори онҳо, нигоҳҳои гарму меҳрбори онҳо, хама табий ва зебо метофтад.

Ман аз ҳалқаи мардуми дар атрофи Президент гирд омада ҳудамро каме ба канор кашида, бо рафиқи овони ҷавониам Абдулваҳҳоб воҳӯрӣ кардам. Ў низ дар назарам ҳушҳол менамуд.

— Абдулваҳҳоб,—кунҷковона пурсидам аз ў,— росташа гӯй, он чи ки ман мебинам, самимона бошад, ё соҳта?

— Эҳ, кучои ин соҳтааст, додар! Мо Президентамонро на барои ҳуднамоӣ дӯст медорем. Мехри мозътиқоди мо, бовар кунед, аз таги дилай. Барои он, ки дар рафттору кирдори ў мо соҳтакориро намебинем. Ў ки моро дӯст медорад, мо ҳам ўро дӯст медорем. Аз назари ҳалқ ҳеч чиз пинҳон намемона. Раҳмонуф, Президенти соғдилу ғамхору ватанпарварай. Ин хел роҳбари дилогоҳу ба ҳалқ наздика мо орзу мекардем, додар.

Дар чамоати Ҳоит ва нохияи Ҷиргатол ҳам ман ана ҳамин хел ҳамбастагии самимиро миёни мардуми заҳматкаш ва Президент дарёфтам. Ҳамбастагие, ки бунёдаш меҳр ва эътиқод аст. Дар замини хушки беобу



беофтоб на гиёх рӯяд ва на киштаю багу рог сабз монад. Дар дили мардум меҳр ва эҳтиром сабзондан низ ба ин мисоли содда шабоҳате дорад. Обрӯй ва шўхратро бо заҳматҳои фаровон, бо дили соғу дасти ҳалол меёбанд.

Лаҳзае, ки чархбол ба майдонҷои ҷамоати Ҳоит фуруд омад, марду зан ба истиқболи Президенти кишвар шитофтанд. Пас аз меҳмоннавозии гарму чўшон ҷашми сарвари кишвар ба расму портретҳои хеш афтид, ки марду зан ба гайр аз шиору плакатҳои пурмазмун портретҳои зиёди ўро бо худ оварда буданд. Президент пеш аз он, ки ба сухан оғоз кунанд, бо табассуми малеҳи ба худ хос ба ҳозирон рӯй оварданд:

— Ана мебинед ку, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯ ба рӯи Шумо истодааст. Расмҳои маро бардошта овардан лозим набуд. Заҳмат қашидед, заҳмат! Ҳоҳиш мекунам онҳоро як тараф гузоред, то ки озодона сӯхбат кунем. Ҷӣ гуфтед?

Дар ин миён ман дехқонеро дидам, ки портрети Президентро оҳиста поён фуроварда бе ихтиёр рӯи дилаш нигоҳ дошт, ўро аз худ дур намонд. Ин манзара бароям бисёр муассир ва ҷолиб менамуд. Зеро он лаҳза кореро, ки дехқон кард, табиӣ ва аз рӯи меҳру ифтихор кард.

Ман борҳо дида ва ҳам шунидаам, ки Президент бо фармони хоса ва ҳам шахсан худашон аз раисони шаҳру ноҳияҳо ҳоҳиш кардаанд, ки расму портретҳои хурд ва калонҳачми ўро дар кӯчаю хиёбонҳо наовезанд. Мачлису маҳфилҳоро ба маросимҳои тамаллуқкорона ва хушомадгӯйҳои ҳадафкоронаю мансабҳоҳона табдил надиҳанд.

Ёд дорам, дар Ҷиргатол дар воҳӯрие, ки бисёр самимӣ ва дилкаш буд, яке аз муаллимон бо эҳтироми



тамом аз ҹашнҳои чумхурияйӣ, ки дар оянда чи тавр бояд истиқбол кунем, изҳори ақида кард. Ӯ аз роҳи меҳр дар сафи ин ҹашнҳои шукӯҳманд, ҹашнгирии 50-солагии Президентро низ ёдрас шуд. Президент ҳамон лаҳза маҷрои сухангӯии муаллимро тафйир дода гуфтанд, ки ҹашни 50-солагии маро ба ҹашнҳои расмии чумхурияйӣ ҳамроҳ накунед. Ин ҹашнро ман ҳамчун ҹашни хонаводагии худам ва хешу таборонам қабул дорам. Дар ҳақиқат ҳама шоҳиди ҳол будем, ки ҹашни 50-солагиашонро тавре ки изҳор доштанд, ҳамон сурат дар ҳалқаи наздикону пайвандон ва дӯстонашон гузарониданду бас.

Баъди бозгашт аз водии Раштонзамин дар ҷилди ҳамон барнома ва боздиди корӣ Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонов ба шаҳри бостонии Кӯлоб омаданд. То ба ин ҷо омадан доир ба шаҳри овозадори Кӯлоб ва мардумони заҳматқарини он гоҳ-гоҳ овозаҳои бардурӯғу нобарчоро қасони ҳангомаҳоҳ паҳн мекарданд. Ногуфта намонад, доир ба водии Раштон, ба хусус ҷамоати Ҳоиту атрофи он низ мочароҷӯёни «қасбӣ» ба ин монанд овозаҳоро гӯшрас мекарданд. Гӯё гурӯҳҳои саркашу марказгурез ҳанӯз ҳам вучуд дошта ба осоиши мардум ҳалал мерасонда бошанд, ба сиёсати имрӯзai Президенти кишвар ҷандон дилбастагӣ надоранд. Аммо барқасди ин ҳама овозаҳо шабро дар ҷамоати Ҳоит ҳам дар шаҳри Кӯлоб рӯз карданд. Ба доираҳои ғаразноки дохила ва беруна исбот доштанд, ки он чиро ки шумо нодида мегиред, мо дида кор мекунем.

Дар шаҳри Кӯлоб ва атрофи он воҳӯриҳо бо Сардори давлат хеле гарму самимӣ гузашт. Пиру ҷавон бо чехраю дили боз ба гузару кӯчаҳои шаҳр баромада бо рақсу суруд, гулбезию дастафшонҳои меҳрҷӯёна мекарданд. Дар воҳӯриҳои хурду



бузург Президент бо мардум рӯ ба рӯ сӯхбат дошта, ба проблема ва мушкилоти то ҳанӯз ҳалнашудаи шаҳр ва рӯзгордории шаҳрвандон мароқ зоҳир намуданд, барои корсозию ободонӣ ва пайи анҷоми онҳо дастурҳои амалӣ доданд. Дар ҳузур ва шоҳидии зиёиён, вазирон, кормандони масъули давлатӣ ва шаҳрвандон, барои ҷашнгирии 2700-солагии шаҳри бостонии Кӯлоб, дар маркази шаҳр нишонаи ёдгорӣ асос гузоштанд. Ин воқеаи бисёр муҳими таъриҳӣ дар гувоҳии меҳмонон ва шаҳрвандон дар ҳақиқат боиси ифтихору шодмонии зиёд буд.

Ба ин ҳама шодмониҳо ва воҳӯриҳо монанд Президент бо дехқонони паҳтакори колхозҳои ноҳияи Кӯлоб низ сӯхбатҳои хотирмони самимӣ доштанд. Сӯхбатҳо асосан дар доираи ҳолу рӯзгордории онҳо, вазъият ва нақшаҳои имрӯзу фардои колхозҳо ба миён меомад. Дар колхози овозадори Саид Алии Ҳамадонӣ барои домоду арӯсҳои навхона тӯҳфаҳои хотиравӣ ва бо меҳри тамом дуои падарона баҳшиданд, ки ин иқдоми нек, ба назари мо, бисёр таъсирбахшу пандомез буд ва ногуфта намонад, ин воҳӯрӣ аз барномаи бозди迪 корӣ ва расмӣ берун меомад.

Барои ман барин аҳли қалам кору рафтори гайри-ҷашмдошт ва берун аз барномавии Президент бисёр табиӣ, дилкашу мардона метобад. Масалан ғоҳе, ки барои рӯҳияи меҳмононро бардоштан ба рақс меҳезанд ва маҳфилро ҳусни дилрабо мебахшанд. Бо ҳурду қалон ба сӯхбат меомезанд, ба фикру андеша ва дарду доги онҳо даво мешаванд. Дар мавриди зарофагӣ, бе ҳеч соҳтакорӣ, аз дилу ҷон меҳанданд, ин тарзи ҳанда аз дили бегашу бекина бармеояд.

Аз салтанатронии силсилаи шоҳу амирони пешини мардуми тоҷик ва эронинажод низ чунин анъана



омадааст, ки дар маҳфилҳои унс бо тору танбӯр дар радифи хунармандон ромишгарӣ мекардаанд, шеър навишта худ ба оҳанг медаровардаанд. Соате хешро аз фишори фикру андешаҳои сангини давлату давлатдорӣ берун мегирифтаанд, то ки фардо барои хидмат ба ҷомеа рӯҳу дили солим дошта бошанд.

Ҳаробӣ овардану бадӣ кардан амалест як лаҳза, то худро як умр бадном созӣ. Аммо некӣ кардан кори ҳарсоата, ҳаррӯза ва якумра аст, ки на ҳар орзупарвар ин борро бар дӯш бардошта метавонад. Ба қавли Фр. Шиллер «Некиро фақат касе сидқан дӯст дошта метавонад, агар ў бо тамоми ҳастиаш ва бе ҳеч созишгарӣ бадиро ҷашми дидан надошта бошад».

Имрӯз ба хушбахтии мардуми Тоҷикистон Президенти кишвар бо нақӯкориҳои хеш ва гурури шоистаю шучоати бемонанд ба инсонҳои бадҳоҳу бадкирдор, торочгарони молу мулк, душманони ошкору пинҳонкори мамлакат садди роҳ мешаванд, то ки мардум дар амон ва рӯзгорашон хушу пурфайз бошад. Ҳамчунин Тоҷикистони соҳибиستикӯли демократӣ дар радифи кишварҳои ободу пешоҳангӣ ҷаҳон як умр ҷой ва мақоми хоса дошта бошад.

*Ноябрни соли 2002*





## РОХИ АБРЕШИМ (Рубоиҳо)

Күшшиши Роҳи Абрешим ҳамчу роҳи фардои точикон фархунда бод!

Аз Яхчи Пойен то Зигар ҷои касногузар буд. Мушкилоти он ба шаклу устура ба эътиқод ва боварҳои мардум даромадааст. Аз Яхчи Пойен устура оғоз мешавад: Даҳани Аҷдаҳо, Девдара, Обчак, Тиёқпарто, Ҷон дар кафи даст, Аллоҳ Акбар, Камарбанд. Ҳамон нуқтаи ҷуғрофии Иронвич, ки муҳаққиқон мечустанд, ҳамин аст. Пули Чимнот, қиссаи обу аҷдаҳо ва гайра.

Ва ин роҳи васл ба сӯи асл аст!

Моем ниҳода сина бар синаи санг,  
Ҷӯем таҷаллие зи ойинаи санг.  
МО санг шудему санги мо об нашуд,  
Аз меҳри гияҳ амону аз кинаи санг!

Роҳе, ки зи Коми Аҷдаҳо мегузарад,  
Аз он дами субҳидам даҳо мегузарад.  
Зоди сафараш ниҳод дар мулки Шикай,  
Аз раҳгузараш оби бақо мегузарад.

Дар Девдара парӣ надидаст касе,  
Аз нахлу умед бар начидаст касе.  
Бо фотиха бигзашт аз ин ҷой ҳаме,  
Бо қатра зи Обчак чакидаст касе.

Афтида асо ба обу шаҳпул нашуд,  
Умру самараш ба арзи қаҷқӯл нашуд.



Гар роҳ набуд, мо ҳама роҳ шудем,  
Аз ҳосили умри рафта маҳсул нашуд.

Аз марҳалае ба ном Аллоҳ Акбар,  
Моро бирасон ба сӯи чархи ахзар.  
Омад ҳадасе, ки солики роҳгузар,  
Аз ҷоҳ бурун омадӣ, аз Моҳ гузар!

Ин роҳи ҳакиқат аст, афсона кучост,  
Чон дар кафи дасти мост, ҷонона кучост?  
Як умр дар ин ҷода иморат кардем,  
Паймон нашикастӣ, ёр паймона кучост?

Афсӯс, зи раҳравон на по монд, на пай,  
На нашъаи май бачост, на нолай най.  
Ёрон ҳама ҷодаҳои худро бурданд,  
Ку Борбаде, ки ояд аз шаҳри Нусай?

Ин Даشتӣ Ҷам аст, ҷоми Ҷамшед биё҆р!  
Эй мурғи сахар, бихону хуршед биё҆р!  
Дар Руму Араб агар надорӣ дасте,  
Шо-носири дигаре зи Ёгед биё҆р!

Дар кӯҳи Камарбанд камар боз макун,  
Дар зери самои танг парвоз макун.  
Уммеди Зигар расиданатро чи бурӣ?  
Дар нимараҳӣ, раҳи нав оғоз макун!

Меъмори азал ачаб раҳе сохтааст,  
Меъмори наве тарҳи нав андохтааст.  
Дар рӯи замин чунин раҳе нест, биё,  
Меъмор чу кӯҳ қомат афрохтааст!



## **ОИНИ ВАХДАТ**

Рамузи Вахдат аз Наврӯз омӯз,  
Ва ё аз тифли навомӯз омӯз.  
Зудудан дудаҳои осмонро  
Ба зери осмон аз рӯз омӯз.

Рамузи Вахдати Олам ҳамин аст,  
Нумӯи сабза аз лутфи замин аст.  
Гаҳе борону гоҳе хок борад,  
Чӣ ҷархишишҳо, ки дар ҷарҳи барин аст.

Замини ташна рӯзе об ёбад,  
Чу ринде, ки шароби ноб ёбад,  
Зи ҷархишишҳо сар ё ҷарҳи ахзар,  
Саҳар Ҳуршеду шаб Маҳтоб ёбад.

Ту Вахдат аз дили бекина омӯз,  
Намуди ростӣ з-оина омӯз.  
Нигаҳдории оини ҳақиқат  
Зи бишкан-бишкани порина омӯз.

Зи Мирриҳ табли ҷанг ояд ҳамеша,  
Зи Зӯҳро табли ҷанг ояд ҳамеша.  
Аё Симурғ, Золи мо кучо шуд?  
Зи Кӯҳи Қоф санг ояд ҳамеша.

Раҳи Вахдат зи санги хора бигзашт,  
Баланду пастро ҳамвора бигзашт.  
Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин,  
Ки ҳар кӣ з-он гузашт, овора бигзашт.



## **ЧАНД ТАРОНА**

### **НОЗИШ**

Хорро гулзор кардй, зинда бош,  
 Муштровер хирвор кардй, зинда бош,  
 Хобро бедор кардй, зинда бош,  
 Бо ту менозад ватан, ту бо ватан.

Ту хазонро навбахор омұхтй,  
 Мустамандиро викор омұхтй,  
 Нобарориро барор омұхтй,  
 Бо ту менозад ватан, ту бо ватан.

Чун гирах раҳро күшодй сү ба сү,  
 Об гаштиву бирафтй чү ба чү,  
 Муждаи сабзиш расондй кү ба кү,  
 Бо ту менозад ватан, ту бо ватан.

Буда эъчози ту эъчози ватан,  
 Авчи парвози ту парвози ватан,  
 Мавчи овози ту овози ватан,  
 Бо ту менозад ватан, ту бо ватан.

Точикистон сарбаланд асты ту низ,  
 Кишвари оламписанд асты ту низ,  
 Зери гардун бегазанд асты ту низ,  
 Бо ту менозад ватан, ту бо ватан.



## ПАНЧАКЕНТ

Ачаб пири чавонбахтӣ,  
Ки уммеди чавон дорӣ,  
Агар розе ту бикшудӣ,  
Ҳазорон дар ниҳон дорӣ,  
Саразмат гарчи хомӯш аст,  
Ту аз Қайнар забон дорӣ,  
Ту бо лабҳои Деваштич  
Такаллум бо замон дорӣ.

Диёри номдори ман-  
Панҷакент!  
Баҳори гулнисори ман-  
Панҷакент!

Зи Рӯдак Рӯдакӣ барҳост,  
Ҷаҳони шеър пайдо шуд,  
Сухан то чони Лоик сӯҳт,  
Чароғи роҳи фардо шуд,  
Талоши равшани мардум  
Шукуфту ҳусни сахро шуд,  
Зарафшону зари нобаш  
Зи нав машҳури дунё шуд.

Диёри номдори ман-  
Панҷакент!  
Баҳори гулнисори ман-  
Панҷакент!

Агар имрӯзи ту зебост,  
Бувад фардот зеботар,  
Агар имрӯзи ту пайдост,  
Бувад фардот пайдотар,  
Чу бо пириву бо тадбир,  
Шавӣ ҳар лаҳза барнотар,



Суруди ифтихори ту  
Расад шевою гӯётар.

Диёри номдори ман-  
Панҷакент!  
Баҳори гулнисори ман-  
Панҷакент!

## ШУКРОНА

Ассалом, эй аслу эй бунёди ман,  
Ассалом, эй хонаи аҷдоди ман,  
Гар замоне дур афтодам зи ту,  
Дур н-афтодӣ даме аз ёди ман.

Шукри номат, эй Ватан, сад шукри ту,  
Маъни ҳастии ман, сад шукри ту.

Бе ту ҷонам дар тани ман ҷон набуд,  
Нони бе ту ҳӯрдаи ман нон набуд,  
Сӯйи ту буд дидай уммеди ман,  
Файри армони туам армон набуд.

Шукри номат, эй Ватан, сад шукри ту,  
Маъни ҳастии ман, сад шукри ту.

Дар ба дар гаштам, дари бахтам нашуд,  
Дасти лутфе бар сари сахтам нашуд.  
Хоби роҳатро надидам зери чарх,  
То ки хору санги ту раҳтам нашуд.

Шукри номат, эй Ватан, сад шукри ту,  
Маъни ҳастии ман, сад шукри ту.



Рўйи ту дидам, ғамам бигзашту рафт,  
Ҳасрати бешу камам бигзашту рафт,  
Аз ачал парво надорам баъд аз ин,  
Ҳачри ту аз оламам бигзашту рафт.

Шукри номат, эй Ватан, сад шукри ту,  
Маънни ҳастии ман, сад шукри ту.

### **ЗИНДА БОШ**

Зиндагиро пурнаво кардӣ, ташаккур,  
Синаҳоро пурсафо кардӣ, ташаккур,  
Аз дигар моро ту мо кардӣ, ташаккур,  
Дар раҳи меҳру вафо кардӣ, ташаккур,

Зинда бошу зиндагӣ омӯз моро,  
Ҳамчу хуршеди сахар афрӯз моро.

Хандаи тифлон бубину гулфишон бош,  
Бо ҷавонон ошиқӣ кун, навҷавон бош,  
Зери ҷарҳи давргардон бехазон бош,  
Бо ҷаҳон бошу азизи сад ҷаҳон бош.

Зинда бошу зиндагӣ омӯз моро,  
Ҳамчу хуршеди сахар афрӯз моро.

Миллати моро сари боло сазовор,  
Ақли равшан, дидай бино сазовор,  
Эътибору иззати дунё сазовор,  
Ифтихору шӯҳрати фардо сазовор.

Зинда бошу зиндагӣ омӯз моро,  
Ҳамчу хуршеди сахар афрӯз моро.



## **ХОНАИ ИНСОН**

Бахти ту ҳамхонаи мову ман аст,  
Хонаи мо зери фалак равшан аст.  
Хонаи он зода, ки обод нест,  
Лаҳзае аз зиндагӣ дилшод нест.

Ҳифз биқун хонаи инсонро,  
Маншаи афсонаи инсонро.

Одам агар нийяти хасмона дошт,  
Рӯйи заминро ҳама вайронা дошт.  
Одам агар нийяти ёрона кард,  
Рӯйи чаҳонро ҳама чонона кард.

Ҳифз биқун хонаи инсонро,  
Маншаи афсонаи инсонро.

Мон, ки чароги ману мо зинда бод,  
Бому дари мову ту поянда бод.  
Мон, ки замин – хонаи уммеди мо –  
Пур шавад аз тантанаи иди мо.

Ҳифз биқун хонаи инсонро,  
Маншаи афсонаи инсонро.





## ОРИЁНО

Ориёно!  
Эй нишони бенишонии мурувват,  
Эй забони безабонии мадоро,  
Гар зи дуди оташи худ куштаат,  
Чун шарори оташи аз тирагӣ  
вораастаат,  
Зиндадори Миллати дар хоку хун оғуштаат  
боло нагардам  
Вой бар ман!

Гар набинам зиштамро  
дар сиришти худшиносӣ,  
Гар наёбам сарфароямро,  
сарамро,  
Дар талоши худхалосӣ,  
Вой бар ойину бар ойинадори ман!



Ориёно!  
Пири барҷомондаи бемутакко,  
Марги фарзандони худро  
нотавону хаста мебиниву хомӯш  
Олам аз фарҳангӣ ту  
хусни маонӣ ёфт,  
Одамӣ аз гавҳари фазли ту  
асли хешро бишнохт,  
Худ вале аз ёди ёди оламу одам фаромӯшӣ,  
Дар азои ойини меҳрат сияҳпӯшӣ?!



Ориёно!  
 Орзухои ҳазини хокиямро, осмоно  
 Дарси худсозӣ ҳамехоҳам  
     зи худбозии торихофаринат.  
 Отashi дил,  
     оташи чашм,  
         оташи рӯҳам бидех,  
             эй сардгашта хонаи хуршед  
 Аз бунёди поку оташинат!



Ориёно!  
 Он қадар ман паст уфтодам  
 Зи арши қуллаи рӯҳат  
     ба фарши тоқати таҳқир,

Ки баландие намехоҳам дигар  
     аз осмонҳо,  
 Ҷуз баландии заминат.



Ориёно!  
 Саҳнаи парҳошу ҷоши зиндагиву марг,  
 Лолаи хуни Сиёваш  
     то ба кай наврӯзии туст?  
 То ба кай хуршеди ховар  
     нусхай худсӯзии туст?  
 То ба кай ҳамчун нахи абрешимини нур  
 Бар сари ангушти гардунӣ,  
 То ба кай дар оташу хунӣ?



Ориёно!

Хастагурди шұхрабемор,  
Аз фари оянда канда,  
Бар гузашта чашми бедор,  
Ман дигар

андар дифои шұхрати афсурдаи ту,  
Кудрати тамкини арzonй надорам.

Ориёно!

Эй таҳамтан Рустами

фарзандбезор,

Дар набарди зиндадории  
фари ту,

Модари ту,

духтари ту,

дилбари ту,

Хунбаҳои сангари хунофари ту,  
Ман дигар Сұхроби қурбонй

надорам!

## ВОРИС

Тоҷикистон, ҷуз ту нашносад касе,

Дар ғурури ман қӯҳистони маро.

Дар қаломи содаам,

дар лаҳчаам,

Зарби исён,

рӯҳи урёни маро.

Зарраи хуршеди сұзони туам,

Лолае дар марзи домони туам.



Эй Ватан,  
эй рұх,  
эй модархудо,  
Духтари барқи күхистони туам.

Хоксории ниёям хокй нест,  
Аз баландии шукӯхи миллат аст.  
Ченаки номуси ман дар зиндагй,  
Куллае аз күхи рұхи миллат аст.

Қисмати пуршұри ман сар мезанад  
Чашмасон аз синаи харсанги ту.  
Рұдакй ҳаргиз намебахшад маро,  
Дар бисоти ман набуд чизе, нагұ!

Ёфтам бунёди осори туро,  
Аз алифбои «Авесто»-и сухан.  
Гарчи то ман пора-пора омадй,  
Зинда бош,  
эй өні ағорам, Ватан!

Эй Ватан, эй офтоби нанги ман,  
Сұхтан дар оташи ишқат кам аст.  
Аз сари китфат ба олам бингарам,  
Ҳар тани сохибватан  
як олам аст.

Неши хоре мекашам аз чашми худ,  
То бубинам хандаи гулзори ту.  
Вориси нанги туву санги туам,  
Рўйи дил аз захм унвондори ту.



Тоҷикистон, ҷуз ту нашносад касе,  
Дар ҳурӯши ман забони Ваҳшро.  
Дар талоши ҳақшиносии манат,  
Дарси покии занони Яҳчро.

Дуд аз сӯзи шарап сар мезанад,  
Нанг аз гарди Ватан сар мезанад.  
Шеър тифли рӯхи исёнзода аст,  
Шоир аз дарди Ватан сар мешавад!

## ВАТАНДОР

Дар замоне ки замин бе такя аст,  
Такядорӣ навбати ман омада.  
Доварӣ дар бозии тифлони пир,  
Ҳақгусорӣ навбати ман омада:  
Такядору ҳақгусори ман, Ватан,  
Довари ойинадори ман, Ватан!



Санги қӯҳат  
заршиносам кардааст,  
Ишқи ту  
пирисипосам кардааст.  
Бефанаии ту дар даҳри фано,  
Аз гами мурдан халосам кардааст:  
Эй Ватан, марзи садоқаткиштаам,  
Эй Ватан, «Шаҳнома»-и нанвиштаам!



Бингарам ҳайрон ба савдои ҷаҳон,  
Гӯшкар аз шӯру гавгои ҷаҳон.



Сар ба дўши кўҳсорон мениҳам,  
То наларзам ҳамчу авзои чаҳон:  
Арчасон хоҳам, ки бошам бехазон,  
Кўҳсон хоҳам, ки бошам ҷовидон.



Носеҳонам нуктагирӣ мекунанд,  
Дехаи худро агар гӯям, Ватан.  
Мекунад таҳрири кач,  
таҳлили кач,  
Качкулоҳе меҳру шеъру ҳарфи ман:  
Мазраву деху диёри ман, Ватан,  
Эй канори беканори ман, Ватан!



Носеҳо, фарёди дардолуди чон,  
Нашнавӣ гар аз ҳамӯшиҳои ман,  
Аз забонам  
чашми ман гӯётар аст,  
Чашми ман  
бо тоҷикӣ гӯяд сухан:  
Аз забони ман агар бебаҳрай,  
Аз ғаму шодии ман чун оғаҳӣ?



Дӯстдории Ватан бошад вубол,  
Ку савобе, ки бақои олам аст?  
Дар ғарibi кашф кардам, ки Ватан  
Мазҳабу дини нахусти одам аст:  
Хуни Ҳурмуз аст  
дар шарёни ман,  
Мазҳаби Зардуштии ман, эй Ватан!



Дар садоқат нест сарборе гарон,  
Чуз муҳаббат нест суде безиён.  
Бо ҳама болоияш,

Помирро

Хоҳаме болои сар бидҳам макон:  
То расад «Боми Ҷаҳон» то осмон,  
То ҷаҳон бинад варо  
хамчун ҷаҳон!



Дар нигоҳи нусҳагири бехунар,  
Гар Гули руҳкори ҷурму иллатам,  
Бо сари сабзу забони сурхи худ,  
Духтари исёнпарасти миллатам:  
Дарди ман бо тоҷикий

гирён шавад,

Шодиям бо тоҷикий  
хандон шавад...

Эй Ватан, марзи садоқаткиштаам,  
Эй Ватан, «Шаҳнома»-и нанвиштаам!

## РЕШАПАЙВАНД

Нури ман,  
нури зарафшон,  
Рӯди ман,  
рӯди ғазалхон,  
Ҳоки ман.  
ҳоки гулафшон,  
Тоҷикистон!



Ман агар нурам,  
агар хок,  
Ман агар хурам  
зи афлок,  
Бе ту хокам,  
бо ту афлокам,  
Тоҷикистон!



Дар заминат мард коғист,  
Дар замират дард коғист,  
Чонам аз ҷонат чудо нест,  
Тоҷикистон!

Решапайванди туам ман,  
Занду Позанди туам ман,  
Ту якӣ,  
чанди туам ман,  
Тоҷикистон!

Хоки поки беназиром,  
Дарду ранҷат дар замиром,  
Номи ту дар лаб бимирам,  
Тоҷикистон!

## **ТАРОНАИ МУҲАББАТ**

Чу таҳти баҳти тоҷикон расидай,  
Зи меҳри пок меҳрабон расидай,  
Чу нури ҳақ зи ҳақрасон расидай,  
Чу субҳ аз дили шабон расидай,



Замини нозанини мо,  
туйй, Ватан!  
Умеди охирини мо,  
туйй, Ватан!

Мароми мо ниёзи нангу ори туст,  
Мақоми мо фарози ифтихори туст,  
Сиришти мо сафои рӯдбори туст,  
Биҳишти нозанини мо,  
туйй, Ватан,  
Умеди охирини мо,  
тӯйй, Ватан!

Ту субҳи нодамидаро башоратӣ,  
Ту бахти тоҷиконаро иморатӣ.  
Ту такядори ваҳдату муҳаббатӣ,  
Ту қисматӣ,  
ту модарӣ,  
ту миллатӣ:  
Замини нозанини мо,  
туйй, Ватан,  
Умеди охирини мо,  
туйй, Ватан!



*Абдулҳамид САМАД*

## РОҲИ ШАРАФ

Дур не, ҳамин моҳ – 5 ноябр дар толори Кохи Борбад маҷлиси шуқӯҳманду пуртантанае ба ифтихори Рӯзи Қонуни асосии Ҷумҳурий, Конститутсия баргузор шуд. Президенти мамлакат Э. Раҳмонов дар ҳузури сиёsatмадорон, корпуси дипломатӣ, намояндагони илму фарҳанг ва аҳли меҳнат аз назокатҳо ва моҳияти хоси Сарқонун, ки ёздаҳ сол пеш бо раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул шуда буд, ҳарф зад. Албатта, Сарқонун ва ё Конститутсия, ки баҳтномаи миллат ва тамоми мардуми мамлакати мост, солгарди он ҳамеша ба ҷашнӣ бузургдошт меарзад. Чаро ки маҳз ҳамин Сарқонуни даврони Истиқлол ҳуқуқ, амният ва манфиатҳои ҳар як шаҳрванд, дифои марзу бүм, рушди илму фарҳанг ва тамоми ҷабҳаҳои зиндагиамонро кафолат дод, забони модариамонро давлатӣ эълон кард. Ва дар ин ҳамоиш он таъкиди Президент низ ба маврид буд, ки мардуми мо то ҳанӯз ба қимати сарнавиштсози ин санади бузург ҳамаҷониба сарфаҳм нарафтааст.

Оре, ин мояи хушбахтӣ аст, ки мо давлати соҳиби-истиклоли худро дорем. Ва Тоҷикистонро ҳамчун давлати озоди демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар радифи бузургтарин давлатҳои дунё ҷаҳониён мешиносаду эътироф мекунанд; мо – тоҷиконро ба ҳайси меросбари миллати қадимаи соҳибфарҳанг эътиром менамоянд ва аз минбару саҳнаҳои бузурги ҷаҳон сухани Сарвари давлатамон Эмомалий Шарифович Раҳмоновро чун арзу садои дили мардуми Тоҷикистон мепазиранд, ба ҳунар ва савту таронаҳои дилошӯби ромишгарону овозхонҳои мо бо кафкӯбӣ баҳои баланд медиҳанд. Ин ҳамаро



замони Истиқлол ва Сарқонун ба мо маҳайё соҳт, дару дарвозаҳои бисёр мамлакатҳои дар гузаштаи на чандон дур баставу қуфлро ба рӯи ҳамватаёнамон кушод, балки ба хурду бузург боли парвоз дод, ки бираванду оламу одам бубинанд, бо тафаккур ва андешаҳои тоза бинои давлати тозабунёди Тоҷикистонро зина ба зина зебову мустаҳкам бисозанд.

Пӯшида нест, ки ҳар як фарзанди миллат вобаста ба курсии мансаб агар бо дасту дили пок ба ҳалқу диёри хеш хидмате бикунад, оянда ба некӣ ва ҳурмату эҳтиром ёд мешавад. Ва ин ҳам пӯшида нест, ки танҳо риояи рукну моддаҳои Сарқонун аз ҷониби онҳое, ки дар курсиҳои пасту баланди мансаб нишастаанд, муносибати соғдилонаи онҳо ба кори давлатӣ, масъулиятиноси онҳо ба тақдирӣ ҳалқ пойдевори давлат ва ихлос, эҳтирому садоқати мардумро мустаҳкам нигоҳ медорад, дасту дили хурду бузургро ба зиндагӣ, соҳти давлатдорӣ, ояндаи дурахшони кишвар гарм месозад.

Ба ростӣ, вақте ки мӯҳтарам Президент аз дастовардҳои сиёсиву иқтисодии Тоҷикистон дар тӯли ёздаҳ соли амали Сарқонун бо ифтиҳор ҳарф мезад, пеши назари камина ва шояд бисёриҳо рӯзу солҳои мудҳишу фалокатбори начандон дури асри гузашта падидор мешуданд. Аз рӯи сустӣ, форигболиву бемасъулиятии роҳбарон, вазоратҳои қудратӣ оташи низоъ ва ҷангӯ ҷидолҳои ҷудоиандоз, ҳаробиовар пеши назари ҷомиа аланга зад, низоми зиндагиро вайрон кард, сарнавишти инсонҳоро печидаву шӯру талҳ соҳт, бадбаҳтиҳои гӯшношуниде ба сари мардум овард. Сохторҳои давлатӣ аз боло то поин, фаъолияти корхонаҳои хурду бузург дар қисме аз вилояту ноҳияҳо батамом фалаҷ шуд, бесарусомонӣ дар бисёр ҷойҳо чун ҳокими мутлақ мавқеъ ёфт. Вале аз ҳама бадбаҳтии даҳшатангез он буд, ки боди



фитнаву дасиса ва худхохио манфиатчӯй мардумро ба гурӯҳ, водӣ, маҷал ва ҳизбҳо чудо кард. Ва ин ҳиссиёти манфур дар дили хурду бузург тухми сиёҳу заҳрогини ниғоқ ва нобовариро кошт. Ин боди наҳс ҳамсояро ба ҳамсоя, ҳамкорро ба ҳамкор, ҳатто ёру бародар ва хешу таборро низ ба яқдигар душману кинавар соҳт. Дар чунин вазъияти фочиабор, ки бадбаҳтона хуни ноҳақ рехт, инсонҳо қурбон шуданд ва шаҳру деҳоти як замон аз шодиву сурур лабрезамон, ба қавле, дар ғаму андӯҳ ғӯтида, ба мотамхона табдил ёфтуди диёрамон чунин манзараҳои ҳузноварро гирифт:

*Шаҳре, ки дар он ишқ ҷавонӣ мекард,  
Имрӯз вилояти сияҳпӯшион аст.*

Оре, мардуми азияткашида, таҳқирдида ҳолати сангини ноумедӣ, раҳгумиву парешонҳолӣ ва дилшикастагиро аз сар мегузаронд. Ҳамаро андешаҳои дилхарошу пуртакҳлука ором намегузозшт: «Мочарову қашмакашҳои шармовар кай поён меёбанд? Тақдирӣ Ватану миллат оянда чӣ мешавад? Ҳудсарӣ, қонуншиканӣ ва бетамизиҳои муштзӯрон, дузду ғоратгарон ва қувваҳои сиёҳкор то кай идома меёбанд? Ва дар ин ҳолати ҳассосу нобоб, ки ҳар як бадкирдор ҳудро шоҳу ҳар як чапдаст ҳудро вазир мешуморад, кӣ чуръат карда масъулияту ҷавобгарии ҳалқу давлатро бар дӯш мегирад ва барои гирд овардани мардуми ғарибу парешон, низоми зиндагӣ, табобати ҷароҳатҳои сӯзони қалби ҳамдиёрон, зиёда аз ин, аз нав рост кардани қомати шикастай давлат камари ҳиммат мебандад?»

Ана дар ҳамин хел ҳолати ноҳинҷори авчи бесарусомонӣ дар мамлакат, азобу шиканҷаи равонии мардум, боз дар ҳамин моҳ, яъне 19 ноябрин соли 1992



суханронии Э. Раҳмонов ҳангоми савгандаш ба сифати роҳбари Ҷумҳурии Тоҷикистон бори аввал аз минбари Сессияи XVI Шӯрои Олӣ, ки дар қасри «Арбоб»-и шаҳри Ҳуҷанд мегузашт, ба гӯши тамоми шаҳрвандони кишвар ва берун аз он расид.

Роҳбари нави давлатро мардум нағз намешинохт. Вай хеле ҷавон буд. Ба истиснои чанд сухангӯи кӯтоҳ ва саволу посух ба ҳайси депутат дар ҷаласаҳои Мачлиси Олӣ, ки тариқи телевизион нишон дода мешуданд, одамон ўро дар курсии баланди мансаб ё сӯҳбати рӯ ба рӯ надида буданд. Дар ин маврид нигоштаи яке аз ҳамсафони фидокору содики Президент Э. Раҳмонов, шахсияти маъруфи сиёсӣ А. Достиев дар китобаш «Тоҷикистон: шикастанҳо, бастанҳо» хеле барҷову ҳаққонист. «Ӯ (Э. Раҳмонов. А.С.) он вақт дар сафи ҳукуматдорон ва ҳукуматҳоҳоне, ки сабабгори фочиаи миллат шуданд, набуд, vale дар лаҳзаи ҳассосу тақдирсоз, чун фарзанди асилу баору нанг бори бузурги масъулиятро бар дӯш гирифт». Воқеан, ба майдони сиёsat қадам ниҳодани Э. Раҳмонов ҳам барои тоҷикистониён ва ҳам барои коршиносони ҳориҷӣ ногаҳонӣ ва ғайри ҷашмдошт буд.

Аммо суханҳои пурҳаяҷон, лек саршор аз меҳри ў аз паёми нахустинаш «Ман ба ҳонадони шумо сулҳ меорам... То гуреза дар ҳориҷи мамлакат азобу дарди ғарӣӣ мекашад, ман ҳамчун роҳбари давлат ором буда наметавонам...» ба дили озурдаи мардум нури умеде ворид кард. Бале, ваъдаҳо бузургу умебахш, аз таҳи дилу боҷуръатона буданд. Табиист, ки ҳурду бузург аз як ҷониб аз Ҳудованд илтиҷо мекарданд, ки ба сарвари ҷавон иқболу барори кор баҳшад, аз тарафи дигар медонистанд: аз ваъда то ҷомаи амал пӯшидани он роҳ тӯлонист. Махсусан дар он айём, ки мардум аз гирудор,



конуншиканӣ ва ғаму ташвиши беҳисоб ҳаста, аз ваъдаҳои пучу дурӯги роҳбарони каммасъулият ё тасодуфӣ безору дилгазон шуда буданд. Охир, басо суханҳои зебо дар ҳаво муаллақ мемонданд, ки ин ҷомиаро бештар хичилу маъюс мекард. Акнун зимоми давлат аз рӯи армони шаҳрвандони сарзамин бояд ба дasti шаҳсияти намоён, пурҷазаба, корозмуда, мавридишиносу батадбир мерасид, ки бо иродай қавӣ, дasti пурзӯр мамлакатро аз гирдobi фалокатбор бираҳонад, ҳалқи ба чор тарафи олам пошхӯрдаву парешонро ҷамъ оварда, губори кинаву қудурат ва ранчишу озорро аз дилашон бизудояд. Шуур ва мафкураи ҷомиа дар он айёми ба қавле хунрезу пурнифоқа ва дасисапарвар аз ҷунин қолиби шаҳшӯл раҳида наметавонист. Аммо аз дasti ин ҷавони дар ҷабҳаи сиёсату давлатдорӣ ҳанӯз камтаҷрибаву ноомил ҷӣ меояд? Магар ў оташи ҷангӯ ҷидолро фурӯ нишонда метавонад? Ва ё тарафҳои даргирро, ки бозичаи ҳашму ҷаҳолатманду ғайри манфиати гурӯҳҳои худ андешаеро намепазиранд, сари инсоғу муросо ва сулҳу салоҳ оварда метавонад? Бешубҳа, сарварӣ ба як ҷумҳурии ҷангзада ва ҳаробу валангор, ҳалқи дар ҳоку ҳун жулида, айёми ҳуднамоии нерӯҳои ҷинояткор ба ҷони худ бозидан ҳам буд. Зимнан, сарвариро ду самт дар пеш аст: яке вартай бадномӣ, дигаре қуллаи шараф. Вартай бадномӣ бандай нағс, ҳудҳоҳӣ, айшу форигболӣ шудан, қуллаи шараф танҳо барои бақои давлату саодати ҳалқ талош варзидан аст. Ва кам низ нашудааст, ки дар ҷунин ҳолатҳои бесарусомонӣ сарвароне муфт аз сари асп парида, гардан шикастаанд.

Фаъолияти сиёсӣ ва давлатдории сарвари ҷавони Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов воқеан дар авчи муборизаҳои тезу оштинопазири доҳилӣ ва марҳилаи ҳассоси сарнавиштсоз оғоз ёфт. Дар саросари кишвар



одамон аз низъюҳои бемаънӣ захм, дарду аламе доштанд. Лек шахсони ҷасуру фидой, меҳанпарастони асиљ, ки дар паҳлуи сарвари ҷавон мардона истанд, ангуштшумор буданд. Бисёриҳо аз бими ҷон ва раҳидан аз масъулият бо ҳар баҳона ишғоли курсиҳои мансабро рад мекарданд. Вале роҳи бозгашт набуд. Э. Раҳмонов бо ҳамсафон сараввал барои барқарор кардани тинҷиву оромӣ дар мамлакат ба фаъолият пардоҳт. Ва ин нияти ҳайр, ба баҳти мардум, боиси қушиш ва пирӯзӣ шуд. Моҳ ба моҳ, сол ба сол дар натиҷаи талошу муборизаҳои пайваста, ҷустуҷӯи беҳтарин роҳҳои созиш бо амри Ҳудованд ва мадади рӯҳи бузургон, дастгирии мардум, давлату ташкилотҳои ҳайрҳои ҷаҳонӣ андак-андак масъалаҳои мушкил ҳал гардианд; саддҳои манфури чудоиандоз шикастанд; душманони хуниву ҷонӣ, тарафҳои қаҳриву ёғӣ гардани шайтон шикаста, ба рағми душманон ба хотири шаъну эътибори миллати қуҳанбунёдамон ба ҳамдигар оғӯши бародарона қушоданд ва дар хонаи бобоии худ – Тоҷикистони азиз сарҷамъ омаданд, боз ба созандагиву ободкорӣ даст заданд.

Аз он айёми талху пурфочиа солҳои на ҷандон зиёде сипарӣ шуданд. Ва ҳамаи мо шоҳидем, ки сарзамиන ва ҳалқамон ба чи ҳоли табоҳе гирифтор буд; ҳавфи пора-пора шудани ҷумҳурӣ низ дилҳоро решу хун мекард. Сад шукур, ки имрӯз бо вучуди камию қостиҳои рӯзгор, оромио осоиш дар саросари мамлакат таъмин аст. Дигар бар сари ҳалқи мо санги таънаву маломат намеборад, барьакс оштии миллий ва сулҳи тоҷикон, ки он бузургтарин дастоварди мардум ва ҳукумати Президент Э. Раҳмонов ба ҳисоб меравад, обрӯи миллиати тоҷику давлати Тоҷикистонро дубора барқарор кард. Ва ин ҳам боиси ифтиҳор аст, ки ҷаҳониён ин сулҳ ва оштии миллиро чун падидаи нодир, чун ғалабаи ақлу заковати



инсон эътироф карданду аз таҷрибай сулҳофарии мо дар нуқтаи доги олам аз он истифода ҳам мебаранд.

Тӯли солҳо Э. Раҳмонов бо сифатҳои ҷавонмардию ҳайрҳоҳӣ ва бо самимияти инсонӣ дар байни ҳалқ ба эҳтиром ва обруи баланд соҳиб шуд ва дар баробари ин ҳудро бо таҷриба, хираду заковат, дурандешиву ҷаҳонбинии ҳоса ороста, ҳамчун шахсияти тавонои сиёсӣ маъруфият пайдо кард. Албатта, аз азал ҳолатҳои тезу тунд, муборизаҳои шадид роҳбарҳоро ба майдон меоранд, vale на ҳар роҳбар дар ҷодои ҳеш ба мартабаи шахсият мерасад. Зоро забони ҳалқро ёфтани, дар ғаму шодияш шарик шудан, зиёда аз ин ба манфиати як миллат ё давлат корҳои шоистае ба анҷом расонидан ҳунари ҳар роҳбар нест. Аммо Э. Раҳмонов бо чанд қӯшиши бочуръатона барои арҷузорӣ ва густариши забони модарӣ, омӯхтани дигар забонҳо, эҳёи хотираи таъриҳӣ, баланд бардоштани ҳисси пурнаҷобати ҳудшинойӣ ва ифтиҳори миллӣ, ки ниёзи ҳурду бузург буд, саҳми беназир гузошт.

Ёдам меояд, ки дар як маҷлиси Ҳукумат Президент ба ҳозирин гуфт: «Айбу шармандагӣ аст, ки мо роҳбару узви ҳукумати Тоҷикистон бошем, нону намаки ҳалқро бихӯрем, аз ҳисоби он давлату савлат биронему забони модариро хуб надонем». Даъвату саҳтириҳои Президент бесамар намонданд. Бисёриҳо ба ҳудомӯзии забони тоҷикӣ камар бастанд. Бешубҳа даъватҳои Э. Раҳмонов барои эҳёи суннатҳои волои қадима, баланд бардоштани сатҳи маънавият, ғуруру ифтиҳори миллӣ шиорҳои ҳушқу холӣ нестанд. Пеш аз ҳама ҳуди ӯ ба омӯхтани таъриху сарчашмаҳои фарҳангӣ рӯ оварду корҳоеро ба субут расонд. Ба фарзандони арҷуманди миллат устод Садриддин Айнӣ, академик Бобоҷон Faфуров ва устод Мирзо Турсунзода додани унвони



олии нахусткаҳрамони Тоҷикистон, таҷлили ҷашни 1100-солагии давлатдории Сомониён, дар дили пойтаҳтамон – шаҳри Душанбе гузоштани маҷмааи мӯҳташами Исмоили Сомонӣ, ҷашнҳои хеле зебои «Авесто» ва шоирону олимони оламшумули гузаштаву фарзонағони муосир, бузургдошти шаҳрҳои қадимаамон Истаравшану Кӯлоб, нашри китоби «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров, шашчилдаи «Таърихи ҳалқи тоҷик», чори пайвастаи асарҳои адабон, соли 2006-ро эълон кардани Соли бузургдошти тамаддуни ориёй нишонаи беҳтарини ватанпарвариу фарҳангдӯстии эшон мебошад. Баҳт ба Э. Раҳмонов даст дод, ки борҳо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид аз номи тоҷикистониён ҳарф бизанад ва ҳалли масъалаҳои доги Афғонистону мубориза алайҳи терроризм ва маводи мухаддирро ба миён гузорад, аз ҷониби ҷомиаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёбад.

Ба ростӣ, агар бо ҷашми нек нигарем, мушоҳида мекунем, ки дар як фосилаи на ҷандон зиёд Президент бо ташабbus, дастгирӣ ва талошҳои афзунаш дар рушди иқтисодиёт, мактабу маориф, ворид шудани инвеститсияи ҳориҷӣ ба мамлакат, бунёди корхонаҳои ҳурду бузурги ҳусусӣ, иншоотҳои азим ва ба ин васила, ба ҳар ҳол, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум саҳме арзанда гузоштааст.

Ҷанде пеш ҳуҷхабари идомаи соҳтмони истгоҳҳои барқи обии Роғун, «Сангтӯда-1» ва «Сангтӯда-2» тамоми ҳалқи кишварро шод гардонд. Ин ҳама башоратест аз дурномои пурзӯр шудани иқтисодиёти Тоҷикистон, беш аз пеш беҳтар гардиданӣ сатҳи зиндагии мардумамон. Ва ана боз дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон Президент дар ҳузури сармоягузорон ва меҳмонони ҳориҷию коргарон тугмаи ба кор шурӯъ кардани навбати дуюми Нерӯгоҳи барқи обии «Помир-1»-ро пахш



кард. Аз ин воқеаи ҳаётан муҳим дар баробари пиру барнои Бадахшон тамоми сокинони чумхурӣ изҳори нишоту қаноатмандӣ карданд. Чунки зиндагии мардум, фаъолияти муассисаҳои таълимию табобатӣ, умуман тамоми соҳаҳо дар муҳити сангин ва сармои саҳти кӯҳистони Бадахшон бе ҷароғу гармӣ мушкил аст. Ва агар манзили ҳамдиёрони бадаҳшии мо гарму ҷароғон шуд, мушкилоти вилоят як каме ҳал гардид, ин ҳам муваффақияти бузург аст.

Дар Бадахшон ҳурсандӣ пайи ҳурсандӣ омад. Рӯзи дигар мардуми ноҳияи Дарваз базму тантана оростанд ва ҷаноби Президент шоҳроҳи Шкев-Зигарро, ки аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ соҳта шудааст, расман кушод. Ва боз башорат дод, ки соли оянда қандани нақби ағбаи Шаҳристон шурӯъ мешавад. Ин ҳам дастоварди андак нест. Сохтани ин роҳ орзу ҳазорсола буд ва ба назар, воқеан, орзую ҳаёл, балки афсона менамуд. Кушода шудани ин шоҳроҳ қадами ҷиддиест дар бахши аз бунбости коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистон.

Манзараи пуртантанай роҳқушоӣ пеши назар, суханҳои ниҳоят гарму самимии пирони Дарваз ба гӯш, ба ёдам 30 январи соли 1999 расид. Он рӯз дар даҳони Девдара, дар Яҳчи поён ба муносибати сар ба сар омадани хомроҳ ё тарҳи роҳи Кӯлоб-Дарваз ҳамоиши пуршукуҳе барпо шуд. Дар он бештар аз диловарию корнамоии роҳсозони тоҷик, дастгирии сармоягузорон сухан мерафт. Шодиу сурури Президент интиҳо надошт. Ҳама ба ин иқдом сано меконд. Аз ҷумла, сафири яке аз бузургтарин мамлакати дунё – Ҳитой дар Тоҷикистон иброз дошт: «Ин шоҳроҳ падидай бузурги аср аст ва бояд давлатҳои олам инро эътироф биқунанд, зоро ин роҳ акнун Осиёи Марказири ба Аврупо ва тамоми олам мепайвандад».



Дар ин тантана адибон Мӯъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Гулназар, Аскар Ҳаким ширкат доштанд. Дар хаймаи бузург ҳангоми зиёфат баногоҳ Президент гуфт:

Шоирони мо оё бахшида ба ин соҳтмони бузург шеъре мегӯянд?

Холату имтиҳои ачиб. Бадоҳатан бояд шеър ё сухане гуфт. Навбати аввал ба Гулназар расид ва ў ин байтро хонд.

*Ин роҳ, ки дар тани Ватан шарён аст,  
Роҳи шарафи Эмомалий Раҳмон аст.*

Устоди зиндаёд Лоиқ дар баробари хондани пораи шеъре дар пайравии ғазали машҳури Рӯдакӣ «Ояд ҳаме» «Бонги ҷашни тоҷикон ояд ҳаме...» гуфт: «Ин шоҳроҳ шоҳкори таърих, роҳи Президент Раҳмонов аст, ки моро ба асри XXI мебарад».

Воқеан, дар асри XXI ин шоҳроҳ дар дили санги хоро онҷунон қандаю соҳта шуд, ки бинандагон ангушти ҳайрат газиданд. Ва Девдара бо пешниҳоди Президент Гулдара ном гирифт.

Дар ин маврид як нуктаро аз таҳи дил боз таъкид мекунам, ки дар пиёда кардани нақшаҳои Президент пеш аз ҳама ана ҳамин роҳсозону нақбканон содиқона заҳмат қашидаанд, на он курсинишинҳое, ки дар ҳуҷраҳои гарму нарм менишинаанд. Пас, пеш аз ҳама ба қадршиносӣ ва гирифтани ордену нишонҳо коргарони фидокор, бунёдкорон сазоворанд.

Моҳи май банда бо ҷамъе аз аҳли сухану ҳунар меҳмони нақбканони Анзоб будам ва шоҳиди манзараҳои ҳайратангезу ҳаяҷонбахши бо шуҷоату матонат ҷигари кӯҳро шикофтани фарҳодҳои замон шудам. Кӯҳканҳо



шабу рӯз чон мекоҳониданд, ки то Наврӯзи соли 2006 нақбро ба анҷом расонанд. Президент Э. Раҳмонов тамоми имкониятҳоро ба ҳисоб гирифта, ҳамин мӯҳлатро муқаррар қардааст. Онҳо медонанд, ки истиқлоли роҳ барои Тоҷикистони саросар қӯҳсор чун нафас, чун обу ҳаво зарур аст. Ва ин роҳ бештар мардумро ба ҳам оварда, боиси мустаҳкам шудаи пайванди дӯстӣ, хешутаборӣ, фаровонӣ ва хушии рӯзгор мешавад.

Ҳикмате дорад ҳалқ: бегуноҳ танҳо Худованд аст. Дигар пайғамбарону сарварони давлатҳо низ чун инсони заминӣ, банди Ҳудо аз каму костиҳо ҷои гурез надоранд. Вале, хеле хуш аст, ки нақши неку кори ҳайри роҳбарон ба манфиати давлату миллат дар таъриҳҳо сабт мегардад. Ҷомиаи мо ба ниёзҳои зиёд эҳтиёҷ дорад. Инсон, табиатан як марҳилаи мушкилро пушти сар кард, меҳоҳад, ки зудтар ба зиндагии хушу гуворотар бирасад. Вале ҳама кор ба вакъту соат тобеъ мебошад. Дар ҳар сурат, аз рӯи иттилооте, ки аз фаъолияти чехраҳои аввали давлатҳои дуру наздик мерасад, ҷашми бад кӯр, кору пайкори Президент Э. Раҳмонов барои нарм нигоҳ доштани вазъи сиёсӣ, шукуфоии меҳан афзалиятҳо дорад. Ва ёд овардани рӯзи ба арсаи сиёсат қадам ниҳодани Э. Раҳмонов ба хотири он аст, ки масъулияти роҳбарӣ ба давлат ва ба зимма гирифтани тақдири ҳалқ мисли дину имон муқаддас аст. Дар ин роҳи мушкил бояд ҳамагон ба Сарвари давлатамон бо дасту дили пок мададгор бошем.

*Ноябрри соли 2005.*





## *Сафармуҳаммад АЙЮБӢ*

### **ИСТИҚЛОЛ**

Шуд мубарро савти ною чанги истиқлол,  
Лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол.

Реги истиқлол тобад бехтар аз марҷон,  
Баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол.

Маъданни ин мулк бошад ҷавхари дониш,  
Фарри яздонист дар фарҳанги истиқлол.

Рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест,  
Пурчило бошад ҳамеша ранги истиқлол.

Мӯр гардианд морони замони ҷанг,  
Роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол.

Рӯ ба сӯи офтоби фазл бинмуданд  
Сафкашу сарлашкуру сарҳанги истиқлол.

Ку касе к-аз бениёзӣ кард истиғно,  
Нест дар олам касе дилтанги истиқлол.

Дар тачаллоянд рӯи саҳнаи айём  
Лоларухсорони шӯҳу шанги истиқлол.

Лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд,  
Хӯшаҳои пухтаи ованги истиқлол.

Эй мусаввир, ин саодатро ба лавҳ овар,  
Манзари хусн аст дар аржанги истиқлол.



Мӯсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт,  
Дар руху пешонааш ожанги истиқлол:

К-эй Худо, шукронай ин боргоҳи сабз,  
Мазҳари ангуштару авранги истиқлол,

Бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд  
Гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

### **СУРУДИ ТОЧИКИСТОН**

Бонишон Давлати дар ҷаҳон мустақил,  
Ҷовидон миллати дар асолат ҷалил.  
Лафзи ширини ту дар узубат шакар,  
Сирати ту ҷалӣ, сурати ту ҷамил.

Точикистон, туй номвар,  
Узви комилхӯқуқи башар.

Дар масири ҷаҳон, роҳи ту дуняви,  
Поятаҳтат қави, гоҳи ту дуняви.  
Парчамат дар ҷаҳон рамзи фарҳанги сулҳ,  
Точи зар рӯи хиргоҳи ту дуняви.

Точикистон, туй номвар,  
Узви комилхӯқуқи башар.

Қуллаи кӯҳи ту, қутби сулҳи ҷаҳон,  
Остони дарат минбари воизон.  
Кашфи Ҷевони ту мактаби осафон,  
Дафтари фазли ту раҳнамои замон.

Точикистон, туй номвар,  
Узви комилхӯқуқи башар.



## ТОЧИ МАН

Тоҷикистони азизам, Ватанам, модари ҳусн,  
Сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн.  
Навдаи сабзи ту дар бοғ расой дорад,  
Шоҳаи ҳушки ту даъвии асой дорад.  
Мехр аз қалби самовот сафо мерезад,  
Қатраи шабнамат аз ҷашми Ҳудо мерезад.  
Хуни оташ зи раги сангӣ ту дар ҷӯш бувад,  
Ҳар гули боги ту як қиссаи ҳомӯш бувад.  
Ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ,  
Сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ.  
Хиради туст давида ба раги пайкари мо,  
Бувад андешаи хоки раҳӣ ту дар сари мо.  
Осмон таҳти бузургии бузургони ту ҳаст,  
Фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст.  
Тоҷро бар сари тоҷик зи тинат додӣ,  
Даҳрро турфа зи тоҷик ту зиннат додӣ.  
Саҷда бар ҳок задан мазҳари меъроҷи ман аст,  
Эй Ватан, гарди раҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

## САРДАФТАРИ ОФОҚ

Маро тоҷик мегӯянд  
Аз тоҷи каёниям  
Дар олам паҳн гардидаст фазли комрониям.  
Набудам аз азал қавми таҳидасту парешоне  
Ноғармону нодоне  
Набудам аз азал ман гунги модарзод,  
Будам як миллати гӯяндаи обод.  
Ҳанӯз аз аввалободи ҷаҳонам ному унвон буд,  
Забони ман забони обшорони кӯҳистон буд  
Забони лолаву себаргаву сунбул



Забони боду борон буд.  
Забони ман забони иттиҳоди миллати тоцикаёнӣ буд,  
Дирафши иттиҳоди ман забони ҷовидонӣ буд  
Ҳазорон сол  
Мақоми ман забон аст  
Низоми ман забон аст.  
Забонам ҳаст сарқонуну қонуни ҳаёти ман,  
Қонуни бароти ман.  
Дар ў ҳарғи саодат ҳаст  
Дар ў ирзу иродат ҳаст.  
Хуқуқи миллати поянда будан ҳаст дар ў,  
Хуқуки ҳофизи оянда будан ҳаст дар ў.  
Наҳуст аз саркитоби ман Авасто буд,  
Авасто номи сарқонуни дунё буд.  
К-аз ў сарманша бигрифтанд қонунҳо,  
Маъниҳову мазмунҳо.  
Набудам аз азал ҷанговару ҳашмин,  
Будам солору ботамкин,  
Будам созандай дунё,  
Набудам ман барадозандай дунё.  
Ба ин фазлу ба ин қонун,  
Ба ин шаклу ба ин мазмун  
Будам аз посдорони ҳақиқат  
Будам аз пешвоёни тариқат  
Маро тоҷик мегӯянд  
Аз тоҷи каёниям!  
Дар олам паҳн гардидаст фарҳанги амониям.  
Бувад қонуни ҳастӣ дар китоби ман  
Бувад ҳар нуктаи қонуни Сарқонун хитоби ман-  
Хитоб аз ҷавҳари поки ниҳодам  
Хитоб аз иттиҳодам  
Хитоб аз сулҳу эҷодам  
Хитоб аз ҳурмату ҳаққу ҳуқуқи одамизода



Хитоб аз зиндагии поку озода.  
 Хитоб аз меҳнати озод,  
 Хитоб аз рӯзгори шод,  
 Хитоб аз олами обод.  
 Хитоб аз иззату икроми истеъдод,  
 Хитоб аз мактабу тадрис,  
 Хитоб аз минбару маҷлис,  
 Хитоб аз покии вичдон,  
 Хитоб аз қадри инсон,  
 Хитоб аз кишваре, ки адл барҷост,  
 Хитоб аз кишваре, ки ҳукми қонун аз  
     ҳама волост...  
 Маро точик мегӯянд аз точи қаёниям  
 Дар олам паҳн гардидаст шеъри осмониям.  
 Ҳақиқат мояи мазмуни ман бошад,  
 Беҳин сардафтари оғоқ Сарқонуни  
     ман бошад!

### **ИШҚРО ПЕШИ МАН ОРЕД!..**

Булбули зори гулам, ғунчаи лаб боз кунед,  
 Нои минқори маро килки сухансоз кунед.  
 Ишқро пеши ман оред, ки пар бикшоям,  
 Вараки шеъри маро шаҳпари парвоз кунед.  
 Набзро дар баданам шавкати Сайхун бахшед  
 Шеърро аз дили Ҷайхуни ман оғоз кунед.  
 Синаи танги маро водии Кӯлоб кунед  
 Хонаи ишқи маро даргахи Дарвоз кунед.  
 Ба Зарафшони сарам ахтари Раштон пошед,  
 Вахшро дар нигахам оинапардоз кунед.  
 Сари сангини маро Қуллаи Помир кунед,  
 Гунаи сарди маро лолаи Шероз кунед.



Аз Ҳисори дили ман равзани ҳақ бикшоед,  
Аз дили Каъбаи ишқам ба Худо роз кунед.

### **БИРАҚСЕД!**

Бирақсед, бирақсед, ба ҳар кўй бирақсед,  
Чу дунё ҳама тўй аст, дар ин тўй бирақсед!  
Навозеду бисозед, бинозеду бибозед,  
Ба ҳар рўй бирақсед, ба ҳар мўй бирақсед!  
Агар дилбари чонед, бирақсед ба қомат,  
В-агар марди замонед, ба бозўй бирақсед!  
Биборед ба раҳмат, бишоред баҳиммат,  
Чу ҳар қатраи борон ба ҳар чўй бирақсед!  
Чу мардони қаландар вучуд ахгари аҳмар,  
Худоёр бирақсед, худочўй бирақсед!  
Ба монанди саҳаргоҳ дил аз сина бароред,  
Самовот фурӯзед, дуогўй бирақсед!





## **ТАХТГОҲИ НИЁ**

Тоҷикӣ чони моро ориёни мо шиноҳт,  
Форсии лафзи моро форсигӯҳо шиноҳт.  
Решаи тоҷик то Дорою Дороюш рафт,  
Ҳар ки моро дид, дар симои мо Доро шиноҳт.  
Сикка зад дар Мехри мо мӯҳри дилаш Ҳайтолиён,  
Таҳти Ҳатлонро ҷаҳон дар тоҷи ин маъно шиноҳт.  
Ношиносам ман ба он қавле, ки ҳақро ҳақ нагуфт,  
Қавми яктои маро ҳар кас ки шуд якто, шиноҳт.  
Кам бигӯ аз душманиҳо, сӯҳбат аз ёрон қушо,  
Дӯстии тоҷикиро душмани доно шиноҳт.  
Ҷашни миллат гуфт дунё ҷашни Кӯлоби маро,  
Ҷашни Кӯлоби маро дунё дар ин дунё шиноҳт.  
Бин ту дар таҳти ниё Эмомалӣ Раҳмони мо,  
Ин ҷаҳон ӯро дар ин таҳти Ватаноро шиноҳт.

## **ФАЙЗИ ФАЗЛ**

Ҷашни мо аз ҳиммату аз файзи фазли раҳбар аст,  
Шукри ӯ, Эмомалӣ Раҳмони ҳикматпарвар аст.  
Нур борад аз нигоҳаш Офтоби Ориён,  
То шавад бар миллаташ ҳоно китоби Ориён.  
Тоҷикистон тоҷи тоҷикона монад бар сараҷ,  
Чо қунад дар минбари ҷону дилу худ минбараҷ.  
Ориёно! Гармии оғӯш дар Кӯлоби туст,  
Дар ҳамин ҷо шӯълавар ҳуршеди оламтоби туст.

## **МОДАРИ КӮЛОБ**

Модари Кӯлоб! Дунё шуд ҳама мөҳмони ту,  
Файзи дунё рехт дар болои дастархони ту.



Ориёно! Ориёниро ту истиқбол кун,  
 Модари Кўлоб! Во ту хони истиқдол кун.  
 Ориёно! Оби Рукнобод Кўлоб омадаст,  
 Хочаи Шероз бо шеъри тару ноб омадаст.  
 Модари Кўлоб! Бо Вахшат ба истиқбол хез,  
 Ҳамчу файзи меҳру сарсабзии истиқдол хез.  
 Модари Кўлоб! Дунё шуд ҳама меҳмони ту,  
 Файзи дунё рехт дар болои дастархони ту.

### **ТАРОНАИ ОРИЁН**

Эй Ватан, Ориён, Ориён,  
 Ҷону тан, Ориён, Ориён.  
 Модарӣ, қиблағоҳӣ ба мо,  
 Эй зи Рустам нишон, Ориён, Ориён!  
 Ориён, Ориён!

Бо ту Балху Бадаҳшони мост,  
 Суғду Хоразму Ҳатлони мост.  
 Дӯстат дӯст бо мо бувад,  
 Душманат душмани ҷони мост.

Точи ту бо Каён бобақост,  
 Рӯзгорат абад бефаност.  
 Пушт то пушти ту тоҷикист,  
 Пуштибони ту қавми худост.

Эй Ватан, Ориён, Ориён,  
 Ҷону тан, Ориён, Ориён.  
 Модарӣ, қиблағоҳӣ ба мо,  
 Эй зи Рустам нишон Ориён, Ориён,  
 Ориён!



## **ТОЧИ ИСТИҚЛОЛ**

Точики ман, точки зар бар сар шудӣ,  
Аз дигар лоиқ ба таҳти зар шудӣ,  
Ёфтӣ тоҷат зи истиқлоли хеш,  
Миллати арзандай кишвар шудӣ.

Ин Ватан волотарин меҳроби туст,  
Ҷои ҳуршеди туҷу маҳтоби туст.  
Ёфтӣ аслат ту аз асли падар,  
Баҳти Сомон шуд ба таҳтат ҷилвагар.

Шоҳини бемор аз нав шуд ба по,  
Гаштӣ аз нав миллати бологузар!  
Ин Ватан волотарин меҳроби туст,  
Ҷои ҳуршеди туҷу маҳтоби туст.

## **ЁРОНИ ВАФО**

Ёрони вафо биҳишт меоранд,  
Осоиши сарнавишт меоранд.

Дар пайкари дӯстӣ, ки чон моем,  
Умре ба суроғи дӯстон моем.  
Мо роҳи бародарӣ, ки мечӯем,  
Дар хидмати дӯст ҷонфишон моем.

Як хона зи дӯстӣ ҷаҳон бошад,  
Паҳнои замину осмон бошад.  
Дунё, ки барои душманий танг аст,  
Бигзор ҷаҳон зи дӯстон бошад.



Хуршеди бародарӣ дурахшон аст,  
Дунёи бародарӣ гулафшон аст.  
Мо толиби дӯstonи чонием,  
Дунё зи ҷамоли дӯст хандон аст.

Оlam ҳама ҷо зи як ҷаман бошад,  
Пас рӯи ҷаҳон зи ҳамватан бошад.  
То ҳаст бародарӣ дар ин дунё,  
Дунё ҳама ҷо зи ҳамватан бошад.

Ёрони вафо биҳишт меоранд,  
Осоиши сарнавишт меоранд.

## **ТОЧИКИСТОН**

Шукӯҳу тоҷу таҳтам, Тоҷикистон,  
Баландиҳои баҳтам, Тоҷикистон.

Ду кас:  
Ба ҳурмат Тоҷикистон гӯям аз ҷон,  
Замини тоҷдорон гӯям аз ҷон  
Туй модар, ки бо лафзи намозӣ  
Муқаддас модари ҷон гӯям аз ҷон.

Хор:  
Шукӯҳу тоҷу таҳтам, Тоҷикистон,  
Баландиҳои баҳтам, Тоҷикистон

Ду кас:  
Ту, эй озода даргоҳи биҳиштӣ,  
Бароям сарнавиштӣ, сарнавиштӣ  
Кунам шукронга, ки аз обу хокат  
Чу тоҷик обу хокамро сириштӣ.



Хор:

Шукуху точу тахтам, Тоҷикистон  
Баландиҳои бахтам, Тоҷикистон.

Ду кас:

Хушо умедгоҳи тоҷиконӣ,  
Сафедиҳои роҳи тоҷиконӣ,  
Зи олам тоҷиконро оварӣ ҷамъ,  
Хушо пушту паноҳи тоҷиконӣ.

Хор:

Шукуху точу тахтам, Тоҷикистон,  
Баландиҳои бахтам, Тоҷикистон.





*Сайидалӣ МАЪМУР*

## ТУРО БОЛОНИШИН КАРДАМ

Ало, эй Тоҷикистонам, ки водиу қӯҳистонӣ,  
Ба қӯҳу водиат дил бастаам чун тоҷикистонӣ.

Агар дар Истаравшан рӯи олам дида бикшодам,  
Кушодам дил ба ҳатлонию рапшию бадаҳшонӣ.

Агар дарёдилӣ омӯхтам, омӯхтам аз ту,  
Ки худ доро ба Сайхун, Ваҳш, ҳам  
Панҷу Зарафшонӣ.

Надорам аз падар мерос чуз номаш, ки ман дорам,  
Бисоти бебаҳоям мондай аз оли Сомонӣ.

Зи бас худ хоки шоирхез будӣ аз қадимайём,  
Ки ман ҳам хестам аз хоки ту чун шоири сонӣ.

Ба ҳар ҷое ки будам, ҳамраҳам бурдам туро бо худ,  
Туро болонишин кардам, агар рафтам ба меҳмонӣ.

Агар ман дер мемонам, ҳаётам аз ту медонам,  
«Агар ман зуд мемирам, чӣ ғам, зеро ту мемонӣ».

## РОҲИ АҒБАҲО

Ағбаи Анзоби умрам тай бишуд,  
Бо ҳама ранҷу азоби зиндагӣ.  
Ҳар фарозу шеби роҳаш дар ҷабин  
Монд нақш аз печутоби зиндагӣ.



Дар сарам чун қуллаи кӯҳи Хисор,  
Барфҳо болои ҳам хобидаанд.  
Дар дилам чун тармаҳои кӯҳнае,  
Тахта-такхта дарду ғам хобидаанд.

Офтоби фасли гармои Ватан  
Гарм созад гар тану ҷони маро,  
Мехрубониҳои ҳамроҳони ман  
Кам намояд дарду армони маро.

Ҳамчӯ дарёи Зарафшон бошитоб  
Мешавад дарёи умри ман равон.  
Роҳи Шаҳристон намоён мекунад  
Ағбаи дигар ба пеши дидагон.

Гарчи паймудам раҳи Анзобро  
Роҳи Шаҳристон ҳамон ҳамвор нест.  
Роҳи кӯҳистон чу роҳи зиндагӣ  
Бе баланду пастию озор нест.

Баски ҳастам марди раҳ, бо роҳи умр  
Меравам ман беҳаросу сарбаланд.  
Арчаҳои сабзи Шаҳристон маро  
Ибрате бар саҳтҷонӣ мешаванд.

Нақбканҳо, раҳқушоӣ мекунед,  
То шавад кӯтоҳ роҳи ағбаҳо.  
То кунам андак раҳи умрам дароз,  
Ман қушоям роҳ то қалби шумо.



## ФАЗАЛИ ИСТИҚБОЛ

*Ба ифтихори анчумани точикони чаҳон*

Тоҷики ҳамвата намроҳ қашад сӯи Ватан,  
Бикашад бар Ватан ўро зи ҷаҳон бӯи Ватан.

Тоҷики ҳамвата намроҳ ба Ватан меорад,  
То хумораши шиканад бӯсанон рӯи Ватан.

Гардҳои раҳи дур аз руҳу мижгон шӯяд,  
То ки гарде наниҳад бар руҳу абрӯи Ватан.

Гарчи дар мулки дигар оби худо ҳам кам нест,  
Ҳамчу лабташна занад худ ба лаби чӯи Ватан.

Тоҷики ҳамвата аз олами гул меояд,  
Мон, ки ин бор бибӯяд гулу ҳулбӯи Ватан.

Мутрибо, нағма бизан, нағма бизан, нағма бизан,  
Нағмаҳоят бизанад дакка ба минӯи Ватан.

Гарчи бар ҳадяю инъом ниёзаш набувад,  
Эҳтиёче бувадаш лек ба чилдӯй<sup>1</sup> Ватан.

## СУРУДИ ТОЧИКОНИ ҶАҲОН

Мо точикон як оламем,  
Ҷамъу парешон бо ҳамем.  
Дар ин замини файзбор,  
Аз файзи меҳраш хуррамем.

---

1. Чилдӯ — инъом



Эй Тоҷикистон, ҷони мо,  
Эй марзи пурэҳсони мо,  
Ту хонаи уммеди дил,  
Ҳам қиблаи имони мо.

Боди мурод аз кӯи ту  
Ҳар гах биёрад бӯи ту,  
Мурғи хаёлу орзӯ  
Пар мезанад бар сӯи ту.

Эй Тоҷикистон, ҷони мо,  
Эй марзи пурэҳсони мо,  
Ту хонаи уммеди дил,  
Ҳам қиблаи имони мо.

Мо бо рафоқат зиндаем,  
Мо бо садоқат зиндаем.  
Ишқи Ватан дар синаҳо,  
Мо бо муҳаббат зиндаем.

Эй Тоҷикистон, ҷони мо,  
Эй марзи пурэҳсони мо,  
Ту хонаи уммеди дил,  
Ҳам қиблаи имони мо.

Боли суруди мо Ватан,  
Хоки сучуди мо Ватан.  
Аз бахту давлат дар ҷаҳон  
Буду набуди мо, Ватан.

Эй Тоҷикистон, ҷони мо,  
Эй марзи пурэҳсони мо,



Ту хонаи уммеди дил,  
Ҳам қиблаи имони мо.

## РУБОИЁТ

Маҳбуб Ватан, ту маскани армонам,  
Дар хоки ту сабз мекунам ҳар донам.  
Чун қукуи белона наям, ки тухмам  
Бар лонаи мургакони дигар монам.

Қўе набувад бузург аз қўи Ватан,  
Рўе набувад накўтар аз рўи Ватан.  
Садпора шавад чу об, баргардад боз  
Ҳар кас, ки бихўрд об аз ҷўи Ватан.

Эй кишвари дил, ман арчмандат дорам,  
Пастй накунам, ба гўш пандат дорам.  
Гар одамий оғаридаи хоку гил аст,  
Ман хоку гил аз хоки баландат дорам.

Дар тифлий агарки хокбозӣ кардам,  
Аз хок ба худ хоначасозӣ кардам.  
Хоки Ватанам барои ман монд азиз,  
Оварда сучуд, сарфарозӣ кардам.

Мерос, ки аз гузаштагон ман дорам,  
Як гўшаи хоки поки меҳан дорам.  
Чашму дили равшане, ки дорам дар худ,  
Аз меҳру сафои Истаравшан дорам.

Чун решай ман сабз бувад дар хокам  
Аз қайчии айём набошад бокам.



Бо навдаи тоза қад кашам аз сари нав,  
Айём агарчи мебурад чун токам.

Андарзи гузаштагони худ ёд кунем,  
Бо кори накӯ хотирашон шод кунем.  
То хона барои хеш бунёд кунем,  
Мо хонаи дил пештар обод кунем.

Дилбанди замини бостон мемонам,  
Бар модари пир меҳрубон мемонам.  
Аз рӯи замин равам агар зери замин  
Бар тири замин чу пособон мемонам.

Ҳар гоҳ, ки меҳӯрам ман оби тоза,  
Гирад тан аз он тавону тоби тоза.  
Ҳар қатраи оби Ватанам пурқадр аст,  
Созам сифаташ ба ҳар китоби тоза.

Марзи Ватанам бувад назаргоҳи дилам,  
Ҳар пайраҳаву пулаш-гузаргоҳи дилам.  
Гумроҳ намешавам, агар дур равам,  
Чун хатти раҳаш бувад ба даргоҳи дилам.

Анзоб, агарчанд дилат сангин буд,  
Қурбоншудае ҳам ба раҳат чандин буд.  
Будӣ чу Зулайҳо ту азизи Юсуф<sup>1</sup>,  
Ҳар сангиги ту аз барои ӯ болин буд.

1. Ишора ба Юсуф Вафо ва байти ӯ:

*Аз ағба фуромадаму нолии кардам,  
Санги дари хоната болии кардам.*



Ин ағба, ки дошт номи Уштургардан,  
Гаҳ гардани ту шикасту гаҳ гардани ман.  
Бишкаста кунун санги дили сангинаш,  
Армони дили худ шиканад аҳли Ватан.

Эй шахри Душанбе, чи мубарро шудай,  
Ту шахри дилӣ, аз он дилоро шудай.  
Тоҷики Бухоро ба ҳавас менигарад,  
Чун хонаи тоҷикони дунё шудай.

Дар рӯи замин, ки зиндагӣ дорам чанд,  
Худ хокияму ба хокиёнам пайванд.  
То ки ба Сухан расам ба кайҳони диле,  
Аз марзи баланд хоки ман бигрифтанд.

Бояд кӯшем, неши нӯше нашавем,  
Бадном ба ҳар забону гӯше нашавем.  
Сангин накунем вазни худро ба гунаҳ,  
Фардо мирем, бори дӯше нашавем.





## ВИЧДОН АГАР БЕДОР АСТ... (*Порча аз эссе*)

...Чӣ тавре медонем, ин ё он назарияи маҳсус ҳеч гоҳ наметавонад сарчашмаи ахлоқи ҳамидаи бани башар гардад. Одамизод пеш аз ҳама ба василаи дарси ибрат аз ҳёти воқеъ ва таваҷҷӯҳи самимӣ ба анъанаҳои неки таърихи дуру дарози инсоният ба камол мерасад. Пас ахлоқи ҳар як фард, чи хуб ва чи бад, вобаста аз тарики идроки худи ўст. Инсон агар аз донишҳои дирӯз имрӯз мустаким оғаҳӣ ёфта, то ҳадде имкон даст медиҳад, аз мағзу маънии фарҳанг сидқан бархурдор бошад, ҳатман дар доираи рафттору кирдори хушоянд қарор мегирад. Яъне ахлоқи шоиста зодаи маданият буда, нахуст ба қоимаи маърифат такя меорад; дар мадори заковату фаросат низ истинод дорад. Яъне дар маҷмӯъ накӯкорӣ аз сарчашмаи фарҳангии асил шодоб гардида, зотан ба иқдоми берун аз ғараз, ба амри солими вичдон, ба пиндори дурусти рӯҳ, ки бад ё нек дар кучост,— беиштибоҳ пай мегирад, ниҳоят, ба зуҳури ҳусни тафоҳум дучанд ҷило ёфта, беҳтар ба назар мерасад. Ва албатта, низ бояд донист — ин қабил хушахлоқӣ на ба ҳама муюссар мешавад. Пас имрӯз шаҳрвандони мо аз дидгоҳи маданияти ростин, ки роҳи пайвастан ба он заҳмати мудоми фикрӣ меҳоҳад, дар қадом поя қарор доранд? Оё баъзан намелангем дар иморати як ҷамъияти **воқиан** демократӣ? Алалхусус дар сурате ки ҳатто аз барои расидан ба равнақи иқтисодӣ низ сараввал ахлоқи ҳамидаи инсонҳоро ба инобат мегиранд.

Зимнан дар ташаккули таъриҳ на фақат ҷараёни ҳодисаҳо, инчунин таҳаввули зиндагӣ ва табаддули



афкору ақидаи одамон – бунёдгарони худи ҳамон таърих бағоят муҳим аст. Инак хуб мебуд ба иқрор омадан, ки аз чӣ бошад, мо дар раванди таҳқими истиқлолияти миллий ва демократиконии ҷомиа ба як бемеҳрӣ ва ҳатто сангдилии қариб оммавӣ дучор гардидаем. Вале ба ҳар ҳол андеша мебояд. Зеро... агарчи дар ҳама намуди шароити носози иқтисодӣ сабру таҳаммулро аз даст надодан кори ҷандон осон нест, оқибат он суди фаровон меорад. Ман наметавонам ҷиддан бигӯям, ки дар навбати аввал бо қадом масъалаҳои иҷтимоӣ ва ба чӣ тарзу тарик машғул будан зарур аст, аммо эътиимод мепарварам,— дар кулли ҳолатҳо мақоми **ҳақиқат**, яъне адлу инсоғ бояд аз ҳама боло бошад. Зеро дар муқобили он маҳз **дурӯғ**, ба ифодаи дигар фиребу найранг доимо сангари гирифта, сабабгори гуна-гуна фалокатҳо мегардад. Аз байн бурдани ҷунин иллати қасофатбор аз ҳар нафари мо ҷаҳонбинии бегиллу ғаш, мардонагӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ металабад. Ба каму кости ҳаёти ҷомиа танҳо ашҳоси кӯтоҳбин, ҳудкома, аз аҳлоқ ва сиёсати роиҷ бебаҳра муносибати сард доранд, балки таҳтан ба вай бепарво менигаранд. Вале ҳеч як инсони бедордил, ки барои ҳар рӯзи ватанаш дар мазрааи сина донаҳои муҳаббат ва садоқат мепарварад, ҳаргиз наметавонад бетараф монда, фақат саргарми ҳадафҳои шаҳсии худ бошад.

Вақтҳои охир баъзе шаҳрвандони кишвар тавассути ҷанде аз воситаҳои аҳбори умум бо ҳурдтарин мушкилоти зиндагӣ ҳам ба Президенти ҷумҳурӣ муроҷиат мекунанд. Мақолаҳои зоҳирон танқидии дар асл ғаразнок низ ҷоп мешаванд, ки ин ҳақиқат ҳатто аз тарзи ифодаи муаллифон алайно эҳсос мегардад. Аз камбузидҳо ба ҷонибдории салоҳи раият мулоҳиза рондан, албатта, ҷоиз аст. Ба ҳусус дар ҷомиаи демократӣ. Ва гумон мебарам,



- набояд дар ин рох ғавчүбे ҳам устувор бошад. Чунки аз номаш танқид, ба шарте ки бе хусумати пинҳон ва созандаву огохона баён мешавад, дар амал бештар суд мегиранд. Лекин дар арзаи ҷиддитарин масъала низ берун частан аз доираи одоби журналистӣ на ин ки фоида, баръакс – зиёда зарапҳо меорад. Пас лозим аст ҳар як рӯзноманигор ақаллан ба хотири иззати нафси худ аз шуури ҳуқуқӣ ҳам, то метавонад, бархурдор бошад. Албатта, дар баробари саводи қасбӣ... Вагарна хоҳноҳоҳ суханаш ба ҳаво рафта, дар ағлаб мавридиҳо беасар мемонад. Аслан кишварҳои пешоҳангӣ дунё низ аз хел ба хел каму кости рӯзмарра фориг нестанд. Мазмун, ҳанӯз дар муҳити ҷомиаи мо ҳам ноҷӯриҳои бисёре мавҷуданд. Аммо дар ҳар сурат муҳиммаш ин ки, дар баёни камбудихо ҳусни қаломи журналист набояд ба қубҳи он табдил ёбад. Зоро вай зуд ба назар мерасад. Ва ҳарфи баиллат низ, дар қадом шаклу либосе ки зохир гардад, ҳамон **иљлат** асту бас.

Ман ин сатрҳоро баъд аз итмоми мулоҳизаҳои худ вобаста аз суханронии Президенти мамлакат мӯҳтарам Эмомалий Раҳмонов дар ҷашни навбатии истиқлонияти ҷумҳурий ба қалам медиҳам. Аз он боис, ки андешаҳои банда бештар доир ба вазъи феъли фарҳангӣ кишвар, заминаи ахлоқи иҷтимоӣ, идроки дурусти ҳақиқат ва дараҷаи маърифату ҷаҳонбинии имрӯза ҷомиаи мо ба рӯи когаз омада, ҳоло фикр мекунам, як навъ оғози монанд ба сарсуҳанро низ тақозо доранд. Чунки меҳоҳам ҳонандай гиромӣ аз магзи ин навиштаҳо маънии **дигар** начӯяд. Баҳиммат бошаду аз паи хурда ҳам наравад. Ва агар пас аз ошнӣ ба мулоҳизаҳои зерин шахсан натиҷа мегирад, нахуст ба ниҳонхонаҳои дилу вучуди худ низ равзан кушода, кулли афкору ақидаашро ба тарозуи инсоф гузорад. Зоро гуфтан, пурсидан ва ҳатто



талаң кардан, ба ҳар ҳол, осон аст. Вале ба сифати як нафар шаҳрванди ҳассос дар ҷодаи беҳбуди ҳаёти ҷомиа мардона амал намудан бас душвориҳо дорад. Барои ин мебояд кас аввало ба олами ботини худаш дар гуфтугӯ бошад.

Ва ниҳоят нек дарёбад, ки ботил қадом асту асли ҳақиқат дар кучост. Танҳо баъд аз ҳамин зуҳур мекунад инсони дар воқеъ ҳушманиш, дардошно ва бавиҷдону масъулиятшинос. Чунин одамон дар зиндагӣ ҳар қадар зиёдтар бошанд, ҳаёти мардум низ ҳамон қадар басамар мешавад. Мунтаҳо фақат шаҳсиятҳои комил метавонанд ба дунё рангу таровати тоза бахшида, дар ғановати маънавии ҳар гуна ҷомиа саҳми муносиб гиранд.

Муддате қабл сармуҳаррири як ҳафтаномаи гайри-давлатӣ тасодуфган ба ман рӯбарӯ омада, фавран пурсид, ки ба Президенти чумхурӣ чӣ суол дорам. Яъне?... — мутаҳайир китф барҳам қашидам ман. Мо дар шумораи навбатиамон саҳифае чудо кардем ба унвони «Як суол ба Президент». Аз ҷониби шаҳрвандон... — фаҳмонд сармуҳаррир. Ман, албатта, метавонистам мувофиқ ба ҳоҳиши ў ҷавобе надиҳам. Лекин азбаски дилам ба ҳоли фарҳанг месӯҳт (рӯзноманигорӣ низ як шоҳаи фарҳанг аст) ва ба худаш ҳам дер боз шинос будам, ба оҳанги коҳиши аз ҳусуси дар саҳифаҳои ҳафтаномаи ў зуд-зуд риоя нашудани одоби журналистӣ ва таваҷҷӯҳи бештари кормандонаш ба ҳангома...— гап қушода, аз ҷумла тақрибан чунин гуфтам: Тоҷикистон камобеш шаш миллион аҳолӣ дорад. Пас ин шаш миллион, агар ҳоҳад, аз барои диққати Президенти кишварро ҷалб намудан метавонад шаш миллион суол низ тартиб дихад. Қунҷковӣ ҳам аз қатори нуҳуфтаҳост дар табииати одамизод. Рафту матлаб вобаста аз фикри шаҳсан ҳуди ман бошад, банда аз боби мушкилоти ҷомиа ва сиёсати



чи дохилй ва чи хориции Президенти мову шумо на як бору ду бор изҳори ақида кардаам. Зеро ман ҳам чун шаҳрванди миллаташ точик ва фарзанди ин обу хоки муқаддас, ба вежа чун фарди эҷодкор аз бурду бохти диёрамон ҳар гоҳ ба андеша меравам. Ва ҳоло низ доир ба масъалаҳои ҳалталаби фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар атрофи таҳмин сад саҳифа ибрози мулоҳизаҳои ҳудро, қобили қабул аст ё не, дар ҳар сурат қариб анҷом медиҳам. Дигар ин ки, банда сидқан итминон дорам ба Эмомали Рахмонов; пас эҳтиром мегузорам ба фавқулодда шаҳсияти ў. Мо агар дар воқеъ инсони бафарҳангем, ҳангоми **казоват** ному насаби Президентро аз як зумра мансабдорони бешараф аввал чудо карда, баъд ҳарф задан, гумон мебарам, ҳам фарзу ҳам қарз аст. Зеро вай ба сурати сарвар дар маҷмӯъ факат рӯзи нек ва саодат меҳоҳад ба раият. Ва агар бештарин маъмурони чӣ ҳурд ва чӣ бузурги давлатӣ дар ин ният нестанд, балки гирифтор ба ҳирси носерами молу маноланд, пас гунаҳкорем. Яъне ҳанӯз бесаводем дар ҷодаи шинохти ҳукукҳои шаҳрвандии ҳуд, бефарқем нисбат ба воқеоти ғашангези ҳаёт, ҳатто ланҷем, қариб фалаҷем. Бехуда нагуфтаанд – аз мост, ки бар мост. Охир, кайҳо бояд медонистем, ки дар ҷамъияти демократӣ зиндагӣ дорем. Ба ҷои тарси меросӣ инак лозим аст сараввал ба тарбияи олами маънавии хеш машғул гардида, мақому манзилати ҳар як инсонро дар ҷомиа ба ҳубӣ шиносем. Дар муқоиса ба фирмӯзи пораҳӯрони шикамбора иззати нафсамонро азиз донем. На ин ки аз ҳар эҳтиёчи рӯзгори ҳуд танҳо ба Президент шикоят барем.

Воқиан, ҳафтанима ин гуфтаҳои бандаро мазмунан интишор дод. Вале дар он саҳифаи «Як суол ба Президент» пурсиданҳое низ буданд, ки ростӣ, шарми кас меомад. Чунки дараҷаи пасти дониш, маданият ва



чаҳонбинии суолгузорон равшан ба назар мерасид. Ҳатто аз байни сатрҳо баъзе ҳадафҳои ғаразноки онҳоро баръало хондан мумкин буд. Лекин чӣ илоҷ – яқин озодии сухан гуфта, саросема чоп кардаанд. Мазмун, мо имрӯз аз мағҳуми озодӣ ғолибан фақат ҳамин қадарашро дарк намудем, ки ҳар чӣ меҳоҳӣ, ба забон оп! Бигузор ҳақорат низ бошад... Агар кору кирдорамон чунин аст, пас вой бар ҳоли соҳтори демократӣ, ки чанд сол мешавад дар маҷрои он қарор ёфта, ба таҳқимаш гӯё огоҳона камар бастаем.

Дар ҳамин шаклҳои озодии инсон муносиб омадани фаъолият ба ҳаёти воқеӣ ва дар ҷомиа як нафари барзиёд набудани шаҳсияти худи вай бояд эҳсос гардад. Барои ўҳда кардани ин неъмати олий, ки бани башар дар роҳи пайвастан ба он дар тӯли садсолаҳо ҷон мекоҳанд, одамонро аввало шуури батарбия ва масъулияти маънавӣ заруранд. Вале имрӯз мо ҷавҳари озодиро эҳтимол ба ранги дигар мебинем. Ва кӣ медонад, - шояд меҳоҳем ҳар чи зудтар онро ба гаризаи ҳарому ҳалол суд ҷустанҳои хеш, ки ниҳояташ пушаймонист, мутобиқ созем? Ё мумкин аст тамаи белаҷомӣ дорем аз вай... Аслан дар ин навъ шинохти озодӣ ҳеч ҷои тааҷҷуб ҳам нест. Зеро гуфтаанд – аъмоли ҳар кас мувофиқи ҳимматаш. Файласуфи бузурги олмонӣ Ҳегел низ дар замонаш таъкид намудааст, ки дар дунёи тасаввурӯ тафаккур мағҳуми аз ҳама серпаҳлу, мағзаш гуногун, қариб номуайян, маншай қаҷфаҳмиҳои беҳудуд маҳз озодӣ буда, ҳатто мардуми босавод, чӣ тарзे дар бораи он ибрози андеша мекунанд, аз боби чизи дигар ба ин қадар камфаҳмӣ мулоҳиза намеронанд.

Бале, мушкил аст инсони комил будан. Дар муқоиса ба идроки мусаллами ҳастӣ фикран ҳанӯз дар гахвора медонанд одамизодро. Боре Эйнштейн дар лаб табассум



мегӯяд, ки то ба ҳол маро ду андеша – интиҳо надоштани ҳам кайҳон ва ҳам сафсата саҳт ба ҳайрат меоранд. Изҳори олим дар мавриди сонӣ, албаттa, маҷозан омадааст. Аммо ҳарфаш бечиз нест. Вай ба дониш даъват мекунад одамонро, - яъне агар қудрати дарки ростини олам ҳаст, сафсата камтар мешавад. Вобаста аз ин ҳақиқат мебояд эътироф намуд, ки дараҷааш ҳар хел бошад ҳам, имрӯз аксарияти кул мӯҳточи фарҳанги асилем. Ба ибораи дигар бигӯем, мо ҳанӯз ниёзмандем ба маданияти шоистаи фалсафӣ, сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ... Ба қабули огоҳонаи асосҳои демократия низ чандон омода набудаем. Иҷборан ё не, ба ҳар ҳол, мо тарики муносибатро ба вай акнун меомӯзем. Кам-кам, гоҳ-гоҳ! Бо вучуди ин аз мӯҳрабозиву бадмаошӣ сидҷан ҳазар на-дорем. Дар сурате ки донистан шарт аст: модоме дар як давлати мустақил умр ба сар бурда, аз таҳти дил меҳоҳем ҷамъияти аз ҳар ҷиҳат ҳуқуқбунёд тартиб бидиҳем, худи озодиро дар қадом мақом мебинем. Ва он аз чӣ сабаб ба мардуми олам ин қадар азиз аст. Ниҳоят, аз кучо ибтидо мегирад шинохти дурусти соҳтори навин, итоат ба талаботи қонун ва ҳаёти бамаърифати шаҳрвандӣ...



Вақте ки дар Коҳи Борбад ба мулоҳизаҳои Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмонов баҳшида ба дувоздаҳумин солгарди истиқлолияти Тоҷикистон ва ҳазорсолагии яке аз шоирони миллиат Носири Ҳусрав бо дикқат гӯш медодам, инчунин баъде ки дар саҳифаҳои рӯзномаи «Ҷумҳурият» ба умқи матни он дубора пайванд гирифтам, бори дигар возеҳ дарк намудам: имрӯз на танҳо мо, тоҷикон, балки ҳама мардуми олам дар муҳити тазодҳои мураккаби иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсиву



равонй карор дорем. Ман дар ин бора маҳсусан солҳои охир бисёр фикр мекардам. Ва ба худ мегуфтам, ки дар рӯй додани чунин кору кирдор баробари муборизаҳои паёпай аз барои дастболо будан дар бунёди ғановати иқтисодӣ, сиёсати гоҳ ошкору гоҳ пинҳон, аммо бемайлони бузургдавлатӣ ва миллатгарои маҳз, албатта, рушди басуръати илму техника дар бадали шаст-ҳафтод соли охир низ сабаб гардид. Воқиан, пешрафти фарҳанг ҳам, қатъи назар аз он ки ба қадомро ҳамзашро душвор мегузашт, дар ин амри ноҳамвор таъсири хоса мерасонд. Муддате боз меҳостам сари ҳамин масъалаҳои ниҳоят дод баъзе андешаҳои худро алоқадри ҳол баён дорам. Инак суханронии Президенти мӯҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмонов дар ҷаҳонни навбатии истиқлолияти ватани маҳбубамон бандаро то ҷое такон дод, ки ба даст қалам бигирам. Зоро пурмӯҳтавост он. Ва дар айни замон дилсӯзона ва бамаврид буда, ҳатто як навъ ҷанбаи барномавӣ дорад.

Аввало ин ки, Президенти мамлакат вобаста ба роҳи душвори расидан ба истиқлолияти иқтисодӣ дар ҷумҳурият мулоҳизаҳои худро феълий, дурандешона ва бориз ба миён гузошта, аз ҳусуси ифодаи комилан нави ба ном глобализатсия – албатта, ҷиҳатҳои (ё ниятҳои) ҳуби ин равандро қайд намуда, - барҳақ гуфтааст, ки **вай** ҳамзамон «... сабабгори аслии вусъати як силсила иллатҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама бекорӣ, камбизотӣ, терроризм, экстремизми динӣ, нашъамандӣ, густариши бемориҳои гуногуни сироятқунанда ва дар маҷмӯъ бад шудани вазъи иҷтимоӣ, ба ҳусус дар қишварҳои ақибмонда мегардад. Дигар аз оқибатҳои ноҳуши глобализатсия афзоиши басуръати фарқи тараққиёт ва сатҳи зиндагӣ дар байни мамлакатҳои пешрафта ва қишварҳои рӯ ба инкишоф аст». Президенти мо аз он ба



ташвиш меояд, ки агар сарону сарварон, сиёсатмадорон, умуман чомиаи қаҳонӣ барои аз байн бурдани чунин фарқияти ғаразнок ҳар чи зудтар тадбирҳои дархур наандешанд, қувват гирифтани глобализатсия, яъне қӯшишҳо дар ҷодаи ба ҳам овардани ниёзҳои иқтисодиву иҷтимоии мамолик ва манотики гуногуни дунё боиси рух задани ихтилофҳои нав ба нав мегардад дар саросари олам.

Аслан ин раванд, ки ғолибан дар ҷомаи идеологияи нави оламшумул ба ҷилва меояд, дар ҳуди худаш чист? Моҳиятан аз кучо ибтидо гирифта, меҳоҳад то ба кучо расад?

Ба ин суолҳо низ мо аз андешаҳои мазкури Сарвари давлатамон ҷавоби мусаллам меёбем. Ҳоло мағҳуми глобализатсия дар сурати як омили муғризона рӯи кор омада, аз минтақа ё қишваре ки дар зери ҷашм дорад, зиёда суд мечӯяд ва ба қадом минтақа ё мамлакате ки меҳоҳад, бартарӣ дода, ба ҳадафҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳарбии ҳуд бештар вусъат бахшида, ба арзишҳои нотакори милливу таърихии ин ё он минтақа, умуман ба дастовардҳои бузурги тамаддунҳои бостонии башарият фишор меорад, - бо як ҳусни таҳлил сухан меронад Эмомалӣ Раҳмонов ва ба таъқид илова мекунад: ин ҳама, бешак, дар роҳи «ба вуҷуд омадани низоъҳои муҳталиф, барҳӯрдҳои мусаллаҳона, ҳусусан қувват гирифтани падидаҳои даҳшатноки қаҳонӣ – терроризм, экстремизм, ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ ва қоҷоқи маводи муҳаддир» поя мегузоранд.

Ҳақ асту рост!

Касе ки аз сабақи таъриҳ, умуман аз кору кирдори олами сирф сармоя камобеш дарак дорад, хуб мефаҳмад: ҳадаф аз идеологияи глобаликонии истифода аз ғановат ва арзишҳои умумибашарӣ боз ҳамон судҷӯист, ки амалан аз ҷониби ширкатҳои бузурги инхисорӣ таҳия мегардад.



Ва албатта, ҳеч ҷои шубха нест, - **чунин** идеология қабл аз ҳама ба кишварҳои камнүфус, масоҳатан хурд, ё ин ки қавму қабоилашон парешон ва ақибмонда хоҳноҳоҳ заарҳо расонда, нахуст ба арзишҳои маънавӣ ва дастовардҳои таърихии онҳо рахна зада, имкониятҳои иқтисодиашонро то ба кӯчаҳои бунбаст мебарад.

Ҳангоме аз ин боб сухан мегӯем, ба мо лозим аст мақсади ниҳоии монополияҳои (инҳисороти) байналхалқиро ҷиддан пешӣ назар гирем. Ва бо тафаккур бидонем, ки онҳо қадоме аз нақшаҳои худро дар мадди аввал мегузоранд. Ҳамчунин дарк биқунем – ба чӣ воситае ки бошад, бидуни шубҳа, ҳатман роҳҳои осон ба даст овардани сармояро!

Инҳисороти байналхалқӣ, - шарҳ медиҳад фарҳанги тафсирот,- иборат аз ширкатҳои бузурги олами сармоя буда, дар кишварҳои хориҷӣ созмонҳои молиявии сердаромад доранд, ё худ аз иттиҳоди корпоратсияҳои мамолики гуногун ба ҳам омада, дар роҳи ғундоштани суди саршор ҳукмрони як соҳаи маҳсус ё ҷандин соҳаи иқтисоди дунё мешаванд. Пас аз ҷанги дуюми ҷаҳон хеле вусъат ёфтанд. Ба истилоҳи фавқулмиллӣ ё трансмиллӣ низ зикр мегарданд.

Акнун бубинем, ки чӣ ифодаест глобализатсия. Таркибаш аз глобуси лотинӣ ва глобали франсавӣ буда, аввалий қура, дуюмӣ ҳамагонӣ гуфтан аст,—меояд дар он фарҳанг. – Яъне ибтикоре ки (дар асл амалиёти иқтисодие ки, - С.Т.) бояд тамоми сатҳи заминро дарбар гирад, ҳамаҷониба ва комил бошад.

Инак фикр мекунам, ки Президенти мову шумо дар суханронии хеш чун пешомади нохуши эҳтимолӣ ҳатари «чинояткории муташаккили трансмиллӣ»-ро низ ба як борикбинии сиёсатмадори варзида маҳсус қайд намудааст. Аз шарҳи фарҳанги тафсирӣ ҳам равшан



бармеояд, - корпаратсияҳои бакуввати дунё, ниҳоят, иттиҳоди ширкатҳои байналхалқӣ, ки ҳар амалиёти онҳо ба дasti гурӯҳе аз зимомдорони сиёсиву ҳарбӣ тарҳрезӣ мешавад, имрӯз, дар ибтидиои асри бисту як, аз захираҳои молии худ дар масири садаи гузашта дигар қонеъ нестанд; ба ҳар василае ки бошад, меҳоҳанд иқтисодиёти кулли оламро таҳти назар доранд. Яъне мунтаҳо тақдири милалу ҳалқиятҳо ва манотику қишварҳои алоҳидай ҷаҳон дар панҷаи ширкатҳои фавқулмиллӣ қарор бигирад. Дар ин маврид суоле ба миён меояд, ки агар корбандин дунё ба ҳамин тариқ идома мейбад, пас кучост инсоф. Охир, ҷунин раванд, бо вуҷуди дар либоси зебо ҷилва намудан, як тавтии дунболадорро мемонад, ки гӯё дидаву дониста, бар рағми ормонҳои мамолики ақибмонда ё рӯ ба тараққӣ соз кардаанд.

Чӣ тавре медонам, асри бист дар ҷодаи пешрафти илмиву технологӣ ва аз рӯи идрок тан гирифтани арзишҳои милливу маънавии ҳалқҳои олам кори садсолаҳоро ба сомон расонд. Ва инсон ҳатто ба қашфи асрори ҷарҳи мутаббақ камар баста, дар шуури аҳли башар инқилобе ба вуҷуд овард, ки берун аз тасаввур буд. Ин ҳақиқат барои ҳама рӯз барин равшан аст. Вале асри бист фалокатҳои бисёре низ дошт. Ҷангӣ якум ва дуюми ҷаҳон ҷони даҳҳо миллион нафарро гирифта, садҳо миллиони дигарро маҷрӯҳ, ятим, беспарастор, ғамзада ва хонабардӯш карданд. Миллатгароии маҳз вусъат ёфта, дар ниҳояти кор ба фашизм ва шовинизми рӯйрост пайваст, ки инсоният ҳоло ҳам аз оқибатҳои наҳси ин зуҳурот эмин нест. Дар миёни дину мазҳабҳои дунё нав ба нав ихтилофҳо рӯх дода, ҷунбишу ҳаракатҳои инқилобоҳоӣ, рӯй овардан ба гуна-гуна табаддулоти ҳарбиву иқтисодӣ авҷ гирифтанд.



Инак мебояд, ки мо ба ҳамин нукта бештар эътибор дихем. Зеро ба ҳар навъ ҳаробкорӣ, инқилоб ё табаддулот, муқовимати мусаллаҳона, ҳатто ба сар зидани набардҳои ҷаҳонӣ аввало сиёсати ифроғиву инҳисороти фавқулмиллӣ даст доштанд. (Воқеан, табаддулоти моҳҳои февралу октябр дар Русияи асри гузашта асосан ба маблағи сионизми байналхалқӣ пирӯз гардид). Ва мақсад боз ҳамон буд, - расидан ба мақоми ҳукумронии иқтисодӣ! Акнун ки ба раванди фарогири глобализатсия рӯбарӯем, мардуми оламро таҳди迪 бештаре дар пешанд.

Дар чунин вазъияти ҳассос танҳо сиёсатмадори оқил ва дурандеш метавонад истиқлолияти мамлакати ҳудро аз тӯғонҳои баҳадафи яке пинҳону дигаре ошкоро бегазанд ҳифз намуда, раиятро дар муҳити амну амонӣ нигоҳ дорад. Аслан дар ҳар давру замон аз ин гуна мардони асиљ ҳолӣ набуд саҳнаи сиёсат. Ба ёд орем ҳёт ва фаъолияти Маҳатма Ганди, Шарл де-Голл, Ҷамол Абдунносир, Броз Тито, ё ҳуд Уинстон Черчилр... Қабл аз ҳама садоқати бепоён доштанд онҳо ба қишивари хеш, пайваста бедор буд дилу нияташон. Чун ба набзи бемор аввало ба садои вичдон гӯш медоданд онҳо. Бинобар ин номи некашон дар саҳифаҳои таърихи башарият ҳаққонӣ сабт гардид.

Масалан, генерали бригада де-Голл ҳанӯз соли чилум берун аз ватан ҳукумат тартиб дода, бо вучуди таъқиб, сӯиқасд ва маҳрумиятҳои шахсӣ маҳз ба шарофати сиёсати зираконаи ҳуд тавонист мардуми фаронсаро, ки беш аз чор соли тӯлонӣ дар зери пои фашистони Олмон нола мекарданд, ба эътибору сарбаландӣ аз панҷаи истибдолдод раҳо созад. Ин марди ҷасур дар пеш бурдани сиёсати ҳориҷӣ низ ошкорбаён буд, аз дудилагиву дурӯягӣ чун аз вабо ҳазар дошт.



Шояд аз ҳамин сабаб, ҳангоме мамлакаташро аз ширкат ба иттиҳоди ҳарбии Атлантикаи Шимолӣ мебаровард, ҷавобан ба эроди сарони як қатор кишварҳо, яъне – вай, охир, бо Амрико шартнома дорад! – ба лабханд гуфта буд: ҳама гуна шартнома зани ҷавон ё гули тару тозаро мемонад, ки мутаассифона, ҳар ду низ ба зудӣ пажмурда мешаванд.

Дар бадали солҳое ки де-Голл аввал мансаби олии сарвазир ва баъд (1958-1969) президенти Фаронсаро ба зимма дошт, ин мамлакати шодоб аз фарҳанги воло мақоми шоистаи худро дар радифи чор-панҷ кишвари муқтадири дунё қадам ба қадам мустаҳкам соҳт. Ва дар айни замон вазъи феълии ҷаҳонро солим ба таҳлил гирифта, аз дағдагаи бузургдавлатӣ, аз ҷандалии нангини мустамликадорӣ, ба ҳар ҳол, даст кашид. Генерал де-Голл, азбаски инсони иродааш қавӣ, мавридишинос ва дурандеш буд, ҳаракатҳои милливу истиқлолталашибро дар мамолики Шарқи Наздик як амри воҷиб дониста, сиёсати ҳориҷии Истроилро чун давлати таҷовузгар пайваста маҳкум менамуд. Вай дар он айём ҳатто тавонист ба назари байналхалқии Иттиҳоди Шӯравӣ дар хеле мавриҷҳо тарафдор бошад. Соли 1956, ҳангоме ки нерӯҳои низомии Фаронса ва Истроил ба Мисри озодиҳоҳ ногаҳон ҳамла оварда – он вакт де-Голл дар истеъло буд, аз ҳуди Порт-Саид шармандавор баргаштанд, ин марди ҳушманд аз қӯтоҳбинии корсозони ватанаш ба танг омада, бо таассуф меғуфт: магар душвор буд пай бурдан аз иғвои мудоми инглисҳо?.. Баъдтар ҳуқуқҳои президентии худро ба кор андоҳта, савдои тайёраҳои ҳарбии «Мираж»-ро ба давлати Истроил, сарфи назар аз он ки дар ҳукуматаш тарафдорони ин аҳднома зиёд буданд, қатъиян манъ кард. То ҷое ки миллион-миллион пешпардоҳти ин кишварро бозпас фиристод.



Зеро де-Голл хуб медонист: барои аз ҳар ҷиҳат ривоҷ ёфтани ин ё он мамлакат, нахуст равнақи илму фарҳанги вай, аввало сиёсати оқилонаи хориҷӣ мебояд, ки ба сиёсати доҳилий дар мувозинат қарор ёфта, аз ҷониби ҷомиаи ҷаҳонӣ эътироф гардад. Вай як инсони ҳудодод буд. Аз таълифоти муҳаққиқони таъриҳи ва қитоби бузурги хотираҳои шаҳсан ҳудаш бармеояд, ки на танҳо аз нозукиҳои низоми артиш, вазъи иқтисод ва ҳунари мамлакатдорӣ комилан ҳабар дошт, на фақат ин сифати камчинро дар фаъолияти дигарон эҳтиром мекард, балки шинохти илму маданият ва санъати нависандагиро низ дар мақоми аввал мегузошт. Ин буд, ки вай ба бисёре аз олимон ва адібони даврони худ (бештар дар манзили хоккоронааш) маҷлису машваратҳо меорост, ба фикру мулоҳизаҳои эшон гӯш медод ва агар дархур бошанд, аз онҳо истифода мебурд. Масалан, Андрэ Малро ва Франсуа Морианро, ки дар он солҳо нависандагони хеле машҳур буданд, ба ташвиши ҳукumat ҷалб намуда, аз рафти кори эҷодиашон ҳам муттасил огоҳ мегардид. Минбаъда президентҳои Фаронса – Жорж Помпиду, Жискар Д, эстен ва Жак Ширак аз зумраи дӯстон ва шогирдонаш маҳсуб мешуданд. Онҳо аз мактаби саҳтигу серкирраи ӯ гузашта, обутоб ёфта, низ тавонистанд эътибори мамлакати худро боло баранд, ба раият рӯзи хуш диҳанд ва ҳамзамон дар саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ фарзона бошанд, ки мо инро алҳол дар мавқеи Жак Ширак нисбат ба қазияи Ирок мушахҳас дарк мекунем.

Умуман дар маҷрои солиёни тақдирсоз ба сари қудрат омадани генерал де-Голл пас аз ҷангу ҷидоли бисёр ва парешониҳои зиёди иҷтимоӣ, ки диёри овозадораш дар тӯли қариб ду аср зуд-зуд ба дӯш мекашид, як гардиши мустаҳкаму муассир буд дар таърихи давлатдории Фаронса. Ман баъзан фикр мекунем.



нам – агарчи Тоҷикистони азиз кишвари нисбатан хурд аст, чӣ тавре дили кас меҳоҳад, саноаташ хуб тараққӣ накардааст ва азбаски дар ҳавзаи мураккаби геополитикӣ қарор ёфтааст, ҳалли масоили иқтисодиаш ҳанӯз аз мушкилиҳо дар канор нест, - бо вуҷуди ин ҳама оҳирин даҳай қарни бист дар таърихи давлатдории мо низ чунин гардиши назаррас ва дар айни замон ба умед овард. Ва ин аввалан, шинохти истиқлолияти тоҷикон ва сониян, Сарвари мамлакат интихоб гардидани фарзанди ҳалқи меҳнатқарин Эмомалӣ Раҳмонов буд, ки вай ҳам **яқин** марди фавқулодда аст. Вагарна оё метавонист дар як муддати кӯтоҳ чун сиёсатмадори варзида арзи ҳастӣ намуда, на танҳо аз барои осудагии сарзаминаш, балки дар корбандии бисёр масъалаҳои доги байни кишварҳо дар манотики гуногун низ саҳми арзанда бигирад? Масалан, шахсан ҳуди ман ҳанӯз соли наваду се, дар он айёме ки ба фаъолияти Эмомалӣ Шарифович каме шиносоӣ пайдо кардам, ба ин ҳақиқат тан дода, ҳамзамон эътимоди комил доштам, - минбаъд дар симои ў як сиёсатмадори мумтозро дидам, ба дардҳоям даво ҳоҳем ёфт.

Инак барзиёд побанди гапу калочаҳои бебунёд нашуда, мо ҳама (ҳатто нафарони кинавар) мебояд ин амри воқеиро ба инобат гирифта, чи вазиреਮ ва чи дехқони хокпош, нахуст аз пай ободиву амонии Ватан бошем. Дигар лозим нест, ки мағзамонро гиҷу гаранг карда, ҳамвора бигӯем ба ҳуд, - агарро ба мағар издивоҷ медоданд, чӣ мешуд оқибаташ? Ҳеч мебуд, албатта...

Президенти мо, чӣ тавре дар бадали солҳои оҳир аз қазияи мушкили Афғонистон, вусъат ёфтани терроризми байналхалқӣ, ҳавфи бадтар аз тоуни рӯз то рӯз бештар ба савдо рафтани маводи мухаддир, фалокатҳои экстремизми диниву нашъамандӣ, арзу



ниёзи кишвархой ақибмонда ва ниҳоят, аз эхтимоли задухұрдхой шадиди мусаллақона дар баъзе мамолики Шарқ сари вакт пай мебурд, ҳоло аз хатари идеологияи глобаликонй низ қиддан дар ташвиш аст. Дар ҳар сурат ба назари ман чунин намуд. Шояд аз он сабаб бошад, ки муддатест бисёре аз мо таъсири нохуши ин равандро дар چумхурияті худ вокиан ҳам ба ду чашми сар мебинем. Ба мисол, як мuloхиза кунед: имрұз санъати эстрадии мо ба чй рангу бүе зухур намуда, ба ому хос, алалхусус ба наврасону چавононе ки ҷаҳонбинашон ҳанұз солим шакл нагирифтааст, чй ғизои маънавӣ медиҳад?!

Ба истиснои се-чор нафар (холй қарип шартан) дигар ҳама сарояндагони ин шохай созу наво безавку бефарқ, бесавод, ҳадношинос, ҳатто беадаб – мунтахо бефарҳанганд. Аз ҳар концерташон бармеояд ҳангомаҳои чапғалати онҳо: гүё чй будани маданиятро ҳаргиз намедонанд. Агар не, ақалан дар интихоби матн ақлу идрокро ба кор бурда, мусиқии бесарунұки күчагй ва борҳо латма хұрда, оқибат аз эътибор афтидаи Farb ва баъзан Шарқро ба оханги андаке тағийир баҳудаву бехуда истифода накарда, худро дар сахна аз қолаби ахлоқи одамй ин қадар дур намеандохтанд. Ба Худо, ки имрұз аз дунбачунбониҳои чй марду чй зани ба ном эстрадай точик, ки гоҳо фахштар аз сиккай ҳофизони нашъаманд дар таҳхонаҳои мамолики гарбанд, аз такрори беохир ва ғашовари баландгүяки онҳо (зеро аз ин «ситораҳо» аксарияти кул умуман овоз надоранд) ба монанди

*Мехонаму мерақсам,  
Меболаму мефаҳрам...*

*Гулумо, гулумо,  
Зи ҷафот мемирум...*



*Майды-майды мерафт,  
Пиёда-пиёда мерафт...*

ва ғайра ҳазёни табнокашон ба дод омадаим. Консертҳо дар коху майдонҳои бузург ва лак-лак кассетаҳо ба овози «ситорагони тобони муосир», ки шабону рӯзон дар қасабаву хиёбон, радиову васоити нақлиёт, кӯчаву паскӯча ва мағозаву бозорҳо ба ҳар мақом фарёд мекашанд, гӯё камӣ мекарда бошанд, телевизион низ таҳлили масъалаҳои ҳалталаби чомиаро қариб як сӯ монда, ба чӣ сабабе тарғиби ҳунари ин ҳаробкорони ақлу ҳуши инсонҳоро аз ҳад мегузаронад. Дар бораи «хусну малоҳати миллии» ансамблҳои рақсӣ ба мисли «Ҷаҳоноро»-ку аслан ҳочати гап нест. Ба қавле, чӣ гӯям, ки нагуфтан бехтар аст.

Ҳоло ёдам меояд, - дар деҳаи мо мӯйсафедон рафту ба нафаре ҳарзарон воҳӯранд, бо таассуф даст ба пешонӣ мебурданд. Ва мешуд, ки нимғурма мегуфтанд: хайр, чӣ илоҷ, як одами бефарҳанг, бадбаҳт... Акнун фикр мекунам, - шояд онҳо калимаи фарҳангро ба забон оварда, худ намедонистанд маънини вай чист. Аммо дар ҷояш кор мефармуданд: яъне инсоне ки аз ақлу адаб ва илму маърифат дур аст. Имрӯз чӣ? – фарҳанг гуфта, мо бештар шоҳаҳои вобаста ба санъатро мефаҳмем. Ва ин, албатта, ғалат аст. Чунки мағҳуми фарҳанг ниҳоят васеъ буда, аз хона то бозор қариб тамоми ҳаёт, фаъолият ва маҷмӯи донишҳои инсонро дарбар мегирад. Ҳулоса, на ягон ҷомиа, на ягон миллат ва на ягон давлат, агар бефарҳанг аст, ё аз ин неъмати дар идомаи асрҳо бадастомада бояду шояд истифода намекунад, бо вуҷуди он ки иқтисоди мустаҳкам дорад, дар олами тамаддун ҳаргиз мақоми хоса намеёбад. Мо ин ҳақиқатро дар оқибати хеле аз ашхоси ниҳоят доро, вале бинои маънавиашон як колбади холӣ бисёрҳо дидаем. Дар



мисоли давлатҳои, масалан, монанди Кувайт низ ба таҳлил гирифтаем, ки ҳосили азми онҳо беш аз кароҳати дастбӯй набудааст.

Аз суханронии Президенти кишварамон Эмомалӣ Раҳмонов дар ҷашни навбатии истиқлолият, чун дар аксар андешаҳои вусъатнокаш, равшан бармеояд, ки ў дар фаъолияти мураккаби хеш тадбирҳо дар ҷодаи рушди фарҳанги миллат ва ба ин васила дар байнин ҷомиаи ҷаҳонӣ манзилати шоиста ёфтани давлати тоҷиконро дар мадди аввал мегузорад. Вай доир ба тариқу воситаҳои беҳбуди иқтисоди мамлакат, зарари эҳтимолии идеологияи глобаликонӣ дар манотики гуногуни олам ва ҳамбаста ба он аз ҳатари накшаҳои муғризонаи инхисороти трансмиллӣ (беҳтар аст фавқулмиллӣ бигӯем, - С.Т.) мулоҳизаҳои худро возех баён дошта, вобаста ба ҳазорсолагии зодрӯзи Носири Ҳусрав гӯшзад мекунад: аз назари шоир «муҳимтарин ҳислати инсони комил некиву накӯкорист. ... Накӯкорӣ пеш аз ҳама роҳат расондан ба мардум, ёриву мадад ба ятимону мӯҳтоҷон, дилсӯзиву ғамхорӣ ба бечорагон, меҳрубониву пуштбонӣ ба бенавоёну барҷомондагон аст». Ва ба таъкид илова менамояд: Носири Ҳусрав «ҳамеша ақлу ҳиради инсонро ситоиш карда, илму амалро меъёри арзёбии фаъолияти шаҳс мешуморад», аз ин рӯ дар осори ахлоқиву фалсафии шоири мутафаккир «ѓояҳои баланди исондӯстӣ, андешаи миллӣ, худогоҳиву ҳудшиносӣ» ва меҳанпарастӣ мавқеи устувор доранд.

Президенти мову шумо нек медонад, ки вазъи дохилии ҳар як сарзамин ба дастовардҳои сиёсати ҳориҷии он саҳт алоқаманд аст. Яъне мамлакат агар аз ҳавфи чи ҳарбиву иқтисодӣ ва чи фарҳангии беруна эмин бошад, метавонад осуда тараққӣ кунад, маънавиёташ низ пеш равад. Ба ҳар сурат Тоҷикистон имрӯз дар раванди сиёсати байналхалқӣ мақоми назаррас ёфта, амнияташ



хам алокадри ҳол пояи хуб дорад. Вале аз кадом боис аст, ки дар роҳи таҳқими иқтисодиёт ва фарҳанги шоистаи миллӣ то андозае мелангӣ? Агар дуруст андеша ронем, пас ба хубӣ мефаҳмем, - сабабҳое мавҷуданд вобаста ҳам аз ҷараёни феълии воқеоти таъриҳ ва ҳам аз ҷаҳонбиниву қӯшиши рӯзмарраи худи мо. Модоме ин тавр аст, кадоманд он ҳодисаҳо? Дар кучо қарор дорад дараҷаи ҷаҳонбинииамон? Ва ниҳоят, ҳар яки мо барои равнақи мамлакат, ки асоси баэъти монди зиндагии серу пури раият мебошад, аз сидқи соғ қӯшишҳо ба кор мебарем оё?

Ҳеч ҷои баҳс нест, ки ба тадбирҳои рӯзафзуни ҳукумат нигоҳ накарда, сатҳи машшатамон паст аст, эҳтиёҷмандем ҳанӯз. Лекин набояд аз ёд бурд, - ногаҳон мо дар миёни ҷангӣ гражданий монда, чӣ воқиаҳои мудҳишро аз сар гузаронда, пасон дар ҳолате ки оппозитсия муддати ҷанд соли аввал муқовимат мекард, ба бунёди давлати навин оғоз намудем. Соҳторе ки то ин дам доштем, як пораи соҳтори умумии шӯравӣ буд. Мо ба низоми вай саҳт одат карда будем. Аз каму кости рӯзгорамон ҷандон ташвиш ҳам намекашидем. Зоро зимоми кулли масъалаҳо, аз ҷумла мардум бояд ба чӣ насақ рӯз гузаронанд, то чӣ андоза ҳӯранду чӣ қадар пӯшанд... - ин ҳама комилан дар сари панҷаи давлат буд. Мазмун, ҳудамон камтар тааммуқ карда, балки таҳтан ҷиддӣ мулоҳиза наронда, бештар интизор мешудем, ки кай ба кисаамон пулу ба даҳонамон қут мегузоранд. Воқиаён, он чӣ ба ҳар фард мерасид, мувоғиқ ҳам буд ба талаботи байнсофонаи зиндагиаш! Аммо фикрамон як қадар бори қароҳтӣ мекашид...

Инак мо дар фазои тамоман дигари иқтисодӣ ва равонӣ умр ба сар мебарем. Агарчи таълимоти марксистӣ нақши шаҳсиятро дар таъриҳ инкор мекард, имрӯз ба сомон расидани бисёр корҳои бузург маҳз дар



ихтиёри шахсият аст. Пас дар чамъияте ки аз барои иморати он камар бастаем, ҳар кас метавонад ба чӣ қодир будани худро нишон дихад. Яке камтар, дуюмӣ бештар – муносиби ҳол, албатта. Инсон дар чунин шароит факат сармасти нашъяи озодӣ нашуда, бояд дар тафаккур ҳам бошад. Танҳо ба тадбирҳои давлат умед набаста, дар роҳи аз байн бурдани мушкилоти зиндагӣ, то аз дасташ меояд (ҳам рӯҳан ва ҳам чисман), худаш низ ҳаракат кунад. Дар маҷрои пешрафти ҷомиа, ҷунон ки баъзан рӯй медиҳад, на ба мушту лагад, балки ба ҳидояти ақли солим ворид гардад. Беҳуда нағуфтаанд – аз ту ҳаракат, аз ман баракат! Дуруст аст ки дар ин арсаи ҳукмронии илму техника барои хуб андешида, аз сидки соғ ба коре шурӯъ намудан то ҳадде дониш мебояд, як қадар ҷаҳонбинӣ ҳам лозим аст.

Мутаассифона, аксарияти кулли мо то ба ҳол дар мавқеи нигаронӣ рӯз мегузаронем. Бекор мегардему рафту шуғле пеш ояд, пулаш кам гуфта, ҳатто лаҳзае фикр намекунем, ки ҳар қадоме агар як муддат ба ивази ҳамон маоши нокифоя заҳмат накашем, фардо вазъи иқтисодии мамлакат, чӣ ранге дил меҳоҳад, ба ифоқа намеояд; ҳаққи меҳнатамон зиёд шуда, сатҳи зиндагиамон низ боло намеравад.

Бале, бо вучуди он ки дар бадали чор-панҷ соли охир тавассути қӯшишҳои ҳукумат ба сарварии мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов баргу сози ҳаётамон камкам таъмин мегардад, бисёре аз мо пайваста менолем. Лекин аз мураккабиҳои гузаштан аз соҳте ба соҳти дигар ва раванди на ҷандон саҳми таҳқим ёфтани он парво ҳам надорем. Ақалан ба таъриҳ рӯй оварда, масалан, қадом давлат дар ҷодаи расидан ба осудагӣ чӣ сон мушкилиҳоро пушти сар кардааст, ҳатто иҷмолан шинос намешавем. Ба ҳар илоҷе бошад, душворро монда, аз паи осон мегардем.



Гумон мебарам холо зикр намудан айни муддаост, боре дар як сұхбати ногақон аз рұзгори устод Айнұ хонуми таннозе ки шояд тасодуған низ ҳузур дошт, лоқайд пурсид: дар бораи кій ҳарф мезанед? Дар бораи пули панчсомона, - гуфт бо тамасхури пинҳон нафаре аз рафиқон. Ҳа-а, он мүйсафеди баришро медонам, - мад кашидаву баланд хандида, ҳатто ранги рұяш тағиیر наёфта, зуд چавоб гардонд зани **қунчкови** баусмаву сурма.

Бовар кунед, ки имрұз да байни мо оғарыдаҳои аз бисёр өзінде монанд ба ҳамон хонуми бефарханг кам нестанд. Пас оё мешавад, ки ба истифода аз **маданияти** чунин ашхос өзінде комилан нави демократій ва ҳукуқбунёд бисозем? Ва магар ин гуна одамон, азбаски ҳабаре надоранд аз донишхой замона, чй тавре инсони комилро фарзанди бузурғи миллат ҳаким Носири Хусрав ба худ тасаввур намудааст, метавонанд **накұкор** бошанд? Қавоб, албатта, якест – ҳаргиз!

Дар рафти ин андешаҳои худ меҳоҳам аз шунидаҳоим низ мисол биёрам. Чор сол қабл, ҳангоми сағари күтохе ки доштам, өзінде сокиноні ноҳияи дурдасти як вилоят, өзінде ҳам нишон дода, бо алам ба ман мегуфтанд: ана, худатон бинед, факат замини холій мондаааст аз он ҳаммоми мустаҳкаме ки ҳузури чон буд. То охирин хишташ қанда, мөшин-мөшин кашида бурд раисамон. Бурда, дар зодгоҳаш ҳонаву дари баҳашамат соҳт ... Бейхиқиёр суоле ба миён меояд, ки оё өзінде басират доштанд он гоҳ кормандони масъули мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. Шояд аз ин ҳунари фарсаххо дур аз имону инсоғи сарвари як ноҳияи калон бедарал буданд? Балки дидаву дониста, ҳудро күри модарзод вонамуд мекарданд? Ё мавридашро ёфта, ба чунин госибихо шахсан низ даст мезаданд?



Аслан осон аст чавоб додан ба ин қабил суолхо. Ба мисли хеле аз маъмурони пагондор кўр нестанд мардуми заҳматқарин. Бешубҳа ҳамин тавр – канда мебурданд, ситонда меҳӯрданд, ба ҳарому ҳалол фарқе нагузошта, молу манол меғундоштанд. Ин буд, ки ба ҳусни шаҳрҳоямон низ футур расида, алалхусус дар ноҳияҳо бисёре аз шипангҳои миёни киштзорону боғчаҳои бачагон, клубу китобхонаҳо, гаражу анборҳо ва бинои мактабу фермаҳои чорво аз беху бун ба тороч рафтанд. Ва ин ҳама, бе ягон баҳс, аз бефарҳангии маҳз сар мезаданд. Аз ҷаҳонбинии тангу тор ибтидо мегирифтанд.

Воқиан, агарчи тадриҷан камтар мешавад, чунин беинсофӣ то алҳол ҷо-ҷо идома дорад. Ба ном ворисони миллате ки аз даврони қадим мутамаддин ва ҳудотарс буд, имрӯз чун табақаи майдабини олами сармоя ғолибан рӯ ба ҷизпарастӣ ниҳода, дар майдони пурталоши «кӣ бойтар?» ҳадду ҳудудро қариб намедонанд. Ин хирси беоқибат хоса дар фазои шаҳрҳо бештар ба назар меояд. Ҳудкомагӣ ба авчи аъло расида, ҳатто мансабдорони ниҳоят масъул, ки мебояд намунаи ибрат бошанд, аз ришватхории рӯирост заррае ҳазар намекунанд. Бар замми ин бе ҳеч ибо савори аспи дагдагаву ҷаҳолатанд. Модоме ин тавр аст, пас дар ҷои ҳуд нестанд, намеарзанд ба вазифае ки ўҳдадоранд. Ниҳоят, ҳам дар савод, ҳам дар имон ва ҳам дар садоқат (масалан, ба ҳалқ, ба ватан, ба президент...) пуфаканд онҳо, хубоби рӯи обанд. Зоро ин тоифаи бефарҳанг ақалан боре фикр намекунад, - ба шиори гӯр сӯзаду дег ҷӯшад ягон кас дар мартабаи баланд қоим намондааст. Ҳеч набошад, баъд аз марг боиси мазаммат мегардад. Президенти кишвар Эмомалий Раҳмонов ба андешаҳои фалсафии Носири Ҳусрав такя оварда, бамаврид таъкид менамояд, ки «меъёри арзёбии фаъолияти шахс» ҳамеша вобаста аз хирад, эътиимод ва



илму амали ў сурат мегирад. Сарвари давлати мо дар он суханронй эҳтимол ҳамин гуна афроди беномусро низ дар назар дошт.

Холо зарур аст, дар айни замон ба фоидаи кор мебуд, агар иқрор бикунем: чомиаи мо ҳанӯз як тартибу низоми мустаҳкам надорад. Озодии демократӣ на дар белаҷомӣ, балки зотан дар таҳкурсии ақлу тамиз қарор мегирад. Аммо ба ҷои дониш андӯхта, пайванди феълӣ ёфтган ба фарҳангӣ асил, баръакс – маърифати мо голибан тангтар мешавад. Ва ба зуҳури ин ҳақиқат вазъи иқтисодии мамлакат, ахирان тарзи ҳаёти ҳар як оила ҳам, албаттаг, сабаб мегардад. Бешубҳа, дар ҷое ки мӯҳтоҷӣ ҳаст, ба ташаббус, часорат, ҳақ ҷустану рост рафтан халалҳо низ мерасанд.

*Он чи шеронро қунад рӯбаҳмизоҷ,  
Эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ аст, эҳтиёҷ, -*

мегӯяд ҳазрати Бедил. Бо вучуди ин нафсро дар як андозаи муайн нигоҳ доштан аз хислатҳои ҳамидаи инсони комил аст. Набояд кӯтаҳбин бошем. Ва модоме ногаҳон истиқлолияти милливи давлатӣ насибамон гардида, баъд аз муқовиматҳои шадиди дохилий ба сулҳу салоҳ расидем, сарфи назар аз имрӯза душвориҳои вокеӣ, дар ҳалли чӣ масоили иқтисодӣ ва чӣ иҷтимоӣ ба тадриҷ пеш меравем, поксозии ахлоқиро, ки яке аз вазифаҳои асосии ҷомиа дар ҷараёни бунёди давлати аз ҳар ҷиҳат намуна мебошад, низ ба инобат гирифта, дар кори меваҳои дилҳоҳ овардани ин раванд бояд мусоидат намоем.





*Аскар ҲАКИМ*

## **ШЕЪРИ ВАТАН**

*Ба ёди Мирзо Турсунзода*

Рӯзи ман сар мешавад ҳар рӯз бо шеъри Ватан,  
 Шод бодо рӯхи ту, то нек бошад рӯзи ман.  
 Мекунад шеъри дилошӯбам маро аз худ бадар,  
 То ба даҳрам мекунад сад решапайванди дигар.

Як-ду тан дар шеър аз шеъри ту пайғом оваранд,  
 Як-ду тан дар шеъри ҳассон баъди ту номоваранд.  
 Дона ҳар соле бирӯяд дар талу дар ёлаҳо,  
 Шоире аммо нарӯяд тӯли чандинсолаҳо.

Шод мебош, эй Ҳисори шодмон, дар рӯзгор  
 Бо ғазалҳои равону чашмаҳои кӯҳсор.  
 Накҳати ашъори Турсунзода дорад шеъри мо,  
 Сарзамини Тоҷикистон мекунад бӯйи Ҳисор.

Сабз монӣ дар дили дех, эй дарахти тозарӯ,  
 Эй чинор, эй ошёни мурғакони шеъри ў.  
 Гар надорад шоире шаҳболи парвози сухан,  
 Ошён чун мениҳад ў дар баландои Ватан.

Зинда бошӣ, эй Ҳасан, эй ҷӯраи дерини ман,  
 Бо ароба бигзарӣ гоҳо ту аз мошини ман.  
 Нестам аз ҳамраҳон гарҷӣ ақибафтодае,  
 Ё наям аз давру даврон бехабар, ё содае,  
 Аспи зебои туро бисёр меҳоҳад дилам,  
 Ҳар замоне дар хаёлам коҳад он, коҳад дилам.



Шод бодо рӯҳи ту, эй шоири шеъри замон,  
Гарчӣ н-ояд доимо бе сакта шеъри шоирон,  
Сактаҳои ту вале на дар сухан, дар дил буданд,  
Эй басо ҳам сактаҳои беамон, қотил буданд.

Мекашид андӯҳу дарде он дили бечораат,  
Ту факат бо он дили гамхораат, садпораат,  
Дил тавонистӣ дихӣ бар дигарон,  
Бо ҳама дарди гарон.

«Чони ширин,  
Бе ту танҳоӣ қашидам, дарди ман боло гирифт»,  
Ман бихонам қиссаи дарди ту, монам дар шигифт.  
Қиссаат бо гуссаи олам биомезад ба ҳам,  
Лашкарони неку бад дар он биовезад ба ҳам.

Чони ширин, дурии ту заҳми носури ман аст,  
Боз дар дил гуссаи ёрони раҳдури ман аст.  
Дар ҷаҳони бевафоҷ ман вафо кардам ба ту,  
Умри ман гар бевафоҷ кард, маъзури ман аст.

Баъди ман фарзандҳою ворисони шеъри ман,  
Хоҳам аз Яздонатон умри дарозу пурсамар.  
Рафтанам боз омадан дорад ба умри ҷовидон,  
Ҳар яке бошед баъди ман ба ҷойии ман падар.

## **СУРУДИ ФАРДО**

Ман аз баҳори навангез бо шумо мардум,  
Дуруд ҳоҳам гуфт,  
Суруд ҳоҳам гуфт.



Дар ин баҳор ниҳолони тар ҷавона кунанд,  
Парандагон ба дараҳтони сабз лона кунанд.  
Дигар зи шохи шаҳар лонае наҳоҳад рехт  
Ва хоки решай ҳудро башар наҳоҳад бехт!

Ҳамин ки мегӯям,  
Хаёлу хобе нест!  
Дигар зи мулк ба мулке даруни тайёра  
Ҷанозаҳои шаҳидон нагардад овора.  
Ба нола дар сари тобутҳои рӯҳандуд  
Чу шохи тар накунад қалби модарон ҳам дуд.

Арӯсхои вафодор  
Бо сиришки қатор,  
На рӯйи раддаи тобути сардеву ҳомӯш  
Зи гармии багали ёри чон раванд аз ҳуш.  
Ба ҷойи мотами ҷонсӯзи ин ҷавонмарғон  
Расад навиди арӯсии ин ҷавонбарғон.  
Бихандад аз дили мардум шукуфаҳои умед,  
Шукуфаҳои баҳорон ба рӯзгори сафед.

Туйӣ намонда ба ёд,  
Ба ёди тифли ҳуд, эй модари ҷавонмарғам,  
Бихоб осуда,  
Мабош ошуфта,  
Ки даври баччагии баччаат чӣ сон бошад,  
Ба ин ятимаки бекас кӣ меҳрубон бошад.  
Ба ман арӯс кӣ ҷӯяд, кӣ хостгор шавад,  
Шаби наҳусти арӯсӣ, кӣ пардадор шавад.

Бихоб ором,  
Эй модари ҷавонмарғам,



Ки ман, ниҳоли ту, акнун дарахти бобаргам  
Ва шукри ҳақ,

ки гузаштаст нек умри сарам,  
Ҳам аз ту ман ду баробар ба син бузургтарам.

Арӯси ман, ки туро гоибона модар хонд,  
Ба ёди ҳамсару бепуштибон наҳоҳад монд.

Заифай дигареро наберагонат низ

Ба ашки нола нахонанд ҳеч моми азиз.

Наберагони ту умри дароз мебинанд

Ва боз мебинанд

Надидаҳои туро

Ва боз мечинанд

Начидаҳои туро.

Чу ман ба ашки алам рӯйи худ намешӯянд,  
Ба дарду гусса ба фарзанди худ намегӯянд,

Ки мо ба ёд надорем рӯйи модарро,

Ки мо ба ёд надорем бӯйи модарро.

Агарчи чисми ту худ хоки хуфтае кайҳост,  
Валек дасти ту аз хоки марқадат болост.

Ту, рӯҳи модари берӯзии ҷавонрафта,

Мабош ошуфта.

Зи родио нарасад баъд аз ин хабар ин сон;  
«Ки танкҳои адӯ кард дехае вайрон.

Ба зери ҷарҳ фурӯ рехт хонаҳо аз ҳам,

Ба зери хок ниҳон гашт манзили одам.

На қас бимонд саломат, на ошёна бимонд,

Ба боғи булбули хушлаҳча чуғз лона бимонд!...»

Ва ў, ки мешунавад ин хабар, намеболад,

Ба марғи гайр чу дар марғи хеш менолад,

Ки рӯйи күштай мардум насозад инсоне

Бинои ишқу амонӣ.

Ва хоки мурда кучову кучо гулистонҳо,

Дарахт сабз нагардад ба хуни инсонҳо.



Дигар ба гүш наояд гиреву ғурриши тир,  
 Садои мурғи чаман ояду суми нахчир,  
 Ки дар чаҳони башар мерасад баҳори дигар,  
 Ба ҷойи аҳди ҳатар рӯзу рӯзгори дигар.  
 Саҳар зи ҳим-ҳими баргу чакомаи мурғон  
 Ба гүш мерасад армони дудаи инсон,  
 Ки бо бародари хеш ў бародарӣ биқунад,  
 Ба нобаробари ҳуд ҳам баробарӣ биқунад.  
 Замин ба насли башар гоҳвора ҳоҳад монд,  
 Башар зи маҳд қадам бар ситора ҳоҳад монд.

Ту, рӯҳи модари бебахти ман, бихусб ором,  
 Ки аз баҳори наве ман ба мардуми айём  
 Дуруд ҳоҳам гуфт,  
 Суруд ҳоҳам гуфт.

### **САНГИ МАН – АЛМОС** *(Манзума, бахш)*

Дили ман меҳоҳад,  
 Чор ҳангоми табиат, ки замони ишқ аст,  
 Ҳама ошиқ бошем.

Накҳати бодияи ишқ баҳорон ба димоғ,  
 Гармии бӯсаи ҳуршед ба лаб тобистон,  
 Зулфи заррини муҳаббат ба ҳазон дар гардан,  
 Дар зимистон шунаҳи барфи сафед  
 Ҳамчӯ покии муҳаббат дар ҷашм  
 Ва ба ҳар фасл –

Баҳорону даю тирамаху тобистон  
 Ҳама ошиқ бошем.



Ҳама дар кўйи муҳаббат мирем,  
Ҳама дар шаҳри муҳаббат абадӣ зинда шавем.

Ҳоса шахре, ки хиёбонҳояш  
Ҳама сабз аз армон,  
Ҳама алвон аз шавқ,

Ҷўйҳояш пури ширу асал аст,  
Нимкатҳо ба канори раҳҳо  
Ҳачлаи авлонҷакҳоянд  
овехта аз шоҳаи бед.

Нафаси сабзи дараҳтон ба ҳаво печида,  
Хандад аз ойинаи равзанаҳо  
Сўйи хурshed ҳазорон хурshed,  
Ки рухи ойинаҳо шуста сиришки найсон.  
Хезад аз ханчараи фоҳта  
оҳангি булӯрини сахар.

Хонаҳо – чашмаи нур,  
Кўчаҳо мамлуву саршор зи ишқ.  
Мўсафеде ба сари гўши гарон – лолаи сурҳ  
Сўйи кампири навадсолаи хеш  
Мепаронад абрӯ.

Ҳоса шахре, ки ба вақти дидор  
Рўйи ду дасти дароз  
Гул кунад шоҳаи гулҳои гулобии «Салом»  
Ва касеро набувад  
Санг дар зери бағал.  
Ҳоса шахре, ки гадояш  
гули бобунаи тар хоҳад хост,  
Баргро хоҳад хонд:



Дұст дорад, ё на,  
Дұст дорад, ё на...  
Дұст дорад,  
Дұст дорад!...

Хоса шахре, ки хиёбонхояш  
Кақкашоне ба замин густурда-ст,  
Ахтаровезу чароғон чу шаби базми арўсй  
хар шаб.

Хотаву боғчаву гулгашташ  
Ҳама чун духтараки тоза  
ба шаҳр омадай деҳотӣ,  
Абрувон сабз зи нози вусма,  
Гунаҳо сурх зи шарми лола.  
Хоса шахре, ки баҳорон

ба шабонгоҳи бунафш  
Дар таҳи чодари рангини сипеҳр  
Рахти хоб андозанд  
Ва ба овози чаковакҳо хезанд аз хоб  
Ва ба ҷашми оламбине  
оламро бинанд,

одамро бинанд,  
Осмонро бинанд,  
Ку фуруд омада то зинаи пойини дар аст,  
Ки фаро рафтани мо  
сӯйи худ  
осон бошад,

Ҳар кучое  
Осмон бошад.





## **ХОК АГАР БАР ЗАХМ ДАРМОН АСТ**

Хок агар бар захм дармон аст,  
Хок хоки Тоҷикистон аст.

Хор агар чун гул шукуфон аст,  
Хор хори Тоҷикистон аст.

Ишқ агар покии инсон аст,  
Мехр агар перояи шон аст,  
Нанг агар пероҳани ҷон аст,  
Ин замини Тоҷикистон аст.

Хайр агар дар мулк султон аст,  
Нафс агар дар банди имон аст,  
Мард агар бо дард ҳандон аст,  
Ин замини Тоҷикистон аст.

Гар накӯй фарзи инсон аст,  
Мехмон фармуди яздан аст.  
Ёр агар болои ҷашмон аст,  
Ин замини Тоҷикистон аст.

Гар муқаддас резаи нон аст,  
Мӯҳтарам ёди ниёгон аст,  
Гар ҳама миллат мусалмон аст,  
Ин замини Тоҷикистон аст.

Чехра гар чун гул шукуфон аст,  
Дар ҳама фаслаш баҳорон аст,  
Гар гиёҳу об дармон аст,  
Ин замини Тоҷикистон аст.



Шеър агар шамъи шабистон аст,  
 Шаън агар қимматтар аз чон аст,  
 Мард агар худ дижи вичдон аст,  
 Ин замини Тоҷикистон аст.

### **МУЛКИ ЧОНОН**

Тулӯзи офтобат зарфишон аст,  
 Гуруби офтобат зарҳали зар.  
 Замини шодбоши орзухо,  
 Замини додгоҳи нусрату фар!

Дар ин ҷо зистан мисли шукуфтан  
 Ҷу гул аз ҳокҳои ин диёр аст.  
 Дар ин ҷо зистан умри суруде  
 Ба дар бурдан ба монанди ҳазор аст.

Дар ин ҷо бе шукуфтан чун тавон зист,  
 Ки ҳатто гул бирӯяд аз сари санг.  
 Баландиҳои қӯҳистон бигӯяд,  
 Бурун сар овар ин ҷо аз сари нанг.

Ҳазорон бор гуфтам: Тоҷикистон!  
 Начустам қоғия бар ӯ ба ҷуз ҷон.  
 Барои он ки ҷони ӯст ҷонам,  
 Барои он, ки ҳаст ӯ мулки ҷонон.

Дилат бояд, ки бошад поку тоза  
 Ба монанди зулоли оби покаш.  
 Шукуфад дар ту бояд ишқу уммед  
 Ҷу гулҳои баҳор аз файзи хокаш.



Бубояд аҳду паймони қавӣ дошт,  
Ба мисли кӯҳсори саҳтчоаш.  
Бубояд дошт вичдоне чунин пок  
Ба мисли чашмаи оби равонаш.

Дар ин ҷо зистан, яъне намурдан,  
Суруди ишқи волоро сурудан.  
В-агар мирий ба номи зиндагонӣ,  
Ба ҷуда бо вучуди худ фузудан.

Ба сӯи қуллаҳои осмонбӯс,  
Бигӯям бо муҳаббат Тоҷикистон.  
Танини посух аз ҳар қулла ояд  
Ба лаҳни ошно аз дур: ҷооон...ҷооон.

## ЭЙ ҲАМДИЁР

Бояд ки боз тоза ба по ҳезем!  
Аз коми маргбори фано ҳезем!

Гирем дасти ҳамдигаремонро,  
Ҳамчун ҳисори меҳани мо ҳезем!

Ин хоки ориёни ҷавонмард аст,  
Бо он шукӯху шаъни расо ҳезем!

Дар ҳуни мо фурӯғи сиёвушҳост,  
Ҳамчун уммеди неки ниё ҳезем!

Аз ин ҳаробаҳои ҳароб аз мо,  
Аз ин фиребу наҳсу бало ҳезем!



То хафт шаҳри ишқ кучо? Лоакл,  
Аз ҳафтағаҳмиҳои шумо хезем!

Дар шоҳаҳо шуқуфт гули уммед,  
Эй ҳамдиёри хуфта биё, хезем!

Рахши рамидаро ба чилав орем,  
Ба шиҳани шеронанаво хезем!

Бар лонаи Симурғ паём орем,  
Чун бози бозгашта раҳо хезем!

Бар жарфҳои заҳми тани меҳан,  
Эй зоти Буалий, ба даво хезем!

Ин ришва решакан биқунад моро,  
Аз доми анкабуди риёх хезем!

Он сон, ки дар баҳор бирӯяд гул,  
Бо пайки ишқу хусну сафо хезем!

Бас нест ифтихори тиҳӣ? Инак,  
Аз ҳар сада ба сад сару по хезем!

Бар ҳуд расему домани ҳуд гирем,  
Бояд ба номи неки Ҳудо хезем!

Сар аз сари сидқи ҳуд бурун орем,  
То дар канори Сарвари мо хезем!

То дар канори Сарвари мо хезем!!!

29.05.2001



## ЗАМИНИ ЭЪТИҚОД

Шоми ту дар ман нишаста, субхи ту дар ман дамида,  
Кишвари ҷангалбурида, мулки мурғони парида!

Нахли ту дар ман шукуфта, шоҳи ту дар ман шикаста,  
Чун ҳавасҳо рехт аз ман ғӯраҳои норасида.

Теги бар дӯшат қашида, тири бар сӯят парида,  
Мешикастам ношикаста, мерасидам норасида.

Ман замини эътиқодам, он ҷавонони шаҳидат,  
Ҷонашон дар ман тапида, хунашон дар ман чакида.

Дасти ман гар монад аз по, пойи ман гар монад  
аз тан,  
Ҳар кучое аз ту дурам, меравам сӯят ҳазида.

Эй ватан, эй каъбаи ман, ҷони ман суйи ту боз аст,  
Нест оромам, ки бошӣ як замоне орамида.

Осмонатро гирифтанд, остонатро гирифтанд,  
Акси танҳо як дили туст, акси ту андар ҳарита.

Тоҷикистон, Тоҷикистон, эй биҳишти ношукуфта,  
Баргҳо дар шоҳсорат номаҳои норасида.



## **СУРУДИ ДУШАНБЕ**

Шаҳри ишқам, шаҳри баҳтам, шаҳри армонам,  
Душанбе,  
Бо тӯ будам, бо тӯ ҳастам, бо тӯ мемонам, Душанбе.

Кӯчаҳоят гулфишон шуд, баҳти ту аз нав ҷавон шуд,  
Чехрай хушбахтии ман, рӯи ҳандонам, Душанбе.

Дар нумӯи ту нумӯям, обрӯят обрӯям,  
Шаъну шонат шаъну шонам, ҷони ту ҷонам Душанбе.

Дар лабам ҳамчун дуойӣ, дар ду ҷашмам чун зиёӣ,  
Муттакои ҳастии ман, қасри имонам Душанбе.

Аз дами сад ло гузаштам, бо сари боло гузаштам,  
То ба рӯи ҳоки покат боз сар монам, Душанбе.

Ман туро ҷо кардаам чун офтобе дар булӯре  
Дар зулоли қатраҳои ашқи ҷашмонам, Душанбе.

Чилваи сад ранги ҷонам, шишаҳои нангӣ ҷонам,  
Эй ҳисорат сангӣ ҷонам, дижи вичдонам Душанбе.

Мевай ваҳдат бирӯяд аз ҳавои меҳри покат  
Дар тулӯи шоҳаҳои сабзи дастонам, Душанбе.

Бо тӯям ҳар лаҳза аммо боз пазмонам, Душанбе  
Бо тӯ будам, бо тӯ ҳастам, бо тӯ мемонам, Душанбе.



## **СИМОИ ВАТАН**

Рўйи ту чехраи зебои Ватан,  
Чашми ту дидай бинои Ватан.

Сари худро ба чаҳон дор баланд,  
Ки туй қомати болои Ватан.

Аз ҷароғи дили мо рӯшан бод,  
Роҳи уммед ба фардои Ватан!

Гар насӯзем ману ту рӯшан  
Чун шавад синаи шабҳои Ватан?!

Тан ба тан даст ба дастем ҳама  
Бораи нангӯ таманини Ватан.

Аз мани хеш баро болотар,  
То шавӣ васл ту бо мои Ватан.

То ки шодоб шавад ҳастии мо,  
Қатрае бош ба дарёи Ватан.

Чун Ватан дор муқаддас худро,  
Ҳаст маънни ту маънои Ватан.



## **ЁДИ ВАТАН**

Тифлро новаки пистон Ватан аст,  
Мардро қалъай вичдон Ватан аст.

Ташнаро косаи обе дами марг,  
Гушнаро як лабаки нон Ватан аст.

Беватан бе шарафу бе ном аст,  
Хастибу давлати инсон Ватан аст.

Падару модари ту, додари ту,  
Тифлаки ту ба дабистон Ватан аст.

Охирин нури чароги ҳастай  
Дар дилу ёди гаребон Ватан аст.

Гайрату зўру часорат, дили пур,  
Қуввати ҷони далерон Ватан аст.

Дар Ватан беватанон бисёранд,  
Мардро домани имон Ватан аст.

Мурдаро зинда кунад ёди Ватан  
Ҷони ҷон дар тани инсон Ватан аст.





## ОФАРИН

Эй мардуми сапедадамон, офоринатон!  
 Аз нав ба роҳи рӯзи умед об мезанед.  
 Бо ин ҳама шикасти дили лаҳт-лаҳти хеш  
 Ҳаргиз дил аз ҷаҳони пурармон намеканед.

Эй мардуми нажанди ман, эй аз наждоди ғам,  
 Аз нав ба шодбошии дидори офтоб,  
 Ҳамчун ба шодмонии рӯзи сафеди хеш  
 Аз дидагони ташнаатон метаровад об.

Аз пушти зиндагонии худ мурда-мурда боз  
 Аз пушта мекашед ба раҳ пуштворае.  
 Ҳаргиз ба рӯзгори гарон тан намедихед  
 Дар орзуи рӯзии як муштворае...

Эй мардуми фигору низор, офоринатон,  
 Сад офоринатону ҳазор офоринатон!  
 Дар бомдоди сӯхта ҳатто ба сӯзи хеш  
 Шукроня мекунад нигаҳи озаринатон!

## ЭҲЁ

Мондааст армони озодии мардум  
 Зери вайрониву ободии мардум.  
 Дар канори сарзамини сарнавишташ  
 Ҷо намегирад ғаму шодии мардум.  
 Ҷонканиро мекунад омӯзгорӣ  
 Рӯзгори содаву одии мардум.  
 Осмонро дар замин бар дӯш дорад  
 Бурдбориҳои бунёдии мардум.



Офарин мехонад аз гардун худо ҳам  
Сүи чонсаҳтии пӯлодии мардум.  
Зиндагӣ мемирад, эҳё мешавад боз  
Ҳар кучо аз ранҷи эҷодии мардум.  
Эй фалак, бодо ҳамеша гиргардон  
Осиёи обиву бодии мардум!

### ТАБЛАКБОЗӢ

Сүи майдони ҳаёхуву қашокаш  
Марде омад таблаки худ дар таги қаш.  
Зад навои бенавоиро ҳавоӣ,  
Дар дили мардум ба аргушт омад оташ.

Зеру бам дар шеваи шевои таблак  
Рӯ ба рӯву таг ба таг омад ба бозӣ.  
Зарб андар зарб аз овои таблак  
Хуни мардум раг ба раг омад ба бозӣ.

Бодхову бедҳо дар рақс омад,  
Қафтарони бомҳо омад ба парвоз.  
Рӯи як майдон ба ҳам омад ба аргушт  
Фалғару Фарҳору Ашту Рашту Дарваз.

Бо ҳама бозии гардун сӯи гардун,  
Бо ҳама бозии абрӯҳову дастон,  
Худ ҳам аз таблакзании худ ба аргушт  
Омад охир ў ба гирдогирди майдон.

### РӮ БА ҚИБЛА

Таърихи шаҳид дар канорат хуфта,  
Дар сояи Девоначанорат<sup>1</sup> хуфта.

---

1. Як маҳаллаи қадимаи Қўлоб.



Дар хоки ту гунбаду манорат хуфта,  
Эй шаҳри ҳазоршахри ман, эй Кӯлоб!

Ду дасти дуо ба қиблай рўи ту,  
Бо пои барахна меравам сўи ту,  
Молам хокат ба дида аз кўи ту,  
Эй шаҳри мазоршахри ман, эй Кўлоб!

РАХНАВАРД

Рохи Лўликутал<sup>1</sup> аз пушти ту  
Пушта дар пушта ҳанӯз овора.  
Дурттар сӯи ҷаҳон ноҳамвор  
Меравӣ ҳамвора...  
Нест дигар чора!

Тиарохи ту гаронбор акнун,  
Тирамохи ту саду як барг аст.  
Пеш рав, пеш, ки аз дунболат  
Зузаҳои гург аст,  
Истодан марг аст!

Соли 2005

НИЁИШ

## 1. Остонаи Кӯлоб



Бигзашт, бигзашт аз күхү ҳомун,  
Түгёни Сайхун, түфони Җайхун.  
То об монад дар чашми гардун,  
Эй чашмасорон, бошед,  
бошед!

Бигзашт, бигзашт аз ҳар канора,  
Ринде пиёда, ринде савора.  
Дар осмонанд акнун ситора,  
Эй раҳсипорон, бошед,  
бошед!

Бигзашт, бигзашт аз ишқи дерин,  
Лайливу Мачнун, Фарходу Ширин.  
То меҳр бошад пирӯз бар кин,  
Эй дўстдорон, бошед,  
бошед!

Бигзашт, бигзашт мурғи Самандар,  
Кай Рӯдакӣ боз ояд ба минбар?  
Дунё ба уммад то рӯзи маҳшар,  
Уммадворон, бошед, бошед!

Бигзашт, бигзашт ҷашни ҳучаста,  
Аз Борбад монд сози шикаста.  
Пайваста дар дил тори гусаста,  
Эй дилфигорон, бошед, бошед!

Бигзашт, бигзашт аз ҷархи ҷовид,  
Ҳам разми Рустам, ҳам базми Ҷамшед.  
То зинда монад пайванди хуршед,  
Эй ҳамтаборон, бошед,  
бошед!



## **ВАТАНРО ДҮСТ МЕДОРАМ**

Дар он соат, ки мадхуш одамон аз бодаи хобанд,  
Чароги рұзро аз тоқи тори шаб намеёбанд,  
Мани бедор бо ахли диёрам роз мегүям,  
Суханро бо нигах, яъне, ки беовоз мегүям.  
Ба чои Мо фақат он лаҳза Манро дүст медорам,  
Нишони арзи меҳрамро, суханро дүст медорам.  
Худамро, сохиби мулки күханро дүст медорам,  
Ватанро дүст медорам, ватанро дүст медорам.

Садои мургакон, бонги аzon чун мерасад бар гүш,  
Пур аз овоз мегардад гулүи олами хомүш.  
Зи хона бо дили пур чониби дарвоза метозам,  
Ба истиқболи рұзу рұзгори тоза метозам.  
Раҳи меҳрам барад бар коргоҳам аз дигарҳо пеш,  
Зи ҷамъи рӯйсурхон мегузорам хунчигарҳо пеш,  
Худамро, сохиби мулки күханро дүст медорам,  
Ватанро дүст медорам, ватанро дүст медорам.

Аз он ҳоким, ки поси маснаду чоро намедонад,  
Аз он болонишин, ки қадри болоро намедонад,  
Ҳамон поённишини анчуманро дүст медорам,  
Аз он шодифиребаш ғамшиканро дүст медорам.  
Худамро, сохиби мулки күханро дүст медорам,  
Ватанро дүст медорам, ватанро дүст медорам.

Суруди миллій ояд ҳар гаҳе бар гүш, мегирям,  
Дами болошавии парчамаш хомүш мегирям,  
Мұхаббатномаи худро ба он пайваста, менозам,  
Ба пеши пои бедории миллат саңда месозам,



Нишони пур зи начмашро нишони баҳт медонам,  
 Нишони ахтарони осмони баҳт медонам,  
 Худамро, сохиби мулки күханро дўст медорам,  
 Ватанро дўст медорам, ватанро дўст медорам.

Фиристам дуртар нури ватанчӯи нигоҳамро,  
 Бубинам мардуми заҳматкаши ояндаҳоҳамро,  
 Раҳи бехавфу нақбу истгоҳи барқ месозанд,  
 Диёри хешро машҳуртар дар шарқ месозанд,  
 Худамро, сохиби мулки күханро дўст медорам,  
 Ватанро дўст медорам, ватанро дўст медорам.

Ватан он чо, ки паҳнои ҷаҳон дар нисбаташ танг аст,  
 Кафи хокаш ҳама зар ҳасту хораш низ гулранг аст,  
 Чу савти булбулаш овози товусаш хушоҳанг аст,  
 Ҳама ҳарфи ҳадисаш оби ҷашми меҳри пурнанг аст.  
 Зи гумномӣ фақат санги ватан гӯрам нигаҳ дорад,  
 Ҳама ҷон қандани рӯзу шаби ман баҳри ин санг аст.  
 Худамро, сохиби мулки күханро дўст медорам  
 Ватанро дўст медорам, ватанро дўст медорам...

### **ОЛАМИ АФСОНА**

Хок бар оби чу май паймона аст,  
 Богро сармастии риндана аст.  
 Пуштаро гул бар сару бар шона аст,  
 Гул чу шамъ ору ба он парвона аст,  
 Кишвари ман олами афсона аст.

Куллаҳои осмонбӯсаш дигар,  
 Санги побарҷои номусаш дигар.  
 Дар нигоҳи мардуми тасвиргар



Абр мурғу күх мисли лона аст,  
Кишвари ман олами афсона аст.

Гирад ин чо ранги дигар дуд ҳам,  
Субх тобад моҳи шомолуд ҳам.  
Ибрати соғӣ бубахшад руд ҳам,  
Рег зери об чун дурдона аст,  
Кишвари ман олами афсона аст.

Чор фасл ин чо ба як дам мерасад,  
Аз ҳисобе хушкро нам мерасад.  
Аз даре ризқе ба одам мерасад,  
Сӯи ман ҷашми ҳасад бегона аст,  
Кишвари ман олами афсона аст.

Мева ҳоҳам оварад дарё маро,  
Ҳар чӣ пайдо мешавад дар чо маро.  
Нест некаҳтар чу ман, зеро маро  
Дар биҳишти рӯи дунё хона аст,  
Кишвари ман олами афсона аст.

## ВАТАНДОРӢ

Ҳамон роҳе, ки поёнаш намебинам, ватандорист,  
Ҳамон дарде, ки дармонаш намебинам ватандорист.

Ба хуни ноф, ҳар хoke шавад олуда, чон дорад,  
Танеро бе ғами ҷонаш намебинам, ватандорист.

Танӯр аз оташу оби намакдораш гизо гирад,  
Нишони ҳӯрдани нонаш намебинам, ватандорист.



Ҳамон марде, ки аз тири адұ дорад қарохатхо,  
Вале қашмони гирёнаш намебинам, ватандорист.

Парешонгаштагонро то қиёмат нест осоиш,  
Ҳамон қамъе парешонаш намебинам, ватандорист.

Агар фикри ватан дар сар набошад, сар чӣ кор ояд,  
Диле холӣ зи армонаш намебинам, ватандорист.

Рахи осоншавии мушкили ҳудро ҳама ҷӯяд,  
Ҳамон мушкил, ки осонаш намебинам, ватандорист.

Фидоиро Муҳаммад шиква аз бори гаронам нест,  
Зи умри ҳуд, пушаймонам набинам, ватандорист.

## МАФҲУМ

Мафҳуми ҳазор рангу мазмун ватан аст,  
Эҳсоси даруни дарди берун ватан аст.  
Гарди фараҳи ғуссаи афзун ватан аст,  
Рӯсурхии пайдошуда аз хун ватан аст.





## ПАЙВАНДИ РОҲҲО

### 1. РОҲИ КЎҲНА – ЗАМОНИ ШЎРАВӢ

Имрӯзҳо моро ду роҳи мошингард рӯ ба Боми Ҷаҳон, ба Бадаҳшон мебарад. Яке ҳамон роҳи кўҳна, таърихӣ, ки дар солҳои аввали ҳукумати Шўравӣ ба тариқи ҳашар бунёд ёфтааст. Аҳли Тоҷикистон, хурду қалон ба ҳашар мебаромаданд. Ҳазори андарҳазор ва беҳисоб буданд онҳо. Бо путку зонгул санг мешикастанд, белу қаланд қати замин меканданд, бо занбарҳо хоку санг мекашонданд. Яке аз ҳозирини доимии маъракаи ҳашар шоири ҳалқ, гургӯлисаро Ҳикмат Ризо буд. Аз он набарди мардум, ки баҳри роҳ қушодан ҳама аз субҳ то шом чон мекоҳонданд, дар пояи кўҳҳои азими осмонбус мисли мурчагон мечунбиданд, ҳикоятҳо мегуфт, бо шавқ он рӯзҳоро ба ёд меовард. Ў инчунин мегуфт, ки одамонро дар қачоваҳо аз сари шахҳо, аз танаи кўҳҳои баланд ба поён нишеб мекардаанд, таги сангҳоро кофта дору чой мекунондаанд ва баъд оташ додан, кўҳро таркондан. Ваҷаб ба ваҷаб роҳ шуда, роҳ қушода мегашта. Бо ҳамин гуна азобу азият мардум ба Бадаҳшон роҳ бурданд. Имрӯз хело кам мондаанд аз он бунёдгузорони роҳи Душанбе – Хоруғ, фавтидаанд. Ҳамон солҳо бо ин роҳи навбунёд аввалин фарзандони барӯманди Боми Ҷаҳон ба мисли Шириншо Шоҳтемур, Мастибек Тошмаҳмадов, Моёншо Назаршо, Мехрубон Назаров, устод Мирсаид Миршакар, шоирон Тилло Пӯлодӣ, Амонбек Шоҳзода, Султон Шоҳзода рӯ ба дили кишварамон – ба шаҳри Душанбе овардаанд, пиёда,



савора роҳ паймудаанд. Ва имрӯз онҳо низ дар олам намондаанд, vale роҳ монда. Фарзандони имрӯзаи Бадахшон, тоҷикистониён бо ин роҳ – бо роҳи падарон дар равуоянд. Банда низ дар айёме, ки рӯзноманигор будам, бо ин роҳ борҳо ба Ҳоруг ва бисёр ноҳияҳои Бадахшон сафар доштам.

Ин дафъа сафарам ба рӯзҳои аввали моҳи июни соли 2004 мувоғиқ омада. Ҳамроҳи як ҳайати бонуфуз, гурӯҳи кормандони Дастиқирия Президенти Ҷумҳурий. Ба мо муовини Сарвазири ҷумҳурий Зокирҷон Вазиров раҳбару роҳнамо. Барномаамон барои як ҳафта муайян гаштааст. Дар ноҳияҳо бо мардум воҳӯриҳо гузаронида баъд дар шаҳри Ҳоруг дар мавзӯи «Мактаби давлатдории Президенти мӯҳтарам Э.Ш.Раҳмонов» семинар, сӯҳбатҳои бардавоме оростанием.

Мошинҳои мо пасиҳам аз миёни боғот, канори рӯдҳои шӯҳу дарёҳои пуртуғён мегузаранд. Манзараҳои бароям ошно. Ҳамон роҳи мошингарди пурхавфу хатари домани Кабудҷар, баъд дар пеш кӯли Кабуди афсонавӣ, он гӯё аз осмон ранг гирифта, ранги кабуд ва аз ин ҷо номи кӯл рӯида, кӯли Кабуд.

Қад – қади роҳи Кабудҷар боз хоку санг, сангрезаҳо фаромада, роҳ қариб банд гашта. Ваҷабе чанд монда байни ҷарҳҳои мошинҳои мо ва дарёи ба назар бетаги Панҷ. Роҳи мо лаб – лаби дарё. Дар мошине бо мудири шӯъбаи илм ва маорифи Дастиқирия Президент Файзулло Ҳушваҳтов ва мушовири Президент оид ба сиёсати иқтисодӣ Алиҳон Ҳусайнов ҳамроҳем. Борон боридааст, роҳ лой, роҳи душворгузари Кабудҷар. Алиҳон Ҳусайнов, ки дар сӯҳбатҳояш беш аз адабиёт сухан меорад, шеър меҳонаду шеър мегӯяд, номи қиссаи «Шабе дар Кабудҷар» –ро ба забон овард ва аз бандон суол



кард, ки пеш аз таълифи асар дар ҳакиқат дар Кабудчар будам ва оё дар ҳамин мавзеъҳо шаб гузарондаам.

Дар қисса чойхонае ба тасвир омадааст, дар наздикиҳои Кабудчар аст. Он сермеҳмон. Ронандагон Шодмон, Мадина, Сангин, Асрор, ки ба Бадахшон равонаанд, мошинҳои пурборашонро дар саҳни чойхона гузошта шаб мондаанд. Вокеаю ҳодисаҳо ҳамон шаб рух медиҳанд. Чойхоначӣ бобои Умархон инсони ба ҳама меҳрубон, инсони поку боинсоф. Чойхонаю чойхоначиро ҳаёлан ба тасвир оварда будам. Аммо ҳоло дар ин сафарам мебинам, ки дар замони соҳибистиклолии Тоҷикистон қарib дар ҳамаи деҳаҳои сари роҳ то Бадахшон чойхонаю ошхона ва меҳмонхонаҳо сохтаанд. Ҳусусианд, азони одамони алоҳида. Ронандагон, мусоғирон дар онҳо меҳмон мешаванд, чойхонаҳо сермеҳмон, зери самоворҳо оташ фурӯзон, дегҳо болои дегдон. Богу майдон, деху шаҳракҳои сари роҳ ҳама дигар шудаанд. Мисли он солҳое не, ки пеш бо ин роҳ меомадам, хонаҳои истиқоматии ду – се ошёна бунёд ёфтаанд. Бомҳо бо шиферҳои сурху сабзи ранги ба ранг пӯшида шудаанд, зери нурҳои офтоб ҳазор гуна чило медиҳанд. Алалхусус дар шаҳри Ҳоруғ ин гуна хонаю ҳавлиҳои боҳашамат зиёдтар ба ҷашм меҳӯранд. Мисли биноҳое, ки дар шаҳри Душанбе сохтаанд. Дар Ҳоруғ ҳам ин биноҳо азони шахсони алоҳидаанд. Насибашон бод, тақозои замон имрӯз чунин буда. Дар ин рӯзгори мо касе «ҷунбад», талош варзад, заҳмат қашад, соҳиби ҳама чӣ мешавад. Чун гардиши ҷарҳи осиё пай риску рӯзӣ будан лозим. Мардум рӯ ба зиндагии хушу осуда равонанд, дорою будаманд шудан меҳоҳанд.

Роҳи мошинҳои мо қад – қади дарё афтода. Аз ҷойҳои аҳолинишин, шаҳракҳо бурун рафтаем. Аз миёни



кӯҳҳо роҳ пеш омадааст, қуллаҳои баланди кӯҳҳо то ба кабудии осмон расидаанд. Аз даруни мошин чашм ба кӯҳ меҳӯраду боз кӯҳ. Бовари кас бештар бар он ки Тоҷикистони азиз дар ҳақиқат сарзамини кӯҳсor, киштгаху ҳамвориҳояш фоизи ночизе. Ҳама ҷо кӯҳ ва боз кӯҳ, болои сар кӯҳ, мошин тана ба танаи кӯҳҳо меравад, дар поён дарё, дарёро ҳам кӯҳ ба бағал гирифта, оби дарё равон, сар ба сангҳо мезанад, талотум дорад дарё. Дар он сӯи дарё низ кӯҳ, кӯҳсорони кишвари ҳамсоя, кӯҳсорони Бадаҳшони дигар, Бадаҳшони Афғонистон. Лаб – лаби дарё, тана ба деворҳои кӯҳ манзили одамон, дехаҳои мардуми Афғонистон. Дар ҷониби мо ҳам дехаҳо. Мардум дар ҳар ду ҷониби дарё миёни киштзоронашон ҷунбуҷул доранд. Дарёи Панҷ чун хатти сарҳад ин ду ҷонибро аз ҳам чудо намуда, ҳавлию қулбаҳои афғонҳо мисли ҳамон солҳои пеш, ки дида будам, ҳамон деворҳои паст – пасти лоин, бомҳо бо гил андова шуда, роҳу роҳравҳо низ ҳамон пайроҳаҳое, ки чун ресмонҳои канда – канда ба танаи кӯҳ печидаанд. Аз он пайроҳаҳо пиёдаю ҳаракӣ ё аспакӣ роҳ мераванд, агар бори маркаб аз беътиноӣ андаке ба санг, ба танаи кӯҳ барҳӯрад, сарнагун ба дарё меравад. Одамон аз он пайроҳаҳо бо эҳтиёт пай мечинанд.

Ҳамон рӯзе ки мо рӯ ба роҳи Бадаҳшон будем, дидем, ки бародарони афғон аз як деха ба дехаи дигар арӯс мебурданд. Арӯс савора, банди аспи ӯ дар дasti марде, тӯякиҳои дигар, бачаҳо пиёдаю ҳаракӣ пеш – пеши арӯс мерафтанд.

Мошинҳои мо аз роҳи мумфарши васеъ, муқобили онҳо, муқобили оби дарё дар ҳаракат. Роҳҳои мо ҳамвор, мумфарш, аз замони Шӯравӣ монда. Биноҳои канори роҳ бо шифер пӯшида шуда, деворҳои хонаҳо сафед.



Ду манзара, ду тарзи зиндагӣ ва имрӯз ҳам зиндагии мо дар замони истиқолият ширинтар гашта, мисли замони Шӯравӣ, дар баъзе ҷиҳатҳо аз он ҳам беҳтар ва хуб, даст ба домани орзухо мерасад.

Дар шаҳри Хоруғ ҳиёбони марказӣ ҳанӯз бо номи доҳӣ, ба номи Ленин. Ба гуфтаи устод М.Миршакар, муаллифи достони «Ленин дар Помир» Ленин ба Помир наомада бошад ҳам, идеяҳои вай омада. Китобу дафтар, алифбо аз ў ба ин ҷо расида, дари таълимгоҳҳо боз гашта. Бадаҳшониён дар замони Шӯравӣ аз ҳама саводноктар буданд, қариб ҳама соҳибмабъумот. Имрӯз ҳам фарзандони Боми Ҷаҳон аз ҳиёбони ба номи Ленин равуҷ доранд, мұчассамааш побарҷо, ҳашаматаш гүё афзуда. Ва имрӯз дар замони соҳибистиколии Тоҷикистон шаҳри Хоруғ ободу зеботор гаштааст. Ба ақидаи бадаҳшониён нигоҳи гарми Президенти мамлакат бештар ба кишвари баландкӯҳи онҳо буда. Дар рӯзҳои ноороми Тоҷикистон, ноосудагии бадаҳшониён Президент ба Бадаҳшон борҳо сафар дошта. Ва як сафари Э.Ш.Раҳмонов ба ин сарзамин рӯзҳои ба амал омада, ки асло аз хотири бадаҳшониён фаромӯш намешуда.

Кӯчаю ҳиёбонҳои шаҳри Хоруғ пур аз гурезаҳо, пур аз силоҳдорон. Садои гиря, тиru туфанг баланд. Гунчишқакон кайҳо аз шохсорони дараҳтони боғу майдонҳо, аз лонаҳояшон ба ҷойҳои осуда кӯч баста. Садои суруду мусиқии дилангези бадаҳшӣ дигар ба гӯш намемомада. Силоҳдорон дари кулбаҳои мардумро мекуфтанд. Одамон дилмонда, рӯҳафтода. Ана дар ҳаминҳол шуниданд, ки сарвари давлат Э.Ш.Раҳмонов ба Бадаҳшон меомада. «Ҷӣ тавр? Бо қадом роҳ? Назди кӣ? Назди силоҳдорон? Ҳукуматҳоҳон?! Наояд, кӯдаку чудак, ҷони ҷавон дорад», мардум ғами ҷони ўро мөхӯрданд.



Аммо Э.Ш.Раҳмонов ҳамон рӯзҳо ба Хоруғ омад. Мардум, эътиқодмандон атрофаш ҳалқа хўрданд. Мехаросиданд, дохили толори маҷлисгоҳ шуданд, сўхбат мекард бо бадаҳшониён Э.Ш.Раҳмонов, аз сулҳу салоҳ аз ҳамдигарфаҳмӣ буд суханҳояш. Аммо дар ҷавоб аз беруни бино садои ба осмон ҳоли шудани тирҳо баланд. Атрофи бино ихота шуда, сардори давлат гӯё гаравгонашон. Ин ҳабар сар то сари Боми Ҷаҳон паҳн гашта. Ҷӣ бояд кард? Ҳудо нишон надиҳад, ки ба Сардори давлати Тоҷикистон ҳодисае рух дихад. Вай бадаҳшониёнро гуфта, ғами чони онҳоро хўрда ба Хоруғ омада. Кӯҳансолон, одамони обруманди вилоят ҳама рӯ ба ҷониби бино мешитофтанд, гуфтугӯ доштанд бо силоҳдорон, бо ҳукуматҳоҳон, насиҳат мекарданд, аз маҷлисгоҳ Э.Ш.Раҳмоновро ноаён берун бурданӣ шуданд. Аммо ўрад кард ҳаросе дар дилаш пайдо нашуда. Дилаш боқувват, мардуми Тоҷикистон ҳамроҳаш, пушту паноҳаш. «Ватан, сулҳ, ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ», мегуфт. Барои ҳамин омада ба Бадаҳшон, фахмида омада.

Силоҳдорон ба маҷлисгоҳ даромадан меҳостанд. Э.Ш.Раҳмоновро талаб доштанд. Ўбо онҳо мардонавор рӯ ба рӯ шуд. Наҳаросида, мижааш ҳам нахурда. Шуҷоату тавонойӣ, суханҳои аз қаъри дил рӯидааш ба мусоҳибонаш асар овард. Мардонагиу часорати мардон муҳолифонашонро пакар намуда. Ҳамин ҳолатҳо рух дода. Ҳудованд дар лаҳзаҳои душвор ба Э.Ш.Раҳмонов кушоиш оварда, ҳамдигарфаҳмӣ, ки роҳи пешгирифтаи ўст, дар ин ҷо ҳам ба амал омад, аммо бо осонӣ не, дар ҳолатҳои чон сари мӯй бозидан. Ғалаба кард. Осуда гаштанд мардуми Бадаҳшон, гӯё бори вазнинеро аз дӯш фиканданд. Осуда нафас гирифтанд. Ва он сафари пурхатари Президенти мамлакат Э.Ш.Раҳмонов ба Боми



Ҷаҳон аз хотири бадаҳшониён намеравад. Он рӯзҳоро ба ёд оварда меҳрашон ба Президенти мамлакат афзунтар мегардад.

Баъди орому осуда гаштани Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, ки қувваҳои зиддиҳукуматӣ дар ин ҷо ғун омада буданд, 27–уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва байни ҳукумати Тоҷикистон ва муҳолифин созишномаи сулҳ ба имзо расид. Офтоби сулҳ аз баландиҳои қуллаҳои кӯҳсорони Бадаҳшон болои Тоҷикистон тулӯй намуд, аз нурҳои зиёбахши он дарахти умеду орзухои мардуми тоҷик гармӣ ёфта, гулафшон гашт, бор овард.

Дар ҳочагиҳои вилоят замин ба мардум таксим карда шуда, супориши Президент дар масъалаи ҳар аҳли деҳот бояд соҳиби замин бошад, амалӣ мегардад. Замин, корхонаю муассисаҳо ҳусусӣ гардонда шудаанд. Мардум соҳиби моликият, зиндагӣ бех мегардад, Ба бозори шаҳри Хоруғ имрӯз хориҷиён мол меоранд. Молу маҳсулоти гуногун назар ба бозорҳои шаҳри Душанбе дар Бадаҳшон арзонтар аст. Аз роҳи Хоруғ – Қулма – Қарокурум, ки ҳамон рӯзҳо ба истифода дода шуда буд, аллакай баҳри бадаҳшониён нафъ, ба бозорҳои ин ҷо мол омада. Инчунин пули наве аз болои дарёи Панҷ байни Хоруғ ва Афғонистон соҳта шудааст, ки имрӯз – пагоҳ ба истифода дода мешавад. Замоне омада, ки бадаҳшониёни ҳар ду ҷониби дарё бо ҳам пайвандӣ мейбанд. Ин ҳодисаи таъриҳӣ ва ҳурсандибахш дар рӯзҳои мо ба вуқӯй омада.

Намоиши барномаҳои телевизиони маҳаллӣ аз соли 1996 барои бадаҳшониён пахш мешавад, 75 фоизи ҳонаводай онҳоро фаро гирифтааст. Кори радиои мавҷӣ низ аз соли 1998 шурӯй ёфта.



Дар рӯзҳои сафари мо ба Бадаҳшон дар шаҳри Ҳоруғ дар мавзӯи «Мактаби давлатдории Президенти мӯхтарам Э.Ш.Раҳмонов» семинар гузаронда шуд. Дар он роҳбарони ҳукумати вилоят, ҳукуматҳои маҳалӣ, раиси ҳукумати вилоят, ҷонишини аввали раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ниёзмаҳмадов А.Н. иштирок доштанд. Ду рӯз давом ёфт машғулиятҳои он, ҳоҷат ба баён ҳам набуд, ки ин мактаб чӣ натиҷа оварда, самараи ин роҳбариро мардум дар амал, пешни назар медиданд, ҳарф меоварданд, мисолҳо афзун: Сулҳ омада ба Тоҷикистон, ҳаёти ширину осуда, бунёд-гузориҳо...

МО ба Бадаҳшон бо супориши Президенти мӯхтарам омада будем. Супориш шуда, ки вазъи зиндагии мардум омӯхта шавад, баҳри беҳбудии зиндагӣ, бартараф гаштани мушкилиҳо тадбирҳо пешниҳод намоем. Ҳамон рӯзҳо баҳри инкишофи соҳаи мактабу маорифи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон бо фармони Президент 1 миллиону 600 ҳазор сомонӣ чудо шуда буд.

Аз рӯи нақшай ҳукумати ноҳияҳои вилоят қад – қади роҳи Душанбе – Ҳоруғ боз биноҳои нави манзилию маъмурӣ ва коргоҳҳо бунёд меёбанд. Аз ҷумла қариб дар ҳамаи ноҳияҳо истгоҳҳои хурди баркӣ соҳта мешаванд. Дар маркази ноҳияи Ванҷ аллакай истгоҳи хурди баркӣ ҳудашон манзили мардумро равшанӣ медиҳад. Раиси ҳукумат Нарзулло Ҷонов изҳор дошт, ки баҳри соҳтмони меҳмонхонаи нави замонавии маркази ноҳия маблаг-гузорӣ шудааст.

Дар бозгаш аз Бадаҳшон боз аз Қабудҷар мегузаштем, Қабудҷаре, ки бо номи он дар адабиёт асарам пайдо шуда, Қабудҷаре, ки роҳи он дар оянда баҳри мусоғирон бояд бехавф гардонда шавад. Баъди шаҳраки



Обигарм аз дур дар миёни кӯҳсорон чарогони Рогунро медиdem. Дар миёни кӯҳ, канори дарё чой ёфта, чароғистон. Бахри ҳар чи зудтар сохта шудани ГЭС-и Рогун имрӯз масъала ба миён омада. Фардо аз ин чо нур хезад, нуру равшани хонадони тоҷикон. Бо ҳамин умеду орзуҳо роҳ ба роҳ ба ин маскани нур назар медӯҳтем. Роҳи мо ба пойтаҳти Ватанамон – ба Душанбе наздик мешуд, роҳи Душанбе ҳам ба роҳҳои нави шукуфони Тоҷикистон – бо роҳи пешгирифтai сардори давлатамон пайванд аст.

## 2. РОҲИ НАВ – ЗАМОНИ НАВ

Аз рӯзҳои аввали барҳам ҳӯрдани соҳти давлатдории Шӯравӣ ҷумҳуриҳои дар гузашта бародар аз ҳам чудо шуданд, аз яқдигар монданд. Баъд душвориҳо, азобу азиятҳо сар заданд. Аз ҷумла барои ҷумҳурии мо азоби аз роҳ мондан пеш омада. Ягона роҳе ки моро ба олами беруна мепайвандад, дар гузашта роҳи ҳамаамон ҳисоб мейфт, акнун азони ҷумҳурии ҳамсоя, ба ҳудуди он дохил, моликиятии худашон, ҳақдор ҳастанд ба он. Лек афсӯс, ки «роҳ азони худамон», гуфта, барои бародарони ҳамсоя азобу азият ба миён оварданд. Он ҳам дар рӯзҳои ноҳушиӣ, ноосудагиамон, дар рӯзҳое ки аз нофаҳмӣ мо тоҷикон худамон ба худамон носоз будем. Болои сӯҳта намакоб, гуфтагӣ барин ба роҳамон кордор шуданд. Қатораҳои ба ҷониби Тоҷикистон меомадаро нигоҳ медоштанд. Нон камӣ мекард, дар мағозаҳо барои нон навбат, бехисоб буданд дар навбат одамон, гуруслагӣ. Оламиён ба мо нон, гандум, ҳӯрока мефиристоданд. Аммо ба Тоҷикистон намерасид. Қатораҳои пурӣ



гандумро нигоҳ медоштанд, онҳоро холӣ мекарданд, роҳи нон банд, дар ихтиёри давлати ҳамсоя.

Имрӯз ҳам онҳое, ки бо ин роҳ дар сафаранд, азоб мебинанд, таҳқир мешаванд. Ҳама аз ин азоби бeroҳи-амон огоҳем.

Бале, азоби бeroҳӣ аз ин мушкилтар намешавад. Шояд аз ҳамин ҷиҳат буда, ки аз ҳамон рӯзҳои ибтидои фаъолияти роҳбарӣ мӯҳтарам Э.Ш.Раҳмонов дар Тоҷикистон аз паи бунёди роҳҳо шуда.

Бунёди роҳи оҳани Кӯргонтиппа – Кӯлоб анҷом ёфт. Дар қаторае, ки бори аввал бо ин роҳ ба Кӯлоб мерафт, мо ҷанд нафар аҳли эҷод низ будем. Ба Кӯлоб омадани қатора, ба сари роҳи он гулу гулдаста реҳтани мардум, пеш – пеши роҳ раксу бозӣ, сурудхониҳои одамонро дидем. Ба ҳаёлам дар он рӯз ҳамроҳи пешвозгирандагони қатора аз ҳама беш Президенти мӯҳтарам шодмонӣ дошта, хурсандии мардум хурсандии эшон буда. Тасаввур мекардем, ҳис менамудем.

Ҳоло роҳи оҳани Кӯргонтиппа – Кӯлоб то ба Саратову бисёр шаҳрҳои дигари Россия расида, мардум аз вилояти Ҳатлон ба кишварҳои дур мева ва дигар маҳсулотҳои худашонро мебаранд ва аз он ҷойҳо бор меоранд. Қад – қади роҳи оҳани Кӯргонтиппа – Кӯлоб манзилҳои нав, корхонаҳо, муассисаҳо бунёд ёфта. Табиист, ки роҳ ободӣ меорад.

Роҳи дигар роҳи орзуҳо, роҳи орзуҳои мардумони он сӯи ағба, ағбаи Анзоб. Миллионҳо нафаранд, садди роҳи ин қадар одамони бехисоб ағба. Миллионҳо назди он очиз, нотавон, ноилоч, гирёну нолон, аз болои ағба роҳ ёфта натавонистаанд. Ба сарашон рӯзи сиёҳ оварда ағба, аз замонҳои омадшуди дунё, аз замонҳои давлатдории ҳукумати тавони Шӯравӣ ва имрӯз ҳам.



Ҳамин ки рӯзҳои сарди тирамоҳ фаро оянд, сари ағба аз барф сафедӣ гирад, роҳ банд. Сафедӣ ёфтани ағба сиёҳии дили одамон. Мисли шумхабаре, хабари дар ду тарафи ағба аз ҳам чудо мондани хешовандон, азизон. Баъд рӯз мешуморанд, худо мегӯянд, ки баҳор ояд, барфҳо об шавад, сари ағба гулҳо рӯянд, гулҳои зардак, тағора-шиканак, бойчек, сияхгӯш, наврӯзӣ, ҳамон рӯзе ояд, ки онҳо гул чинанд аз сари ағба, рӯ ба дидори дӯстони пазмоншудаашон бидаванд, оғӯш кушоянд, ҳамдигарро бибӯсанд, шукronai худоро ба ҷо биоранд, ки дида ба дидор расида.

Лек ҳазор афсӯс, ки на ҳама солҳо баъди об шудани барфҳо дида ба дидор меояд. Хеш ба хонаи хеш, ҷигарбанд ба аёдати волидайн, ҳоҳар сӯи қулбаи бародари азиз шитофтаю ӯро наёфта, хабари маргаш шунида. Ана баъд тасаввур кунед ҳоли ӯро, дилаш аз сина берун омада, дилаш ба замин зада, осмонҳо ба сараш фурӯ омада, олам пеши назараш тираю дуд аз ҷигар ҳезад. Ҳамин тавр шуда, на як бору ду бор, ҷунин ҳол бехисоб рӯй дода. Банда ҳам шоҳид гардидаам, алам ба дилам омада, ҷанд нафар дӯston, ҷашми дидагиҳоям аз он сӯи ағба дар роҳи он нобуд шуданд.

Яке дӯсти наздикам буд, ахли эҷод, дӯсти самимӣ, меҳрубон «Акои Кароматуллоҳ», мегуфт, сухангӯиҳояш дар ёдам монда. Ҳабар омад, модараш дар Айнӣ аз олам гузашта. Аз рӯи васияти модар вайро бе фарзанди азизи дар Душанбе будааш ба хок намесупурдаанд. «Бачаи шоирам сари тобутам биояд, шеър гӯяд», ҳоҳиш дошта модар дар лаҳзаҳои охир.

Аммо дар миён ағба, барф гирифта ағбаро, кайҳо роҳаш банд шуда. Лек бачаи шоири модар ҳамроҳи як дӯсти ҷонӣ ва бародараш роҳ гирифта ба ағба, илоҷе



надошта ў, модар аз олам гузашта, чанозааш. Шитоб дошт ў. Дар ағба барф баланд, меафтод, мөхест, боз рӯ ба роҳ, ҳушу ёдаш ба модар, даруни олами барф монда буд, шамол, ҷашмонаш пурин барф мегашт, дар ағба саргардон, ҳар қадаре чон коҳонд, ки сари тобути модар ҳозир бишавад, дидори сардаш бубинад «дидорҳо ба қиёмат, очаҷон, ҳайр», бигӯяд ба гӯши ў. Лек натавонист, ноумед гашту афтод. Ағба кори бачаи шоири модарро карду кори ҳамроҳонашро ҳам. Мардум пас аз чанозаи модар чанозаи фарзандонашро хонданд.

Қарип соле нашуда, ки хабаре нашунида бошем, ки фалону бисмадон одамон, дар ағба – дар Шодмондара нобуд шудаанд. Баҳри ҳамин ҳам асрҳо боз мардум аз ағба домангиранд, хундоранд, то имрӯз аз ағба роҳ наёфтаанд, дар орзуи роҳ. Дар замони Шӯравӣ гап шуда буд, ки аз дили кӯҳ нақб мекананд, роҳ мешавад. Вале дар ин масъала ғами ҳалқро намехӯрданд. Азоби бероҳӣ азоби тоҷик, дарди ў. Дарди тоҷикро тоҷик донад. Бо фармоиши Сардори давлатамон дар нақби Анзоб кор шурӯй гашт. Кори бузург сар шуд. Ду сол пеш мо адибон Гулназар, Қурбон Восеъ назди нақбаканҳо сафар карда будем. Бо онҳо воҳӯрдем, сӯҳбат доштем. Мардум шоду мамнун. Лекин қасе гуфта наметавонист, ки кай нақбаканӣ анҷом мейбад, кай роҳ мешавад. Суръати кори нақбаканҳо суст, мошинҳо, техникаашон кӯҳна.

Хушбахтона ҳоло вазъият дигар шуда, ба манфиати мардум. Соҳтмони нақби Анзобро эрониён ба ўҳда гирифтаанд. Аз ду ҷониб, ҳам аз шимол ва ҳам аз ҷануб нақб мекананд. Мошинҳои пуринҷидори нақбаканӣ, пармакунӣ дар ихтиёрашон. Корашон пешрав. Ваъда додаанд, ки дар давоми 30 моҳ қандани нақби Анзоб ба анҷом мерасад. Яъне пас аз андаке кам се сол роҳ



аз синаи кӯҳ күшода мешавад ва офтоби баҳт ба рӯи мардумони он сӯи ағбай Анзоб ва тоҷикистониён тулӯй менамояд. Мо боз соҳиби роҳ, роҳе, ки гузаштагонамон тасаввур надоштанд, роҳе, ки маҳз бо ҳидояти раиси чумхур соҳта шуда.

Албатта бо истифода дода шудани ин роҳи афсонавӣ низ мушкилии Тоҷикистон дар масъалаи роҳ ҳал намешавад. Ба замми роҳи бо давлати ҳамсоя доштамон бояд соҳиби роҳе шуда бошем, ки моро ба беруни чумхурий, ба мамлакатҳои дигар бибарад, роҳи бегурбат, беминнат. Аҳли чумхуриямон имрӯз дар ҳамин ҳаёланд, аз ҳамин ҷиҳат азоб доранд, ҳама медонанд, ҳоло бо фармоиши Президент дар назди ҳукумат тархи ду роҳи нав омода шудааст. Тавассути Афғонистон роҳ ба Эрон, роҳи тӯлонии мошингард. Барои ҳамин имрӯзҳо байни Тоҷикистон ва Афғонистон аз Панҷи Поён купруқ месозанд, ибтидои роҳ аз купруксозӣ, ибтидои нек.

Роҳи дуюм роҳи Душанбе-Ҷиргатол – Саритош. Роҳ ба Ҷумҳурии Қирғизистон. Аз худуди Қирғизистон роҳ ба Ҷумҳурии Қазоқистон ва баъд роҳи нави равуои мо ба Россия. Ҳама меҳоҳанд, орзу мекунанд. Мушкилиҳоямон осон мешавад.

Ҳамин рӯзҳо давоми роҳи Қӯлоб-Хоруг, яъне роҳи Кулма-Ҷароқурум, ки он ҳам моро ба кишварҳои ҳамсоя, ба баҳр мерасонад, ба истифода дода шуд. Эҳёи ҳамон шоҳроҳи қадимаи абрешим, роҳе, ки тоҷирони олам бо он дар сафар буданд. Боз ҳамин тавр мешавад, роҳи фардои Тоҷикистон, он ҳам аз рӯзҳои мо ба ояндагон ёдгор.

Президенти мӯҳтарам қариб ҳамеша дар маҷлисҳо, дар сӯҳбатҳо изҳор менамоянд, ки аз инсон дар олам нақши нек монад. Нияти нек, орзуманде, ки истгоҳҳои



баркии Роғун, Сангтӯда, накби Анзоб маҳз дар замони давлатдории эшон ба истифода дода шавад. Коҳҳои бузурги ёдгорӣ, номи касро ба садсолаҳои оянд мебаранд, мушкилии миллиону миллионҳо одамон осон, ба ёд меоранд эшонро.

Ҳар кас аз дилу нияташ ёфта. Аз Э.Ш.Раҳмонов аллакай коҳи азими ёдгорӣ монда. Ҳама медонанд, оламиён ҳам. Ин ёдгорӣ баҳри мо ҳамзамонону фардоиён Сулҳ аст. Сулҳ, неъмати бебаҳо оварданд ба Тоҷикистон. Ёдгории дигар - роҳҳо.

Мо аз сафари Бадаҳшон бо роҳи кӯхна баргаштем. Дар Қалъаи Хумб он бо роҳи нав, роҳи Кӯлоб – Хоруғ – Кулма – Қароқурум, ки онро бадаҳшониён роҳи Э.Ш.Раҳмонов ҳам мегӯянд, мепайвандад. Ҳамаи роҳҳои пешин бо роҳи нав – бо роҳи замони нав якҷоя мешаванд, ҳамаи мо роҳии як роҳ ҳастем, роҳи фардои нек, фардои Тоҷикистон.

*Соли 2004*





## ПЕШАИ МАН

Ман дигар шиква зи даврон накунам,  
Даъвати тахти Сулаймон накунам.  
Менагардам зи пай рӯзию кор  
Шаҳр бар шаҳр чу мардони диёр.  
Дӯстдорист кунун пешай ман,  
То ба Фарҳод расад решай ман.  
Лаб ба рухсори ту ширин бикунам,  
Сангӣ девори ту болин бикунам.  
Ҷомаи меҳр ба қаддат дӯзам,  
Дар ҳамин роҳ ҷароғ афрӯзам.  
Қисмати сабз агар ёр шавад,  
Боги умрам гулу гулзор шавад,  
Ман туро бонуи хушбахт кунам,  
Соҳиби мартабаю таҳт кунам.  
Шуқри ҳар нозу итоби ту кунам,  
Шуқри нону қурутоби ту кунам.  
Шуқри обу гили кишвар бикунам,  
Шуқри ту, ҳалки суханвар, бикунам.  
Шуқри ин давлату даврон бикунам,  
Шуқр, сад шуқр ба яздон бикунам.

## ДАШТИ КОКУЛ

Зи лутфу марҳамати мардумони фарҳорӣ  
Сиришки шодӣ зи ду дидаам бишуд ҷорӣ.  
Чу бонги Панҷ, ки бо қӯҳҳо ҳамоғӯш аст,  
Садои қарсақу таблак ҳанӯз дар гӯш аст.  
Зи ҳар нигоҳ дар ин водӣ нур меборад,  
Зи Дашти Кокул абиру гулоб мешорад.



Зи рақсҳои Сурайёю Шоира шуда об,  
Даруни сина кунад рақс қалби шайху шоб.  
Яке зи дигаре марғубу хубтар бошад,  
Илоҳӣ чодаашон тахту бехатар бошад.  
Суруди Хосияти хушхирому некманиш  
Шукӯҳу тантана баҳшад ба шеъри Ҳайрандеш.  
Ба ҳар кучо, ки равад кас, гулу суман бӯяд,  
«Ба ҳар кучо, ки равад дил, диёри ман гӯяд.<sup>1</sup>  
Ба ҳар кучо, ки парастанд шеъру шоирро,  
Яқин бувад он мулк ҷаннатулмаъво.  
Хушо ба ҳоли қасоне ки бо рафоҳу викор  
Баранд умр дар оғӯши фаррухи Фарҳор.

### САРЗАМИНИ ОЛИ СОМОН

Чо шуда меҳри Душанбе дар дилу ҷони ман аст,  
Боги фирдавсу нишемангоҳи ҷонони ман аст.  
Баъди тозу тоҳтҳою инқилоби соҳтҳо  
Гӯшае аз сарзамини Оли Сомони ман аст.  
Гарчи кӯчак ҳаст он, аммо диле дорад бузург,  
Маъмани ҷамъомади ҳалқи парешони ман аст.  
Тоҷикистон ноз дорад, нози ҳосе баҳри худ,  
К-ин ҷунин озода шаҳре дар Ҳурисони ман аст.  
Чашмаи илҳоми Турсунзодаю Лоиқ бувад,  
Монда мерос аз ниёғони хушилҳони ман аст.  
Ояд аз Варзоб гӯй «бӯи ҷӯи Мӯлиён»,  
Нозбӯю ҳулбааш дорую дармони ман аст.  
Дар канораш хуфта арбобони машҳури диёр,  
Мадфани садҳо рафиқону азизони ман аст.  
Шукри ҳоку шукри обу шукри нонаш мекунам,  
Хидматашро кардан ичро қарзи вичдони ман аст.

---

1. Аз Ҳабиб Юсуфӣ.



## ХАНДАИ БАХТ

Паём аз накҳати фасли баҳорон озарахш овард,  
Зи нав оҳанрабои дӯстон моро ба Вахш овард.  
Биҳишти Тоҷикистон, каъбаи аҳли дил аст ин ҷо,  
Гуҳарафшону неъматофарин обу гил аст ин ҷо.  
Ба ҳуршеди ҷаҳонтоб он зибаски ҳамсаъӣ дорад,  
Зи рӯҳкори зану мардаш сафою нур меборад.  
Аз ин ҷо пахн шуд овозаю дарвозаи тоҷик,  
Ба гӯшаш Файз Аҳмад хонд шеъри тозаи тоҷик.  
Қадамгоҳи азизону бузургони ҷаҳон ин чост,  
Таваллудгоҳи Носир Ҳусрави ширинбаён ин чост.  
Ба Лоҳутӣ мудом ин сарзамин буд манбаи илҳом,  
Гуҳарҳо рехт килки Миршакар чун Панҷи ноором.  
Агарчи як замон абри сияҳ рӯй варо пӯшонд,  
Валекин ахгари армону арконаш фурӯзон монд.  
Чу духтур пок карда аз ҷароҳат синаи худро,  
Ба даст овард шаъну шӯҳрати деринаи худро.  
Кунун нозода аз баҳти баландаш, ҳанда месозад,  
Зи нав бинандаро бо ҷилваи худ банда месозад.





*Алай БОБОЧОН*

## **АЗ ШКЕВ-ЗИФАР БА БАХРУ БАР**

Пеши раҳи сад рӯди дамонро бастем,  
Сад силсила санги хораро бишкастем.  
То насли башар ба васли ваҳдат бирасад,  
Сад пайраҳаро ба шоҳраҳ пайвастем.

Ин роҳи навин зеби кӯҳистон бошад,  
Ҳамвор ба сони кафи инсон бошад.  
Садҳо раҳи вактро миёнбур кардем,  
Бигзор, ки рафтуюй осон бошад.

Ин роҳи фароз пурхаму пуртоб аст,  
Бедор мисоли дидаи бехоб аст.  
Чун чўяи нур печутобе дорад,  
Пайдост, ки роҳи ағбай Анзоб аст.

Ҳар кас, ки зи хусни ағба огоҳ шавад,  
Бар кӯҳ яқин ошиқи дилҳоҳ шавад.  
Мо аз дили ту нақб бикандем, Анзоб,  
То тӯли раҳи мурод кӯтоҳ шавад.

Майдони часорат аст ин шаҳраҳи мо,  
Шарёни маҳорат аст ин шаҳраҳи мо.  
Дар Шарқи кӯҳан зи аср бар асри дигар  
Чун набзи тичорат аст ин шаҳраҳи мо.

Ин роҳ, ки пайвандгари ёрон аст,  
Нақше зи сафои кӯхи Гулборон аст.  
Ин роҳ ба баҳру бар кашад домани хеш,  
Аз меҳр нишонаи бинокорон аст.



Ин роҳи дарозу дур роҳи сара аст,  
Дар қад-қади он ациб сад манзара аст.  
Ин раҳ гузарад аз бари сад күху камар,  
Чун фұтаи нақшин ба миёни дара аст.

Дирұз равон ба марзи Дарвоз шудем,  
Меҳмони муҳандисони мұмтоз шудем.  
Аз дидани қодай нави соҳили Панҷ  
Чун сарви қади роҳ сарафroz шудем.

Метоҳт сабук мөшини мо қад-қади рүд,  
Аз Вахш ба мавчи Панҷ гүфтем дуруд.  
Аз мақдами мо чароги маҳфил бишукуфт,  
Раҳтұшай мо буд гули шеъру суруд.

Мо дар деҳи Хостав шабе меҳмонем,  
Дар манзили аҳли тарабе меҳмонем.  
Нур аз Раҳи Каҳқашон ба сар меборад,  
Гүё ба маҳеву кавкабе меҳмонем.

Ин Девдара ачаб шаҳоматнок аст,  
Як шонаи он ба домани афлок аст.  
Чун аз камараш шоҳрахе бикшодем,  
Донист, ки меъмори замон бебок аст.

Эй пайрахи Тангнои дериназамон,  
Аз тангии ту намонд як нақшу нишон.  
Дар ҷои ту соҳтем ачаб роҳи фароҳ,  
То бо ҳама рафтуо кунанд аҳли чаҳон.

Аз дидани ҳусни манзара масть шудем,  
Гүё ки зи бодаи сара масть шудем.  
Аз тозатарин ҳаво гирифтем нағас,  
Аз бўйи гули хори дара масть шудем.



Дар кишвари мо, ки олами күхсөр аст,  
Пайроҳа ба мисли мүй сар бисёр аст.  
Наздик шавй ба Қуллаи Ахтаргир,  
Охиста бирав, рохи нафас душвор аст.

Мардист ба дида сипари раҳсозон,  
Сарчашмаи роҳи зафари раҳсозон.  
Ҳар гоҳ ки аз ин раҳи күҳй гузарӣ,  
Ёд оп зи фазлу хунари раҳсозон.

Эй озими роҳи дур, хуш бод сафар,  
Аз кӯҳ ту бо хотири осуда гузар.  
Ин раҳ сари қуллаҳост чун нусрати вақт,  
Хуршеди саҳар зи шонаи кӯҳ нигар!

Шаҳроҳи Қарокурум, аё ҷодаи аср,  
Шаҳроҳи ба ҳукми вақт омодаи аср.  
Сарриштаи сарнавиштҳо дар кафи туст,  
Дасти мададе бидех ба ҳар зодаи аср!

Курбони касе шавам, ки аз роҳи видод  
Дар мактаби дӯстии мо дарс бидод.  
Аҳсант ба марде, ки дари ҷанг бубаст,  
Бар ташни зиндагӣ раҳи сулҳ қушод.

Якҷоя раҳи нек бипӯем, нақӯст,  
Як нуктаи бад ба ҳам нагӯем, нақӯст.  
То дар дилу дидаҳои ҳақ раҳ ёбем,  
Дасту дили ҳамдигар бичӯем, нақӯст.

Хушпоиқадам шавем, хушпоиқадам,  
Бо лутфу карам шавем, бо лутфу карам.



Чун сурати роҳу пайрахи қисмати хеш  
Пайванд ба ҳам шавем, пайванд ба ҳам.

Дар ишқ фурӯзандай гулхан бошем,  
Чун ламъай як ҷароғи равшан бошем.  
То киштai орзуи мо бор диҳад,  
Чун ҷашмаи марзҳои Меҳан бошем.

Аз дашту даман ниҳо расад: об диҳед!  
Аз боғу чаман садо расад: об диҳед!  
Аз синаи пуртобутаби ташналабон  
Бар гӯши дилам наво расад: об диҳед!

Дунёи сафо нест, агар борон нест,  
Чуз об ба дарди зиндагӣ дармон нест.  
Дӣ ғунча зи ташнагӣ шикоят мебурд:  
Ҳар кас, ки ба гул об надод, Инсон нест!

Чун қатраи бекарор як дил дорам,  
Чун зарраи нуру нор як дил дорам.  
Эй Ҷашмаи Носир, ҷӣ аҷаб шаффоғӣ,  
Чун ҷӯши ту бегубор як дил дорам.

Дар дехқадаи Лангарат, эй Ишкошим,  
Дидем гули манзарат, эй Ишкошим.  
З-оинай Гармҷашмаи ту пайдост  
Гаҳвораи зебу фарат, эй Ишкошим.

Дар соҳили Панҷ, дар бари сардарае  
Пайдост аҷаб ҷашмаи хушманзарае.  
Аз синаи кӯҳ медамад ширӣ сафед –  
Тобанда чу дидагони охубарае.



Шаҳкӯли фарози рӯйи дунёст Сарез,  
Ҳамчун дили аҳли ҳақ мучаллост Сарез.  
Азбаски рабуда ранг аз сақфи сипеҳр,  
З-ин рӯ чу фурӯғи ў мусаффост Сарез.

Ҳусни хунарат дил бибарад, Вахши дамон,  
Мавчи ту суур оварад, Вахши дамон.  
Дунёст ба ҷӯши галаёнат мафтун,  
Чун оби ту оташ офарад, Вахши дамон.

Эй дил, бишував рӯдү суруди Камароб,  
Огоҳ шав аз буду набуди Камароб.  
Хоҳӣ, ки шавӣ ҳамнафаси мавчи замон,  
Рав, хайма бизан дар лаби руди Камароб.

Эй рӯдаки шӯҳшангӣ воло, Камароб,  
Эй зодаи ашқи пиряҳҳо, Камароб,  
Умре чу ҷавонмард давӣ аз пайи чуд,  
Мастона равӣ ба шӯру ғавғо, Камароб.

Қад-қадди ту зарбед гулафшон дидам,  
Аз ангату настаран фаровон дидам.  
Як бахши биҳишти нақди ин дунёро  
Дар водии зарфишони Раштон дидам.

Алҳақ, Камароб, рӯдаки ноб туйӣ,  
Ҳамсояи Сорбогу Сурхоб туйӣ.  
Чун дар шаби маҳтоб бидидам тобат,  
Пиндоштаме, ки шири Маҳтоб туйӣ.

Ман шефтаам ба оби ноби Қаратоғ,  
Ояд чӣ шамиме зи гулоби Қаратоғ.



Аз коми Алии ошиқи деринаш  
Харгиз наравад лаззати оби Қаратоғ.

Чангоб, зи чанги оби ту масть шудам,  
Мастии туро дидаму аз даст шудам.  
Ман ошиқаму доманат аз каф надиҳам,  
Чун қатра ба чангоби ту пайваст шудам.

Марди баҳунар ҳунарвары мечүяд,  
Аз бօғ абири анбары мечүяд.  
Ҳар бори гузаштан аз чаманҳои Ҳисор  
Дил оби шифои Шанбары мечүяд.

Анзоб, яке мұйыцизы күхистонай.  
Чун неъмату нұши зеби дастархонай.  
Нұшем турому ёди Замзам биқунем,  
Ҳаққо, ки ту әхсони дари яздонай.

Анзоб, ачаб мавчи ту ғулғулғыкан аст,  
Сар то қадамат пушту панохи чаман аст.  
Ҳар қатраи ту яхобро мемонад,  
Дар айни тамуз оби дандоншикан аст.

Донай, ки Сиёма чашмаи ноб бувад,  
Чун модари шаффофттарин об бувад.  
Бовар накунай агар ба ин ҳикмати ҳақ,  
Шояд, ки туро нури басар хоб бувад.

Эй хочаи Обигарми пурғаввора,  
Бо шасти тамом мечахай аз хора.  
Сүят ҳама оянд ба уммеди шифо,  
Бошад, ки ба дардашон бубахшай чора.



Бах-баҳ, чӣ баланд қадди ин шаршара аст,  
Бо ҳусни сара сафои ин манзара аст.  
Чил кокули майдабоф дорад чу арӯс,  
Ин духтари кӯҳ, ё парии дара аст?!

Умре бишунидем ғазалхонии ту,  
Чун мутриби хушадо хушилҳонии ту.  
Дарёи Зарафшон, ту ба заргар монӣ,  
Дунё ҳама дидаст зарафшонии ту.

Бар манзари сабзазор дилдода манам,  
Дилдодаи Ҳафтқӯли озода манам.  
Дар хифзи хуҷастапайкари яздонӣ  
Умрест, ки бо амри дил омода манам.

Дар хоби шабам Кӯли Сикандар дидам,  
Обаш чу руҳи парӣ мунаvvар дидам.  
Дар ҷилваи ин парии обӣ ба назар  
Сарсабзии пуштаҳо зи манзар дидам.

Як шаб ба лаби Кӯли Сикандар будам,  
Мафтуни шаби Кӯли Сикандар будам.  
Ҷон аз нафаси насимаш осоиш ёфт,  
Тифли тараби Кӯли Сикандар будам.

Ҳар гаҳ ки ба марзи Истаравшан бирасам,  
Шукроня барам, ба файзи гулшан бирасам.  
Гар азми тамошои Ҳавотоғ кунам,  
Бар тозатарин ҳавои баҳман бирасам.

Ин ҷашмаи соғ ҷашмаи Деҳмой аст,  
Домони саҳоваташ акоиб ҷой аст.



Гулбарги тару сояи маҷнунбедаш  
Чун хотири аҳли дил фараҳафзой аст.

Гӯянд: канори оби Ҷайхун чӣ хуш аст,  
Шухии насими мавчи Сайхун чӣ хуш аст.  
Оре, ҳамаи ин чӣ гуворост, вале  
Бо нози ниғору майи гулгун чӣ хуш аст.

Сайхун, чӣ ҷалолати расое дорӣ,  
Оғӯши фароҳу дилкушое дорӣ.  
Паҳнои ту чун ҳусни уфуқ нопайдост,  
Фирӯзакабои пурчилое дорӣ.

Чун умри башар шитоб дорӣ, Сайхун,  
Дар дил ту чӣ изтироб дорӣ, Сайхун?  
То бо нафасат ба доди мардум бирасӣ,  
Тобу таби беҳисоб дорӣ, Сайхун.

Сайхун, Сайхун, қиблай ин хона туй,  
Дунёи умеди дили фарзона туй.  
Чун сарҳати нур меравӣ бοғ ба бοғ,  
Хуни шараёни марзи Фарғона туй.

Сарсабзии олам самари об бувад,  
Шодобии вакт аз асари об бувад.  
Бар ҷилваи ҳӯшазори гандум бинигар,  
Ҳар ҳӯша ба ранги гуҳари об бувад.

Файзи нафаси об тароватрез аст,  
Файзе, ки аз он насим анбарбез аст.  
Имрӯз чу фарри водии Фарғона  
Оғӯши Ҳисору Вахши мо зархез аст.



*Басир РАСО*

## **ДИДАИ ИБРАТ КУШО**

*Дар замоне меҳу меҳвар будаем,  
Тоҷикони тоҷ бар сар будаем.*

*(Аз асомир)*

Хештанро меҳу меҳвар дидаем,  
Мардумони тоҷ бар сар дидаем.  
Баъдҳо дар тангни зиндагӣ,  
Ранҷҳо аз тегӯ ҳанҷар дидаем.  
Солҳое ғарка дар гирдоби ғам,  
Бас ситамҳое зи қайсар дидаем.  
Буму бар зулматсарову осмон,  
Асрҳо бе моҳу ахтар дидаем.  
Кулбаҳо пайваста дар шабҳои тор,  
Бе шуои шамъу мичмар дидаем.  
Тоҷики волоҷади худношинос,  
Аз араб сардору сарвар дидаем.  
Бар шаҳону омирони аҷнабӣ,  
Орифон муздуру чокар дидаем.  
Дар тариқи мулқдорӣ аз худӣ,  
Аҷнабӣ сад бор бартар дидаем.  
Борҳо дар қашмакашҳо бо адӯ,  
Марғро дар рӯ баробар дидаем.  
Қӯдакони жандапечи хешро,  
Бе насиб аз шири модар дидаем.  
Тифлакони баста дар гаҳвораро,  
Зери сар аз санг бистар дидаем.  
Соя н-афганӣ сари мо мурғи баҳт,  
Чун Ҳумо бе болу бе пар дидаем.  
Толеи баргашта бингар, дар тамуз



Сардиҳо аз меҳри ховар дидаем.  
Рӯзи маҳшар баъди реҳлат кардан аст,  
Зиндаему рӯзи маҳшар дидаем.  
Муддате бартофта аз қибла рӯ,  
Саҷдагоҳе ҷисму пайкар дидаем.  
Оқибат дар ҷорроҳи зиндагӣ,  
Хешро мабҳуту музтар дидаем.  
Дар ҳутути дафтари аъмоли хеш,  
Бас сивое тарҳи мистар дидаем.  
Сар назад як сабза андар боғи умр,  
Наҳлҳо бе шоҳу бе бар дидаем.  
То гуле чидем мо аз бӯстон,  
Дар бадан бас ҳору наштар дидаем.  
Сарвати мо то қашад бар коми худ,  
Ҷумлае чун мору аждар дидаем.  
Дастае бо ғосибони аҷнабӣ,  
Ҳамдаму ҳамрозу ёвар дидаем.  
Эй басо дар маърази инсоғу адл,  
Доваронро қӯр ё кар дидаем.  
Аз ҳаловоту нишоти рӯзгор,  
Захр андар ҷому согар дидаем.  
Орифон андар талоши пайсае,  
Тавқро бар гардани ҳар дидаем.  
Марди доно аз назарҳо дар канор,  
Омие дар ҳукми довар дидаем.  
Ҳикмати Саъдиву панди Мавлавӣ,  
Берун аз авроқи дафтар дидаем.  
Рӯхи поки Розиву Донои Тӯс,  
Ҳаста аз Маҳмуду Санҷар дидаем.  
Чохилу авбоши бе идрокро,  
Воизи меҳробу минбар дидаем.  
Дар дигистон бар ҷавонон пандгӯ,  
Худсару нодони бе сар дидаем.



Аз рахи бефаҳмиву нодоние,  
 Кундаро мизи мудаввар дидаем.  
 Дар чаман бар ҷои мурғи хушнаво,  
 Ғулбаву қурнӣ ба қар-қар дидаем.  
 Бо ҳама унсе ки аз як модарем,  
 Душманиҳо аз бародар дидаем.  
 Аз сари беулфатӣ бо яқдигар,  
 Дар тааддӣ мому духтар дидаем.  
 Девро бо чирму гирмаш субҳгоҳ,  
 Дар канори моҳи анвар дидаем.  
 Кулмаки бадбӯй дар домони дашт,  
 Мо ба ранги оби Кавсар дидаем.  
 Об додан ё надодан ташнаро,  
 Ҷумла дар фармони худсар дидаем.  
 Бандае қ-андар талоши зиндагист,  
 Мо дар ӯ аъмоли кофар дидаем.  
 Дар талоши ранчиши бечорагон,  
 Хешро зӯру диловар дидаем.  
 Давраи бедоду зулмат даргузашт,  
 Ҳодӣ на аз Руму Барбар дидаем.  
 Эй хушо, дар риштаи садсолаҳо,  
 Шӯҳрай гумгашта аз сар дидаем.  
 Дидаи ибрат кушо, қ-андар чило,  
 Боз тоҷу таҳту афсар дидаем.  
 Аз худӣ дар сарзамини тоҷикон,  
 Давлати тоҷику раҳбар дидаем.



## МУЛК – МУЛКИ МОСТ

То чанд гӯй сидку сафо аз замона рафт,  
Инсофу азми хайру сахо аз миёна рафт.  
Файзу нишот бе бадал аз хону хона рафт,  
Мурғи хучиста аз чаману ошёна рафт,  
Мардум ба мулки Руссия бо ҳар баҳона рафт?

Сидку сафо, ки гӯй ба ҷое нарафта аст,  
Рахти сафар сахоे ба ҷое набаста аст,  
Марди равӣ равист, зи роҳаш нагашта аст,  
Мурғи тараб зи шоҳа ба шоҳе нишаста аст,  
Ваҳмest дар вучуд, ки аз дил нарафта аст.

Инсоф аз ту в-аз ману аз мо шавад падид,  
Бар ҳар муроду орзу якҷо тавон расид,  
Чун оғаридгор зи хок одам оғарид,  
Баҳри кушоди ҳар дилу садҳо дари умед,  
Бинҳод баҳри ин ҳама бар дасти мо калид.

Гар сайъ нест ризқ яке бози дар ҳавост,  
Бе шавки кор ҳаставу озурда дасту пост,  
Гар меҳри мулк бошадату тарсе аз худост,  
Бар дил ривоҷу равнақи ин мулк муддаост,  
Озодааш намой, ки ин мулк-мулки мост.



## **САМАРИ ОЗОДӢ**

Бахри озодии ин марз  
Ба майдони набард,  
Хуни дил рехт падар.

Бахри ободии ин марз  
Басе обу арак,  
Зи ҷабин рехт писар.

Нахли озодиву уммед  
Биёmad имрӯz,  
Андар ин марз ба бар.

## **ҚИТъА**

Чи хуш гар мо ҳама ҳамфир бошем,  
Ба фикри марзу буми бикр бошем.  
Муроди дил ривоҷи Тоҷикистон,  
Ҳаме ин фикрро дар зикр бошем.





## РУКНЕ АЗ СИЁСАТИ БАЙНАЛМИЛАИИ ПРЕЗИДЕНТ

15-умин солгарди Истиқтолияти Чумхурии Тоҷикистон агарчи дар назди таъриҳ ба шумори солҳо ноҳиз аст, вале ба ҷиҳати фарогирии воқеаву ҳодисаҳо арзиши қарнҳоро дорост.

Бад -ин манзур ин ҷониб зимни гуфтори мазкур меҳоҳам аз кору пайкори шахсияте сухан биёром, ки тамоми равнақу ривоҷ ва густариши соҳибиистиклоли давлати миллии тоҷикон маҳз ба қӯшишҳои пайваста ва дурнамои сиёсати пешгирифтани ўз вобастагии ногусастаний дорад.

Аз ин нигоҳ мавриде, ки сухан аз мактаби сиёсии Роҳбари давлат меравад, зарур медонем, ки ба ҷанд ҷиҳати ҷолиби фардии шахс назар афканем, зеро бе нодида гирифтани ин самт кор самарнок намегардад.

Аз замонҳои бостон то ба рӯзгори мо нақши шахс дар густариши ҳама гуна ҷомеъа ҷолиби таваҷҷӯҳ ва мавриди арзёбии сарамардони рӯзгорон будааст. Албатта дар охирҳои замони 70 солаи соҳти Шӯравӣ, ки давлати ҳамагонӣ маҳсуб меёфт, ба масъалаи шахсу шахсиятҳо ба он салиқае, ки мебоист таваҷҷӯҳ гардад, аҳамияти умдаро қоил нагардидаанд. Аз ин рӯ, дар ҷомеъаи ҳамагонии иҷтимоъҳоҳон нақши муайянкунандаро на шахс, балки аксаран мутаалиқ ба ҷомеъа мавриди арзёбӣ қарор медоданд. Ба ҳар ҳол дар ҳамон рӯзгорони ҳамагонӣ низ шахсияти АйниҳовуFaфуровҳо, Турсунзодаҳову Гагаринҳо ва Сталинҳо хеле ба нур будаву ҳаст. Бе сабаб нест, ки дар фарҳанги форсӣ вожаи шахс ба маънии «зоти ҳар шахс, хулқу ҳӯйи мушаҳҳаси ҳар кас, шарофату



бузургвор будан» омадааст. Шахси аввали мамлакат, арчмандтарин ва гуворотарин шахсе, ки дар мамлакат мақоми аз ҳама болотарро дошта бошад, яъне Раиси давлат (Ч2, 1295) шарҳ ёфтааст.

Дар фалсафаи иҷтимоӣ бошад, нисбати фаҳмиши фалсафии инсон мебинем, ки шахсият мағхуми иҷтимоӣ ва организм мағхуми биологист. Пас, тамоми фаъолияти инсон, эҳсосот, қобилияти фикрӣ бе фаъолияти физиологии асаб ғайри имкон мебошад. Аз ин нигоҳ моҳияти инсон иҷтимоиву ҷамъиятӣ буда, истеҳсоли неъматҳои моддӣ сабаби инкишофи ҷамъияти инсониро фарогир будааст.

Мавриде ки ба таърихи на ҷандон дури шаҳрвандони мамлакатамон назар менамоем, мебинем, ки ҳанӯз дар замони ҳафтодсолаи соҳти шӯравӣ Тоҷикистони мо аз нигоҳи мақоми иқтисодиву иҷтимоӣ дар зумраи панҷгонаи оҳири ҷадвали оморӣ қарор доштааст.

Аз ин нигоҳ зисту зиндагонии аҳлу аёли хонадонии шаҳрвандони кишварамон шоҳона набошад ҳам, муста-мандонаву ниёзмандона набуд.

Мавриде ки истиқлол фаро мерасид, тамоми мамлакатҳои ҳамқисмат дар такопӯи роҳи навин афторанд. Аксари онҳо вобаста ба бедории сиёсии хеш истиқлолро манфиатоварона пешвоз гирифтанд. Мардумони кишварҳои назди Балтик дар ин маърака пешдастӣ намуда, ба зудӣ роҳи бунёди навини бозориро пазируфтанд. Тоҷикистони мо низ истиқлоли худро сентябрмоҳи соли 1990 эълон кард. Вале истиқлоли кишвари мо аз истиқлоли кишварҳои дигар як зумра фарқи зоҳириву ботиниро доро буд. Ба назари ин ҷониб истиқлоли ватани мо аз мардуми дигари ҳамҷивору ҳамқисмат бо як қатор мушкилоти объектививу субъективӣ фарқ мекард.



Ба гурӯҳи мушкилоти объективӣ ҷойгиршавии ҷуғрофии кишварамон, ки дар ҳамсарҳадии Афғонистону Эрон ва Чину мамлакатҳои Осиёи Марказӣ қарор дорад, дохил мегардад. Вобаста ба ин ҳанӯз аз замони пайдоиши ҳукумати Шӯравӣ, яъне аз солҳои бистуми қарни гузашта барои рушду нумуи қувваҳои истеҳсолкунандай ин гӯшаи собиқ ватани паҳновари СССР аз ҷониби ҳукумати Марказ – Москва, тавассути халифаи худ – Тошканд идора мегардид. Ин гуна муносибатро ба-родарони ҳамҷивори мо, ки кишвари Тоҷикистони шӯравӣ ибтидо ба ҳайси ниҳоди автономӣ дар ҳайати Узбекистон ва пасон соли 1929 ҳамчун Ҷумҳурии соҳиб-иҳтиёри мустақил ба дунё омада буд, умдатан бо нобо-вариву нигаронӣ муносибат мекарданд. Табиист, ки роҳбарияти тамоми кишварҳои ҳамқисмат ҳамеша аз ҷониби ҳукумати абарқудрати он рӯзгорон - Москва муайян мегардид.

Барои кишвари мо бошад ин гуна муносибат навъи дигартареро молик буда, дар сарнавишти давлати миллиямон на танҳо маркази ҳукумати абарқудрат, балки нақши бародарбузурги ҳаммазҳабамон зимни қонуни ҳонавиштае амал дошт.

Албатта, дар амри ба вуқӯй пайвастани чунин ҷенаки кор пеш аз ҳамон қадрҳое дастгирӣ мейфтанд, ки ба ин ду рукни абарқудрати вақт пайванди ҳамхуниву ҳонадоние дошта бошанд. Ҷуноне ки мебинем, маҳсусан дар солҳои пасини замони ба истилоҳ руруд ба амал расидани қадрҳои маҳаллӣ аксаран тавассути ба ҳам пайвастани ҳонадони онҳову авлодонашон умдатан гоҳо на аз рӯи истеъдоди фитриву маслакӣ, балки аз нигоҳи қавмиву хешу табории инсонҳо сурат мегирифт. Аз ҷониби дигар дар ин раванд аз ҳисоби ҷавононе, ки дар сағирахонаҳову интернатҳо тарбият мейфтанду ба



забону фарҳанги абарқудрати вақт шиносоии мукаммале пайдо мекарданд ва андешаву омолашон ба истилоҳ интернатсионалӣ мегардид, комёб мешуданд. Дар воқеъ ба ин гуна ченаки нобиҳрадона абарқудрати вақт, ки ҳаёту мамоти давлатҳои миллиро дар ҷорҷӯбаи қаҷ дору марези қонунҳои нонавиштаи хеш дидбонӣ мекард, оташи зери хокистарро монанд буд, ки интизор ба вазидани бодро дошт.

Мушкилоти объективии дигари мавҷударо дар тараққиёти нобаробари самтҳои мамлакат метавон баршумурд, ки боиси зуҳури норозигии мардуми як самт ба самти дигарро ба бор меовард. Илова бар ин ниҳоди ягона надоштани ҷумҳурӣ, яъне ними ҳамасола ба қисматҳои алоҳида – алоҳида тақсим будани он ва муддатҳои тӯлонӣ аз ҳамдигар канда будану дастнорасии марзу буими мамлакат боиси қаҷҳисобиҳо мегардид. Шояд иддае аз роҳбарони онгоҳӣ дурии мардуми кишвар ва рафту омади ҳамешагӣ надоштани онҳоро наъви осони тарзу тарики роҳбариву корфармойӣ ва сиёсатмадории хеш медонистанд. Эътимоди ин тоифа боз ҳамон андешаи нобиҳрадонаи амирони манғитии асрҳои қаблии ин гӯшаи кишвари биҳиштосоро дар хотирҳо ракам мезад.

Мушкилоти объективии дигарро метавон ба тақсимоти сунъии таҳмил гардидаи солҳои бистуми қарни гузашта, ки раванди саркӯбии ин миллати дардошноро ҳанӯз аз дастёбии силсилаи бегонанажодони газнавиву қароҳонӣ, маҳсусан аҳди қаҳхоронаи муғулӣ сароб меҳӯрад ва эътимоди талхвашонаи онҳоро писари қалонии Чингизхон чунин иброз медошт:

«Тожикро саркӯфта дор, зеро то дasti ишон дар зери санг аст, моро итоат оранд ва ҳамин ки гунае қувват



ёбанд, яке аз моро зинда нагузоранд», то ба қарни қунунӣ авлодони госиби ин силсилаҳо чун тумори балогардон дар гиребони орзуҳо басо талхкомона дӯхта буданд.

Ба гурӯҳи мушкилоти субъективӣ метавон тарзу тариқи корбариву корфармойии роҳбарони солҳои пасини замони рукудро гузошт. Илова бар ин гоҳо дар интихоби кадрҳои роҳбариқунанда низ назари сатҳӣ ба вуқӯй мепайваст.

Аз ҷониби дигар ба афроди ҷонсӯзи таҳҷоӣ муносабати нобоварона варзишани фиристодагони марказ, ки бо командаи худашон меомаданд ба ҷои манфиат зарари эшон бештар буд. Муҳимтар аз ҳама қисмати котиби аввали ҳизб то мақомоти зинаҳои поёни махӯз аз ҷониби фиристодаи марказ ҳаллу фасл гардад ҳам, шаҳсияти маслакӣ, сиёсӣ ва маърифатии худи ў борҳо аз мутахассисони таҳҷоӣ поёнтар қарор дошт. Табиист, ки чунин шеваи кор зиёёни эҷодкору мардуми бедор ва афроди худогоҳро қаҳран ва ҷабран ба сӯи фақру ниёзмандиҳо ва маҳрумиятҳо гирифтор месоҳт.

Дигар аз мушкилоти субъективӣ мавҷудияти тафаккури дастнигари аҳли ҷоҳ, умуман тарбияти суннатии мардуми мост. Мо одат кардаем, ки ба фарзандони ҳуд дар назди калонсолону меҳмон нанишастану сухан гуфтанро аксаран нолозим меҳисобем. Ба андешаи ин ҷониб ҷунин ҷенаки ахлоқӣ агарчи суннати аҷдодист, vale имрӯз ҳатои маҳӯз аст, зеро ба ин гуна гузоштани масъала мухити фардии андешаронии ҷавонони моро маҳдуд месозад. Дар ин маврид ҷои таъкид аст, ки он ҷенаки суннатии классикии тарбияти мардуми мо агарчи ба ҷавҳари маънавият панҷа мезанад, vale ҳамзамон як навъ садде дар озодии иродαι фардии инсони мусоир эҷод мекунад.



Ёдовар мешавам, ки дар мавриди фарорасии Истиқлол халқи мо ба як қатор мушкилоти объектививу субъективии маълум рӯ ба рӯ шуд.

Чомеаи нотайёр истиқлоли муфтакак ба даст омадаро ба он тарзу тарике, ки мебоист, напазируфт. Ба тарафкашиҳову интиқодгариҳо рӯ ба таҳриқу тақсим ниҳод. Мардум аз ҳамдигар меҳаросидагӣ шуд. Билохира ҷанги таҳмилий оғоз ва доройии 70 солаи мамлакат бар боди фано рафт.

Дар ҳамин гуна замони яъсомези нобудшавии мардуми мамлакат ва саргурезии қисме аз мардум, ки аз дару девори кишвар буйи хун меомаду мардуми мамлакати тоҷикон рӯ ба нестӣ ниҳода буд, баҳри наҷоти халқу кишвари ҷангзада Э. Ш. Раҳмонов ба арсаи сиёсати бузурги давлатдорӣ қадам ниҳод.

Албатта, тай намудани ин чордаҳ сол, дар назди таъриҳ гарде бар сари мижгон аст, вале дар ҷои валангор соҳтмони ҷомеъаи навин аз роҳбари кишвари ҷангзада химмату азаматро талаб мекард.

Ёдовар мегардем, ки ҳар самти кишвардории Сарвари давлат таҳқиқу тадқики хосаро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, банда танҳо саҳмирии Сарвари давлатро дар СММ, ки қисмати умдаву арзишманди мактаби сиёсии Э.Ш. Раҳмоновро фаро мегирад, мавриди арзёбӣ қарор медиҳам.

Ёдовар мегардем, ки СММ бонуфузтарин ташкилоти байнамилалии ҷаҳони мусоир буда, соли 1945 ҳамчун маркази ҳамоҳангии муносибати байни миллатҳо ба дунё омад. Он барои нигаҳдории сулҳу амният, рушди муносибатҳои дӯстӣ дар миёни миллатҳо ва пешравии тараққиёти иҷтимоӣ, меъёрҳои беҳтари зиндагӣ ва ҳуқуқи башар таъсис гардида буд, ки акнун беш аз 90 кишварро фаро мегирад.



Сарвари давлат ҳанӯз аз рӯзҳои аввали иҷроиши вазифаи хеш дарк намуд, ки бе мудохилаи иҷтимоӣ, иқтиносӣ ва фарҳангии ин гуна ташкилоти бонуфуз мамлакати ҷангзадаро аз вартаи ҳалокатбор начот баҳшидан амри муҳол аст. Аз ин рӯ, кӯшиши пайвастаи хешро ҳарчи бештар бо ин созмони шӯҳратёри ҷаҳонӣ, ки ҳадафи аслияш ҳанӯз аз рӯзҳои нахустини Эъломияни умумии Ҳукуқи башар (соли 1948) таҳия карда, озодиҳои бунёдии занону мардонро пешниҳод ва буҷаи солонааш зиёда аз як миллиард \$ асту ҳазорҳо лоиҳаҳои тараққиёти умумидунёиеро соле ба қимати 9 миллард анҷом дода, зиёда аз 80 миллатро дар интихобот роҳнамоӣ намуда, ба истиқлол ҳидоят кардааст, алоқамандона густариш медиҳад. Ногуфта намонад, ки иштироки пайваставу муттасили Сарвари давлати тоҷикон дар маҷлису маъракаҳои ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ як тарафи мушаххаси мактаби сиёсии пешгирифтai ўро фаро мегирад.

Ӯ ҳанӯз аз 30 сентябри соли 1993 дар иҷлосиюн 48 Ассамблеи генералии СММ суханронӣ намуда, қадамҳои нахустини кишвари соҳибистикӯли моро ба ин созмони бонуфузи ҷаҳонӣ изҳор дошта, ба мушкилот рӯ ба рӯ гардидан кишварро бо нигаронӣ изҳор карда, ҷомеаи ҷаҳониро зимни андарзи Саъдӣ, ки мегӯяд:

*Бани одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар оғаринии зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор,  
Дигар узвҳоро намонад қарор.*

Хушдор дод.

Таъқид намуд, ки Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии собиқ иттиҳоди шӯравӣ асосан ҳусусияти манбаи



ашёи хом дошт. Табиист, ки мавриди аз миён рафтани робитаҳои хоҷагӣ чумхурӣ бевосита ба масъалаҳои зиёди ҳаллу фаслашон душвор рӯ ба рӯ гашт.

Ҳамзамон ҷомеаи ҷаҳониро бо рӯйдоди нангин, тарзу усули кӯшишҳои гайриқонунии ғасби ҳокимият ва ҷанги бародаркуши таҳмилӣ аз наздик ошно сохта, роҳи начоти чумхуриро танҳо аз тариқи сулҳу салоҳ ва волоияти муқаддасоти Қонуни асосӣ аз омилҳои оромии ҷомеа донист. Умедвор гардид, ки СММ дар роҳи ба ҳам пайвастани сангаришиштагон дастгирии самимонаи ҳудро дареф намедорад. Ҳамзамон дар ин самт сулҳу суботи мамлакатро танҳо аз тариқи ҳарчи зудтар ба ватан баргаштани тоҷикон донист.

Гузашта аз ин Э.Ш. Раҳмонов вобаста ба маблагҳои қалони ба ҳарҷ мерасида бар мадади гурӯҳи ифроткори дар Афғонистон буда, изҳори нигаронӣ кард. Ин гуна мантиқи суханронии Президенти қишвар, ки ба далелҳои мушаҳҳас ироа гардид, дар миёни намояндағони қишварҳои умумидунё иттилооти шаффоферо ворид соҳт.

Дар Иҷлосияи 49 СММ Сарвари давлати тоҷикон иштирок намуда, суханронӣ кард ва аз ҳамкориҳои СММ изҳори қаноатмандӣ намуда, аз ҳусуси тамдиҳи мӯҳлати интихобот ва ба тариқи умумихалқӣ қабули Конститутсияи мамлакат ёдовар гардид. Ҳамзамон баҳри сулҳу салоҳи мамлакат ҳамдигарбахширо унсури асосӣ ва ғарави ягонаи таъмини мусолиҳаи миллӣ арзёбӣ намуд.

Гузашта аз ин таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба низоми носолими проблемаи Афғонистон қашида, таъқид намуд, ки дар оянда ин ҷо ҳавфи ба миён омадан ва заминai терроризми байналхалқиву паҳн гардидани силоҳу маводи нашъаовар мегардад.



Дар воқеъ ин гуна нигаронии Президенти кишвари мо заминаи воқеии худро пасонтар ба исбот расонид. Ин гуна пешгӯйӣ аз дурандешиву амиқназарии як тан сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ гардидани шаҳсияти Э.Ш. Раҳмонов ва мактаби сиёсии ӯ гувоҳӣ дод.

Зимни суханрониҳо Э.Ш. Раҳмонов дар иҷлосияҳои 50 СММ аз 24 сентябри соли 1995 ва иҷлосияи 52 СММ аз октябри соли 1997 изҳори миннатдории худро иброз дошта, гуфт: «Се сол муқаддам зимни суханрониям аз ин минбари баланди СММ таъкид карда будам, ки роҳбарияти Тоҷикистон сарфи назар аз муқовимати мусаллаҳонаи он вакт ҷойдошта, роҳи қатъии муколламаи сиёсиро ҳамчун роҳи «ягонаи таъмини сулҳу созгории миллӣ интихоб намуд». Ҳамзамон Президент бори дигар манфиатдории кишвари моро маҳз аз истиқори сулҳу амонии Афғонистон дониста, паҳн намудани маводи мухаддиру паст намудани мавчи терроризм ва экстремизмро дар оромии кишвари ҳамсоямон мавриди таваҷҷӯҳи оламиён намуда, бо таассуф характери трансмиллӣ пайдо намудани нашъаҷаллобиро изҳор кард.

Дар суханронии иҷлосияи 54 СММ сентябрмоҳи соли 1999 Э.Ш. Раҳмонов дар ҳусуси райъидҳии умумихалқӣ ва даровардани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Тоҷикистон изҳори ақида намуда, бори дигар намояндагони ҷомеаи ҷаҳониро ҳушдор дод, ки Афғонистон ғаму андӯҳ ва фоциаи ҳам Аврупову ҳам Осиёст. Махсусан дар атрофи идеологиии балвогаронаву ҷангҷӯёнаи Толибон ривоҷи экстремизму нашъаро бо нигаронӣ таъкид дошта, гуфт: «Ҳанӯз дар иҷлосияи махсуси 20 – уми Маҷмааи умумӣ моҳи июни соли 1998 бо мақсади бастани роҳи нашъа аз Афғонистон дар атрофи он бунёди «Минтақаи амният» - ро пешниҳод



намуда будам.» Ин ибрози Сарвари давлати мо аз амиқназарии ў гувоҳӣ медод. Дар Тоҷикистон таъсис ёфтани Агентии мубориза ба муқобили нашъаро, ки бевосита ба салоҳияти Президент мутааллиқ мебошад, дар роҳи пешгирии вабои аср муҳимтарин саҳми назарраси СММ шуморидани Э.Ш. Раҳмонов буд.

Дар ҳамин ичлосия аз ҷониби Э.Ш. Раҳмонов ба масъалаи ҳифзи муҳити зист, ки СММ мароқ зохир карда, соли 2000-ро соли қӯҳҳо эълон кардааст, дастгирӣ намуда, зикр намуд, ки «вақти он расидааст, ки таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба проблемаҳои Оби тоза ва масъалаҳои ба он вобаста ҷалб карда шавад. Тоҷикистон бо ин мақсад пешниҳод менамояд, ки соли 2003 Соли байналхалқии Оби тоза эълон карда шавад.» Ин ташаббуси худро ба далелҳои мушаххаси оморӣ, аз ҷумла соле дар ҷаҳон беш аз панҷ миллион нафар дар натиҷаи истеъмоли оби ифлос вафот карда, зиёда аз 3 миллиард нафар ба бемориҳои гуногун гирифтор гардиданро зикр кард ва ҷиҳатҳои экологӣ ва иқтисодӣ доштанашро таъкид соҳт, ки бо қаноатманди дастгирӣ ёфт. Гузашта аз ин дар ҳусуси Роҳи бузурги абрешим ёдовар гардида, бунёди соҳтмони роҳи мосингардро таъсири мусбат дар таҳқими муносибатҳои алоқаи Шарқу Фарб донист.

Дар конгреси X-и СММ, ки дар Вена 14 апрели соли 2000 баргузор гардид Э.Ш. Раҳмонов дар масъалаи пешгирий намудани ҷиноят ва ҷазо додани ҷинояткорон, ҳамкории байналхалқӣ дар мубориза алайҳии ҷинояткорони трансмиллӣ изҳори ақида намуда, таъкид дошт, ки ҷинояткории муташаккионаи трансмиллӣ дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI таҳдиди нав, ба ҷомеаи ҷаҳонист. Дар ин масъала давлатҳоро месазад, ки дастҷамъона мубориза баранд, яъне танҳо дар мавриди ҳамоҳанг соҳтани фаъолияти давлатҳои ҷаҳон пеши



роҳи чинояти муташаккили минтақавиро гирифтан мумкин аст. Ва Сарвари давлати тоҷикон афзуд: «Яке аз сарчашмаҳои чинояткорӣ фурӯши нашъа аз Афғонистон мебошад, зеро 75% истеҳсоли нашъа дар Афғонистон коркард мешавад.

Танҳо дар соли охир мақомоти ҳифзи ҳукуки Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 ҳазор чинояти вобаста ба ҳариду фурӯши нашъаро ошкор ва 3,5 тонна маводи нашъаро мусодира кардааст.

Дар суханронии Ичлосияи махсуси Ассамблеяи генералии СММ, ки дар Женева 27 июля соли 2000 баргузор гардид, Э.Ш. Раҳмонов суханронӣ намуда, дар атрофи масъалаи «Барномаи миёнамӯҳлати иқтисодӣ», ки аз июня соли 1998 – 2001 бомуваффақият идома дошта, Бонки ҷаҳонӣ саҳмгузорӣ мекард ва ҳадафи умдаи он беҳтар гардондани шароити зиндагии мардум, маҳдуд кардани камбағалӣ, кам кардани бекорӣ ва ба кор таъмин намудани аҳолиро фаро мегирифт, таваҷҷӯҳи сарварони давлатҳои дунёро ҷалб намуд. Ҳамзамон дар масъалаи баробарҳуқуқии занон андеша ронда, бо сабаби 51% аҳолии Тоҷикистонро ташкил намудани занон ирсол гардидани фармони Президенти ҶТ «Дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеъа» - ро изҳор дошт.

Зимни суханронӣ дар мулоқоти ҳарсолаи СММ, ки дар Ньюорк 7 сентябри соли 2000 баргузор гардид, Президенти кишвари мо таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба масъалаи камтар соҳтани фарқияти давлатҳои пешрафта ва ақибмонда кашида, ягона роҳи бунёдии рафъи ин масъаларо ба афзунтар соҳтани маблағгузорӣ ба иқтисодиёти мамолики дар давраи гузариш қарордошта, ки захираҳои фаровони энергетикую сузишворӣ надоранд, арзёбӣ кард.



Ҳамзамон дар атрофи проблемаи Кӯли Сарез, баҳри Араб чомеаи ҷаҳониро ҳушдор дод.

Гузашта аз ин ба проблемаи мавҷудаи терроризми байналхалқӣ, ҳариду фурӯши нашъа, аслиҳа, маҳсусан проблемаи Афғонистон изҳори нигаронӣ карда, маҷлиси нахустини гурӯҳи кории Русияву Амрико дар масъалаи Афғонистон, ки августи соли 2000 сурат гирифт, иқдоми хуб арзёбӣ намуд.

Дар суханронии конфронси сиёсии СММ вобаста ба имзо расидани Конвенсияи СММ бар зидди ҷинояткории муташаккионаи трансмиллӣ, ки дар Полермои Италия 12 декабря соли 2000 сурат гирифт, соҳтори ҷиноии қунунии оламро дар паҳн гардиҷани экстремизм, авчи муноқишаҳои сиёсиву миллӣ ва минтақавӣ арзёбӣ намуда, таъқид намуд, ки паҳншавии ҷинояткорӣ нишон медиҳад, ки як давлат ба сари ҳуд инро пешгирий карда наметавонад. Ягона роҳи пешгириро ба эътиමод дар муборизаи дастҷамъонаи қишварҳо донист.

Зимни суханронии мулоқоти сарони давлатҳо, ки ба 60 солагии СММ дар Ньюорк 14 сентябри соли 2005 сурат гирифт, Э.Ш. Раҳмонов таъқид дошт, ки имрӯз зиёда аз 1 миллиард инсон қашшоқ, даҳҳо ҳазор аз гуруснагӣ мемиранд. Терроризм, нашъа проблемаи умумӣ гардидааст. Вале даъвоҳои «терроризми исломӣ», ки дар бораи он сару садоҳо баланд мешаванд, як навъ ҳавфро низ ба вучуд меоранд, ки ба муколамаи тамаддунҳо ҳеч умумияте надорад.

Меъёри дугона: «Терроризми мӯътадил» ё «ғайри-мӯътадил», «террористи ҳудӣ» ва «бегона» вучуд надорад.

Президенти Тоҷикистон ҳамчун шахсияти сиёсии шинохташудаи умунидунявӣ таъқид дошт, ки дар ин



масъала ба мөърҳои стандартӣ месазад, ки ҳама мубориза барем.

Ҳамзамон таъкид намуд Президент, ки қўмакҳо табиист, ки ду баробар афзоиш карда, карзҳо ба ивази рушди устувор нигаронида шаванд. Гузашта аз ин Тоҷикистон ҷонибдори он аст, ки Афғонистон ба доираи Осиёи Марказии бузург фаро гирифта шавад. Проблемаи Арал ҳанӯз хеле муҳим аст.

Дар доираи Даҳсолаи «Об барои ҳаёт», ки бо ташаббуси Тоҷикистон аз 22 марта 2005 шурӯъ гардид, лозим аст, ки соли 2010 дар Душанбе оиди ин масъала Анҷумани байналхалқӣ доир гардад.

Чуноне ки мебинем, дар муддати 14 соли истиқлол аз соли 1994 то ба имрӯз 11 маротиба Э.Ш. Раҳмонов аз минбари бузургтарини ташкилоти байналхалқӣ сухан гуфтааст. Зимни ҳар баромади хеш ба муҳимтарин проблемаҳои умушибарӣ даст ёзонида ҷонибдорони андешаи худро пайдо кард, ки ба назари мо бузургтарин тарафи бочилои мактаби сиёсии Президентро фарогир аст.





**Маҳмадалишоҳи ҲАЙДАРШО**

**ҲАРФИ ВАТАН**

Ватан дар забонам ба ҳарфи калон  
 Шавад сабт рӯи китоби дилам.  
 Ба ҳарфи калон менамоям баён  
 Ба эҳсоси гарм изтироби дилам.

Ватан гӯяму ояд аз пеши ман  
 Бубин, модарам бо сутургии худ.  
 Чи гӯям, нағунҷад даруни сухан  
 Дили модарам бо бузургии худ.

Кунун нест модар ба паҳлӯи ман,  
 Парастори ман кист дар зиндагӣ?  
 Кӣ созад нигаҳ гарм бар рӯи ман,  
 Навозишгарам нест дар зиндагӣ.

Аё Тоҷикистон, аё, эй Ватан,  
 Ту дар ҷои модар ба ман модарӣ.  
 Ту ҳастӣ чу модар маро ҷону тан,  
 Маро мисли модар ту ҷонпарварӣ.

Ва дар дафтари дил нависам ба меҳр  
 Туро, Тоҷикистон, ба ҳарфи калон.  
 Сароям туро ман ба ҳар банди шеър  
 Ба ҷашмам ту ҳастӣ ба ҳаҷми ҷаҳон.

Ту ҳастӣ муқаддас бароям, Ватан,  
 Сурудам ба шаънат сароям, Ватан.  
 Ҳамин ҷони ширини худро нисор  
 Ба номусу нангат намоям, Ватан.



Аё Тоҷикистон, биҳишти манӣ,  
Ба мазрои қалбам ту киши манӣ.  
Ба номи баландат қунам ифтихор,  
Ба номат, ки ту сарнавишти манӣ.

## СУХАН ДАР СИТОИШИ МЕҲАН

Намедонам ягон ҷои Ватанро

Ки мулки ман набошад.

Намедонам замини Тоҷикистони ба ҷону дил

баробарро

Маро Механ набошад.

Тамоми сарзамини Тоҷикистон буда ҷавлонгах,

Ҳама ҷо зодгоҳи ман, ҳама ҷо сарпаноҳи ман,

Ҳама ҷо хонаву дар, даргҳам бошад.

Ҳама ҷои диёри тоҷиконро ман Ватан гӯям,

Ва дар васфи ҳама ҷои Ватан ширин сухан гӯям.

Ба дунё омадам гӯё канори сабзи Сирдарё,

Бихӯрдам шири поки модари марзи зарафшонӣ.

Шунидам аллаи ширини моми Вахш,

Бихонам хештанро ман давоми Вахш.

Аё Қӯлоби ман, оғози ту бошад Бадаҳшонам,

Шунав: як чизро бар гӯши ту хонам:

Ту ҳастӣ Механам барҳақ, аё, эй сабз Қӯлобам,

Ту ҳамқофия бо рӯди ноороми Панҷобам.

Агар ташбеҳ дижам ман шеъри дил бо шӯҳдарёям,

Ту ҳастӣ дар замираш дурри ноёбам.

Аё, эй Рашти ман, эй сабз дашти ман,

Биҳиштам дар начандон дури фардой.

Ту бо Рогуни пурафсуну пурэъчоз бешак нури фардой.

Ту эй маъвои навбунёд,

Яқинан, мешавӣ гулشاҳри Нуробод.



Ҳисори шодмон, эй сабзномони Душанбеям,  
Пур аст аз нозу неъматҳои ту хони Душанбеям.  
Душанбеям, дили миллат, дили шӯру ғуури

Тоҷикистон,

Ватан гар пайкаре бошад, ту андар пайкараш ҷонӣ.

Ту шаҳри Оли Сомонӣ,

Ту шаҳри илму ирфонӣ,

Ту шаҳри санъату фарҳанг,

Ту фаҳри Тоҷикистонӣ.

Манам фарзанди дилбандат, аё, эй Тоҷикистонам,

Гузорам пеши пои ту дилу ҷонам.

Хӯрам савганд бо номи Бадаҳшонам

Намонам нокасеро бидҳад озорат,

Намонам душманеро пой монад рӯи хоки ту,

Ба қасде дар ҳалоки ту

Ягон нопокие содир кунад дар қалби поки ту,

Намемонам!

Намемонам!!

Намемонам!!!

## **РОҲИ ВАҲДАТ**

Тоҷикистон равон бо раҳи ваҳдат аст,

Роҳи ваҳдат яқин, парчами давлат аст.

Муттаҳид мекунад ҳалқҳоро ба ҳам,

Пойдории ҳалқ омили миллат аст.

Набвадо кор саҳл-набвадо ёр аҳл,

Роҳи дил ёфтсан, дӯстон, санъат аст.

Бошадо дар Ватан ваҳдати устувор

Мардуми мамлакат соҳиби сарват аст.



Ваҳдати халқро равнаки зиндагист,  
Ҳар ки ваҳдат кунад, лоиқи иззат аст.  
Ҳаст ваҳдатсаро Тоҷикистони мо,  
Сарбаландии мо аз паи ваҳдат аст.

### **ЧЕҲРАИ МИЛЛАТ**

Пойтаҳтам, чеҳраи миллат туйӣ,  
Таҳту точи пояни давлат туйӣ.

Шаҳри шӯҳрат, шаҳри шаъну ифтиҳор,  
Шаҳри шасту неруву қудрат туйӣ.

Шоҳ Исмоил бар таҳтат нишаст,  
Рӯ бар истиқлолу бар ваҳдат туйӣ.

Сулҳ шуд эҷод дар домони ту,  
Маркази сулху салоҳият туйӣ.

Дар барат осудагӣ шуд барқарор,  
Пояи подори ҷамъият туйӣ.

Манбаи уммедгоҳи мардумӣ,  
Шаҳри дармонбахши беминнат туйӣ.

Маркази волои илму маърифат,  
Саҳнаи зебогиву санъат туйӣ.

Родмардонат паи ободиянд,  
Шаҳри ободони пурвусъат туйӣ.

Аз ҳама ҷо сӯи ту рӯ оваранд,  
Шаҳри боэҳсону боҳиммат туйӣ.



Пур шудӣ аз дастранчи халқи худ,  
Канъи пурганчу валинеъмат туй.

Шаҳрҳо бисёр андар оламанд,  
Баҳри ман якто туй, сарҳат туй.

Эй Душанбеи ба дилҳо нурбахш,  
Тоҷикистонро гули миллат туй.

Чилва дорад дар сари тоқат ливо,  
Чун ливобардори ин давлат туй.





## ҚУЛЛАИ АРМАИТ

Бикшод субҳ чашм ба домони осмон,  
Оина гашт пеши рухаш оби Каҳқашон.  
Ӯ хешро ба домани рӯзи Азал бидид,  
Шуд рози сар ба мӯҳри чаҳон пеши ӯ аён.  
Рӯзи Азал ба қуллаи модархудо бувад,  
Оби бақо ба синаи ӯ аст ҷовидон.  
Бо офтоб субҳ худ аз кӯхи Армait  
Созад дароз даст ба дунёи бекарон.  
Дунёи бекарони яқин шир меҳурad  
Аз синааш ба меҳри абад бекарон замон.  
Модархудои рӯи замин аст Армait  
Бо номи ӯст кӯҳ сари Арши дилситон.  
Гӯяд, ки ӯст маркази олам, чаҳоншинос  
Аз он, ки меҳрро дили модар бувад макон.  
Зон Армait маркази дунёи модар аст,  
Чун меҳри модар аст чу лаълаш ба дил ниҳон.  
Аз ин сабаб зи синаи худ ҷашмаҳо чу шир  
Кардаст худ зи Боми ҷаҳон ҳар тараф равон.  
Умри абад ба оби равон аст нағмазан,  
Ҳар ҷашмае зи синаи ӯ аст нағмаҳон.  
Бо ҷашми ман ба қуллаи модархудо нигар,  
Бо меҳри ман ба саҷдаи он баркушо забон.  
Бо гӯши ман садои дилашро намой гӯш,  
Бо ҳуши ӯст муроди маро худ ба ҳақ расон.  
Ҳар қуллааш нигар, ки зи ҳақ дасти ӯ бувад,  
Аз дasti ӯст гунбади гардандаро амон.  
Дар ёди ӯст зинда ҳама қиссаи замин,  
Зон дасти ӯ дабири фалакрост оston.



Бал боли чарх бар сари модархудо бувад,  
 Симург аз ин ба домани ў кард ошён.  
 Аз чарх боди сард сари ў вазад нахуст,  
 Боде, ки гашт аз нафасаш об яхситон.  
 Шуд күхи Армайт ба дай пойгохи бод,  
 Зеро, ки бод дар тани ў худ бувад равон.  
 Борону барфро сари ў бод оварад,  
 Чизе чуз ин надид, вай аз турфа корвон.  
 Ин корвон зи ахтари Баҳром зад сафир,  
 Бо уштури сафед, ки омад чу сорбон.  
 Ин сорбон ба қуллаи модархудо нишаст,  
 Шуд рӯи кӯх аз нафасаш балки аргувон.  
 Овози раъду барқ сари кӯх шуд баланд,  
 К-овардаам ба модари худ ганчи шойгон.  
 В-он шоҳи нуриён, ки фалак ларзад аз садош,  
 Аз даст дод дар сари модархудо ионон.  
 Балки худои барқ бувад зодааш ба дахр,  
 Аз оби Шаҳд зода шуду гашт паҳлавон.  
 Бал оби Шаҳд чашмаи модархудо бувад,  
 Худ чашми чашма меҳри дилашро кунад баён.  
 Мурғон зананд бол сари кӯхи Армайт,  
 Хоки сияҳ зи чаҳ-чаҳашон гашт зарфишон.  
 Аз ин наво ситораи Ҳурмузд зад чилоъ,  
 Марзи биҳиштро зи фалак ўст посбон.  
 Рӯзирасони рӯи замин он ба ҳақ бувад,  
 Аз нури он ҷаҳон бишавад ҳамчу бӯстон.  
 Бал кӯхи Армайт аз он гул ба каф бувад,  
 Гӯяд гули сараш, ки ҷаҳон мекунад ҷавон.  
 Аз он биҳишт дар қадами пои модар аст,  
 Ояд садои ўзи дили кӯхна хоқдон.  
 Ёд аз гузашта, қуллаи модархудо кунад,  
 Аз рӯзгори ўст ҷаҳон бурчи ҷовидон.



Ү ибтидои дахр чи сон мебарад зи ёд,  
К-он ибтидо гирифт ҳама чо ба устухон.  
Дар ёди үст дахшати түфөни чарххез,  
Мохии рӯи мавҷ шудаш мохи осмон  
Мехост мавҷ хоки Хиторо барад фурӯ  
Шуд бешазор дар таҳи мавҷоб мавҷрон.  
Мардум паноҳ бурд ба шохи дараҳтҳо  
Чун села мурғҳо зи дами тири чонситон.  
Шаҳзодаи Хитой, ки буд Гуни покрой  
Роҳи начот чуст зи түфөни беамон.  
Дарёфт ү хабар, ки ба Арши Худо бувад  
Хоки начотбахш, ки бидҳад раҳо чаҳон.  
Он хоки поки қуллаи модархудо бувад,  
Кӯҳе, ки сангӣ он бувадаш меҳрро макон.  
З-ин хоки пок пайкари Одам Худо бисоҳт  
Аз оби он ба шаҳраги ү кард хун равон.  
Аз боди кӯҳ дод ба Одам Худо нафас,  
Аз моҳу меҳр дод ба ү кудрату тавон.  
Аз фикри хеш дод ба Одам Худо хирад,  
Аз он худойчӯй шуду ҳам худойгон.  
Бо ин хабар ба Боми чаҳон кард Гун сафар,  
Ранҷу азоби роҳ нарафташ ба ройгон.  
Овард Гун зи Боми чаҳон хок як кафе,  
Пошид хок бар сари түфөни дар фифон.  
Аз файзи мушти хок барафроҳт сар ба чарҳ  
Кӯҳе зи мавҷхез ба монанди нардбон.  
Он кӯҳ шуд начотгаҳи Синиён зи ҳак,  
Шуд саҷдагоҳи аҳли Хито кӯҳ аз он замон.  
Худ зодагони кӯҳи равонбахши Армait,  
Буданд аз шарофати он хеш комрон.  
Аз қуллааш ба саҷда бигаштанд бар Худо,  
Роҳе ба бурчи сидқ зи ҳақ буд парниён.



Раҳ бурдаанд аз сари он бар ситораҳо  
 Бар сӯи ахтарон раҳашон буд безиён.  
 Аз ахтарони саъд ва наҳси фалак шуданд,  
 Вокиф ба рӯи даҳр зи ҳар суду ҳар зиён.  
 Ҳар зодаи замин ба ҷаҳон соҳибаҳтар аст,  
 Ҳуд ахтараш зи қисмати кас мекунад баён.  
 З-он кулла қасри шаҳри тилой бидидаанд,  
 К-он ҷо зи дарду ғам ба ҷабине набуд нишон.  
 Он ҷо на шоҳ буду на сарбозу не гадо,  
 Он ҷо на дузд буду на бозору посбон.  
 Он ҷо набуд соҳиби унвону ҷоиза,  
 Он ҷо набуд ҳуд зи ҷазое ягон нишон.  
 Он ҷо ба фикри хеш қунад шаҳс зиндагӣ,  
 Он ҷо касе зи кас набувад ҳеч бадгумон.  
 Он ҷо миёни хубруҳон Ҷам зи сидқи дил  
 Бо савту сози хеш қунад пирро ҷавон.  
 Бар гӯши ҷарҳи созу сурудаш ҷунон ҳуш аст,  
 К-аз шавқ ҷарҳи гашт мубаддал ба гулситон.  
 Ҳуд оғаридгор қунад гӯш он суруд,  
 В-аз оғаридгааш бишавад саҳт шодмон.  
 Модархудой шод зи ҳар зодааш бувад,  
 К-аз зодааш ҷаҳони ҳудо аст дар амон.  
 Эҷоди зодааш бувад аз дасти тарбият,  
 З-он мурғи баҳт ҳаст ба пояш намозхон.  
 Бар баҳти ў бибурд вале րашк Аҳриман,  
 Ҷодугарӣ бикард, к-аз он рӯз алъамон.  
 Ў бо даме чу моҳи зимистони яхнафас  
 Қувват зи пой бурду зи дил ишқу ҳам тавон.  
 Аз макри ў шуданд ҳама навхатон чу зол,  
 Бал қадди сарвашон ба шабе гашт чун камон.  
 Н-омад сурудашон дигар аз қӯҳӣ Ғундхарв,  
 Ҳомӯш гашт шаҳри тилой чу ломакон.



Ашки Худо бирехт ба он шаҳр худ зи ғам,  
Бо ёди он фариштаи шаб гашт дар фифон.  
Кӯҳи Мануш рӯй ба домони Армайт  
Борони ашк кард зи мижгони худ равон.  
Кӯҳи Мануш ҳаст зи Ҳақ пойгоҳи ақл,  
Он ҷо барояд он ки шавад нек роздон.  
Кӯҳи Мануш буд ба эъчози сози Ҷам,  
Худ минбаре, ки дод худояш ба итминон.  
Чун моҳ ҳар шабе сари тораш чи сон шавӣ,  
Ин раҳ барад тавон зи дили шарзай жаён.  
Бар кӯҳнавард ҳаст аён кӯҳ мебарад,  
Аз покмард зӯру зиёяш зи дидагон.  
Ҷамшедро мадор раҳи қуллаҳо бибурд,  
Дар пои кӯҳ ҳаста шуд ҳамроҳи ҳамдамон.  
Бал Ахриман чу дай ҳама мӯяш сафед кард,  
Гаштанд ҷашмҳош ба наврӯз яхчакон.  
Сози хушаш зи қасри тилой дигар надод,  
Акси садо ба кӯҳу даман бо навои чон.  
Бар саҷдагоҳ қувваи рафтан ба по намонд,  
Бе саҷда аст мард ба шаб мурғи ломакон.  
Бар рӯи қулла-саҷдагаҳи ақлу ишқу сидқ,  
Чизе наёфт субҳ дигар чуз гули сиён.  
Танҳо зи ҷарҳ аз дили пурмеҳраш офтоб  
Мерехт рӯи синаи ў субҳдам синон.  
Ҷам бо гурӯҳи хеш дигар қурдате надошт,  
Симурғон ба қулла занад то, ки ошён.  
Дар ин хаёл буд, ки худ омадаш зи ғайб,  
Як муждае, ки роҳи начоташ бигашт он.  
Бо он расондаанд худ хурон зи кӯҳи Қоф,  
Бо Ҷам шуданд дар амали нек ҳаминон.  
Рафтанд то ба соҳили оби Саҷар саҳар  
Мавчи Саҷар зи химматашон гашт худ дамон.



Дарёфтанд оби Сачарро, ба дил бувад  
 Нүшбае ниҳон, ки аз он кас шавад ҷавон.  
 Лекин гирифтанаш зи дили кӯҳ мушкил аст,  
 Он умри ҷовидони Сачар аст дар ҷаҳон.  
 Кӯҳи Манӯш қандаву ҷағдек кардаанд,  
 Ҷағдеккаш шуданд зану марди қаҳрамон.  
 Овози мавчи ҳанда бипечид бар фалак,  
 Аз ҷангӯ гарди кор ниҳон гашт Каҳкашон.  
 Дар рӯи мавҷ мӯъцизаи тоза зад наво,  
 Дар рӯи мавҷ Ҷам ба назар тофт бодбон.  
 Эдар садои ҳандаву шодӣ ба арш рафт,  
 Нүшба шуд бурун зи дили кӯл ногаҳон.  
 Нүшбаро гирифта ҷашиданд бо тараб,  
 Дар ҷоми Ҷам ба ҷилва бишуд қишивари Каён.  
 Ҳуд ғундиён, ки бонии оби бақо шуданд,  
 Бо шеъри ҷовидона бигаштанд достон.  
 Ҷам бо найю рубоб ба кӯҳи Мануш шуд,  
 Аз сози ишқ қасри тилой шуд аргувон.  
 Рангинкамон бурун шуда аз кӯҳи Комде,  
 Ҳамчун ливои равшани субҳи зарфишон.  
 Он рӯз-рӯзи равшани модархудо будӣ  
 Ӯвард он шабобу бибурд аз ҷаҳон ҳазон.  
 Наврӯз буд ҳондаам он рӯзи некпай  
 Наврӯз буд он гаҳи бар коми дилрасон.  
 Ҷам бо суруди хеш баромад ба рӯи Арш,  
 Модархудо шунид садояш ба ормон.  
 Аз ҷашми ў, ки ҷашмаи шодӣ фавора зад,  
 Дар пои кӯҳ руст гули сабзу ҷаъфарон.  
 Бал лолазор домани ў гашт аз фалак,  
 Қомад ба даҳр зодаи ў боз комрон.  
 Модархудо зи қуллаи ҳуд бингарад ба меҳр,  
 Бар баҳри бекаронаву дар бекарон замон.



Бинад, ки хест аз сари домони поки ў  
Зардушти покрой ба Наврӯзи шойгон.  
Ў буд покмард, ки гардид ҳамсухан  
Бо офаридагор сари пули Айравон.  
Меодгохи ўст чу дар пои Армait,  
З-он рӯди Чиндамир ҳаме гашт нағмахон.  
Парвардигор тӯшии рах дод баҳри ў,  
Бо роҳи ростӣ биравад то ба инсу чон.  
Афкори нек тӯшии умри абад бувад,  
Дар орзуи модари ту ҳаст он ниҳон.  
Гуфтори нек бар саҳарат медиҳад самар,  
Бо он шаванд дӯст туро хурду ҳам калон.  
Кирдори нек тӯшии роҳат ба ҷаннат аст,  
Бо он шавад ду олами ҳақ баҳри ту ҷинон.  
Бар кӯҳи Армait ба ин тӯши Зардуҳишт  
Рах бурду ёфт ҷашмаи илҳоми Хизри чон.  
Чун гавҳараши зи ҷашмаи ҳуршеди пурзиёст  
Дунё бигашт аз назараши неку бекарон.  
Аз меҳри ў ба синаи ҳар модаре расад,  
Шире, ки медиҳад ба тани зодааш равон.  
Райҳони атрబӯ гули модархудо бувад  
Он гул ба кӯҳи ўст Ҳудоро нафасрасон.  
Зардушт субҳ номаи модархудо суруд,  
Дар кӯҳи Армait, сари оби ҷовидон.  
Бо меҳри ҷовидонаи модар суруд ў,  
Мо дар ҷаҳон шудем зи домони ў ҷамон.  
З-он расм шуд, ки чун зи ҷаҳон бигзарем мо,  
Райҳон ниҳанд дар кафани мо зи хону мон.  
Зеро зи хок боз чу райҳон қашем сар,  
Фардо зи меҳри модари худ рӯи бӯстон.  
З-он модарони мо гули райҳон ба сар зананд,  
Бо мурғи баҳт то ки бигардем ҳамзабон.  
Аз кӯҳи Армait ниҳодам қадам ба даҳр  
Бо субҳи гулбасар раҳи ман бод гулфишон.



## **ХАДИСА**

### **СУРУДИ ВАҲДАТ**

Точикему мо аз ин сайёраем,  
Офтоби зарфишонро пораэм,  
Дар раҳи ваҳдат ба ҷон сар мекашем,  
Парчаматро ҳофизу ғамхораем.

Кишвари овозадорам, зинда бош,  
Тоҷикистон, ифтихорам, зинда бош.

Ваҳдати ту субҳи истиқлоли мо,  
Ваҳдати ту мурғи зарринболи мо,  
Мепараҳ аз мулк бар мулки дигар,  
Ў диҳад овои истиқболи мо.

Тоҷикистон, ваҳдатат поянда бод,  
Нури хуршеди раҳи оянда бод.

Точикему мо аз ин сайёраем,  
Офтоби зарфишонро пораэм,  
Дар раҳи ваҳдат ба ҷон сар мекашем,  
Парчаматро ҳофизу ғамхораем.

Кишвари овозадорам, зинда бош,  
Тоҷикистон, ифтихорам, зинда бош.

### **ТОҶИКИСТОН**

Тоҷикистон, бо ҳама кӯҳдоманий,  
Боз мебинам, ки бопаҳно туй  
Мазраҳоят мазраи иқболи ман,  
Ин чӣ иқболе, ки побарҷо туй.

Чехраи ту курси хуршеди фалак,  
Зарфишон аз рӯи ту ҳар барзанат.



Рӯдҳои ту ғазалхонӣ кунанд,  
Чо шуда ҳулди барин дар доманат.

Ту сари сабзи ман астӣ дар ҷаҳон,  
Сабз бошад то сари болои ту.  
Зери гардун то бимонӣ бегазанд,  
Нангӯ номус аст сар то пои ту.

Саҷдагоҳам домани паҳноварат,  
Ман ба номи ту ҳамеорам сучуд.  
Дар замин бе синаи гарми ту ман  
Як нафас, як лаҳза кай дорам вучуд?

Тоҷикистон, эй сафобахши ҷаҳон,  
Тоҷикистон, ҷашмаи ҷонам туй.  
Шукр мегӯям, ки дар рӯи замин  
Тоҷикам ман, Тоҷикистонам туй!

## ЭЙ ДУШАНБЕ

Эй Душанбе, дӯст медорам туро,  
Бо ҳама ин ҳонаҳои пасти ту.  
Қасрҳои ту ба боло сар қашад,  
Мерасад то ҷарҳи гардун дасти ту.

Дӯст дорам ҳар ниҳолатро ба ҷон,  
Ҳам суруди рӯди хушхони туро.  
Растаҳои гулфишони равшанат,  
Боғу роги сабздомони туро.

Дӯст дорам ҳайкалони барқадат,  
Рӯдакӣ, Фирдавсиву Сомоният.



Нури яздонй бирезад бар сарат,  
Бар тамоми ҳастии яздоният.

Дўст дорам бо ҳама буду набуд,  
Як дамам ман бе навоят бенаво,  
Ҳар садоят лаҳни булбул оварад,  
Бе садои ту ман астам бесадо.

Дўст дорам ёлаҳову барзанат,  
Дидаи ту дидаи бинои ман.  
Рӯи ту хуршеди тобон дар назар,  
Паҳнаи ту пахнаи дунёи ман.

Хусни ту оғокро тасхир кард,  
Як ҳасатро ман набидҳам бар касе.  
Эй Душанбе, ту садои меҳри ман,  
Бар ҳама ақсои дунё мерасай.

### **МАГҰ...**

Ба мисли барзгар ман дона корам  
Ва ризқам мерасад аз панчай худ.  
Надорам чашм бар хони касе ман,  
Чу дорам боварӣ бар ранчай худ.

Гурури ман чӣ садҳое шикаста,  
Ба роҳи ишқ агарчанде гадоям.  
Надӯзам чашм ман бар хони шоҳӣ,  
Худам шоҳам, ки бо баргу навоям.

Маро пероҳани шоҳӣ чӣ лозим,  
Бубин шеърам бувад чун чома дар бар.



Ба побўсии ман шаб мефарояд  
Фурури осмон бо моху ахтар.

Фурурам ончунон боло гирифта,  
Ки бишкаста ҳама садди Сикандар.  
Бигуррам, гар адў ояд ба мулкам  
Занам бар синааш сад тегу ханчар.

Магў, ки як занам рустои гўл,  
Зи рўи ман чаманҳо гулнисор аст.  
Зи хандоҳанди ман дар бўstonҳо<sup>1</sup>  
Шукуфта ғунчаҳову навбаҳор аст.

Агар хоки Ватан бошад паноҳам,  
Ба майдон ҷои садҳо мард гирам.  
Дар ин ҷисми гули ман Рустаме ҳаст,  
Нагун гардад адўям аз нафирам.





*Бахтиёри МУРТАЗО*

## **НАҚБИ АНЗОБ – ДАРВОЗАИ ВАСЛГАР**

«Ба нохун бошад ҳам, бояд аз дили санги хоро роҳро қушоем, то дарвозаи вилояти Суғд, ки дар байни Душанбею Хучанд қарор дорад, дар чаҳор фасли сол ба рӯи мардум қушода бошад. Бигузор падарону модарон ва бародарону хоҳарони мо аз азоби баста шудани роҳ дар давоми шаш моҳи барфрезиу тармаҳо раҳоӣ ёбанд. Бигузор дарвозаи Зарафшон ва роҳи мошингарди туннели Анзоб қӯпруки заррине гардад, ки чун давоми силсилаи Шоҳроҳи абрешим қисмати шимоли мамлакатро бо пойтаҳти он бипайвандад».

*(Az суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Шарифовиҷ Раҳмонов ҳангоми оғози соҳтмони туннели Анзоб, 20 майи соли 1999)*

Роҳбарони Ҷумҳурии навбуниёди сотсиалистии Тоҷикистон дар ҳамон даврони душвори солҳои бистум ҳам хеле дурандешона тасмим гирифтаанд, ки барои ободонию пешрафти кишвар қабл аз ҳама роҳ соҳтан зарур аст. Бале, роҳро чун шоҳраги шарёни ҷисми Ватан ҳисоб намуда, бо мушкилоти ниҳоят зиёд аз пойтаҳт ба самтҳои Кӯргонтеппа, Кӯлоб ва маркази маъмурии вилояти Бадаҳшон – Ҳоруғ аз тариқи ағбаи Ҳобу Работроҳи мошинрав соҳтанд.

Соли як ҳазору нӯҳсаду бисту нӯҳ ба пойтаҳти ҷумҳурий – шаҳри Сталинобод аз Тирмиз ҳатти роҳи оҳан қашида шуд. Айнан дар ҳамон сол соҳтмони роҳи мошинрави ағбаи Анзоб оғоз гардидааст, ки дар ҳуҷҷатҳо онро «Роҳи Сталинобод-Ўротеппа» номидаанд.



Чи тавре ки хабари сахифаи ҳоло фарсудаю зардгаштаи рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх» возех менамояд, ба сабабҳои иқтисодӣ соҳтмони инроҳ якчанд сол мавқуф гузошта шуда, соли як ҳазору нӯҳсаду сиву ду аз нав ҷиддан оғоз меёбад ва мӯҳлати ба анҷом расондани соҳтмон то понздаҳуми октябрини соли як ҳазору нӯҳсаду сиву панҷ муайян мегардад. Аммо ба шарофати ғидокорию қаҳрамонии иштирокдорони ин шоҳроҳ соҳтмони он панҷоҳу шаш рӯз пеш аз мӯҳлат ба анҷом мерасад. Дарозии роҳ ду саду шасту нӯҳ километр будааст. Роҳи Сталиnobod-Ӯротеппа аз ҷиҳати баландӣ дар Иттифоқ баъди роҳи Ӯш-Хоруғ қарор дошт. Нуқтаи олитарини инроҳ аз сатҳи баҳр се ҳазору шашсад метр баландтар будааст.

Дар ин соҳтмон беш аз сиву панҷ миллион сӯм масраф гардидааст. Кор дар шароити ниҳоят вазнини тегаҳои баланди кӯҳҳои Ҳисор, Зарафшон ва Туркистон анҷом ёфтааст. Танҳо дар қитъаи шимолии роҳ бештар аз сесаду панҷоҳ ҳазор килограмм тӯр истифода гардидааст. Ба роҳканҳо лозим меомад, ки ҳудро бо аргамчини пуркуват баста, аз болои дараҳо, ҷарҳо ва саҳраҳо овезон бишаванд ва бо зоғнӯлу мисрон ва дигар асбобҳо кор биқунанд. Ва кӯҳҳоро сӯроҳ карда, маводи тарканда гузоранду ҳарсангҳоро тарконанд.

Зимиستон баландии барф дар ин чо ба шаст метр мерасид ва фуромадани тармаҳо ҳам хатарнок буд.

Дар самти шимолии роҳ бештар кормандони «Главдортранс»-и Тоҷикистон хизмат менамуданд. Аслан дар ин соҳтмони бузург намояндагони ҳалқҳои тоҷик, рус, ўзбек ва дигар миллатҳо иштирок доштанд. Дар кӯҳтали Шаҳристон ба кор мухандиси пуртаҷриба Золотарёвроҳбарӣ менамуд.



Нуздахуми августи соли як ҳазору нӯҳсаду сивупанҷ, соати яки рӯз соҳтмони охирин кӯпруки кӯҳтали Варзоб анҷом ёфт. Соати дуи ҳамон рӯз аз Ӯротеппа қофилаи автомобилҳо, ки аз ҷаҳор мөшини сабук ва сездаҳ автомобили боркаш иборат буд, ҳаракат намуданд. Зарбдорони соҳтмон, мутахассисон, дехқонон, ки дар роҳсозӣ иштирок доштанд, тавассути ин қофила омаданд.

Бистуми август қофила кӯҳтали Варзобро миёна-бур карда гузашт. Соати чори ҳамон рӯз Котиби аввали КМ ПК(б) Тоҷикистон Сурен Константинович Шадунс, Раиси КИМ-и РСС Тоҷикистон Шириншоҳ Шотемур, сардори Главдортранси Тоҷикистон Вагаршак Ҷаводовиҷ Қарамов ва дигарон зарбдорони соҳтмонро пешвуз гирифтанд.

Рӯзи бисту якуми август дар Боги маданияти пой-таҳти Тоҷикистон ба муносибати ба кор даромадани роҳи Сталинобод- Ӯротеппа митинги тантанавии зарбдорон ва меҳнаткашони шаҳр барпо гардид. Дар митинг зиёда аз сесад нафар роҳсозон ширкат варзиданд. Дар байни онҳо беҳтарин роҳсозон Аъло Бердиӯф, Саломатдин, Чебурков, Юлдош Ҷумъаӯф, Иноят Бадалуӯф, Сафаруӯф, Макаркин, Алексей Казимиров, Қаратошев, сардори роҳи раками ҳаштум Рагазний, сардори роҳи минтақаи ҷануб Земойду, мудири механизатсия Крас-таҳов, Қаҳимиров ва дигарон буданд.

Хукумат барои меҳнати садоқатмандона ба як саду наваду ҳашт нафар роҳсозон, ки аз озодӣ маҳрум буданд, бо қарори маҳсус озодӣ баҳшид. Барои озод кардани ҳаштоду ду нафари дигар, ки аз хукуқ маҳрум буданд, ба КИМ-и СССР пешниҳод ирсол гардид.

Дар ҷараёни соҳтмон техникҳо сӣ ҷойи душвор-гузарро тағйир намуда, аз минтақаи дигар соҳтани роҳро



тавсия доданд, ки дар натича роҳ то панҷ километр наздик шуд.

Ин роҳ, ки ҷануб ва шимоли Тоҷикистонро пайваст намуд, нисбат ба роҳи оҳан се маротиба кӯтоҳтар гардид...

Дар мақолаи ҳабарнигор Гратсинский «Роҳи Сталинобод-Ӯротеппа қушода шуд» маълумоти фавқ зикр ёфтааст, ки он дар рӯзномаи «Тоҷикистони Сурх» аз бисту ҳаштуми августи ҳамон сол дарҷ гардидааст.

Чунин арҷузорӣ шудани заҳмати роҳсозон бесабаб набуд, зеро роҳ омили тараққиёт ва раҳой аз бунбасти иқтисодию иҷтимоӣ буд ва дар ягон давру замон ин аҳамияту зарурати он қоҳиш наёфта, балки ҳамвора афзун мегардад.

Чи тавре ки дар боло зикр намудем, аввалин корҳои соҳтмони роҳи мосингарди ағбаи Аңзоб соли як ҳазору нӯҳсаду бисту нӯҳ оғоз гардидааст.

Расо чиҳил сол баъд аз ин мувофиқи нақшай пешбинишиудаи тараққиёти роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ, ки онро Шӯрои Вазирони РСС Тоҷикистон тасдиқ намудааст, соли як ҳазору нӯҳсаду шасту нӯҳ аз тарафи пажӯҳишгоҳи лоиҳакашию ҷустуҷӯи «Метропротранс» асоси техникию иқтисодии соҳтмони туннелҳои ағбаҳои Аңзоб ва Шаҳристон дар роҳи мосингарди Душанбе-Ҳовост таҳия гардидааст.

Ин асоси техникию иқтисодӣ ҳаждаҳуми июли ҳамон сол дар ҷаласаи техникии Вазорати нақлиёт ва ҳочагии роҳи РСС Тоҷикистон мухокима ва баррасӣ шудааст. Тасҳҳои ва такмили лоиҳаи ин туннелҳо аз тарафи муассисаҳои гуногун боз даҳ сол идома меёбад.

Пажӯҳишгоҳи «Тоҷикгипротрансстрой» муассисаи асосии лоиҳакаший гардида, тамоми корҳои лоиҳавию



чустучӯи доир ба ҳамин иншоотбударо ба танзим овардааст.

Дар нақшай пурра тасдиқгардида соҳтмони туннели Азобон тибқи хуччатҳои техникӣ бо унвони «Уштур» номгузорӣ шудааст. Мувофиқи ин нақша дарозии туннели Азоб панҷ километр буда, соҳтмони он бояд соли як ҳазору нӯҳсаду ҳаштод оғоз мейфт. Ва дар бадали даҳ сол ба анҷом мерасиду пас аз даҳ соли истифода тамоми ҳарочоташ кафорат мегардид.

Чи тавре ки раиси ширкати давлатии холдингии «Нурафзо» оиди соҳтмонҳои энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумъаҳон Зухуров ҳикоят мекунад, нахустин корҳои соҳтмонии туннели Азобро муассисаи «Гидроспесстрой»-и Дангара оғоз намудааст. Он вақт муҳандиси соҳаи туннелсозӣ Ҷумъаҳон Зухуров дар соҳтмони туннели обёрии Дангара ба сифати сардори минтақа иҷрои вазифа мекард.

— Он солҳо роҳбари «Гидроспесстрой»-и Дангара Владимир Евгеневич Кузнетсов буд, - мегӯяд Ҕ. Зухуров, бо супориши ў як гурӯҳ ҳамкорони мо ба соҳтмони туннели Азоб сафарбар шуданд. Дар байни онҳо сардори машҳури бригадаи нақбаконон Владимир Ерёмин, дар аввали рӯихат меистод, ки ў барои қаҳрамонӣ ва корнамоиҳои меҳнатӣ дар соҳтмони туннели Дангара бо ордени Ленин сарфароз гардида буд. В. Ерёмин бо ҳамаи аъзои бригадааш ба Азоб рафтагор шуд. Ҳамчунин дар сафи туннелсозон муҳандис, дастпарвари Донишгоҳи кӯҳканини Тошканд Абдулло Маннонов, нақбаконони беҳтарин Мирзо Ризоев, Рашид Вагизов, геолог Акбаршо Ғуломҳайдаров ва дигарон буданд. Накбаконони Дангара хеле пуртагрибаю обдида буда, маҳорати баланд доштанд.



Накбканони дангарагӣ дар самти шимолии туннели Анзоб бисёр корҳои тайёриро анҷом доданд. Соҳтмони роҳ, майдончаи назди дарвозаи туннел, хобгоҳи коргарон, ҳаммом, ошхона, заводи бетон, дастгоҳи сангшикани деҳаи Марзич ва дигар нуқтаҳои ёрирасон яке аз пайи дигар қомат афроҳтанд.

Ба ҳамин минвол соли як ҳазору нӯҳсаду ҳаштоду шаш аз тарафи дарвозаи шимолӣ соҳтмони туннели Анзоб оғоз шуд. Дарвозаи шимолии туннел дар мавзеъи Майдони (наздикӣ деҳаҳои Зимарғ ва Нови Матек) ноҳияи Айнӣ воқеъ гардидааст.

Вале суръати кор хеле суст ҷараён меёфт. Дар бораи иллати ин сардори мудирияти соҳтмони неругоҳи обии барқии Рогун, муҳандиси номдор Санъат Асоевич Раҳимов чунин ҳикоят менамояд.

— Дар оғози кори туннели Анзоб ман сардори шӯбайи иқтисодӣ будам, сонитар дар вазифаи сармуҳандиси ин соҳтмони бузург кор кардам. Мушкилоти асосӣ нарасидани маводи соҳтмон буд. Арматура, сement, сим, афзори кор кифоят намекард. Механизмҳо, мошинҳо, заводҳо, дастгоҳҳо кӯҳнаю фарсуда буда, бо иқтидори пурра кор карда наметавонистанд. Аз рӯи миш-миши мардум гӯё раиси шӯрои вазирони Тоҷикистон бо вазири нақлиёти иттифоқи шӯравӣ муносабати хуб надоштааст. Барои ҳамин ӯ иҷозат намедодааст, ки ин соҳтмони ба ҳаёти кишвари мо басо муҳим бо маводи зарурӣ таъмин бошад.

Ман пеш аз ин дар соҳтмони туннели Дангара кор карда, нағз медонистам, ки дар ин ҷо тамоми мавод мерасид, техникаи навтарини шӯравӣ буд, механизмҳои ҳориҷӣ, масалан, чопонӣ, финляндӣ ба дараҷаи кофӣ истифода мешуданд. Зоро он вакт дар курсии раиси шӯрои вазирон шахси дигар менишаст. Ба ҳамин



ваҳҳ дар кори туннели Анзоб пешравии хубе ба назар намерасид...

Пас аз чанде воқеаҳои шуми ибтидои солҳои навадум шурӯй гардиданду соҳтмони туннел ҳам тамоман қатъ гардид...

Вазъи минбаъдаи соҳтмони туннели Анзоб ба ташаббуси шахсӣ ва кӯшишҳои пайгиранаи Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов вобаста аст.

Дар ин бобат раиси ширкати давлатии «Нурафзо» Ҷумъаҳон Зухуров чунин ҳикоят мекунад.

— Моҳи феврали соли як ҳазору нӯҳсаду наваду нӯҳ ба ман аз Дастигоҳи иҷроияи Президенти мамлакат ҳабар доданд, ки доир ба туннели Анзоб фикру мулоҳизаҳоямро мураттаб созам, зоро дар рӯзҳои наздиктарин ба ҷаласа даъват менамоянд. Он вакът ман сардори муассисаи «Гидроспесстрой»-и Дангара будам. Ба вакъти таъиншууда ҳозир гардидам. Дар ҳузури Президенти кишвар ҷаласа барпо шуд. Ҷонишини сарвазир Исмат Эшмироев, вазири нақлиёти ҷумҳурӣ Фарруҳ Муҳиддинов, раиси Ширкати давлатии «Нурафзо» Владимир Александрович Шичкин ва ҷанд нафари дигар дар ин ҷаласа ширкат доштанд.

Ҷаноби Олӣ ҷаласаро қушода, мақсади ҷамъшавиро фаҳмонданд. Сипас ба ман муроҷиат намуданд, ки анде-шаҳоямро баён қунам. Ман мухтасар сухан ронда, доир ба корҳои иҷрошиудаи туннели Анзоб маълумот додам. Дар он ҷаласа боз ду-се нафар сухан гуфтанд.

Баъд Президенти мамлакат ҷаласаро ҷамъбаст намуда, ба вазири нақлиёт Фарруҳ Муҳиддинов хидоят доданд, ки ҷорҷӯй биқунанду ағбаро ҳар ҷӣ зудтар аз барф тоза намоянд. Рӯзи бистуми май соҳтмони туннели Анзобро оғоз кардан зарур аст! Зоро ин роҳ барои



Ватани мо рохи ваҳдат, рохи стратегӣ, рохи пешрафти иқтисодиёту иҷтимоиёт буда, дар маҷмӯъ таҳқимбахши истиқлолияти кишвар хоҳад шуд...

Одатан ағба охирҳои моҳи май күшода мешавад. Аммо роҳбарон ва коргарони вазорати нақлиёт бо ҷаҳду талоши бисёр шашуми май роҳро аз барф тоза карда, омодаи истифода намуданд. Сонӣ мо бо воситаи дувоздаҳ мошини «Ураган»-и ҳарбӣ қофила ташкил дода, васоити техникии вазнинро аз ағба гузарондем. Охир вактҳои беназмӣ дар минтақаи кор тамоми чиз вайрону валангур шуда буд. Пеш аз ҳама компрессорро ба кор даровардан даркор буд, ки ба даруни туннел ҳаво диҳад ва албатта, заводи бетон ва дигар нуқтаҳои муҳими корро фаъол намудан зарурат дошт. Қаблан мо як қисми коргарон ва борҳои нисбатан сабукро бо воситаи ҷарҳбол фиристода будем ва аллакай дар туннел ҷабҳаи меҳнат оғоз гардида буд. Ҳамин тавр туннел комилан омодаи кор шуд.

Рӯзи бистуми май Президенти мамлакат, мӯҳтарам Э.Ш. Раҳмонов ба майдони кор ташриф фармуданд. Ҳамчунин бисёр роҳбарон, вазирон, мушовирон ба он ҷо омада буданд. Ба муносибати оғози соҳтмон мачлиси ботантана барпо гардид. Ҷаноби Олӣ суханронӣ намуданд. Чунин суханони Сардори давлат ба дили мо, бинокорон таъсири саҳт расонданд:

**«Имрӯз барои мову шумо боз як имтиҳони навбатии Ватану ватандорӣ, боз як озмоиш дар рохи таҳқими истиқлолият ва иқтисодиёти кишвар оғоз мейбад. Ин имтиҳон аз дили қаторкӯҳи Ҳисор күшодани туннели панҷкилометра ва бунёди рохи доимии мошингард миёни пойтаҳти чумхурӣ ва вилояти Суғд мебошад».**

Хусусан ин муроҷиаташон фаромӯшнашавандад буданд:



## **«Бароятон сари баланд ва нангү номуси ватандорй таманно дорам».**

Дар мачлис инчунин раиси номдори яке аз хоҷа-гҳои ноҳияи Айнӣ ҳочӣ Раҳим Аслиддинов ва раиси вилояти Суғд Қосим Қосимов суханронӣ карданд...

Ҳамон навъе ки аз хотироти собиқадори ин соҳтмони мӯҳташам бармеояд, роҳсолон бо рӯҳияи баланд ва азму иродай қавӣ ба кор шурӯъ намудаанд.

Албатта, возех аст, ки ибтидои ҳар кор мушкилоти зиёде пеш меоварад ва боз ҳосатан чунин соҳтмони бузург. Тамоми васоити техникӣ ва мөшинолоти аз давраи кори замони шӯравӣ дар ин ҷо вогузошта, дар солҳои беназмӣ ҳама ба тороҷ рафта ва шикастаю валангур гашта буданд. Вале роҳсолон ҳамон мөшинолот ва механизмҳои кӯҳнау фарсадаро то имконияти охирин таъмир карда, синаи хоросанг мешикофтанду азми ҷазми күшодани дарвазаи тиллоии асри ояндаро доштанд.

Намояндагони вилояти Суғд зуд-зуд омада, туннел-созонро зиёда дастгирӣ менамуданд. Раисони ноҳияҳои ин вилоят ба навбат ба ин ҷавлонгоҳи ору номус бо одамони худ омада, ба роҳсолон аз ҷиҳати моддию маънавӣ имдод мерасонданд.

Роҳсолонро ҳусусан одамияти олий ва нотакрори раиси дарёдили ҳоҷагӣ ҳочӣ Раҳим Аслиддинов ниҳоят мутаҳайир намуда буд. Ин родмарди покизасиришт ва саҳоватманди олихиммат ҳар моҳ як маротиба тамоми кормандони нақбро аз ҳисоби худ нону таом медод. Ачиботи рафтори бузургворонаи ин марди саҳӣ дар он буд, ки ў бо фарзандон ва келинҳояш ба арсаи кор омада, аз аввали пухту пази таом то шустани косаю табакҳо – ҳамаи корро худашон ба анҷом мерасониданд. Ба тамоми ин меҳмондорӣ худи раис роҳбарӣ менамуд. Ўзимни сӯҳбат ба муҳандисону коргарон маслиҳатҳо



метод, дилбардорио дилдихӣ менамуд. Муносибати ин раис тавре буд, ки гӯё туннели Аңзоб соҳтмони шахсиаш бошад. Ба роҳбарони соҳтмон мегуфт, ки агар ягон мушкилоте пеш ояд, ба ў муроҷиат намоянд. Агарчи ин муаммою масъалаи ҳалталаб ба хочагии зери роҳбарии вай буда даҳл надошта бошад ҳам, бидуни истиҳола изҳор бикунанд. Ва ў ба ҳаллу фасли он чоннисорӣ ҳоҳад кард. Роҳсолон чунин шахсеро, ки ба кори ҷамъияти ин қадар дилсӯз бошад, дигар надидаанд...

Президенти мамлакат соҳтмони туннели Аңзобро таҳти назорати қатъии худашон гирифта, то имконияти оҳирин маблаг ҷудо мекарданд. Бинокорони нақб аз ин ғамҳориҳои Сардори давлат илҳом гирифта, бо вучуди имкониятҳои маҳдуд суръати нақбаниро моҳе ба панҷоҳ ва ҳатто ҳаштоду панҷ метр мерасониданд. Ин суръати нақбаний аз кори давраи шӯравӣ ҳам афзунтар буд.

Соли ду ҳазору як бо мақсади тезонидани суръати ин соҳтмони бузург дар мавзеъи Уштурбути (ҳашт километр дурттар аз минтақаи Майхӯра ба тарафи чап) ноҳияи Варзоб дарвозаи ҷанубии туннел низ ифтиҳо гардид. Дар ин ҷо майдони соҳтмони назди дарвоза, ҳобгоҳ, заводҳои бетону сангшикан, устоҳона, анборҳо ва дигар нуқтаҳои зарурии кор соҳта шуданд.

Чи хеле ки аз таъриҳ оғоҳем, дар замонҳои пеш иштироқдорони соҳтмонҳои зарбдор, ки асосан ҷавонон буданд, бо ғидокории ҷавонию комсомолӣ заҳмат мекашиданд. Вале дар соҳтмони туннели Аңзоб роҳсолон, гуфтан мумкин аст, ки бо ғидокории миллӣ аз таҳти дил меҳнат мекарданд. Онҳо чун бо мағз андар мағзи ҷисму ҷон дарк намуданд, ки соҳтмони ҳамин туннел – ҳамин дарвозаи васлгари Ватани маҳбубамон ба давлат, ба миллати мо – ниҳоят зарур аст, ба азму ҷасорати ҳақиқӣ бо ҳисси бедорио худшиносии миллӣ



мехнат мекарданد. Зеро роҳсозон туннели Аңзобро ҳамчун ифтихори умумимиллӣ пазирифтанд. Ин эҳсосоти олии ватандорӣ тамоми чумхурии азизамонро фаро гирифта буд. Масалан, заводи кимиёи Исфара, ки он вакт вазъи иқтисодии чандон хубе надошт, лекин ба туннел маводи таркандаро ройгон мефиристод. Заводи сementи Душанбе ҳам, ба чунин ҳолат гирифтор буд, vale охирин сementи ба намакҳо тобовари худ, яъне сementи гаронбаҳои навъи чорсадро чамъоварӣ намуда, туннели Аңзобро ба дараҷаи кофӣ таъмин менамуд, то ки дар ин соҳтмони мӯҳташами умумихалқӣ кор қатъ нагардад.

Туннелсозон ин эҳсоси бонангү ватандориро мушоҳида намуда, ба кор бо садоқатмандию худфарсой даст мезаданд. Зеро ҳар роҳсозе, ки саломатӣ ва ҷони худро зери хавф монда, ба даруни туннел бо мақсади кор кардан медаромад, боварӣ ва итминони комил дошт, ки ҳукумат, миллат ва Сардори давлат пуштибони ўст!

Албатта, ба садоқату дониш, мехнатдӯстӣ ва маҳорату малакай муҳандисону лоиҳасозон, техникҳою коргарони тоҷик ягон шакку шубҳае набуд. Лекин агар онҳо ба ҳамин васоити техникии кӯҳна туннелсозиро идома медоданд, кор ба дарозо мекашид. Барои харидории васоити техникии пуриқтидор ва мусоири хориҷӣ бошад, дороии чумхурии мо кифоят намекард. Зеро кишварамон низоъи бемаъни шаҳрвандиро аз саргузаронида, талафоту хисороти зиёде дода буд...

Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам Э.Ш. Раҳмонов бо дурандешию сохибтадбиирии бузург ба Чумхурии Исломии Эрон муроҷиат намуданд. Бародарони ҳамзабону ҳамкеш ва ҳамтаъриху ҳамфарҳангӣ эронии мо ба ёрӣ омаданд. Ва бо мақсади суръат бахшидани соҳтмони туннели мошингарди Аңзоб дар байни Вазорати



наклиёти Чумхурии Тоҷикистон ва ширкати «Собир-байналмилал»-и Чумхурии Исломии Эрон шартнома баста шуд. Баъди соҳибистиқлол гардидани Чумхурии Тоҷикистон Эрон аввалин кишваре гардид, ки ба мо чунин ёрии бузурги иқтисодӣ ва техникий расондааст.

— Ширкати «Собир-байналмилал», ки қарордоди соҳтмони туннели Анзобро бастааст,- мегӯяд мудири он ҷаноби муҳандис Саид Исмоил Муфидӣ, -як ҷузъи ширкати «Собир» буда, шӯъбаи хориҷии он ҳисоб меёбад. Ширкати «Собир» чилу панҷ сол аст, ки таъсис шудааст ва дар кишвари Эрон ва соири мамолик фаъолият дорад.

Ширкати мо дар Эрон шонздаҳ садди (сарбанд) бузург соҳтааст. Охирин садде, ки эҳдос намудем, садди Коруни Се буда, он дар вилояти Ҳузистон воқест. Ҳаҷми маҳзани ин сад се миллиард метри мукааб гунҷоиш дошта, ба миқдори ду ҳазор меговатт-соат барқ тавлид мекунад.

Садди Коруни Се шабеҳи садди Норак аст, ки та- моми неругоҳҳои он зери замин, андаруни нақб ҷойгир мебошанд.

Ширкати «Собир-байналмилал» дар Курдистони Ироқ, инчунин дар кишварҳои Ҳиндустон, Сурия, аҳиран дар Давлати Исломии Афғонистон ҳам фаъолият мекунад.

Яке аз таҳассусҳои ширкати мо эъмори туннелҳои интиқоли об, туннелҳои ҷода ва корҳои пулсозию соҳтмонсозӣ аст, «Собир» шабакаҳои обёрии заҳкаширо низ анҷом медиҳад. Масалан, алъон мө дар Ҳайдаробод, ки марбути аёлоти Ондро – Продеши Ҳиндустон аст, ду канали бузург ва як садди калон соҳтем, ки ба фаъолият ва баҳрабардорӣ шурӯъ намудааст.



Ба хотири ахамияте, ки туннели Анзоб дорад ва Президенти мӯҳтарами Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов таъкид доштаанд ва бо Президенти мӯҳтарами Эрон низ ҳамоҳангӣ карда буданд, ширкати «Собир» якҷоя бо ширкати «Собир-байналмилал» вориди ин пуружа шуд ва мошинолоти худро ба ин ҷо фиристод. Ҷун туннели Анзоб аз назари иҷроиш ҳеле муҳим ва лағву саҳте ҳаст, биноан мо таҷхизоти зиёде равон кардем. Ҳамчунин ҳафтод нафар мутахассисини пуртакрибаи худро барои ин кор муваззаф намудем ва бақияи нерӯҳо дар ҳудуди чорсаду панҷоҳ нафар аз ҷумлаи бародарони тоҷик ҳастанд ва ин ҷо бо кор мекунанд...

Вақте ки пуружай (раёсати) ширкати «Собир-байналмилал» дар соҳтмони туннели Анзоб таъсис гардид, муҳандис ҷаноби Бурҷонӣ ба ҳайси мудири он ифои вазифа менамуд. Пас аз фурсате ҷанд муҳандис ҷаноби Мунтазирӣ ин масъулиятиро бар ўҳда дошт. Муҳандисину коргарони пуружа дар ин давра васоити техникоиро интиқол доданд ва ҳамчунин бо шароити кор ошнӣ пайдо намуданд. Моҳи апрели соли ду ҳазору ҷор дар самти ҷанубии туннел резиши қалоне ба амал омад ва ба ин иллат фаъолияти нақбани қатъ гардид.

Дар ҷунин айёми ҳассос аз тарафи ширкати «Собир-байналмилал» муҳандиси донишманд ва пуртакриба ҷаноби Алӣ Мӯсавӣ Раҳимӣ сарпарасти коргоҳи ҷанубии туннел таъйин гардид. Ӯ дар садди Коруни Сеи кишвари Эрон, ки яке аз печидатарину мураккабтарин садҳои дунё ҳисоб мешавад, вазифаҳои масъули муҳандисию мудириятиро анҷом додааст. Ҕаноби Мӯсавӣ ҳамчунин дар соҳтмонҳои Табаррукободи шаҳри Ғӯҷон, садҳои шаҳри Миёна ва Кавсар таҷрибаи беш аз даҳсолаи мудирият пайдо карда, маърифату малакаи баланди муҳандисӣ қасб намудааст.



Вазифаи муҳандис Мұсавій ҳамчун сарпарасти көрғоҳи самти ҹануби қабл аз ҳама бартараф намудани резиш буд. Ва ў ба ичрои ин кори ниҳоят душвор мұваффақ гардид.

Мо дар ин бобат инони суханро ба ҹаноби Алій Мұсавій Раҳимій медиҳем:

— Моҳи апрели соли ду ҳазору чор, вакте ки дар түннели ҳаводиҳандаи ҹануби резиши шадиде ба амал омад, ман аз тарафи ширкати «Собир» маъмур шуда будам, ки резишхоро бартараф кунам ва түннелро күшоям. Алорағми ҳамаи назароти баъзе коршиносон, ки мегүфтанд, аз ин резишхоро гузаштан мүмкін нест, мо ба лутфи Худо тавонистем резишхоро ҹамъ кунем, түннелхоро ба ҳолати оддій баргардонем ва мустаҳкамқуниро ба хубй анҷом диҳем. Возех менамоям, ки усули кори ман чүнин буд: аввал тасмим гирифтам, ки корҳои мустаҳкамқуниро рӯзе ним метрӣ пеш барам. Як нафар оғои коршиноси финляндӣ, ки аз тарафи вазорати нақлиёт ба пуружай мо күмаки фаннӣ медод, ибрози назар намуд, ки агар шумо дар ин резиш ҳафтае як метр пешрав гардед ҳам, ин кори хеле бузург ҳоҳад буд.

Дар ин ҳолат сангү хоки фаровоне аз сақфи түннел рехта буд. Баъди резиш аз түннели ҳаводиҳанда ҳафтод ҳазор мукааб метр сангү хокхоро берун кашида буданд. Дар сақф гори калоне пайдо гардид, хокро аз боло мекашиданд ва ин амал тамоман бефоида анҷом меёфт. Ҳамин боис шуд, ки чун нақбкани түннели мөшинрав ба ин минтақа расид, ин ҷо ҳам резиш кард. Зеро таркиби хок яқранг суст ва резишӣ буд.

Барои нигоҳ доштани резиш ва бартараф кардани он аввал сақфи түннелро бо мөшини пармагарӣ сӯроҳ карда, тавассути дастгохи маҳсус ба мағзи сангү хок ба фишори се атмосфера дугоби сementӣ тазриқ намудем



(фиристодем), то ки ин сангу хок ба ҳамдигар часпида, яклухт шаванду нарезанд. Баъзе вақт мо то як саду панчоҳ тонна сementro дуғоб месоҳтем ва ба ин кори мустаҳкамкуй истифода менамудем. Ба сement маводи маҳсус ҳамроҳ мекардем, то хосияти гириши он афзун шавад ва ба сангҳо часпад. Баъд арматураҳои нӯҳметраро ба зовияи понздаҳ дараҷа мезадем, то ки ин арматураҳо сақфи туннелро қоим нигоҳ доранд. Ва пас аз зери он бо эҳтиёт хокро бардошта, арк мегузоштему бетон мекардем ва ҳамин тавр тадриҷан пеш мерафтем.

Барои корҳои мустаҳкамкуй насосҳои маҳсуси дуғобишиордиҳии сementӣ, арматураҳо, инчунин мутахассисони ин корро аз Эрон ворид намудем. Ба ҳамин тарз амал намуда, дар оғози моҳи ноябр ҳамон сол резиши туннелҳои мошинрав ва ҳаводиҳандаро бартараф кардем. Дар баъзе минтақаҳо резиши дубора ба амал омада, арматураю дигар филизоти мустаҳкамуниро мешикаст. Вале мо бо ҳамон усул резишҳои такрориро низ таҳқим мебахшидем.

Агар дар асоси пешбинии он коршиноси финляндӣ ҳафтае як метр резишро мустаҳкам менамудем, барои рафъи чилу шаш метри резиши ба амал омада, факат дар туннели мошинрав ёздаҳ моҳ лозим буд. Вале барои бартараф соҳтани ин резиши хеле мураккаб ба мо чилу панҷ рӯзи тайёрӣ ва панҷ моҳи заҳмат зарур шуд. Ва дар ҳар ду туннел шароити оддии кор муҳайё соҳтем.

Аммо бояд тазаккур дод, ки тамоми минтақаи ҷануб то ҳазор метри аввал санги нарму суст ва хоки резиши дошт. Ба ҳамин ҷиҳат зарур омад, ки ҳар як ваҷаби туннелро ба таври илова мустаҳкам кунем, ки ба он ҳам арматура лозим шуду ҳам сement ва дигар маводи таҳқимбахшӣ.



Бо вучуди ин мушкилоти мустаҳкамқунни миңтақай резиш баъди он ки масъулияти пуружаро ба дўши худ гирифтам, то аввали моҳи декабри соли ду ҳазору чор пешравӣ ба хисоби миёна моҳе сий-чил метр буд, аммо моҳи декабри ҳамон сол як саду панҷоҳ метр ва сипас моҳи январи соли ду ҳазору панҷ се саду панҷоҳ метр гардид...

Оре, муҳандиси фозилу доно ва содиқу сарсупурдаи кор ҷаноби Алӣ Мӯсавӣ Раҳимӣ баъди бартараф намудани резиши душвортарини туннелҳои мошинраву ҳаводиҳандай самти ҷанубӣ мудири кулли пуружаи Анзоб таъйин гардид. Ва дар кори туннелсозии Анзоб ҳам гардиши бузурге ба амал омад. Ӯ қабл аз ҳама ба муҳассисини маслакии соҳаи туннелсозии кишвари Эрон такя намуда, як тэъдод муҳандисонеро, ки дар соҳтмони садди Коруни Се бо мошинолоту дастгоҳҳои муосир кор карда, таҷрибаи фаровон андӯхта буданд, ба кори туннели Анзоб даъват намуд. Таҷҳизоту мошинҳои зарурӣ, пурзачот, қисмҳои эҳтиёти, сомону дастгоҳҳои пармагарӣ ва нақбканиро ба таври комил ворид кард. Ҷаноби мудири пуружа ҳамчунин бо муҳандисон ва коргарони Тоҷикистон, ки дар туннелсозӣ собиқаи хуб доштанд, ҳамкории қавӣ барқарор кард. Дар фарҷоми ин ҷораҷӯҳо пешравии кор пайваста афзун шудан гирифт. Туннелсозони самтҳои шимолию ҷанубии Анзоб ҷамъян моҳе то сесаду панҷоҳ, чорсаду шаст, чорсаду навад метрӣ нақб қанданд. Ҳатто натиҷаи туннелсозӣ дар моҳи декабри соли гузашта ба шашсаду сиву панҷ метр расид, ки ин ҳақиқатан ҳам рекорди ҷаҳонӣ ҳисоб мешавад! Зоро то алҳол дар ягон гӯшаи олам дар соҳаи туннелсозӣ ва бо чунин шароити вазнин ин хел натиҷаи олӣ ба даст оварда нашудааст.



— Мақсади олии зиндагиам – анчоми соҳтмони Анзоб, - гуфт дар як сӯҳбат ҷаноби мудири пуружа огои Алӣ Мӯсавӣ Раҳимӣ ва ҷунин илова намуд: - Бузургтарин орзуи зиндагиам ҳамин аст, ки бо мадади Ҳудо, бо ёрии давлат ва миллати Тоҷикистон, бо ҳамкории бародарони тоҷик, ки ин ҷо ҳамроҳи мо шабонарӯз заҳмат мекашанд, ин туннелро сари вақт ва бо қайфияти хуб, иншоаллоҳ тамом қунам ва бисупорам. Агар Ҳудованд ба ман ин имконро бидиҳад, то ин вазифаро ба анҷом расонам, баъд аз ин фикр намекунам, ки орзуи ҷандоне дошта бошам...

Дар фарҷоми заҳматҳо, бедорхобиҳо, ҷустуҷӯю тадорукоти зиёд ҷаноби Алӣ Мӯсавӣ Раҳимӣ ба орзуи олии худ расид, туннели мӯҳташам ва мӯълизавии Анзобро бо сифати баланд соҳта, ба давлат ва миллати Тоҷикистон ҳадя намуд.

Акнун дар пеш навбати соҳтмони туннели Шаҳристон аст.





## УШШОҚИ АНЗОБ

Хусни замона дорад тархι диёри Анзоб,  
Рези тарона дорад юмни барори Анзоб.  
Бармоли нукракүбаш боғи ҳавас күшояд,  
Чуди каёна дорад расми нисори Анзоб.  
Осори пуштакүҳаш бурдаст аз шафақ ранг,  
Ҳар дам забона дорад аз лолазори Анзоб.  
Бас Кавсар аст ҷорӣ дар пои тегабандаш,  
Садҳо даҳона дорад то рӯдбори Анзоб.  
Аз бомдоди вақташ атри бунафша хезад,  
Шӯр аз фасона дорад ҷӯши нигори Анзоб.  
Амвоҷ табъ чида, Варзобро муганнист,  
Чангӯ чағона дорад аз обшори Анзоб...  
Дар ҷилва бо ҷалолат ҳар қуллае фурӯзон  
Ному нишона дорад чун посдори Анзоб.

## НАҚБКАН

*Ба бунёдгарони нақби Анзоб*

Ба қаъри зулмати сангин, ҷароғи ақл пешорӯй  
Бичӯй ҷораи омолро дар пои имонат.  
Ба ҳар қаф регу гил, ки заҳмати ту мекашад берун,  
Дуъо тақдим медорад малак бар расми эҳсонат,  
Ниёиш мерасад аз фитрати гардун.

Зи ҳар гарде, ки мегардад бадар з-ин мазраъи эъчоз  
Назарро медиҳӣ об аз шукуфтани фардоят.  
Паи ҳар лаҳзаи пайкор дастонест нотакрор,  
Қаламдодаст бо шоистагӣ аз лавни иншоят,  
Дарак меорадат аз нусрати зинҳор.



Надорад тоби зарби зулфиқори обдорат санг,  
Дамодам дар шикастан сурати бунёди тамкин аст.  
Зи ҳавлоҳавлии таслим дар ин разми чонафрӯз  
Хуш андар хуш фурӯзон ояти бедори ойин аст,  
Таманноро масофи туст пандомӯз...

Нафасро мешуморӣ бо дами субҳи шақоиқхез,  
Ҳамора то замоне мефарояд сояи шомат,  
Нишоти туст аз манзумаи боги ҳавас саршор,  
Ки аз ў медамад гулгун фурӯғи бодаву чомат,  
Ҳалолат бод ин нашъи саодатёр!

Ба мизони ҳунар аз иштиёқ андоза мегириӣ  
Ба арзу тӯл сар то по ҳудуди корзоратро.  
Навори тозаи ёдат танини хуш биандозад,  
Ба ҳар боре, ки бо фарҳундагӣ бинӣ бароратро,  
Ба авчи лоязойӣ дил сар афrozад.

Нишони мустақимат аз заковат баҳра бардорад,  
Ҳадаф аз ростии роҳи ишқат ҳаст бархурдор.  
Салои фурсат ин рӯзат гузорад бо шукуфоӣ  
Ба меъоде, ки аз осори васлат ҳаст шаъшаъбор,  
Тараф меболад аз ҳусни пазироӣ...

Мароми вақти якрав бар қади андешаат ҷорист,  
Гуморӣ дар ҳади матлаб инони ихтиёрашро.  
Мақоми орзу аз суннати аҳдат чаманхез аст,  
Пазиро бо сипосӣ суфраи файзи нисорашро,  
Чамоли шавқат аз ин арҷ гулбез аст.

Зи пиндорат ба арзи қулл замондор аст кирдорат,  
Ки ҳар дам рӯбарӯ дарҷ аст дар ойинаи ҳангом.  
Ту медонӣ, ки бар оянда аз ин сангари умmed



Ба шукри лутф пайки рӯзгорат мебарад пайгом,  
Кафиланд аз раҳи паймон маҳу хуршед.

Таҷаллӣ медиҳӣ аз юмни меҳнат бо сафои сидқ  
Кудуми рӯзро дар соҳати инкори аз инкор.  
Қиёмашро зи музди кайфу кам меофарӣ маъмур,  
Фазоро менигорӣ аз ҷалоли баҳт миннатдор,  
Бисоташро зи ҳикмат меқунӣ манзур...

Камоли доругират ҳайратагрӯз аст ҳимматро,  
Ки нав-нав ранг мебандад зи қадраш ҷеҳраи армон.  
Ҳақиқатро дигар подоши ў мазмуни оҳанг аст,  
Шуқӯҳаш бо низоми бениёй мезандад ҷавлон,  
Муҷассам хилқаташ аз зевари нанг аст.

## ҒАЗАЛИ НАҚБАНОН

Қавлу қасами мо ба раҳи фатҳи маром аст,  
Шоистаи арҷ аз назари ишқи тамом аст.  
Ҳарфе, ки ба зинҳор рақам гашт зи тадбир,  
Ҳар лаҳза паяш бо нафаси вақт чу вом аст.  
Саршори нишотем зи ойини таманно,  
Болида аз ў завқу чаманбӯй машом аст.  
Дорем талош аз насаби нанг фурӯзон,  
Аз ҳиммати ў қомати армон ба қиём аст...  
Уммед ҷароғест сари зулмати бедард,  
То манзари васлат ба қадаш расми низом аст.  
Эъмори шуқӯҳ аст аз ин соҳати эъҷоз,  
Ҳар зинаи нусрат ба қадаш ном ба ном аст...  
Пайдост, ки з-ин марҳала бо ҳавсала моро  
Айём чу таҳриргари арзи мақом аст.



## РУБОИЁТИ МАЙХҮРА

Дар Майхұра нақб мезанад дасты хунар,  
Рахчұст дар ү зи миннати құши шарап.  
Ҳар лаңзай ү ба қимати зақмату нанг  
Аз фурсати васлат аст шаҳболи хабар.

Дар Майхұра аз вачди фазо лола шукуфт,  
Болотари ү шукұхі сарёла шукуфт.  
Андохт ба ин вачоҳати вақт нигох,  
Хусни назари духтари қингола шукуфт.

Дар Майхұра разми зулмату нур бапост,  
Ҳангома варо зи шевай нанг атост.  
Ин доду ситад, ки васлат үрост замон,  
Армони ҳазорсолай мардуми мост.

Дар Майхұра боз нам-нами борон аст,  
Барқад ҳади ү зи лолазор алвон аст.  
Дар синаи шах аз ин шукуфои вақт  
Бо розу ниёзу нанг користон аст.

Аз Майхұра нақл аст дигар молу манол,  
Нақл аст зи ҷуди меңнату мұзды ҳалол.  
Нақл аст сазовор чу подоши амал  
Имрұзу пагоҳу моҳвору ҳама сол.

Аз Майхұра раҳ пүй агар, лола бичин,  
Ҳар лола зи жолабори имсола бичин.  
Андоз ба сартег назар, лолай завқ  
Аз домани چилвазори сарёла бичин.

Аз Майхұра шаҳрохи замон мегузарад,  
Бо нақши нишоти бекарон мегузарад.



Хезад ба қадаш зулолии нуру булұр,  
Гүй пайи вақт Каҳкашон мегузарад.

Аз Майхұраву Ағбай Уштур раҳи мост,  
Бар ҳар раҳии замона дархур раҳи мост.  
Нақб аст дигар вачоҳати дидаи шавқ,  
Бо хилқати ин фазои дилпур раҳи мост.

Аз Майхұра раҳ ба номи фардо бубарем,  
Омол ба сад ранги шукуфо бубарем.  
Ваҷҳи қадами умед нақб аст дигар,  
Дунёи ҳавасро ба тамошо бубарем.

Нақби шахи Майхұра ҳади шодии мост,  
Ҷавлони шукӯҳ аз раҳи ободии мост.  
Ҳар лаҳзаи ў, ки мешикофад дили санг,  
Як сафҳа зи бозтоби озодии мост!

## РУБОИЁТИ УШТУРАҒБА

Эй Ағбай Уштур, ки ба пеши назарат  
Ҳар рұз бурун кашем санги чигарат.  
Аз химмати он шукуфа хезад хама сол  
Дар доману дар синаву пушти камарат.

Эй Ағбай Уштур, зи ту монад чу нишон,  
Нақбе, ки зи қадри рұз афтод гарон.  
Акнун бинигорад дилат ангораи нур  
Бо ҳар нафаси насибаи набзи замон.

Эй Ағбай Уштур, гузарем аз дили ту,  
Дар дида дигар барем гарди гили ту.  
Афрұхта дар сина аз ин музд чаман,  
Оро бидиҳем аз ачри гул маҳфили ту.



Эй Ағбаи Уштур, ҳади овозаи ту  
Перост зи қадри хусн андозаи ту.  
З-ин пас ба замон чу фитрати зевари завқ  
Нашр аст паёми гули шерозаи ту.

Аз Ағбаи Уштур, ки дигар соли тамом  
Дар хидмати зиндагист, бо арзи қиём—  
Мардум ба мурод биспарад рохи умед,  
Шукрана гузорад аз паи зикри калом.

Бо рохи ҳазорсолаҳо аз паи дод,  
Ай Ағбаи Уштур, бирасидӣ ба мурод.  
Дар сафҳаи вақт байд аз ин ҳарф ба ҳарф  
Дарҷ аст туро фасоҳати ранги ниҳод.

Дар Ағбаи Уштур чигари санг канем,  
Рах аз паи бедории фарҳанг канем.  
Саф дар саф агарчи ҳаст сад сангари шах,  
Ҳар сангари ў ба тешай нанг канем.

Дар Ағбаи Уштур сари шаб жола бизад,  
Аз жола фазои Мах ба қад ҳола бизад.  
Субҳ омаду аз бунафшабӯии шафак,  
Бар гунбади ёлазор гуллола бизад.

Дар Ағбаи Уштур, ки сари кор задем,  
Нақбаш ба муроди дили бедор задем.  
То даст дихад ба кӯтаҳӣ рохи дароз,  
Ҳар теша ба санг аз сари зинҳор задем.

Эй Ағбаи Уштур, ту ҷалоли заманӣ,  
Бо қайфу камии хеш боли суханӣ.  
Нақби ту кафолат аст садҳо сари сол,  
Бо шеваи созанда ҷамоли Ватанӣ!



## **ХАФТ БУРЧИ ТОЧИКИСТОН**

Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт рукни олам аст,  
Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт пушти одам аст.

Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт шаҳзоди худо,  
Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт эҷоди худо.

Тоҷикистон аст бо Раҷтони мо хуш давлате,  
Тоҷикистон бе гули Раҷтон надорад савлате.

Тоҷикистон пурцило аз ранги кӯҳистони хеш,  
Тоҷикистон Тоҷикистон нест бе Ҳатлони хеш.

Тоҷикистон бо Ҳуҷандаш бо сару сомона аст,  
Тоҷикистон бе Ҳуҷандаш гӯшай вайронা аст.

Тоҷикистон бо Зарабшон аст боғи пурсамар,  
Тоҷикистон бе Зарабшон зар надорад дар камар.

Тоҷикистон бо Ҳисори Шодмонаш шод бод,  
Бо Ҳисори шодмонаш хонаи обод бод!

Тоҷикистон Ваҳш дорад, Ваҳши ганҷафшони худ,  
Тоҷикистон гӯшай танг аст бе Ваҳшони худ.

Тоҷикистон бо Бадаҳшон марди яқҷону тан аст,  
Тоҷикистон бе Бадаҳшон хонаи беравзан аст....

Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт ризвони ман аст,  
Ҳафт бурчи Тоҷикистон ҳафт ахвони ман аст.



## ВАҲДАТ ДАР ОСТОНАИ ДАРВОЗ

*Шоҳроҳи Кӯлоб-Дарвозро  
бо ноҳун бошад ҳам, месозем!  
Э.Ш. Раҳмонов*

Дарвоз биё, ки гул ба шоҳи ноз аст,  
Ба мо бинишинг, ки айни лутфу роз аст.

Бо мо бинишинг бародари чонии мо,  
Гулпардаи чони мо-т пойандоз аст.

Чои ту даруни чони чон аст, биё,  
Дар дидай мо меҳри ту аксандоз аст.

Аз баъди ҷудоиҳову дуриву фироқ,  
Дидори бародарон чи рӯҳпардоз аст.

Дар ҳасрати рӯи Ҳочамӯъмин, гирам,  
Ду дидай ба роҳ Шоҳи Тирандоз аст.

Пазмони туам ва гар ту пазмони манӣ,  
Бихром, ки айни рақсу дастандоз аст.

Дарвоз биё, ки гӯши Дарвозам,  
Хушгилтар аз Исфаҳону аз Шероз аст.

Гар манзили хуштаре бихоҳӣ, гирам,  
Як пора биҳишт гӯши Барвоз аст.

Ай дӯст биё, биё Бадаҳшон биравем,  
Он чой Ҳумоий баҳт дар парваз аст.



Бархезу биё, чу сохиби хона биё,  
Дарвозаи Дарвоз ба рӯят боз аст.

### **ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛ**

Тирамах дар раҳу дар сина баҳоре ҳандон,  
Барги тиллои сари шоҳи ҷаноре ҳандон.  
Офтоб аз паси як тега чу ёре ҳандон.  
Модари Боми Ҷаҳон бурда шиоре ҳандон:  
Човидон бод баҳоре ба диёре ҳандон!

Тӯдаи марду занон бозиқунон меояд,  
Аз дили шаҳраки ман сели равон меояд,  
Сели мардум зи пай сулҳи ҷаҳон меояд.  
Фарқа дар гул шуда бар рағми ҳазон меояд,  
Ай ҳазон бош! Ки шуд лайлу наҳоре ҳандон.

Панҷ имрӯз дигаргуна навое дорад,  
Мурғи дил аз қафасе майли ҳавое дорад.  
Субҳи Шӯғнон дигаргуна сафое дорад,  
Ёри дерина чи хуш нозу адое дорад,  
Гӯй дар саҳни чаман маст ҳазоре ҳандон.

Кӯчаҳо лаб зада аз сурху сафедиу қабуд,  
Кучроҳо лаб зада аз мавҷаи одам чун руд,  
Ҳамагон даст ба дасту ҳама бо созу суруд,  
Ҳама ҳонанд саное, ҳама гӯянд дуруд,  
Бурҷу бора ҳама ҳандону ҳисоре ҳандон.

Ин чӣ ид аст, к-аз он баҳт ба фармони ман аст,  
Ваҳдати мардуми боору баймони ман аст,  
Иди иқболу саодат шарафу шони ман аст,  
Тозарӯ аз нафасаш боз Бадаҳшони ман аст,  
Пирӯ барно ҳама ҳандон, гулу ҳоре ҳандон.

**Одина МИРАК****ИМРҰЗ – ШУО, ФАРДО – ОФТОБ**

Як шуои равшане аз дур метобад ба чашм,  
Як шуои равшане дилро фурұzon мекунад.  
Гарчи чун истора метобад, vale истора нест,  
Гарму шириң асты бүйі Тоқиистон мекунад.

Ин шуо афзалтар аз шамъ асты начму офтоб,  
Рұзу шаб ҳамвора оламро мунаввар мекунад.  
Хира аз абрे намегардад, намедонад ғуруб,  
Рұзу шаб пайваста дилхоро мусаххар мекунад.

Ин шуо афзалтар аз шамъ асты начму офтоб,  
Мисли онҳо лаҳза-лаҳза кам на, афзун мешавад.  
Дар масири сайри худ аз дур то девори чон,  
Зиндагибахши ҳазорон дашту ҳомун мешавад.

Ин шуо афсонай мурғи хумо орад ба ёд,  
К-ў барои мардуме аз ноаён баҳт оварад.  
Ин шуо, ин мурғи баҳти Тоқиистони ман аст,  
Бенавоёнро наво баҳшад, сари таҳт оварад.

Ин шуо, ин мурғи баҳт аз сарзамини орзу  
В-аз биёбони заковатҳо ба парвоз омада.  
Гарчи ҳоло чун саробе, чун шиҳобе тобад он,  
Офтоберо ба хоки Шарқ оғоз омада.

Ин шуо, ин мурғи баҳт аз қалби Рогун мерасад,  
Бар тани точик чун обе ба дашти ташналаб.  
Ин шуо, ин мурғи баҳт аз Сангтұда пар занад,  
Мужда меорад зи фардои пур аз базму тараф.



## САРИ ПУЛАК

Агар дорй дили равшан, Сари Пулак<sup>1</sup> тамошо кун,  
Агар хохй чаҳон дидан, Сари Пулак тамошо кун.  
Замини бесамар умре, маконе гору чар умре,  
Гулафшон бехтар аз гулшан, Сари Пулак тамошо кун.  
Ба пои кӯхи гардунсо, чу ёри хушқаду боло,  
Ба рӯи ҳамчу маҳ равшан, Сари Пулак тамошо кун.  
На обе дошт, не хoke, на нуре дошт, не хуре,  
Шукуфон маъману барзан, Сари Пулак тамошо кун.  
Ҳавас худ меравад сўяш, ба ҳар ҷо бишнавад бўяш,  
Нигар мӯъцизаи маскан, Сари Пулак тамошо кун.  
Ба дил меҳру вафо орад, ба сар нуре сафо борад,  
Надида кас чунин маҳзан, Сари Пулак тамошо кун.  
Агар дорй дили равшан, агар хохй чаҳон дидан,  
Сари Пулак, Сари Пулак, Сари Пулак тамошо кун.

## ШАҲРИ РОҒУН

Эй ҷашми пурнур,  
Эй қалби пуршўр,  
Эй лутфи наздик,  
Эй ҷони раҳдур,

Бар шаҳри Роғун  
Боре сафар кун,  
Равшан зи ҳуснаш  
Нури басар кун.

Рӯи заминаш  
Чун қуллакӯҳ аст,

---

1. Пулак – Яке аз маҳаллаҳои шаҳри Роғун.



Хар қуллаи күх  
Бас пуршукүх аст.

Мұғызына ин чо,  
Афсона ин чо.  
Сар то ба гардун  
Хар хона ин чо.

Нақшу нигораш  
Дил мерабояд.  
Хушбұй канораш  
Чон меғизояд.

Фаввораи нур,  
Фаввораи об,  
Бар дида ояд  
Чун ширмақтоб.

Хар чашм ин чо  
Саршори барқ аст.  
Хар чашм гүй  
Хуршеди шарқ аст.

Эй чашми пурнур,  
Эй қалби пуршұр,  
Эй лутфи наздик,  
Эй чони раҳдур,

Бар шаҳри Роғун  
Боре сафар кун.  
Дар шаҳри Роғун.  
Як шаб сахар кун.



## ШАБХОИ РОГУН

Шабҳои Рогун  
Исторазоранд.  
Истораҳояш  
Афсонаворанд.

Дона ба дона,  
Рангин, мунаққаш.  
Шадда ба шадда,  
Чун барги оташ.

Як сӯй саросар  
Рангинкамонанд.  
Як сӯйи дигар  
Чун Каҳқашонанд.

Дар кӯхпора  
Мавчи шарора.  
Дар ҳар шарора  
Садҳо ситора.

Андар баландӣ  
Майдон муナаввар.  
Дар зер дарё  
Чун чон мунааввар.

Бар шаҳр дарё  
Оина гашта.  
Оинаи дил  
Дар сина гашта.



Аз партави шаб  
Дарё мучалло.  
Дарё барад шаҳр  
Саҳро ба саҳро.

Шабҳои Рогун  
Исторазоранд.  
Исторазоранд,  
Афсонаворанд.

## МАЙДОН

Ҳар ки Оби Гарм дида, дида Майдони варо,  
Дехае андар баландӣ нимвайрони варо.  
Аз фарози чо агарҷӣ, бегумон, масур буд,  
Аз фароғатҳои дунё деха аммо дур буд.  
Дар дили рӯзу шабон рӯзу шаби торик дошт,  
Бар ҷаҳони бекарон пайроҳае борик дошт.  
Ҳар қадам пайроҳаро дар каф ниҳон будӣ ҳатар,  
Раҳравонаш, эй басо бар зери ҷар мегашт ҷар.  
Навбаҳорон дар канораш гарҷӣ лола мешукуфт,  
Доги ҳасрат дар дилаш ҳамчун пиёла мешукуфт.  
Доманаш аз сабза гарҷӣ дар баҳорон сабз буд,  
Ранги зардаш дидаи аҳли назарро марабуд...  
Ҳар ки Оби Гарм дида, дида Майдони варо,  
Ин замон шаҳре ба хубӣ ҷашки бӯстони варо.





## **ФАЙЗИ ИСТИҚЛОЛ**

Соли равон мардуми шарифи Тоҷикистон ва дӯстону пайвандони он дар тамоми гӯшаю канори дунё 15-умин солгарди истиқтоли онро бо хушнудӣ ҷаши мегиранд.

Дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон пайдо гардидани давлати мустақил бо номи Тоҷикистон нишонаи аз нав эҳё шудани умеду ормонҳои ҳазорсолаи мардуми тоҷикро аз замони давраи Сомониён таҷассум менамояд. Набояд фаромӯш кард, ки хишти аввали ин бино дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯравӣ гузошта шуд. Баҳри дар дохили давлати Шӯравӣ таъсис ёфтани ҷумҳурии автономӣ ва минбаъд соли 1929 Ҷумҳурии Тоҷикистон талошу ҷонбозиҳои фарзандони некноми он Нусратулло Маҳсум, Шириншо Шотемур, Абдуқодир Муҳиддинов Абдураҳим Ҳочибоев ва устодон Садриддин Айниу Абулқосим Лоҳутӣ саҳми ниҳоят бузург бозид. Яке аз олимони забардасти фаронсавӣ Реклю дар асари қалонҷаҷми ҳуд бо номи «Всемирная география» («Географияи умуничаҳонӣ»), ки соли 1886 ба табъ расид, навиштааст, ки «тамоми сайёҳатчиёне, ки ба Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама ба шаҳрҳои қадими Самарқанду Бухоро, Марву Истаравшан сафар мекунанд, пеш аз ҳама забони форсиро бояд донанд. Зоро бо ин забон тамоми ашроф гуфтугузор мекунад ва коргузорӣ низ дар ин кишвар ба ҳамин забон сурат мегирад». Академик В. Бартольд соли 1925 дар мақолааш бо номи «Тоҷикон» (асарҳо, чилди 9) хеле ҳасрат намудаст, ки чаро миллатҳои кӯчманҷӣ дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ соҳиби ҷумҳурий гаштаанду



точикон, ки дорои таъриху фарҳанги ҳазорсолаанд, дар гӯшаи фаромӯшӣ мондаанд.

Нисбат ба таъриху фарҳанги точикон олимону сайёҳатчиёни рус, аз қабили А. Миддендорф, Н. Ханыков, К. Арандаренко, А. Шишов ва дигарон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудаанд. Махсусан А. Шишов дар китоби калонҳаҷми худ бо номи «Точикон», ки соли 1910 дар Тошканд нашр гардид, нисбат ба ҷойгиршавӣ, анъанаҳои миллий, фарқияти антропологӣ, расму ойин ва дигар хусусиятҳои точикон баҳои баланд додааст.

Солҳои Ҳокимияти Шӯравӣ олимону адибон ва арбобони сиёсӣ низ нисбат ба сарзамини Тоҷикистон ва алалхусус таъриху тамадҷуни он таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. Аз ин хотир солҳои 1928 –1932 ба ин кишвар экспедитсияи калони илмию комплексӣ бо номи тоҷику помир дар ҳайати олимони шӯҳрати ҷаҳонӣ Н. П. Горбунов, Н. И. Вавилов, Н. Е. Ферсман, Д. В. Наливкин, Е. Н. Павловский ва дигарон фиристода шуд. Натиҷаи кори экспедитсия дар Конференсияи маҳсуси илмии Академияи илмҳои СССР (соли 1933) бо иштироқи президенти АФ СССР академик А. П. Карпинский ҷамъбаст карда шуд. Сардори экспедитсияи комплексии АФ СССР академик Н. П. Горбунов дар оғози Конференсия чунин гуфта буд: «Тоҷикистон кишвари қадимтарини зироаткорӣ мебошад. Дар он ҳанӯз дар сароғози таърихи тамадҷуни инсоният маданияти муҳимми зироаткорӣ пайдо шудааст. Тоҷикистони қадим намуди зироатҳои зиёдеро оғарида, такмил дода, ҳатто баъзеашонро ба дараҷаи камолот расонидааст».<sup>1</sup>

1. Горбунов Н. П. Таджикская комплексная экспедиция. Нашр. АФ СССР, Ленинград, 1933, сах. 13



Вале набояд фаромӯш кард, ки Тоҷикистони кӯчак дар баробари дӯстони зиёд боз душманони бадкинаю ҳасадхӯр низ дошт, ки бо ҳар роҳ мекӯшиданд то ба пешравии иқтисодиёту фарҳангӣ он халал расонанд. Онҳо ин аламу рашки худро ҳатто баъди истиқлоли Тоҷикистон (соли 1991) низ хостанд, ки амалӣ намоянд. Риштаи маҳалгароӣ, ки дер боз дар вуҷуди мардуми тоҷик банду баст шуда буд, барои душманони ҳам берунию ҳам дохилӣ воситаи асосии барангехтани онҳо гардид. Дар ин ҷанги шаҳрвандӣ ҳазорҳо мардуми бегуноҳ қушта шуда, садҳо деҳаю ҳонаҳои обод ба ҳок яксон карда шуданд. Мутахассисон зарари моддии ҷанги шаҳрвандиро дар Тоҷикистон ба 7 млрд. доллари амрикӣ баҳо медиҳанд. Аз рӯи ҳисоботи баъзе иқтисодчиёни ҷиддии мамлакат ин зарари моддӣ ба 15 млрд. доллари амрикӣ баробар меояд. Вале аз рӯи баъзе нишондиҳандаҳои дигар, маҳсусан таҳқири занону кӯдакони тоҷик дар сарҳади бегона, горати молу амволи онҳо, паҳншавии бемориҳои сирояткунанда, таваллуди зиёди кӯдакони ноқисулақл ва гайра дар якҷоягӣ аз 20 млрд. доллар афзун меояд! Оё зарари аз ҷумҳурӣ фирор кардани мутахассисони баландиҳтисос, олимону адібон, дуҳтурону муҳандисонро ягон қисобе кардааст? Барои тайёр намудани як мутахassis чи қадар маблағ сарф шудааст?

Дар ҳама давру замон қувваҳои интеллектуалӣ (ақлонӣ)-ро асоси мустаҳкамии иқтисодӣ ва пойдорию пешравии қувваҳои истеҳсолӣ ҳисоб мекунанд. Зеро ҳар қашифиёту навоварии олимону мутахассисон ба ҷамъият садҳо миллион доллар фоида меоварад. Бехуда америкоиҳо чопониҳо аз Россия ва давлатҳои Аврупо садҳо мутахassisону олимонро ба ивази сарфу ҳарочоти зиёд ба кишвари худ набурдаанд.



Душманони берунию дохилии Тоҷикистон то тавонистанд бо ҳазор найранг зиддиятҳои дохилиро тезу тунд карда, муттаҳидии онро ҳалалдор менамуданд. Азбаски руҳиян мардуми тоҷик ҷангчӯй нестанд, бинобар ин, ақли солим боло гирифт. Дар баробари ҷидду ҷаҳд ва талошҳои Президенти кишвар Э. Раҳмонов ва сарварони муҳолифин, саҳми Россияю Эрон ва баҳше аз сиёсатмадорони он хеле бузург аст.

Натиҷаи сулҳи тоҷикон ва дар як муддати қӯтоҳ бо ҳам омадану ба кори ободонии кишвар даст задани бошандагони чумхурӣ дар тамоми дунё ҳамовозии зиёд ба амал овард. Дар сатҳи Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида таҷрибаи сулҳи тоҷикон мақоми хос пайдо кард ва барои омӯзиши он ба Тоҷикистон намояндагони бисёр давлатҳои ҷаҳон ташриф оварданд. Обрӯй ва эътибори Тоҷикистон сол аз сол баланд шуда, равобити иқтисодии он васеъ мегардид. Дар ин муддат Президенти Тоҷикистон дар бисёр форумҳои байналмилалӣ суханронӣ намуда, таклифҳои хеле судмандро пешниҳод намуд, ки ба ин васила мавқеи мамлакат дар арсаи умумиҷаҳонӣ боз ҳам мустаҳкам мешуд.

Пешниҳоди навбатии Президенти кишвар Э. Раҳмонов аз минбари иҷлосияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи «Соли байналмилалии оби тоза» эълон намудани соли 2003 дар саросари ҷаҳон мавриди таваҷҷӯҳу дастгирии аҳли башар қарор гирифт.

Баъди истиқлол Тоҷикистон на ин ки аз ҷиҳати сиёсӣ мавқеи ҳудро дар миқёси ҷаҳон пойдор намуд, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ ба нишондиҳандаҳои назаррас ноил гардид. Суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ВВП) соли 1998 агар 5,3% ташкил



карда бошад, пас соли 2003 ин нишондиҳанда 10,2% ва ҳоло бошад, зиёда аз 11%-ро ташкил менамояд.

Дар ҳама давру замон ба даст овардани истиқолият боз маъни онро дорад, ки боигариҳои табиӣ бояд зери назорати доимӣ бошанд ва ба манфиати ҳалқ истифода бурда шаванд. Қадамҳои аввалини Ҳукумати Тоҷикистон оид ба коркарду истифодай сарватҳои табиӣ, пеш аз ҳама истихроҷи тилло, нуқра, металҳои ранга ва захираҳои об ба талаботи шароити имрӯза ҷавобгӯй мебошанд. Махсусан манбаъҳои оби қӯлу дарёҳои Тоҷикистон бузургтарин боигарии кишварро ташкил медиҳанд.

Шароити табиии Тоҷикистон барои пайдоиши як зумра дарёҳои пуробу шӯҳи кӯҳӣ имконият ба амал овардааст. Аз ҳудуди ҷумҳурӣ қалонтарин дарёҳои Осиёи Марказӣ: Ому, Панҷ, Вахш, Сир, Кофарниҳон, Зарафшон ва ғайра мегузаранд. Онҳо миллионҳо гектар замину бофу роғ, соҳтмон ва корхонаҳои саноатиро бо об таъмин мекунанд.

Ҳоло дар ҷумҳурӣ зиёда аз ҳазор дарёю дарёча бо дарозии бештар аз 30 ҳазор км сабт шудааст. Ҳамаи ин дарёҳо ба ҳавзai ду дарёи азими Ому ва Сир тааллук доранд. Ҳавзai дарёи Ому ба 227 ҳазор километри мураббабъ расида, ниҳоят васеъ аст ва сарҳади он то ноҳияҳои баландкӯҳ, ки асоси пайдоиши дарёҳост, идома ёфтааст. Ин сарҳад асосан дар шимол дар қаторкӯҳҳои Олою Туркистон, дар Шарқ бо қӯҳҳои Сарикӯл ва дар ҷануб дар қӯҳҳои Ҳиндкуш воқеъ гардидааст.

Тӯли умумии дарёи Ому ба 2620 км расида, ҳаҷми оби он назар ба дарёи Сир се маротиба зиёд аст. Аз ҷиҳати ҳаҷми об қариб ба дарёи бузургтарини Африко дарёи Нил баробар аст. Дар ҳудуди Тоҷикистон дарозии ин дарё ҳамагӣ ба 85 км расида, баъди ҳамроҳ шудани рӯдҳои Панҷу Вахш ба худ номи Омуро мегирад. Дарёи



Ому шоҳиди бисёр воқеаҳои таърихӣ мебошад. Ба воситаи ин дарё равобити иқтисодии давлатҳои гуногун дар замонҳои қадим ривоҷ мейфт ва бисёр тоҷирон аз Руму Бобулистон ва Юнони қадим бо ин ҷо тиҷорат мекарданд. «Ҳазинаи Ому», ки бостоншиносон дар соҳили ин дарё пайдо карданд, далели дурустии нуктаи мазкур аст. «Ҳазинаи Ому» соли 1987 дар ҷойи бо ҳам пайвастани Ваҳшу Панҷ ёфт шуда буд ва он аз соли 1897 то ҳол дар Музеи Бритониё маҳфуз аст. Мувофиқи маълумоти таърихӣ зимиистони соли 1878 ин ганҷина аз соҳилҳои Ому берун рафта, ба дасти ҷаллобони шаҳри Равалпинди афтод. Тоҷирони буҳорӣ Вазиуддин ва Ғуломмуҳаммад ин ганҷинаро ба генерал-майори англisis А. Капнингем, нигоҳбони осори қадимаи Музеи Бритониё О. Френкс ва директори роҳи оҳани Ҳиндустон А. Грент фурӯҳтанд. Дертар ҳиссаи бештари онро О. Френкс харида, соли 1896 бо васиқа ба Музеи Бритония васият кард. Дар феҳрасти Вазиуддин ишора шудааст, ки дар кӯлбори сафарии онҳо ҷанд зарфи тиллой, пайкараҳои ҳурди тиллоиву нуқрагӣ, ороишот, инчунин дастпонаи қалону заррин мавҷуд буд. Соли 1976 бо роҳбарии олимӣ маъруф ва бостоншинос Б. А. Литвинский бокимондаи «Ҳазинаи Ому» ёфт шуд. Бисёр бозёфтҳо аз равобити иқтисодию фарҳангии Юнону Боҳтар гувоҳӣ медиҳад.

Яке аз шоҳоби асосии дарёи Ому ва серобтарин дарёи чумхӯрӣ Панҷ баъди бо ҳам пайвастани дарёҳои Ваҳону Помир ин номро ба ҳуд гирифта, бештар аз 900 км дарозӣ дорад. Ин дарё дар мавзеи Бадаҳшон бо ҳамроҳ шудани дарёю рӯдҳои зиёд ҳеле сероб мегардад. Ин дарё аз сарҳади ҷанубии Тоҷикистон низ дар масофаи садҳо километр ҷорӣ мебошад. Дарёи Панҷ иқтидори бузурги нерӯофаринӣ дорад ва аз рӯи



нақшаҳои пешбинишуда солҳои минбъда дар ин ҷо якчанд нерӯгоҳҳои барқии обӣ соҳтан мумкин аст.

Шоҳоби дигари Ому дарёи Вахш аст. Мачрои дарёи Вахш 524 км аст ва он аз пирияҳҳои Федченко ва Қирғизистон (дарёи Қизилсу) сарчашма мегирад. Ин ду дарёча якҷо шуда, Сурхоб ном мегирад. Дарёи Сурхоб ҳамроҳ бо дарёҳои Сорбог, Сангинкамар серобтар шуда, дар деҳаи Сарипул бо дарёи Хингоб ҳамроҳ мешаваду номи Вахшро мегирад. Аз рӯи ҳисобҳои мавҷуда ҳамагӣ ба ҳавзаи дарёи Вахш 6276 дарё ва дарёчаҳои хурд бо дарозии умумии 17073 км ворид мегарданд.

Дарёи Кофарниҳон аз ҷанубии доманакӯҳҳои Ҳисор сарчашма гирифта, 387 км дарозӣ дорад. Ин дарё аз ба ҳам пайвастани дарёҳои кӯҳии Сорбо ва Сардаи Миёна дар деҳаи Ромит номи Кофарниҳонро гирифта, манбаи оби он аз пирияҳу барфҳои доимӣ иборат аст. Дарёи Кофарниҳон дар масоҳати хеле васеъ водии Ҳисорро шодоб мегардонад. Дар мачрои худ бо дарёи Варзоб якҷоя шуда, бо сарҳади вилояти Сурхондарёи Ӯзбекистон то водии Қубодиёну Шаҳритус расида, бо дарёи Ому ҳамроҳ мешавад. Аз оби ин дарё инҷунин киштзори Ӯзбекистон ва ноҳияи Қубодиён васеъ истифода мебаранд.

Дарёи Зарафшон аз рӯи маълумотҳои обнигорӣ (гидрографӣ) ва мавқеи худ ба ҳавзаи дарёи Ому мансуб аст. Вале даҳсолаҳост, ки оби ин дарё ба манзил намерасад. Дар қисми гарбии ноҳия талабот ба об ниҳоят калон аст ва тамоми саҳроҳои вилояти Самарқанду Бухоро онро ба дараҷае истифода мекунанд, ки мачрои худро гум мекунад. Дар оянда истифодаи заминҳои саргаҳи Зарафшон талаботро ба оби ин дарё зиёд менамояд. Шоҳобҳои Зарафшон - дарёҳои Яғноб, Фон, Искандардарё, Могиён тезобу шӯҳ буда,



аз барфу пиряхҳо гизо мегирад. Дар маҷрои ин дарё шаршараи баланди кӯҳӣ мавҷуд аст, ки ба дигар дарёҳо қариб хос нест. Чунин зинаю шаршараҳо дар сари роҳи Искандардарё бештар дучор омада, баландии онҳо то 30-40 м мерасад ва ҳамеша диққати сайёҳонро ҷалб мекунад. Дарёи Фон ҳам дарёи тезоб буда, он ба поёнтари дарёи Анзоб бо суръати тез дар байни сангут кӯҳпора ба масофаи қариб 1 км нопадид ва аз сари нав аз қабатҳои санг мебарояд. Ин ҳодисаи табий дар натиҷаи заминчунбӣ дар асри гузашта ба амал омадааст ва ҳоло ин ҷо ҳам яке аз ҷойҳои дӯстдоштаи сайёҳону мусофирон ба ҳисоб меравад.

Дар ноҳияҳои шимоли чумхурӣ ва қисми тоҷикистонии водии Фарғона дарёи Сир ҷорӣ мешавад. Дар ҳудуди чумхурӣ дарозии ин дарё ба 195 км мерасад. Ин дарё баробари обёри аҳамияти нақлиётӣ ҳам дорад. Бисёр дарёчаю обҳое, ки аз доманаи ҷанубии кӯҳи Курама ва доманаи шимолии кӯҳҳои Туркистон ҷорӣ мегарданد, то дарёи Сир нарасида, дар майдонҳои киштзорҳо истифода мешаванд.

Дар ҳудуди чумхурӣ дарёҳое низ вомехӯранд, ки ба ҳавзаи сарбастаи дохилӣ мансубанд. Масалан, дар шарқи Бадаҳшон дарёчаҳои на он қадар сероб аз ҷумлаи Қароҷилга ва Музкӯл ба Қароқӯл ҷорӣ мешаванд.

Хусусияти хоси ҷоришавии зиёд дар дарёи кӯҳӣ он аст, ки ҳудуди дақиқро миёни обхезӣ ва серобӣ гузоштан хеле мушкил аст: ҷунки ҳангоми боришоти баҳорӣ-тобистонӣ обшавии қабатҳои барф низ якбора зиёд мешавад. Дар марҳилаи пастобӣ боришоти атмосферӣ бар сатҳи хушки замин масраф мешаванд, ки он боиси баландшаваии зиёди сатҳи ҷараёни оби дарёҳо намегардад.



Серобиҳои калон, ки ҳачм ва масрафҳои ҳадди аксари онҳо дараҷаи таъминоти 5 фоиза ва ё камтар доранд (такроршавии 1 маротиба дар 20 сол), асосан аз ду омил ба вучуд меоянд: ба обанборҳо ворид шудани ҳачми калони боришот ва обшавии ҳамзамони барфу яхҳои кӯҳсor.

Баъзе ҳусусиятҳои пайдоиши серобӣ дар дарёҳои кӯҳӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон яксон нест. Муддати серобӣ дар дарёҳои кӯҳӣ зиёд аст, яъне 4-6 моҳ, ки ин ба сабаби обшавии тадриции барфҳои дар ҳавзаи дарё аз поён ба боло густаришёфта мебошад ва ба ҳамин асос масрафи ҳадди аксари барфҳои обшуда ҳавфи чиддӣ намеоранд. Барои қиёс: дар дарёҳои водигӣ ҳангоми мавҷудияти шароити ҳамгуна (масоҳати якхелai ҳавзаҳо ва ҳачми захираҳои барфӣ) давомнокии серобии дарёҳо 5-10 баробар камтар буда, бузургии масрафи ҳадди аксари барфҳои обшуда якчанд баробар зиёд нисбат ба дарёҳои кӯҳӣ мебошад, ки сабаби он маҳз обшавии ҳамзамон, яъне обшавии якбораи барфҳо дар тамоми ҳавзаҳои дарёҳои дар ҳамворӣ ҷориshawанда ба амал меояд.

Серобии аз ҷиҳати ҳачм аз соҳил беруншаванда дар тамоми дарёҳои Тоҷикистон яксон ба амал намеояд. Дар солҳои ҷудогона ин ҳолат дар дарёҳои дорои ҳавзаҳои дар баландии 2,5-3 км воқеъбуда ба мушоҳида расидааст. Дар ин ҳолат ҳангоми мавҷудияти захираи бисёри барф (аз меъёр 2 баробар зиёд) дар натиҷаи гармои зиёди тобистон ҳачми зиёди серобиро бо масрафи зиёди об ба вучуд меоранд. Масалан, солҳои 1942, 1969, 1988 айнан ҷунун ҳолатро доштанд.

Дар солҳои минбаъда боронҳои шадиди баҳорӣ ҳудуди васеи Тоҷикистонро дар зинаҳои поён ва миёнаи кӯҳҳо фаро гирифтаанд, ки ҳавзаҳои дарёии онҳо дар



баландии 1,5 - 2,0 км вокеъ буданд ва ин боиси серобии ҳаҷман камназир ва масрафи такроршаванда дар дарёҳои пасткӯҳи Тоҷикистон гардид, чунин ҳолат солҳои 1952, 1954, 1973 ба назар мерасид.

Дар давраи серобӣ дар тамоми дарёҳои Тоҷикистон аз 70 то 90 фоиз ҳаҷми умумии солонаи об ҷорӣ мешавад. Вобаста ба навъи тағзияи дарёҳо аз моҳи июн то ноябр пасту баландшавӣ ба назар мерасад, вале хотима он ва камобӣ аз моҳи феврал то моҳи май идома меёбад. Дар дарёҳои дорои ҳавзаҳои баланд (то 2,0 км) давомнокии камобӣ аз 130 то 270 рӯз аст, ки ба ҳисоби миёна бошад 170 рӯзро ташкил медиҳад. Дар дарёҳои дорои ҳавзаҳои пасттар аз 2,0 км ин давра аз 165 то 275 рӯз давом макунад, ба ҳисоби миёна ба 220 рӯз баробар аст. Масрафи об дар ин давра камтар тафийр меёбад ва боришот ба зиёдшавии масрафи обҳо таъсири назаррас надорад. Танҳо дар дарёҳои дорои ҳавзаҳои паст (масалан, дарёи Тоирсу, Элок) боронҳои тобистонӣ-баҳорӣ метавонад обхезиҳои начандон баландро сабаб шаванд.

Дарёҳои Тоҷикистон дорои қувваи беинтиҳои энергияи электрикӣ мебошанд. Аз ҷиҳати захираи энергияи обӣ чумхурии мо баъди Россия (дар ҳудуди ИДМ) дар ҷои дуюм меистад, ҳол он ки масоҳати Россия нисбат ба Тоҷикистон қариб 120 баробар зиёд аст. Дар айни замон ҳиссаи асосии захираи гидроэлектрикии Осиёи Миёна дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир аст. Ҳисоб карда шудааст, ки захираи умумии энергияи дарёҳои ноҳияи Осиёи Миёна ба 61 млн. квт-соат баробар аст ва 55 фоизи он ба ҳиссаи чумхурии мо рост меояд. Рафти тадқиқотҳои минбаъда муайян намудаанд, ки дарёҳои Тоҷикистон дар давоми сол имконияти истеҳсол намудани 535 млрд квт-соат қувваи электрро доранд.



Гарчанде чумхурии мо аз чихати захираи энергетикий баъди Сибири Шарқӣ дар ҷои дуюм меистад, вале аз чихати арzonии соҳтмон ва нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ҷои якумро мегирad. Аз ин ҷиҳат вазифаи муҳим истодааст, ки сарчашмаҳои энергетикии дарёҳои чумхурӣ мукаммал омӯхта шуда, барои ривоҷ додани манбаи энергетикий ва умуман иқтисодиёти ноҳияи Осиёи Миёна истифода бурда шавад.

Пеш иқтидори оби дарёҳо аксар барои ҷарҳ занонидани ҷарҳи осиёб истифода мешуд. Қариб дар ҳар деха ду-се осиёб кор мекард. Ҳоло баъди бӯхрони иқтисодӣ қариб дар ҳама дехаҳои кӯҳистон осиёбҳо аз нав барқарор шуда истодаанд.

Ҳанӯз иштирокчиёни экспедисияи тоҷику помир дар асоси ин дарёҳои пуриқтидор соҳтани якчанд стансияҳои электрикиро пешниҳод намуда буданд.

Истифодаи энергияи дарёҳои чумхурӣ ба солҳои 30 асри XX рост меояд. Нахустин стансияи электрикии обӣ соли 1937 дар дарёи Варзоб бо иқтидори 7, 2 ҳазор квт. ба кор даромада буд. Соли 1939 бошад, дар дарёи Фунд стансияи электрикии барои шаҳри Ҳоруг низ ба кор сар кард.

Солҳои минбаъда дар дарёи Варзоб стансияи Варзоби Поён (соли 1949) ва Варзоби Миёна (соли 1953) ба кор сар карда, талаботи бо энергияи электрдоштаи пойтаҳт ва корхонаҳои саноатии онро таъмин намуд. Дар солҳои панҷсолаи панҷум ва шашум дар дарёи Вахш қатори стансияи электрикии Сарбанд (210 ҳаз. квт.), Шаршара (31 ҳаз. квт.) ва Марказӣ (18, 6 ҳаз квт.) ба кор сар кард. Онҳо барои пешрафти қувваҳои истеҳсолии водии Вахш кӯмаки зиёд расониданд.

Дар байни дарёҳои чумхурӣ захираи электрикии Вахш хеле бузург аст. Ин дарё дар якҷоягӣ бо дарёи Панҷ



зиёда аз 75 фоизи захираи электрикии чумхуриро чамъ намудааст. Мавҷудияти релефу маҳаллу иқлим яке аз сабаби асосии серобии тезобии дарёи Вахш гардидааст. Чунин шароитҳо имкон додаанд, ки дар як километр маҷрои Вахш қариб 13 ҳазор киловатт қувваи электр ҳосил карда шавад. Бо чунин нишондиҳанда дар дарёи пуритидори Енисей 4, 7 ва дар Лена бошад, 4, 4 ҳазор киловатт қувваи электр гирифтан мумкин аст. Ба замми ин дарёи Вахш яке аз муҳимтарин дарёи обёрикунандаи Осиёи Марказӣ аст ва афзалияти он зиёд мешавад.

Аз рӯи лоиҳаи мавҷуда барои бештар ба даст овардани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ солҳои 60-ум соҳтмони ГЭС-и Норак дар дарёи Вахш оғоз гардид. Мавқеи нерӯгоҳи барқи обии Норак боз аз он ҷиҳат бартарӣ дошт, ки он дар байни ноҳияҳои Ҳисору Вахш ва Кӯлоб ҷойгир шуда, барои ҳарчи бештар тараққӣ додани иқтисодиёти ин ноҳияҳо шароит фароҳам меовард. Нахустин агрегати Норак соли 1972 ба кор даромад. Иқтидори ГЭС-и Норак ба 2, 7 млн квт.-соат баробар буда, солона бештар аз 11 млрд квт-соат нерӯи барқ ҳосил мекунад. ГЭС-и Норак асоси инкишофи соҳаҳои муҳимми саноати ҷумҳурӣ - химия, металургияи ранга ва мошинсозӣ дар ҳудуди мұчтамеъи минтақавиу истеҳсолии ҷануби Тоҷикистон гардид. Дар натиҷаи соҳтмони ин ГЭС гайр аз заминҳои ноҳияҳои Ёвону Обикик ва даштҳои Дангара боз ҳазорҳо гектар заминҳои нав обёрий шудаанд. Ҳоло дар ин мавзеъҳо даҳҳо ҳочагиҳои паҳтакорӣ ва буғу токпарварӣ ташкил ёфтааст. Соли 1976 аз лавҳи хотири энергетикҳои тоҷик ҳеч гоҳ фаромӯш намешавад. Дар ин сол бори нахуст ҳатти баландшиддати 500 киловатта аз ГЭС-и Норак то заводи алюминии тоҷик (шаҳри Турсунзода) расид. Он имконият дод, ки шабакаи энергетикии ҷануби



Тоҷикистон бо системаи ягонаи энергетикии Осиёи Миёна пайваста гардад. Ин барои самарабахш истифода бурдани энергияи ГЭС-и Норак, ки иқтидори он ба 2 миллиону 700 ҳазор киловатт расида буд, шароитҳои муҳим фароҳам овард.

Дар ГЭС-и Норак ҳанӯз ҳангоми соҳтмони он як қатор дигаргуниҳои техникӣ ба вучуд омад. Бори аввал дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гидроагрегати таҷрибавӣ гузашта шуд, ки он ба воситаи об хунук карда мешавад. Тадбиқи ин агрегат имконият дод, ки бе ҳеч гуна чораи иловагӣ самараи кори ГЭС баланд гардад ва ба андозаи муҳим металлу пӯлоди аълосифат сарфа шавад. Аз тарафи дигар нахустин бор дар ҷаҳон дар Норак ба баландии 300 метр сарбанд бардошта шуд. Ба қарибӣ як гурӯҳ олимону мутахассисони американӣ ҳамроҳи академик Собит Нематуллоев дар Норак буданд. Баъди боздид сардори ҳайат Норакро «иншооти нотакрор»-и асри XX номид.

Баъди чанд сол бояд ГЭС-и Рогун низ дар дарёи Вахш ба кор оғоз намояд. ГЭС-и Рогун 3, 6 млн. квт. иқтидор дошта, дарғоти (он 335 метр) баландтарин дар дунё ҳоҳад гашт.

Ҳачми оби обанбори он назар ба Норак 4 млрд. метри муккааб зиёд мебошад. ГЭС-и Рогун чун Норак аҳамияти обёрикунанда низ дошта, имконият медиҳад, ки боз 260 ҳазор гектар заминҳои нав аз ҳуд карда шавад.

Ҳангоми соҳтмони ГЭС-и Рогун обанбори он ба дарозии бештар аз 65 км дар байни водии ниҳоят зебои кӯҳсор тӯл мекашад. Ин водор мекунад, ки дар чунин ҷойҳои хушманзара ва соҳилҳои обанбор соҳтмони шабакаи густардаи табобатгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатӣ амалӣ гардад. Дар сурати истифодаи обҳо шифобаҳшии



ин мавзеъ табобатгохxo ва хонаҳои истироҳатии он аҳамияти байналхалқӣ пайдо ҳоҳад кард.

Захираи умумии нерӯи барки обии дарёи Панҷ бошад, дар рафти чараёнша ба 98 млрд. киловатт ва дар ҳавзааш ба зиёда аз 150 млрд. квт-соат муайян гардидааст. Мувофиқи лоиҳаи пешбинишуда дар дарёи Панҷ имконияти соҳтани 13 нерӯгоҳи барқии обӣ бо иқтидори 20 млн квт. мавҷуд аст. Хусусан қисми поёни ва миёнаоби ин дарё барои соҳтмони нерӯгоҳо ниҳоят мувофиқ мебошад. Калонтарин нерӯгоҳҳои пешбинишуда Даштичум (4, 0 млн. квт), Рӯшон (3, 0 млн квт), Ширговат (1,9 млн. квт). Чумар (2, 0 млн квт). «Дарвозаи сангин» (2,1 млн квт) ва Москва (0, 8 млн. квт) мебошанд. НБО-и Даштичум аҳамияти обёри низ дошта, истеҳсоли солонаи нерӯи барқи он ба 12, 4 - 15, 6 млрд. квт-соат баробар ҳоҳад буд. Ин нерӯгоҳ дар баландии 325 м соҳта шуда, ҳарочоти соҳтмони он метавонад дар тӯли ду-се сол ҷуброн шавад. Ҳаҷми асосии обанбори НБО-и Даштичум ба 10, 2 км<sup>3</sup> расида, дар марҳилаи оғози баҳрабардории он имконияти обёри намудани 500 ҳазор гектар заминро дорад.

ГЭС-и Рӯшон аз рӯи лоиҳа иқтидори калон дошта, дар давоми як сол бояд 12, 4 млрд квт-соат нерӯи барқ ҳосил кунад. Дар асоси ин нерӯгоҳ обанборе барпо карда мешавад, ки ҳаҷми асосии оби он ба 4, 1 км<sup>3</sup> баробар меояд. Дар дарёи Панҷ соҳтмони нерӯгоҳи обии Москва низ дар баландии 60 м ба нақша гирифта шудааст. Ин нерӯгоҳ дар як сол бояд 4 млрд. киловатт-соат энергияи электр ҳосил кунад ва арзиши аслии 1 квт-соати он хеле арzon ҳоҳад буд. Дар байни ГЭС-ҳои номбурда соҳтмони нерӯгоҳи Рӯшон ва обанбори он ба сабаби шароити мураккаби кӯҳсор маблағгузории калонро талаб мекунад. Мувофиқи таҳқиқот дар сароби дарёи Панҷ ва шоҳобҳои



он Фунду Бартанг низ нерӯгоҳҳои иқтидорашон гуногун соҳтан мумкин аст. Назар ба қавли мутахассисон дар дарёи Фунд 12 нерӯгоҳ (Фунд-1, Фунд 2, Звор, Помир ва гайра) ва дар дарёи Бартанг соҳтани 5 нерӯгоҳ (Сарез, Бартанг-1, Бартанг-2, Бордара ва Бартанг-3) имконпазир мебошад. Дарёи Бартанг аз қӯли Бешутеки Афғонистон об гирифта, мавзеъҳои барои НБО мувофиқи он дар баландиҳои бештар аз 4000 м воқеанд.

Қисми зиёди нерӯгоҳҳои дарёи Панҷ дар оянда барои инкишофи иқтисодиёти Афғонистон низ мусоидат хоҳад кард. Дар байни нерӯгоҳҳои барқии оянда хусусан аҳамияти ГЭС-и Даҷтичум хеле калон аст. Аз рӯйи шартномаи байнидавлатӣ минбаъд оби ин дарё ва энергияи арзони он ба нафъи ҳар ду мамлакат истифода хоҳад шуд.

Баъди сулху салоҳ дар сарзамини Афғонистон минбаъд масъалаи ҳар чи тезтар ба нафъи ҳар ду давлат истифодабарии обҳои сарҳадӣ ба миён меояд. Шоҳобҳои асосии Панҷро дар қисмати Тоҷикистон дарёҳои Техарв, Роҳарв, Пишхарв, Курғоват, Сунгат, Бартанг, Язгулом, Обиҳумбов, Ванҷ, Қизилсу ва аз тарафи Афғонистон дарёҳои Шива, Кукча, Ҷабой, Куфоб, Обитанг, Роғ, Ваҳондарё, Ҳандуд, Зардоб ташкил медиҳанд. Дар баробари нерӯҳои калону миёна соҳтмони нерӯҳои барқии хурд дар шоҳобҳои дарёи Панҷ аз ду тарафи дарё бисёр проблемаҳои иқтисодии ҳар ду давлатро ҳал мекунад. Масалан, дар вилоятҳои Бадаҳшон, Taxor, Қундуз, Бағлон ва Саманғони Афғонистон бештар аз 300 ҳазор га заминҳои ҳосилхез мавҷуданд, ки бо ёрии энергияи барқӣ (соҳтани обанбор, стансияҳои насосӣ ва гайра) имконияти азхудкунии онҳо ба амал меояд. Ин яке аз роҳҳои беҳтарини вазъи иқтисодӣ ва пешгирии роҳи камбизоатӣ дар Афғонистон мебошад. Ҳоло истеҳсоли



солонаи кувваи барк дар Афғонистон ҳамагӣ ба 420 млн квт-соат (дар Тоҷикистон зиёда аз 16 млрд. квт-соат) мерасад. Пас дар сурати истифодаи якҷояи обҳои сарҳадӣ ва афзун намудани истехсоли энергияи баркӣ имконияти тараққӣ додани ҳамаи соҳаҳои муҳимми иқтисодию тиҷорат дар ҳар ду мамлакат пайдо мешавад. Аз тарафи дигар, ин ягона роҳи дар Афғонистон зиёд гардидани маҳсулоти кишоварзӣ ва пешгирии роҳи несткунии майдонҳои растании нашъя мегардад.

Соҳтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ дар дарёи Кофарниён ва Зарабшон низ дар назар дошта шудааст. Дар Кофарниҳон низ се ГЭС-и на он қадар бузург бо иқтидори умумии 500 ҳазор квт соҳттан мумкин аст. Дар дарёи Зарабшон бошад, имконияти соҳтани 9 нерӯгоҳи барқи обӣ бо иқтидори умумии қариб 1,5 млн. квт мавҷуд аст.

Дарёҳои хурди чумхурӣ низ дорои захираи бузурги нерӯоғаринӣ буда, истифодаи онҳо дар оянда дар назар дошта шудааст. Сарфи назар аз вучуди дарёҳои сероб нағъи дарёчаҳо пурра санҷида шуда, дар иттиҳодияи корхонаҳои таҷхизоти барқии Иссиққӯл ба истехсоли дастгоҳҳои хурди тавлиди барк шурӯъ намуданд. Дастгоҳи мазкур ҳамагӣ 80 кг вазн дошта, имконияти дар кӯҳсор иҷро намудани бисёр корҳои муҳимро дорад. Чунин дастгоҳ дар як шабонарӯз ба гарм кардани зиёда аз ҳазор литр об қодир аст, ки он барои дар шароити зимистон гарм кардани хонаҳои истиқоматӣ ва биноҳои маъмурӣ имконият медиҳад. Чи тавре муайян гардид, заминшиносону ҷангалбонон ва кормандон посгоҳҳои обуҳавосанҷӣ ҳар сол бештар аз сад ҳазор тонна маҳсулоти нафтро сарф мекунанд. Истифодаи чунин ГЭС-ҳои хурд имконияти сарфа намудани чоряки ин захираро дорад. Аз тарафи дигар, ҳароҷоти солонаи



ин нерӯгоҳҳо хеле ночиз аст. Бартарии нерӯгоҳҳои хурд боз дар он аст, ки дар шароити кӯҳсор заминҳои барои кишоварзӣ мувофиқ зери об намемонад.

Гарчанде дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 64 км<sup>3</sup> ва ё ҳуд 55, 4% оби ҳавзаи баҳри Арал ташаккул меёбад, вали мувофиқи қарори Вазорати мелиоратсия ва ҳочагии оби собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ барои чумхурии мо ҳамагӣ дар ҳаҷми 12 км<sup>3</sup> (қарib 11%) об чудо шудааст, ки хеле тааҷҷубовар аст. Бо ин меъёри муайяншуда дар мавриди истифодаи об ва корбурди технологияи пешқадам чумхурий қодир аст, ки майдони замини обёришавандаро танҳо ба 840 ҳазор га расонад. Дар ин сурат то соли 2010 ба ҳар сари аҳолӣ ҳамагӣ 0, 1 га замини обёришавандаро рост меояд, ки нисбати дигар давлатҳои ҳавзаи баҳри Арал бештар аз ду баробар камтар аст.

Аз тарафи дигар як қатор иншоотҳои обёрикунанд, ки дар ҳудуди чумхурий соҳта шудаанд, на ҳама вақт ба манфиати он кор мекунанд. Масалан, қарib тамоми иқтидори обанбори Қайроқум дар қисмати шимолии чумхурий ба нафъи давлатҳои ҳамсоя истифода мешавад. Маҳз бо ёрии обанбори Қайроқум маҷрои об ҳангоми обёрии заминҳо дар Ӯзбекистону Қазоқистон ба низом оварда мешавад. Аз ин ҳисоб чумхурии мо дар фасли зимистон аз имконияти зиёди истеҳсоли энергияи барқ маҳрум мегардад.

Ин ҳолат ба корхонаҳои саноати ноҳияи шимолии чумхурий зарари зиёди моддӣ меоварад. Ҳол он ки аз ин ҳисоб зарари экологии ноҳияи атрофи обанбор ва соҳили дарёи Сир ниҳоят зиёд аст.

Аз ин хотир тақсимоти дурусти об боиси дар оянда беҳтар гардидани бисёр нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, алалхусус афзун гардидани маҳсулоти кишоварзӣ дар чумхурии мо мегардад. Ҳоло ба ҳеч кас пӯшида нест, ки



бо сабаби вазъияти мураккаби демографӣ масъалаи бо маводи хӯрока таъминкуни аҳолӣ сол аз сол душвор мешавад. Зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ танҳо дар сурати васеъ кардан майдони замини кишт ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба даст меояд.

Суръати баланди афзоиши аҳолӣ ва дар ин асос зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ дар чумхурӣ талааб менамояд, ки меъёри истифодаи об ва умуман низоми тақсимоти он дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ бояд аз нав дида баромада шавад. Ин маъни онро дорад, ки дар ин бобат ҳамаи қонуну меъёрҳои ҳуқуқӣ дар асоси талаботҳои байналхалқӣ риоя карда шавад.

Воқеаҳои охир дар Афғонистон ҳақ будани мав-кеи Тоҷикистонро оид ба ин масъала дар мавриди он ки бе иштироки Афғонистон ҳалли тақсимоти ҳавзаи Арал гайриимкон аст, тасдиқ намуд. Ҳол он ки созмони байналмилалии ЮСАИД аллакай зарурати ин масъаларо дар якчоягӣ бо мамлакатҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон таъкид менамояд.

Дар арсаи чаҳонӣ нисбати тақсимоти об мо шоҳиди бисёр қашмакашию тезу тундшавии муносибатҳои тарафайн шудаем. Дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ ҳатто байни давлатҳои Осиёи Марказӣ нисбати истифодаи об дар баъзе ҳолатҳо ихтилофҳо вучуд доштанд.

Баъди ба даст овардани истиқлолият сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон) дар Алма-Ато (соли 1992) ва Қизил-Орда (соли 1993) вохӯрда, зимни истифода ва тақсимоти об гуфтушунид намуданд. Дар Қизил-Орда «Қарордод оиди ҳамкории якчояи ҳалли масоили баҳри Аралу Наздиарал, беҳтар намудани вазъи экологӣ ва таъмин намудани инкишофи иқтисодиу иҷтимоии минтақаи Арал» ба имзо расид.



Дар хүччати мазкур вазифаҳои ҳукуқию масъулияти дар як мамлакати минтақа оид ба истифодаю ҳифз ва тақсимоти захираҳои об пурраю равшан инъикос ёфтааст. Дар барномаи қабулшуда, пеш аз ҳама ба масъалаи кор карда баромадани низоми якҷояи тақсимоти об бо назардошти риоя намудани ҳукуқи ҳар як давлати соҳибихтиёр диққати чиддӣ дода мешуд. Дар воҳӯриҳои минбаъдаи сарони давлатҳои мазкур таи чандин маротиба оид ба зарурияти ҳар чи тестар кор карда баромадани ин масъалаи таъкид гардид. Бо вучуди ин нисбати ҳалли масъалаи мазкур пешравии назаррасад ба ҷашм намерасад.

Манфиати ҷумҳуриҳои кӯҳсор каме тағиیر доғдани низоми мавҷудаи истифода ва тақсимоти обро дар ҳудуди минтақаи Осиёи Марказӣ талаб менамояд. Зоро аз рӯи меъёри мавҷуда Тоҷикистон ҳамагӣ 18-20 фоиз ва Қирғизистон 25 фоиз оби дар қаламрави ҳуд ташаккулёбандаро истифода мебаранду ҳалос. Ин имконияти васеъ намудани заминҳои обёришавандаро маҳдуд менамояд.

Айни замон дар ҷумҳурӣ 1,6 млн га замини обёришавандаро мавҷуд аст, вале дар сурати ба ҳисоб гирифтани заминҳои минтақаи қӯҳдоман ин нишондиҳанда дучанд зиёд мешавад. Бо назардошти афзоиши суръатноки аҳолию дар оянда зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ, ба фикри мо, таклифи кормандони Институти тадқиқотии НИИГИМ-и назди Вазорати мелиоратсия ва хоҷагии оби Тоҷикистон қобили қабул буда, ҳачми муқарраршудаи об аз 14, 3  $\text{км}^3$ , солҳои оянда ба 20-22  $\text{км}^3$  пешбинӣ карда мешавад.

Ҳангоми ҳаллу фасли тақсимоти обӣ байни ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ бояд ҷиҳати зарари табииӣ ва ҳарочоти дохилии ҷумҳуриҳои кӯҳсор, хусусан



Тоҷикистон ба назар гирифта шавад. Яъне ғайри обанборҳо дар ҷумҳурии мо соле миллиардҳо сомонӣ бахри аз нав таъмири иншоотҳои гидротехникӣ, сохтани дарғотҳои иловагӣ ва мустаҳкамкунии соҳилҳо аз ҳисоби обхезию селу кӯчишҳо ба амал меояд. Ҳамаи ин ҳароҷот бояд одилона барои ҳамаи ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ муқаррар карда шавад.

Ба назар гирифтани омилҳои дигар низ аз рӯи адолат мебуд, агар тақсимоти обро дар минтақа ба ҳар сари аҳолии мамлакатҳои ҳавза ба роҳ мемонданд. Ҳоло бошад, чунин тақсимот нобаробар аст. Масалан, тибқи ҳисбот соли 1994 истифодаи об бо мақсадҳои беҳдоштию беҳзистӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар Қазоқистон 2, 7, Туркманистон 4, 9 ва Тоҷикистон 2, 4 ҳазор  $m^3$  рост меояд.

Нишондиҳандаҳои ҳароҷоти умумӣ барои истифодаю нигаҳдории шабакаи обёрӣ ва заҳбурҳо дар баробари ҳар ҷумҳурӣ фарқи калон дорад. Масалан, дар Ӯзбекистон ин рақам назар ба Тоҷикистону Туркманистон 5 баробар ва нисбат ба Қазоқистон 20 баробар зиёд нишон дода шудааст. Ин тавр набояд бошад, зеро ҳамаи он шабакаҳо дар вақташ аз рӯи як меъёри (стандарти) замони Шӯравӣ бунёд шудаанд. Факат нарҳи сӯзишворӣ, соҳтмон, музди меҳнат каму беш фарқ мекард. Сарфи маблаг барои бозсозии бахши обёрӣ ва заҳбурҳо барои Тоҷикистон, ки ба ҳар гектар 40 долларӣ нишон дода шудааст, ба ҳақиқат мувоғиқ нест. Дар сурати то 50 фоиз фарсудашавии фондҳои асосии системаи обёрӣ, барои барқарорсозии шабакаҳои обёрӣ ва заҳбурҳо 1040 доллар ба ҳар гектар лозим меояд.

Оид ба ин масъала андешаҳои Ҳамоҳангсози Миллии Барномаи GEF аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон нисбати обанбори Қайроқум ва танзими мавсими



Сирдарё хеле мухим аст. Зеро дар Созишиномаи соли 1998 омадааст, ки нерӯи барқии системаи дарёи Норин-Сирдарё дар давраи нашъу намои зироат, ки аз талаботи Қирғизистон зиддатӣ мекунад, ба ҳиссаи баробар ба Қазоқистону Ӯзбекистон содир карда мешавад ва ҷуброни он дар шакли пул, энергия ва гайра сурат мегирад. Ҳол он ки Тоҷикистон низ бояд ин ҷо илова карда шавад, зеро ҷумхурии мо ба Созишиномаи Бишкек оид ба истифодаи қувваи барқи силсилаи Норину дарёи Сир ҳамроҳ шудааст ва ин обҳо бевосита аз обанбори Қайроқум мегузаранд.

Мехостем хотиррасон намоем, ки истифодаи об аз рӯи меъёри байналхалқӣ дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон бо ҳисоби муайян нарҳ монда мешавад. Масалан, моҳи августи соли 1993 байни Туркия ва Булғория оид ба ҳариду истифодаи об барои обёрӣ шартнома ба имзо расид. Мувовиқи ин шартнома барои ҳар як  $m^3$  об Туркия ба Булғория 0, 12 доллар медиҳад. Мувовиқи ин шартномаи мазкур Туркия ба ивази 15, 8 млн  $m^3$  об қариб 2 млн. доллар ҳарҷ намуд. Аз тарафи дигар, боз Туркия ба миқдори муайян оби ҳудро ба давлати Исломият мегурӯшад. ИМА бошад, барои ҳар як  $m^3$  истифодаи оби дарёи Колумбия ба давлати Канада 5 сенти американӣ медиҳад.

Вақти он расидааст, ки дар асоси таҳлили ҳаматарафai илмӣ манфиати ҷумҳуриро оид ба истифодаи захираҳои об ба назар гирифта, даромади он ҳисобу китоб карда шавад. Дохил шудани давлатҳои Осиёи Марказӣ ба муносибатҳои бозоргонӣ аз он ишора мекунад, ки манфиатҳои тарафайн дар ин бобат мувовиқи меъёрҳои ҳукуқӣ ба эътибор гирифта шаванд.

Баъди истиқлол имкониятҳои Тоҷикистон дар бобати соҳтмони корхонаҳои нав ва аз ҳисоби инвестор-



ҳои хориҷӣ зиёд намудани тадқиқотҳои геологӣ низ сол аз сол васеъ шуда истодааст. Ҷанде пеш сарвари «Газпром»-и Руссия Алексей Миллер бо нияти дар ҳудуди ҷанубии Тоҷикистон ба роҳ мондани тадқиқотҳои якҷоя ба Душанбе омад. Мувоғиқи созишномаи тарафайн дар Тоҷикистон коркарди нефту газ ба роҳ монда мешавад ва дар мадди аввал 4 кони газ - Рангон, Саргazon, Сариқамиш ва Олимтой мавриди тадқиқ қарор ҳоҳанд гирифт. Аз рӯи нишондоди геологҳо захираи конҳои Рангону Сариқамиш зиёда аз 40 млрд. метри муккааб ва захираи кони Саргazon бошад, бештар аз 30 млрд. метри муккаабро ташкил медиҳад. Айни замон дар давраи аввал барои оғози корҳои тадқиқотӣ аз ҷониби «Газпром» дар ҳаҷми 6 млн. доллари амрикӣ маблағ ҷудо карда мешавад.

Тадқиқотҳои геологӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар қаламрави водиҳои Ваҳшу Кофарниҳон ва Кӯлоб захираҳои хеле зиёди нефту газ ниҳонанд ва муайян намудани онҳо дар солҳои наздик ба қашф карданӣ як қатор конҳои калони ин соҳаи муҳим ҳоҳад овард. Он гоҳ Тоҷикистони соҳибистиклол дар як муддати кутоҳ аз вазъи мураккаби танқисии нарасидани сузишворӣ баромада, ба бозори ҷаҳонӣ ба сифати воридкунандай маҳсулоти нефту газ ворид ҳоҳад гашт.

Умедин ки, Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ на ин ки бо сиёсати устувори берунӣ, балки бо пешрафти соҳаҳои муҳимми иқтисодӣ низ мавқеи ҳудро торафт мустаҳкам менамояд.





## **МАҲБУБИ ҶАҲОН**

*Ба истиқболи 15-солагии истиқололияти  
давлатии Тоҷикистон*

Шаҳриёро, марди чун кӯҳи диёр –  
Бо матонат, босалобат, бовикор.  
Чун сарафрозӣ ту то ҷарҳи барин,  
Бод маҳкам мақдамат андар замин.  
Решаат маҳкам бувад мисли ҷанор,  
Шоҳу баргат сабзу ҳуррам чун баҳор.  
Чехра нуронӣ чу ҳуршеди само,  
Қалби ту рӯшан зи анвори вафо.  
Бо Ватан чун ҷону тан пайванд ту,  
Ҳалқи моро беҳтарин фарзанди ту.  
Қалби ту – оинаи поки Ватан,  
Бегубору тоза чун боғу ҷаман.  
Мехри миллат дар дили ту ҷо гирифт,  
Мехри ҳар пиру ҷавон маъво гирифт.  
Раҳкушои сӯи истиқлол ту,  
Бо бузургони ҷаҳон ҳамбон ту.  
Бо ту Ҷину Ҳиндӯ Эрон ёр шуд,  
Русу Ҷопон ҳамдаму ҳамкор шуд.  
Амрико ҳонад туро марди кабир,  
Ҳам Фаронса баршуморад камназир.  
Дар сиёsat оқилу фарзонай,  
Мисли ҳуршеди само яқдонай.  
Ту абармарди замину ин замон,  
Сарвари тоҷику ёри ду ҷаҳон.  
Ихтилоф аз байни ноҷӯрон барӣ,  
Машрику Мағриб ба паймон оварӣ.



Рӯ ба ҳам оранд ин ду қисми даҳр,  
 Аз миён берун намуда кину қаҳр.  
 То дар Афғон таркише омад падид,  
 Аз дили торики ағёру палид.  
 Бо часорат ҳифзи Афғон кардай,  
 Ҳифзи аҳду ҳифзи паймон кардай.  
 То ки ин ҳамсояи беҳтар зи чон,  
 Соҳибистиклол бошад ҷовидон.  
 Шаҳриёро, чун мусалмони асил,  
 Сарвари шоиставу марди ҷалил.  
 Ҳамчу ёр оғӯш кард аҳли араб,  
 Бо муҳаббат, бо садоқат, бо тараф.  
 Андаруни хонаи Яздон шудӣ,  
 То ба авчи даргахи раҳмон шудӣ.  
 Лутфи ҳақ он ҷо туро оғӯш кард,  
 Дурри ҳарфи тозаатро гӯш кард.  
 Ту таманно кардӣ иқболи баланд,  
 Тоҷиконро рӯзгори дилписанд.  
 Тоҷикистон машъали олам шавад,  
 Саҷдагоҳи поки ҳар одам шавад.  
 Ҳочӣ гардидиву ҳаҷҷат шуд қабул,  
 Дар дилат Қуръону ҳарфи он расул.  
 Каъба гардида зиёратгоҳи ту,  
 Роҳи ҳақҷӯй, муборак, роҳи ту.  
 Маккаро кардӣ зиёрат, эй ҳабиб,  
 Ин шараф бар ту муқаррар шуд насиб.  
 Макка – шаҳри ифтиҳори муслимин,  
 Макка – шаҳри эътибори аҳли дин.  
 Макка – ёри ҳар мусалмони ҷаҳон,  
 Макка ҳамчун дини мо шуд ҷовидон.  
 Макка чун байти Ҳудо машхур шуд,  
 Макка сабзу Макка гарки нур шуд.



Макка – маъвои мулоқоти Худо,  
Макка – шаҳри сидқу ихлосу вафо.  
Шаҳри маҳбубу муқаддас, шаҳри пок,  
Нест шаҳре мисли он дар рӯи хок.  
Маккаву Каъба нигаҳдори ту бод,  
Кудраташ ҳар ҷо мададгори ту бод!  
Шаҳриёро, дӯстӣ худ рои ту  
Боги сулҳу яқдилӣ маъвои ту.  
Халқи мо гирди ту ваҳдат оғарид,  
Бо ту пайвасту ғами дунё надид.  
Тоҷиконро ту падар гардидаӣ  
Мехри ҳар тоҷик ба ҷон варзидаӣ.  
То ки сарсабзу саодатёр бод!  
Хоб агар буд солҳо, бедор бод!  
То ки бишносад худу боло равад,  
Бо раҳи ту, сарвари доно, равад.  
То бисозад манзили ободи худ,  
То навозад дилбари озоди худ  
Бахту иқболи баландаш ёр бод,  
Аҳли дил бо ҳамдигар ғамхор бод.

Шаҳриёро, садри кулли тоҷикон,  
Мисли дунёиву баҳти ту ҷавон.  
Тоҷикони рӯи олам шуд ба ҳам,  
Бо талошу ҷаҳди ту, эй мӯҳтарам.  
Бо ҳама ҳаммиллату ҳамкеши худ,  
Анҷуманоро шудӣ чун хеши худ.

Тоҷики олам бихонад сарварат,  
Дар Ватан ё берун аз он, раҳбарат.  
Бо ту биншаста бигӯяд рози дил,  
Чунки ў бо туст аз як обу гил.  
Аз Ватан бо сӯзи дил гап сар кунад,



Синаашро оташи мичмар кунад.  
Дар масофат гарчи дур аст аз Ватан,  
Бо Ватан бошад ба мисли чону тан.  
Түтиёи чашми ў хоки Ватан,  
«Точикистон, - гўяд ў, - фирдавси ман».  
Мехри кишвар дар дили ў аз ту аст,  
Накҳате да манзили ў аз ту аст.  
Точикистон дар рухи поки ту дид,  
Бо ту ҳар як сўҳбаташ – рўзи сайд.  
Точикони рўй дунё муттафиқ,  
Чун бародар меҳрубон, ёру рафик.  
Ин ҳама аз хизмати шоёни туст,  
Аз муҳаббат, шўълаи имони туст.

Шахриёро, дар ғами олам туй,  
Дар ғами хушбахтии одам туй.  
Дар сиёsat роҳи ту ибратпазир,  
Роҳи ҳак, роҳи сафову беназир.  
Роҳи ваҳдат, сулҳи кулли устувор,  
Роҳи нусрат, ҳамдиллии бобарор.  
Аҳли илм, аҳли сиёsat дар чаҳон  
Гуфта барҳақ: Роҳи ту – пайванди чон.

Роҳи инсонпарварӣ, созандагӣ,  
Роҳи озодӣ зи қайди бандагӣ.  
Мӯчиби омӯзиш асту пайравӣ,  
Дилбадасторӣ бувад, роҳи навӣ.  
Дар сиёsat офтобосо туй,  
Ҳамчун Сомон ифтихори мо туй.  
Дар сиёsat марди ботадбир ту,  
Бо назокат марди оламгир ту.



Шахриёро, бо ту обод ин диёр,  
Шахру водй, сарзамини күхсор.  
Раҳ күшой то ба ақсои чаҳон,  
Аз дили тоҷик то баҳри дамон.  
Роҳи қисмат шоҳроҳи ваҳдат аст.  
Дастоварди ту баҳри миллат аст.  
Файласуфу шоири волоназар,  
Кони маънӣ – Бедили олигуҳар.  
Гуфта роҳи кӯҳ бас мушкилгузар,  
Роҳи нобобеву пурхавфу хатар.  
Байти олии варо бинвиштаанд,  
Дар дили ин кӯҳсори сарбаланд:  
«Як қадам роҳ аст Бедил, аз ту то домони хок,  
Дар сари мижгон чу ашк истодай ҳушёр бош».

Аз ту шуд роҳи хатар роҳи зафар,  
Нест биме раҳнавардонро дигар.  
Роҳ роҳи мақдами хуршед шуд,  
Роҳи баҳту толеъи испед шуд,  
Мерасад, оре, аз ин раҳ баҳти мо,  
Нест дигар ранчи рӯзи сахти мо.  
Роҳ-роҳи корвони ваҳдат аст,  
Ҳамнажоди барф, равшанқисмат аст.

Раҳкушо Фарҳоди афкорат матин,  
Дар дили хорову дар кӯҳу камин.  
Роҳи ваҳдат – роҳи фардои Ватан,  
Роҳи баҳту роҳи абнои Ватан.  
Шуғли ту, эй дӯст, инсонпарварӣ,  
Ҳамчӯ хуршеди фалак равшангарӣ.  
Барқи тоҷик то ки боз афзун шавад,  
Офтобе дар замин Рофун шавад.



Сангтӯда ҳарду чун шамсу қамар,  
Мазҳару милоди анвори зафар.  
Тоҷикистон нурборон мекунӣ,  
Мушкили машриқ ту осон мекунӣ.

Шаҳриёро, ориёизебуфар,  
Парчами баҳт аст хуршеди сахар.  
Шаҳриёро, роҳи ту поянда бод,  
Ин раҳи эҳёгарӣ, созанда бод!  
Эй дилат хуршед дар раҳи начот,  
Душманони миллатат мағлубу мот.

Бо ту меҳан ёфт иқболи баланд,  
Дур бод аз хонадони ту газанд.  
Эй ҷаҳони нур, эй шамси зафар,  
Эй азизи ҳалқи тоҷик, эй писар.  
В-эй ғурури ту нишони ориё,  
Сурати марғуби ту ёди ниё.  
Эй муборакрӯй, марди мӯътабар,  
Ифтихори тоҷиконро тоҷи сар.

Зинда бодо ҷашни истиқлоли мо,  
Ҷашни баҳти оливу иқболи мо.  
Ҷашни озодӣ, адолат, ифтихор,  
Худшиносӣ, сарбаландии диёр.  
Ҷашни ваҳдат, ҷашни эҳёи Ватан,  
Ҷашни илму ҷашни фарҳангу сухан.  
Ҷашни пирӯзии соҳибдавлатӣ,  
Ҷашни тоҷик – ориёй миллате.  
Пас муборак бод ҷашни кишварам,  
Бар Шумову миллатам – зебу фарам!



## **ПАЙФОМИ ПАЙВАНД**

### **Зардушт**

Эй оташи зебо, бисўз, эй оташи зебо, бисўз,  
Моро зи нури худ бисоз, оху гами моро бисўз.

Аз даст бар дасте бирав, аз манзиле бар манзиле,  
Сард аст ин дунё, бубар гармии дилро бар диле.

Тақсим шав, тақсим шав, бар ў бирас, бар ман бирас,  
Кас бенасиб аз ту мабод, бар аҳли ин меҳан бирас.

Ҳар гӯшай ин мулкро пурнур созу гарм соз,  
Оташдилонро ҳар кучо бинмой чун худ сарфароз.

Ҳар хонаеро гарм кун, ҳар хонаеро нур дех,  
Уммедҳои рӯшане бар хаставу ранчур дех.

Рӯшан ҳикоятҳо бикиун аз покии Зардуштамон,  
Дар пешамон кинро бисўз, то пок монад пуштамон.

Эй оташи зебо, бисўз, мо посдори оташем,  
Аз сардии дил барҳазар, аз гармии дилҳо хушем.

Мо зодай як модарем, парвардаи як обу гил,  
Моро ба мо бинмо қарин, моро ба мо кун гармдил.

Бодо зи танҳои раҳо з-ин баъд ҳар ангушти мо,  
Ангуштҳои ҷамъи мо бодо аз ин пас мушти мо.



Аз машъалат афрӯхта сад машъали дигар шавад,  
Дар осмони поки дил ҳар ахгарат ахтар шавад.

Нури туvu гармии ту бodo чу ганч андӯхта,  
Дар кишвари мо оташи аҷдод бод афрӯхта!

### **Сапитамен**

Эй мардуми поклону дилравшан,  
Як ҷадди шумо – Сапитаменам ман.

Суғдияму аз даритаборонам,  
Ҳасми баду ёри нек ёронам.

Онам, ки зи хештан гузашт осон,  
Бинмуд гузар барои мулк аз ҷон.

Чун Суғд ба панҷаи Сикандар шуд,  
Хушқид лабам, ду дидам тар шуд.

Бехеш бисӯҳт ў «Авасто»-ро,  
На, балки бисӯҳт ҳастии моро.

Бигрифт ба фанд чун Мароқандам,  
Шуд заҳр ба коми дил маро қандам.

Юнонӣ аз ин диёр зар мебурд,  
Суғдӣ ба диёр хуни дил меҳӯрд.

Аз баҳри диёр хестам бебок,  
Қавмам зи пайам равона шуд ҷолок.



Ёрам ҳама нанги номдорон буд,  
Тирам ҳама санги кӯхсорон буд.

Якчанд ба ҷанги ҳасми дун будам,  
Пирӯз гаҳеву гаҳ забун будам.

Якчанд агарчи ҳасм шуд ғолиб,  
Донист, ки дорад ин Ватан соҳиб!

### **Муқаннаъ**

Эй ёр, Муқаннаъам, аз авлоди туям,  
Сад бор фидои рӯҳи озоди туям.

Дар кори вафо роҳи туро бигрифтам,  
Роҳи дили огоҳи туро бигрифтам.

Омад чу араб ба қасди ин мулқу макон,  
Бо мардуми худ шудам варо офати чон.

Ман пешрави чомасафедон будам,  
Уммединизои боумедон будам.

Аз номусу ном парчам афрохтаам,  
Дар Суғду Бухоро ба араб тохтаам.

Дар Наршах агар шикаст аз ман хӯрд ў,  
Дар ҷанги Самарқанд зи ман афсурд ў.

Афрӯҳт касе машъала дар кӯҳи Санам  
Аз оташи ҷашми аҳли ин мулқ, манам!



Он оташи нанг то кунун шуълавар аст,  
Дар ҳар гулу санг то кунун шуълавар аст.

Танҳо на дили араб зи ман танг бишуд,  
Чояш ба ҳама чои Ватан танг бишуд!

Боке набувад, ки ман дар ин раҳ мурдам,  
Чун парчами нангу ном боло бурдам!

### **Исмоили Сомонӣ**

Манам шоҳ Сомонӣ, эй анҷуман,  
Яке ҷонфишон аз барои Ватан.

Маромам ҳама – ваҳдати халқи хеш,  
Яке халқ кардан зи қавми пареш.

Маро аз дарахти хирад гашт таҳт,  
Ба дилҳо басо решা ронд он дарахт.

Ба адлу ба дод эй басо будаам,  
Шуқӯҳи шаҳаншоҳӣ афзудаам.

Ба таҳтам хирад буду воло сухан,  
Зи ман муҳтарам гашт халқи Ватан.

Бичӯед аз он давр осори ў,  
Бухоро буду банда – девори ў...

Дарего, ки баъди ман аз рӯзгор  
Ба он таҳту он баҳт н-омад қарор,



Зи бегонагон лашкар омад фузун,  
Шуд охир аз он ҳоли кишвар забун.

Хирад хор шуд, бехирад мухтарам,  
Зи фарри шахӣ дар чаҳон монд кам.

Зи ҷо рафт сомони сомониён,  
Хирадро, ту гӯй, зи тан рафт ҷон...

Ва шодам кунун, баъди соли ҳазор  
Зи нав гаштӣ, эй ҳалқи ман, шаҳриёر,

Биандеш некӯ зи даврони пеш –  
Парешониат мекунад синареш!

Баҳуд бош, бегонаҳоҳӣ макун,  
Ки бегонаат мекунад ғарқи хун!

Аё эй Ватан – мулки озоду шод,  
Туро сарваре пок девор бод,

Накӯ бод баҳри туву ҷонфило,  
Сипар бод дар разми дунё туро!

Ба коми ту бодо ҷаҳону замон,  
Басомон шавад мулки сомониён!

### **Ибни Сино**

Ибни Синоям, азизон, Ибни Синоям,  
Хок шуд ҷисмам,  
Вале бо рӯҳ барҷоям.  
Аз сари инсоният даҳ аср рафт, аммо



Гуфтахоям раҳнамояш монда то ҳоло.  
Буд даврам даври обу даври оташ буд,  
Буд дилкуш даври ман, ҳаргиз на дилкаш буд,  
Буд арzon умри одам, вой аз ин розам,  
Чаҳд кардам лек дардашро даво созам.

Пора-пора буд олам дар замони ман,  
Дар сари ҳар пора шоҳеву амире буд,  
Аз ҳама сарҳад тавонистам гузар кардан,  
Интизорам гарчи ҳар ҷо тегу тире буд.

Кай халифа мерасид он дам ба гарди ман,  
Баъди маргам қасди худ бигрифт чун душман:  
Беамон дар оташи ҷаҳлаш китобам сӯҳт,  
Ҳосили сӯзу табу ранҷу азобам сӯҳт.  
Зинда мебудам, шаҳони бехуду саркаш  
Андар он оташ худамро мезаданд оташ.

Шодам аммо – оташи чонам фурӯзон аст,  
Эй басо дил гарм аз ин оташи чон аст.  
То «Шифо»-и ман шифои чони одамҳост,  
Рағми қонуни шаҳон «Қонун»-и ман барҷост.  
Чони ман меболад аз муъцизаи айём:  
Аз «Шифо»-и ман шифо мечуст худ Хайём!

Чанди дигар дар ҷаҳон гар зинда мемондам,  
Ҳарфи шуми маргро аз даҳр мерондам,  
Баҳри ин бошад кутуби ман гувоҳи ман,  
Нӯши инсон бод он дармонгииёҳи ман!

Ҳарчи кардам, мон, фаромӯши замон гардад,  
Пок осори ман аз ҳӯши замон гардад,



Лек дар ёди ҳама давру замон бодо,  
Доимо дар пеши чашми одамон бодо:  
Дар замони дилкуши күштору исёнхо  
Мурда-мурда, умр бахшидам ба инсонхо!<sup>1</sup>

### **Темурмалик**

Чу озод шуд аз арабҳо Ватан,  
Дамид андаке чони зебо Ватан.

Сарафкандагӣ чанде охир бишуд,  
Зи авлоди Сомону Тоҳир бишуд.

Пас он турктоzӣ сар овардашон,  
Чу мурғони бе болу пар кардашон...

Зи ҳоли бад аммо батар низ буд,  
Муғулони чун ғӯли Чингиз буд,

Ки ногаҳ чу мӯру малаҳ реҳтанд,  
Шару шӯри бемисл ангехтанд.

Ақаллан араб дину хат монда рафт,  
Муғул мулкро пок афшонда рафт...

Чунон душманӣ кард ҳам бо Ҳуҷанд,  
Ки шуд рӯди Сир низ занцирбанд.

Бичӯшид хуни ҳуҷандии мо,  
Ба по хестем аз барои газо,

---

1. Аз Лев Ошанин.



Ба монанди чашмони бадфолашон  
Басо танг кардем аҳволашон...

Чу мӯру малахро ҳисобе набуд,  
Накард охир он азму он разм суд.

На, балки басо суд аз он азм монд,  
Ки баҳри Ватан қӯшиши разм монд!

Мағал бо мугул боҳам овардамон,  
Барои Ватан ҷонфишон кардамон!

### **Восеъ**

Восеъ манам, Восеъ манам, як тан зи мардони Худо,  
Чун зад ба ҷонам бандагӣ, барҳостам баҳри газо.

Онам, ки ҳалқ аз пушти ман гурзи гарон  
бигрифта буд,  
Ҳоким зи ман дар ҷор сӯй саргашта буд, ошуфта буд.

Гурзи гарони тоҷикӣ аз шоҳи туту бед буд,  
Дар шоҳаҳои туту бед сад мӯгҷаи уммедин буд...

Тоҷик зи по афтода буд, ёзонд қад, бар пой хост,  
Аз пову аз пар монда буд, шуд аз дигар бар пой рост.

Гуфтам ба манғит: баъд аз ин дар мулки мо  
ғит-ғит мақун,  
Моро чудо аз ҳам масоз, аз нав парешу тит мақун.

Манғит ба макри манғитӣ моро зи нав аз по фиканд,  
Бишкаст шоҳи мо зи нав, моро зи нав аз решаша канд,



Бо макр сад соли дигар дар мулки мо фит-фит намуд,  
Моро ба мо шуронд боз, аз нав парешу тит намуд,

Сад соли дигар умри мо дар дasti гайри мо гузашт,  
Сад соли дигар чарх ҳам боре ба коми мо нагашт.

Точик барои дод хест охир чу дар рӯзи ҷазо,  
Шуд ҷархи гардун гӯиё баракс гардон аз қазо...

Сад ёд бод аз он ҳама озодадил, озодаҷон,  
Сад ёд аз он дasti сабук, сад ёд аз он ғурзи гарон.

Ҷамъӣ ту, инак, ҳалқи ман, дигар парешу тит машав,  
Худ раҳнамои хеш бош, аз пушти ҳар бехуд марав.

Ҷамъӣ ту, инак, ҳалқи ман, дигар парешонӣ мабин,  
Ҷуз хотири ҷамъе дигар аз ҳатти пешонӣ мабин.

Бегонаҳоҳият бас аст, бегонаҷӯй то ба кай?  
Якроҳу якру шуд ҷаҳон, моро дурӯй то ба кай?

Дар ҳар замоне ҳалқро бесарварӣ мушкил бувад,  
Бе сарвари арзанда ӯ ду пой андар гил бувад.

Чун сарварат арзанда аст, по мон зи пушти ӯ далер,  
Ӯ дастгири ту шавад, ӯро бишав ту дастгир.

Гурзи гарони тоҷикӣ дигар мабодо туту бед,  
Дар бояни сабзи баҳт бош, бодо мададгорат умед!

Сар медиҳам баҳри шумо, эй ҳалқ, эй зебо Ватан,  
Пеши адӯтон ҳеч гоҳ сар ҳам наҳоҳам кард ман!



## **Айнӣ**

Бар вафоят дил супурдам, халқи ман,  
Борҳо баҳри ту мурдам, халқи ман.

Зинда кардам бохирад фарзандҳот,  
То биёбӣ дар чаҳон арзандада чот.

Додам аз нав умр бар аҳли хирад,  
Хидмататро то дар ин даврон кунад.

Ганчи умри бебаҳоро бохтам,  
То шаҳодатномаатро соҳтам.

Гардҳо афшондам аз таърихи пеш,  
Точ мондам бар сари тоҷики хеш...

Халқи ман, умре на осон зистӣ,  
Ин замон ҳам эмин аз бад нестӣ.

Дар чаҳони неку бад хушёр бош,  
Ҷамъу ҷӯру боҳаму бисёр бош!

Точи зар бодо ҳамеша бар сарат,  
Ганчи чону дил шавад афзунтарат!

Бахти ту бешу раҳат бодо күшод,  
Айниат аз чон дуогӯи ту бод!



## **Бобоҷон Гафуров**

Буд точик дар ҳама айём  
Номвар бо силоҳи нангу ном,

Коҳ аз кори пурсавобаш буд,  
Хишти он коҳ аз китобаш буд

Дона-дона нишона кардам чамъ,  
Бо ғами ҷовидона кардам чамъ,

Он ҳама фаслу боб шуд охир,  
Душманафкан китоб шуд охир,

Дар бинои савоби тоҷикон  
Монд аз ман китоби «Тоҷикон».

Бар Ватан он муҳаббати ман бод,  
Баҳри точик васияти ман бод:

Аз ҳашоҳаш барои курсиву ком,  
Аз қашоқаш барои мансабу ном,

Аз парешониву мағалсозӣ,  
Аз назартангиву маҳалбозӣ,

Аз ҳасад, аз ғуури нобарчо,  
Аз шитобу надидани фардо

Ёди таърихи пурхатар буд он,  
Тоҷиконро чу як сипар буд он!



### **Турсунзода**

Эй Ватан, гаҳ чони шириң гүфтамат,  
Гаҳ навину гоҳ дерин гүфтамат,

Карда бо номи ту ман оғозҳо,  
Карда бо боли ту ман парвозҳо,

Бас сафарҳо карда андар умр ман  
«Бо супоришҳои халқи хештан»,

Дўстиро ҷустуҷӯ кардам басе,  
Аз амонӣ гүфтугӯ кардам басе...

Эй Ватан, будам туро ман дўстдор,  
Будаам бо ёди ту дар рӯзгор.

Дар канори баҳрҳои пурхурӯш  
Савти дарёи туям омад ба гӯш,

Буд фахрам доимо бо номи ту,  
Бо азизони накӯфарчоми ту...

Донам: ин дам баҳри ту мушкил бувад,  
Сабр аммо пешай оқил бувад,

Бе ҷадалҳо об дар ҷӯ н-омада,  
Кори бе андеша некӯ н-омада.

Олиму шоир фаровон бошадат,  
Кош аз онҳо умр осон бошадат,



Ҳамчү Айнӣ ҷумла ғамҳори ту бод,  
Чун Ғафуров аз пайи кори ту бод.

Бо тамаддун зиндаиву зинда бош,  
Сарбаланду фарруху поянда бош.

Хоҳамат аз ҷон дар ин даври гарон  
Сарварии некӯ сарварон,

Бахтат афзун, ҳосилат афзун шавад,  
Байни ёрон ҷеҳраат гулгун шавад,

Дар канорат бод доим дӯстон,  
Парчамат бодо парашон дар ҷаҳон!



*Ато ҲАМДАМ*

## «КИШТИЕ СОХТЕМ АЗ НАҚУКОРИЙ»<sup>1</sup>

— Ато Ҳамдамович, вакте ки ичлосияи 16-и Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, Шумо аз вазифаи вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон истеъфо дода будед. Аммо дар ин ичлосияи таърихӣ иштирок кардед.

— Бале, ман аз нахустин рӯзи ичлосияи 16-и Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон то рӯзи охиринаш иштирок доштам. Агар ёдатон бошад, то ичлосияи мазкур аъзоёни Раёсати Шўрои Олӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ман ҳамчун вазири фарҳанг, узви он будам ба таври расмӣ ба истеъфо рафтем. Дар он замон, ки ҳукумат фалаҷ шуда буд, ҳама кор бояд аз сари нав шурӯъ мегардид ва аъзоёни нав бояд интихоб мешуданд ва кор ба таври нав сурат мегирифт. Дурусттараш, ҳамчун собиқ вазири фарҳанг ба ичлосияи 16 даъват шуда будам. Маро бо раиси Кумитаи давлатии амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, зиндаёд Исматулло Каримов дар як хӯраи меҳмонхонаи «Ленинобод» ҷо карданд. Тартибот, ҷобаҷошавӣ, ҳӯрду ҳӯрок бо тамоми маънояш муҳайё, vale вазъи сиёсӣ басо вазнин буд.

Дар Қасри Арбоб депутатҳо дар сафи пеш ва мо — собиқ вазирону раисони кумитаҳо аз паси онҳо менишастем. Дар толори ичлосия аз ду тарафи ман Ҳаким Солиев — вазири савдо ва шодравон Исматулло Каримов — Раиси Кумитаи давлатии амволи давлатӣ менишастанд.

Табиист, ки дар ичлосия танҳо депутатҳо — вакилони халқ ҳуқуқи сухан гуфтан доштанд. Мо гӯш ба

---

1. Мусохиба бо Кароматуллоҳи Аҳмад.



харфу диққат ба ҳар амалу рафтори онҳо дода, орзуманди он будем, ки ҳамдигарро хуб фаҳманд, барои сулху сафо ва оромии кишвар талошҳо кунанд, то Тоҷикистони азизро аз вартай ҳалокат бираҳонанд. Шахсан ман ҳамчун эҷодкор ба ҳар сухану ба ҳар амал синчакорона эътибор медодам ва дар тарозуи ақл бармекашидам, хулосаҳо мебаровардам. Иштироқдорони ҷаласа қарор карданд, ки яке аз депутатҳои қалонсол ва таҷрибаандӯҳта иҷлосияро раисӣ кунанд. 16 ноябр ин вазифаи масъул ба зиммаи Ҳабибулло Табаров voguzor гардид. Раис 19 ноябр пешниҳод кард, ки бояд Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз миёни депутатҳои дар ҷаласа ширкатдошта интихоб карда шавад. Ба ин мансаби баландмақом мӯҳтарам Эмомалий Шарифович Раҳмонов пешбарӣ ва интихоб гардид. Дар арсаи сиёsat пайдо шудани Эмомалий Шарифович барои бисёриҳо ногаҳонӣ ва гайричаашмдошт набуд. Дар ҳақиқат ба сари давлат қасе омад, ки ба маъни томаш тоҷики асилу меҳанпараст ба шумор мерафт.

— Шумо Эмомалий Раҳмоновро пештар ҳам мешинохтед?

— Натанҳо мешинохтам, балки ҳамкору ҳамақоид будем.

— Ҷӣ тавр?

— Соли 1990 ман ҳамчун депутат дар Шӯрои Олий кор мекардам. Даврон Ашӯров – раиси Кумита оид ба масъалаҳои фарҳанг, забон ва ёдгориҳои таъриҳӣ интихоб гардид. Дар иҷлосия ман муовини раиси қумитаи мазкур ва Эмомалий Раҳмонов, Абдулмажид Доствиев, Ҳӯчаҳмад Хидирлиев ва дигарон узви ҳамин қумита интихоб гардидем. Ба ҳар маҷlisҳои қумита Э. Раҳмонов ва А. Доствиев ҳатман ҳозир мешуданд. Ҳарчанд ин ду шахси шоиста пешай дигар доштанд,



аммо масъалаҳое ба миён мегузоштанд, ки ҷолиби дикқат ва қобили қабул буданд.

Эмомалӣ Шарифович, ки он замон ба ҳайси раиси ҳочагии ба номи Ленини ноҳияи Данғара кор мекард, яке аз фаъолтарин аъзои кумита буд ва дар ҷаласа бо таклифҳои судбахш нисбати рушду нумӯи фарҳангӯ тамаддуни кишвар пешниҳодҳо мекард. Мо моҳе як-ду маротиб дар Шӯрои Олӣ ҷамъ меомадем. Албатта, дар ибтидо ба ҳайси сарвари як давлати кӯҳану вале алҳол ҷавон пазиурӯфтани ҷавонмарди чилсола на ба ҳама писанд омада буд. Вале ҳаёт нишон дод, ки вакilonи мардум дар он рӯзҳои сарнавиштсоз хато накарданд. Ба гумони ғолиби ман Эмомалӣ Раҳмонов дар ин айёми сарнавиштсоз бозёфти нодир, тӯхфаи илоҳӣ барои мардуми тоҷик буд. Шуқр ки ҷунин шаҳс то имрӯз сарварии давлати соҳибистиклолро бар ўҳда дорад. Ва ҳар ваъдае, ки аз минбари баланд кард, аз будаш зиёдтар ба ҷо овард.

— **Мебахшед, Сардори давлат ба гайр аз даъват дар ҳамон рӯзҳо корро боз аз чӣ сар кард?**

— Агар мушахҳас гӯем, корро аз бахшишу авғ шурӯъ кард. Рӯҳи Ҳусайн Воизи Кошифӣ асар карда буд, ки гуфтааст:

*Авғ фармудан муборак ҳислатест,  
Ҳар ки дорад авғ, соҳибдавлатест.*

Бо таклифи Э.Ш. Раҳмонов аз ҳамон минбари баланд лоиҳаҳои қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи авғи умумӣ», гурезагон, имтиёзҳо барои маъюбони ҷангу меҳнат ва оилаҳое, ки саробони худро аз даст доданд, пешниҳод гардид ва онҳоро вакilon яқдилона маъқул донистанд. Бубинед, ки аз он замон



то ин замон Президент 5 маротиба чурмдоронро авф карда.

— **20 ноябри соли 1992 Раҳмон Набиевро комиссияи маҳсуси созмондодаи ичлосияи 16 бо сарварии шодравон Валентина Абдусамадова ба ичлосия овард. Ба ў имкони сухан кардан доданд. Р. Набиев хушҳол буд ё дилши-каста?**

— Гумон мекунам, хушҳол, vale аз ҳад зиёд ҳаста буд. Суханронии самимии ў касеро бетараф нагузошт. Ў мардона, бо сари баланд, бо дили пур, бо як ифтихори баланди миллӣ дар оғози сухан чунин гуфт:

«Ман аввалан Эмомалий Раҳмоновро ба муносибати ба вазифаи олӣ интихоб шуданаш муборакбод мегӯям ва дар иҷрои корҳои душвору масъулиятнок муваффақият орзу менамоям... Ба ў имконият диҳем, ки ҷумҳуриро аз бӯҳрони саҳти сиёсӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ ва иқтисодӣ барорад» Пас аз Раҳмон Набиев Эмомалий Раҳмонов сухан гирифта чунин гуфт: «Тамоми ҳалқи ҷумҳурий мардонагиу ҷасурии Набиевро бояд эътироф намояд. Ман ба Шумо, Раҳмон Набиевич ваъда медиҳам: дониш, маҳорат ва маслиҳатҳои Шуморо дар кори ҳуд истифода ҳоҳам кард». Сарвари давлат ба ваъдааш вафо кард. Биёд, бо ақли сар нигарем, оё Президент аз роҳи пешгирифтааш берун рафт? Магар бӯҳрони саҳти сиёсӣ паси сар нашуд? Магар ҳамаи гурезаҳо ба маскани доимиашон барнагаштанд? Магар имрӯз дастархони мо пур аз нозу неъмат нест? Дар бозорҳо ҳазору як хел маҳсулоти ҳӯрока, сару либос, асбобу анҷоми рӯзгор... Касе ақлу заковат дорад, ба шароити бозоргонӣ ҳудро мутобик кард, зиндагии осоишта мекунад.

— **Мегӯянд, ки Шумо дар ичлосияи 16 аввалин шахсе будед, ки дуюмбора вазир шудед...**



Ман аслан дар тўли ду солу даҳ мохи вазириям се маротиба вазир интихоб гардидаам, ки ҳар кадомаш қисса дорад. Чун аз мавзўи ичлосия дур наравем, гуфтиниам, ки тахмин шаби 30-31 ноябр ба ҳуҷраи мо Рамазон Мирзоев даромад ва аз ману Исматулло Каримов ҳоҳиш кард, ки шарҳи ҳол нависем. Ин аз он дарак медод, ки кихо ба вазифа пешбарӣ мешаванду кихо не. Ҳамин тавр, 2 декабря соли 1992 ба пешбарӣ ва интихоби вазирону раисони кумитаҳо сар карданд. Аввалин шуда аз минбар ба вазифаи вазирии фарҳанг номи маро гирифтанд. Аз ҷой хестам. Эмомалӣ Раҳмонов қӯтоҳакак гуфтанд: — Ато Ҳамдамовичро ман нағз медонам. Кӣ савол дорад?

Ҳама хомӯш. Номзадии маро ба овоз монданд. Сад фоиз тарафдор, ягон кас зидду бетараф набуд.

Вақте ки вазири фарҳанг будам, бо ҳидояти Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонов ба Амрико ва Эрону Покистон рафтам. Дар Покистон мукофоти олии адабии он кишварро Президенти мамлакат Аҳмадхон Логарӣ ба ман супурд. Баъди он «дӯстон»-и ман ҳай иғвоҳое набардоштанд, дар барномаҳои радиои «Озодӣ» аз номи ман сӯҳбати нашударо пахш карданд. Изҳороти ман он замон дар рӯзномаи бонуфузи «Садои мардум» чоп шуд ва нусхай он ба унвони радиои «Озодӣ» ирсол гардид. Баъди ба ҳам омадани чанд вазорат бо пешниҳоди Президент ба Дастиҳои раиси ҷумҳур ба кор рафтам, нӯҳ сол дар як бино бо Президент кор кардам ва аз ин ифтихор дорам. Дар ин давра Президент хизмати хоккоронаи маро бо унвони Корманди шоистаи Тоҷикистон қадр кард.

Ичлосияни тақдирсози 16-и Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моро бо киштие ба уқёнуси ҳаёт ҳидоят кард, ки онро Президент Раҳмонов идора мекунаду



пур аз накүкорист. Ва ин киштій аз ин үкөнусу дарёҳо бомуваффақият мегузараад. Ва мерасад он рұзе, ки орзуғомоли Эмомалй Шарифович Раҳмонов пурра амалй мегарданд.

Имрұз ман ин ҳама солҳои сарнавиштсозро чун лентаи кино аз пеши назар гузаронда, өнбозиҳои Сарвари кишварро оиди вахдати миллий, худшиносій, әхё гаштани аңъанаҳои неки халқӣ, рушди иқтисод, ичтимоиёт, илм, фарҳанг дидаю әхсос карда аз номи шоир мегүям:

*Эй раҳбари раҳқуши саломат бошӣ,  
Осон шуда сахти мо, саломат бошӣ.*

*Имрұз ки ту паноҳи мардум шудай,  
Худ дар панаҳи худо саломат бошӣ!*





*Доро НАЧОТ*

## **ОРИЁНО**

*Тақдим ба соли 2006, ки соли тамаддуни ориёист*

Ориёно!

Ай тахранги ноби осмони тамаддун!

Дуруд,

мар турову дурахши кайгохи<sup>1</sup> туро

аз Толори ойинаҳо,<sup>2</sup>

к- орастай

каёранги<sup>3</sup> худишро<sup>4</sup>

ба зулоли бомдоди авастоии Хурсон!

Ориёно!

Ай ақиқи рухшони равоқи атиқ!

Забарчади кохи истманди фарҳант!

Дуруд,

мар ноби асли туро

«бо ҳазор ранги озинбаста»

аз партави тоҷиконаи тоҷ

дар аҳуропайванди шаҳаншохии Порсуво<sup>5</sup>.

Ориёно!

Ай абар!

Ва барҷойтар аз Бобулу Урартуву Осур!

---

1. Кайгоҳ – таҳт.

2. Толори Ойинаҳо – номи қасри Дориоши кабир дар Тахти Ҷамшед.

3. Худиш – молик, подшоҳ; қадҳудо.

4. Каёранг – ранги пок, сапед, покиза.

5. Порсуво – номи кишвари Порс дар солномаҳои Ошурӣ.



Дуруд,  
мар ин равону бойистро,  
ки огохтар аз «Дарахти Асуриг»<sup>1</sup>  
фурухидаи<sup>2</sup>  
шинохту нишохти хешро  
ба шаҳриёри ту шаҳройӣ,  
ва пиростай  
чиҳилҷароги Коҳи чиҳилсутунро<sup>3</sup>  
ба ситорачӯши осмондараи Кишвари  
Ҳазорشاҳр!<sup>4</sup>

Ориёно!  
Ай родманиш!  
Ай доштори доду диҳиш  
Ва ҷароғи дониш!

Дуруд,  
мар бихрадии туро,  
«чи ҳар киаш хирад аст»,<sup>5</sup>  
хунар дорад;  
чи ҳар киаш ҳунар аст,  
шодобест  
аз коризи фарҳанг,  
чи ҳар киаш фарҳанг аст,  
зиндагиаш  
бӯёст  
аз бӯяҳои яснойӣ.

1. «Дарахти Асуриг» - номи манзумае ба паҳлавии ашконӣ, ки бо назми зарбӣ, яъне бо усули шеъри сафед эҷод шудааст.

2. Фурухида – писандида.

3. Коҳи чиҳилсутун – ишора ба толори Оподоно дар Тахти Ҷамшед.

4. Кишвари ҳазоршаҳр – Мовароуннаҳро дар сарчашмаҳои бостон «Кишвари ҳазоршаҳр» гуфтаанд.

5. «чи ҳар киаш хирад аст»-и сатр аз «Андарзнома»-и паҳлавӣ аст.



зиндаги  
рангоранг  
бар осойи Аржанг

Ориёно!  
Ай тановар дарахт  
дар гузори тафбоди аждаҳои мақдунӣ,  
девбоди гули муғул,  
самуми уштулуми Темури чағатоӣ  
ва ҳазору як шабехуну турктозу фареш!

Дуруд,  
мар ин пойиш  
Ва рӯйишро,  
ки аз сабррешаҳо парвардай  
Сабзбешаҳо  
ва шукуфаҳои варҷовандиву<sup>1</sup>  
Ориёнфарӣ  
ва озодманиширо.  
Дуруд,  
мар ин радиву<sup>2</sup>  
тамаддунофариро  
ай хостгоҳи фарри беҳӣ,  
ва ай суруди баланди обшори усарён<sup>3</sup>  
аз дамовандии рӯҳи башар-  
Ориёно!  
Ориёно!  
Ай, арйина вайичаҳ!<sup>4</sup>

1. Варҷованд – баландпоя, арҷманд, барозанда.

2. Радӣ – хирадмандӣ; диловарӣ.

3. Усарён, усариён – бомдод (дар пахлавӣ).

4. «Арйана вайичаҳ» — сарзамини ориён.



## КАБҮТАР ВА ҲУМО

*Иҳдо ба даҳумин солгарди Истикъолияти Тоҷикистон*

Ай бениҳоят!  
Паҳнои рӯйиш  
оғуштаи чамани ниҳоят аст,  
ва гули рӯҳам ларzon  
дар раҳгузори пажӯлиш;  
айдун,  
ки ибтидоям додайӣ  
аз интиҳои як шукуфтan.

Айдун,  
аз хокобаи вуҷудам  
моҳият месабзад,  
ки гулест  
аз базри вахдат  
ва абиrogin  
аз abiри abiроfарин.

Айдун,  
дуки гардун  
атри тафакқурамро  
ба калофи садбаргии миллат мепечад  
ва садои андешаамро  
аз тору пуди «ё-ху»-и як кабӯтар мерасад,  
ки андараш бол мезанад  
ваҳдати вуҷуд.

Айдун,  
таҷрибаҳои тавҳид  
меоғозад вуслати парвозро  
дар фазои армонҳои кабутаронаи инсон.



Ай бенихоят!  
бисоти зиндагиям  
соддагии як кабұтар буд,  
ва ҳама нишотам  
лаззати парвозу  
шираи овоз.

Аммо,  
ибليس  
чүғдию каргасие ба хиёбонҳо афшонд,  
ва калоғҳои ғамзу  
каложаҳои бухлро  
бо сангбори маломат  
ба сари кабутаронаам шүрөнд,  
ки чаро кабутарам,  
на калмурғ?!

Кабутаркушӣ  
овозамро  
ба дилҳои шикаста рехт,  
парвозамро  
ба болҳои гусаста омехт,  
фарёдамро  
ба дори сукут овехт,  
ва сукутамро  
ба дори фарёд.

Ман,  
дар чаҳорсӯи шигифт  
сар ба сӯи останҳои ту мезадам,  
ай бесӯ  
ва ай бенихоят!



Ва ман,  
Иброхиме дар оташ будам,  
ки кабутариро  
    қақнусай,  
ва оташро гулистон кардам.

Ва дар ниҳояти алови гулшукұфт  
аз аъмоқи дуои мурғони нимбисмил  
сар баркашида  
    хумое,  
бо хати парвози мустақим  
ба кўи ҳақиқат.

Хумое,  
ки фазои умқи рӯъяти моро  
огандай атри умед кард,  
ва чун овоз афрошт,  
оворҳо аз тан рехт,  
шайтанат ғайб зад ба нопайдо,  
кабутарон рез карданд  
ба оғӯши шақоикҳои бими оштӣ  
ва барги болҳо печид  
    ба боли баргҳо.

Хумое,  
ки дар авчи ситеғи юмни миллат  
шахомати сомониаш  
    аз ҳумоюнфарист  
ва чилои шуҷоаташ  
    аз шуҷоати Алист.

Айдун,  
аз моҳияти вучуд  
гули «ё-ху» мебӯям кабутарона,



ва атри ваҳдат  
аз ҳавои миҳан,  
ва анбари сиришт  
аз накҳати биҳишт;

Айдун,  
хумоюн мебинам  
ба сари миллат  
хумои авчи саодатро,  
ва аз ниҳояти шукуфтANE оғоз мешавам;  
пас,  
гули рӯҳамро  
масун бидор аз пажӯлиш,  
ай бениҳоят!





**МУБОРАКҚАДАМ**  
*(ОЧЕРК)*

**I**

Чоштгоҳ. Кенчабой дар ошхонаи нерӯгоҳи Бойгозӣ ҳӯрок мекӯрд. Диспетчер Ирина Аҳмадовна Бобкова омада дар пахлӯи ў нишаст.

— Кучо мегардед, Кенча Давлатович? Расо, бо телефон шуморо суроғ кардам. Наёфтам. Ниҳоят, ба коргаре ҳам таъин намудам. Ягон кас ба Шумо ягон гап зад ё не? – пурсид диспетчер.

— Не, - гуфт ҳайрон шуда Кенчабой – тинҷӣ аст?

Ирина китф дарҳам кашид ва гуфт:

— Гӯш кунед: имрӯз баъд аз анҷом ёфтани навбати якум ҳатман ба назди калон равед.

— Назди қадом калон дароям? – боз ҳайрон шуда пурсид Кенчабой.

— Ба ҳузури сардори «НоракИБОсоз» Евгений Павлович Карпов-дия? – ҷашмонашро калон кушода ба Кенчабой нигарист Бобкова.

— Ман? Назди Евгений Павлович? – хуш аз сарашибарид Кенчабойро ва шӯҳӣ кард: – Ҷӣ гуноҳе содир карда бошам? Чаро ў маро даъват кардааст?... Ё ин ки барои мустаҳкамсозии дарғоти Бойгозӣ супориши нав медодагист? – гуфт Кенчабой худ ба худ.

Ниҳоят, кор ба охир расид. Коргарон бо автобус маркази Норак омаданд.



Кенчабой саросема ба назди сардор шитофт. Дилаш дук-дук мезад. «Ман пештар ўро фақат аз дур ё гоҳ-гоҳ дар маҷлисҳо дид будам. Аммо бо ў рӯ ба рӯ ҳамсӯҳбат нашуда будам. Чӣ гап бошад?»... аз дил мегузаронд ўз зинаҳо як-як баромада истода.

Кенчабой аз дари ҷармдори сардор ба дарун даромад.

— Омадӣ?.. Нагӯз-нагӯз! Биё имрӯз корҳоят читуранд – аз ҷои нишастааш суол медод Евгений Павлович ўро гарм пешвоз гирифта. Кенчабой ҳам саломалек карда ба курсии таги дар гузошта нишастан хост.

— Наздиктар биё. Ана ба ин курсӣ шин, – гӯён курсии рӯ ба рӯяш бударо нишон дод сардор.

Кенчабой шармгинона ба ҳамон ҷо рафта нишааст.

— Хӯш.. Мана, соҳтмони нерӯгоҳи Бойғозӣ ҳам ба охир мерасад. Ҳа, нагуфта агрегати ҷорӯмаш ҳам ба кор медарояд. Баъд кучо меравем? – пурсид сардор бо табассум аз Кенчабой.

— Кучо мешуд, Евгений Павлович, - дар пеш соҳтмони нерӯгоҳҳои Санѓтӯда, Рогун, истоҳҳои барқии Помир моро интизор, - гуфт Кенчабой ҳам табассум карда.

— Хуб. Ҳуди ту ба кучо рафтан меҳоҳӣ? – пурсид бо ҳисси кунҷковӣ сардор.

— Шояд Санѓтӯда равам, - каме мулоҳиза карда ҷавоб дод Кенчабой.

— Офарин! Ман аз ту ҳамин ҷавобро интизор будам, - далертар шуда илова намуд сардор.

— Хӯш, ГЭС-и Санѓтӯда чӣ маъно ва аҳамият дорад барои Тоҷикистон? Вай чӣ тавр соҳта мешавад? Инро мефаҳмӣ? – пурсида монд Евгений Павлович аз Кенчабой.



— Номашро бисёр шунидааму vale күй месозад, чий хел месозанд, намедонам... Росташро гүям, дар ин бора маълумоти кофий надорам, - икрор шуд Кенчабой.

— Ҳамту? Ин тавр бошад, гүш кун, - нақлашро сар кард Евгений Павлович. – Плани машхури «ГОЭЛРО»-ро шунида бошӣ, аз рӯи нақша, дар муддати 10-15 сол сӣ истгоҳи барқии хурду қалон соҳтан лозим буд, ки чамъ 1.650 ҳазор киловатт-соат қувваи барқро ҳосил карда дар як сол 8,8 миллиард киловатт-соат қувваро ба Россияи нойор аз ҷанг баромада доданаш лозим буд. Ин барои соҳаҳои ҳӯрокворию озука, сару либос, наклиёт, маорифу маданиятиро равнақ додан ҷудо ҳам зарур буд. «Мувоғики нақшай пешниҳодкардаи В.И. Ленин нахустин истгоҳи барқӣ дар наздикии шаҳри Москва бо номи Кашира соҳта шуд. Ба соҳтмони он на танҳо аз Россия, балки аз тамоми Осиёи Марказӣ корвонҳои шутур, маводи гуногуни бинокорӣ - мех, белу қаланд ва мисрону зоғнӯл фиристода буданд...

Дар худи ГЭС-и «Сангтӯда-1»-и Тоҷикистон бошад, чаҳор агрегати ҳар қадом дорои 167,5 ҳазор киловатт-соат нерӯи барқ тавлидкунанда гузашта мешавад.

Инро бо қувваи ГЭС-ҳои «ГОЭЛРО» муқоиса кун. Масоҳати соҳтмони ГЭС қариб даҳ гектарро ишғол мекунад. Баландии дарғоташ 75 метр аст. Дар обанбор 250 миллион метри муқааб об чамъ мегардад. Қирӯ адирҳои атроф гулистон мешаванд. Шаҳрчаи барқчиён бунёд мегардад. Баъди ГЭС-и «Сангтӯда-1» 8 километр поёнтар аз он ГЭС-и «Сангтӯда-2» бунёд мешавад. Ба он ду агрегати иқтидори ҳар қадомаш 110 ҳазор киловатт-соат гузашта мешавад. Дар обанбораш 5 миллион метри муқааб об меғунҷад...

— Эҳ-ҳэ, нақшай олиҷаноб-ку, Евгений Павлович! – бо ҳайрат гуфт Кенчабой.



— Ҳо, нағз фахмида гир, ки туро ба сохтмони ишшооти «кандак-мундак» мефиристам. Хуб, акнун рав, бо оилаат маслихат кун. Агар розй бошй, фардо ба Сангтүдә меравй. Корхой аввалини созмандиҳии коллектив, күшодани роҳ, ташкил намудани қароргоҳи муваққатй ба зиммаи ту гузошта мешавад. Туро дирўз дар машварати мутахассисхо тавсия карданд. Яъне, мо ба ту боварй дорем!

Кенчабой хайрухуш намуда берун баромад ва ба сүи хонааш раҳсипор шуд. Раҳравон фикр мекард, ки кори ҳозираш ба худаш мувоғиқ, ҳамрохи коргарон ҳар рӯз бе ташвиш ба кор меравад. Дуруст, касби худам гул барин. Таҷриба ҳам дорам. Вай ёдовар шуд, ки соли 1969 дар Душанбе техникими политехникиро хатм карда буд. Ба ҳайси «усто» ба «Ёвонводстрой» фиристоданд. Тахмин шаш моҳ он чо кор кард. Пас ба хизмати ҳарбӣ даъват карданд. Дар шаҳри Рязан дар вақти хизмат дар сохтмон кор кард. Соли 1978 аз он чо омада, ба Норак рафт. Дар сохтмони обанбори Пули Сангин ба ҳайси прораб кор кард. Соли 1980 ба сохтмони нерӯгоҳи Бойғозӣ чун прораби калон ба кор фиристоданд.

Корро аз сохтмони роҳ сар кард. Роҳи Норак-Бойғозӣ ва гардишгоҳҳои онро ба тартиб овардан лозим буд. Бадани кӯҳпораҳоро тарошида, чуқуру пастиҳоро пур кардан, роҳро рост бурида гузарондан ба зиммаи ман буд. Сий километр роҳро дар муддати кӯтоҳ ба истифода додем... Аз байн ду сол гузашт. Барои ҳаракати автомобилҳои калон роҳ тангӣ кард. Масъала ба миён гузошта шуд, ки роҳи соҳили рости дарёи Вахш ба соҳили чап гузаронда шавад.

Аз мавзеи Пастакон ба воҳаи Қоратош барои гузаштан пули калон соҳтан лозим омад. Вақт кам буд. Бо вучуди ин пулро хеле зуд соҳтанд. Рафтуомади нақлиёт



осонтар шуд. Ин боиси босуръят анчом гирифтани сохтмони нерўгоҳи Бойгозӣ гардид.

Ана, акнун, ўро ба сохтмони нав – ба Санѓтӯда фиристониданд. «Рав бо оилаат маслиҳат кун! Розӣ бошанд...» - боз гуфтаи сардор ба хотираш омад.

Евгений Павлович одами доно, роҳбари обруманд, ҷег зада «Ба Санѓтӯда меравӣ!», гуфта розигии маро пурсид. Корро ташкил мекунӣ», гуфта амр кунад, чӣ кор ҳам мекардам? Дарвоҷеъ, очаи бачаҳо чӣ мегуфта бошад? «Не! – гуфта ду пояспро ба як мӯза андохта шинад, чӣ ҳам гуфта метавонам? Охир, шукр, се духтару се писарча дорам. Ҳам кор, ҳам тарбияи бачаҳо... осон не! Ҳоло ҳам сад шукр ба ҳамон Оишаам, ки ҳамаи корҳои хона ва тарбияи қӯдаконро ба зиммаш гирифта, барои ором кор карда гаштанам имкон медиҳад!..

## II

Кенчабой баъди ҳӯроки шом, чой нӯшида аз масъалаи сохтмони Санѓтӯда гап сар кард. Дар байн як дам сукунат ҳукм ронд. Ба зудӣ даҳан во накардани ҳамсарап дилашро тазиқ медод.

— Худатон медонед, мардак! – гуфт ниҳоят ў. – Агар дилатон кашол бошад, равед. Шукр, фарзандонамон нони сохтмон қатӣ ба воя расиданд. Байни Нораку Бойгозӣ рафтуо карда кор кардед, кам нашудем. Ҳама чиз дорем. Ором зиндагӣ мекунем. «Рӯшаний аз як мулк то мулки дигар бурдан» савоб мегӯянд дар урфият. Хуб, Санѓтӯдаашро ҳам бинед-канӣ, - гуфт Оиша.

— Кенчабой аз ин гапҳои ҳамсарап рӯҳбаланд шуд.

Рӯзи дигар, яъне 19 майи соли 1986 дар назди идора ҷамъ шуданд. Бо шариконаш ошно шуд. Онҳо одамони



дар сохтмонҳо номбароварда – прораб Александр Киселков, бригадир Абдусалом Гурезов, бетончиён А. Чабборов, Х. Фуломов, С. Ҳаётов, Р. Қурбонов, Зинаида Кондрашова буданд. Баъд аз пешин, чизу чораҳояшонро ба мошин бор карда, ба роҳ баромаданд. Ҳаминаш бад, ки роҳ чапғалат буд. Аз Норак ба Сангтӯда роҳи рост нест. Тавассути роҳи Дангара сўи Қўргонтеппа 110 километрро тай кардан лозим буд.

Ин ҳам дарди бахайр, лекин аз Навобод то Гулистан роҳҳо ҳаробу валангар буданд.

Пирамардон қисса мекарданд, ки вақти кам шудани оби дарё одамон ҷамъ шуда, ҳашар карда аз дарё санг берун меовардаанд ва ҳар кас, ки хона соҳтанӣ шавад, аз он истифода мебурдааст. Зеро дар маҳалҳои атроф санг набудааст. Аз ин рӯ ҳам номи деҳаро Сангтӯда гуфтаанд, - қисса мекард ронанда Сафаралӣ аз роҳ ҷашм наканда.

Дар мардум ҳамин хел ривоят ҳам ҳаст, ки гӯё Искандари Македонӣ дар аснои аз ин мавзеъ гузар карданаш ба лашкари ҳеш амр мекунад, ки ҳар як сарбоз якторӣ аз санги роҳаш гирифта он ҷо тӯда созад. Фармони ў даҳон ба даҳон меравад.

Дар бозгашт боз фармон медиҳад, ки ҳар як сарбоз санги худро аз тӯдаҳои санг баргирад. Зинда мондагон якторӣ сангашонро мебардоранд. Санги зиёде бокӣ мемонад.

Искандар сари ин сангтӯдаи бокимонда нишаста зор-зор мегирияд, ки ҳамин қадар аскараш талаф ёфтагаст.

Пас аз ду ҳазор сол аз паҳлӯи ҳамон Сангтӯда Қаҳрамонони Иттиҳоди Шӯравӣ Исмат Шарифову Сафар Амиршоев ҳам гузашта ба ҷангӣ зидди фашистон рафтанд. Онҳо ҳам барнагаштанд!..



### III

Мо даруни вагонхона нишастаем.

Ин вагон аз байнаш ду тақсим карда шудааст.

Дар нимаи аввал – мизи чаҳоркунча, дар атрофаш курсиҳо гузошта шудаанд. Дар як бурҷ ҷевони хурдакак. Дарунаш пурӣ қоғаз, кулоҳ, асбобу анҷоми гуногун. Дар паҳлӯи он асбоби муайянкунандаи сатҳи замин гузошта шуда буд. Дар нимаи дигари хона-вагон кати хоб ва ҷевонча ва дар болои он телевизори қалони «Рубин»-ро ҷой додаанд.

— «Қабулгоҳ»-и ман ана ҳамин ҷо, - ҳандид ҳамсӯҳ-батам – сардори мавзеи соҳтмон Кенҷабой. – Дар нимаш кор мекунам, нимаи дигараш ҷои хобам.

Рӯзона ин ҷо хеле серодам мешавад, бисёр ғалоғула... Бегоҳӣ хона-вагони Кенҷабой ба клуб табдил мейёбад. Бинокорон ҳама чоро пур карда, телевизор мебинанд.Ҳаёлатон, ки азamatҳо дар қасри мӯҳташаме нишаста тамошо доранд. «Хона танг бошаду дил васеъ»-аш ҳамин-будагист.

— Ҳӯш, биёед ман шуморо бо «буду шуд»-и Сангтӯда ошно созам, - гӯён Кенҷабой аз даруни ҷевон мисли дастархон нақши соҳтмони лоиҳаро баровард, ки ба рӯи он ҳатҳои ранги ҷигарӣ қашида шуда буданд.

Аз фурсат истифода карда Кенҷабойро бо нишони «Мехнати шоён», ки ба қарибӣ мукофотонида шуда буд, табрик гуфтам.

— Ин нишони «Бойғозӣ»-ст. Дар Сангтӯда орден мегиред-дия! – орзу кардам ман.

— Тақдир медонад, хоксорона китғ дарҳам қашид Кенҷабой. – Каний, кардан гирем-ҷӣ! – Ӯ ба лоиҳа нигарист.



Пеши чашмонаш хатҳои беҳисоби ҳамони қадимӣ ба ҳамон ҷондӯшии ҳамони қадимӣ мебаранд...  
Лекин агар ба вай аз назари сардори соҳтмон – Кенҷабой назар афканем, он ҳамаи хатҳои ҳамони қадимӣ ба «сухан» мебароянд...

— Ин лоиҳа – гуфт Кенҷабой дасташро ба рӯи қоғаз гузошта, - дар шаҳри Тошканд дар шӯъбай Осиёи Миёнагии пажӯҳишгоҳи «Гидропроект»-и Умунияттифоқ қашида шудааст.

— Мақсади соҳтмони он чист?

— Мақсад? Истифода аз ҳар як қатра оби Вахш! – возех гап мезад ў. – Обе, ки аз нерӯгоҳи Бойгозӣ ҷорӣ мешавад, то расидан ба истгоҳи Сарбанд (Калининобод) қатрае кам намешавад. Мақсади мо ба қисмати ҷануби Дангара баровардани об, заминҳои зиёдеро қобили қишиғардондан. Ба он мавзеъҳо ҳам об меравад, ҳам қувваи барқ!

Муҳимаш, ҳуди табиат ба равиши дарё чунон шароит ба вуҷуд овардааст, ки қӯҳҳо ин дарёи азимро аз ду тараф мисли ҷӯйборе ва ҳатто гуфтан мумкин, мисли соғутарош «коса» соҳта додааст, ки аз он дуруст истифода нақунем, айб аст.

Дар ҳусуси оби Вахшро тавассути нерӯгоҳи Санѓтӯда танзим кардан, оби Омуро ба мавсум нигоҳ карда як зайл нигоҳ доштан гап назанем ҳам мешавад. Зоро ин ба ҳама аён аст.

— Ҳоло ба ин ҷойҳо нерӯи барқ аз кучо меояд? Аз нерӯгоҳи Бойгозӣ?- мепурсам ман.

— Не. Аз ГЭС-и Сарбанд, - гуфт ў. – Ҳамсояни ҷанубии мо. Ҳоло аз он ҷо ба сӯи Дангара, ки истгоҳи ҳурдтар дорад, хати барқ қашида мешавад. Вай аз ҷои ҳозираи мо яқуним километр дурттар воқеъ шудааст. То Бойгозӣ 25 километр ҳоҳад буд.



Аммо илочи дигар нест. Ҳама чиз, техника ва таҷҳизот бо роҳи Данғара оварда мешавад. Ҳайрият, ки вазорати обу барқ ва Госплан шароити душвори кӯҳистонро ба назар гирифта як миллион рубл пул гузарондаанд, ки сарфи соҳтмони роҳи автомобилгард ҳоҳад шуд. Ҳоло соҳтмони роҳ аз тариқи Бойғозӣ оғоз ёфтааст.

— Барои соҳтмони истгоҳ чӣ қадар маблағ чудо шудааст?

— Умуман барои ҳарду нерӯгоҳ қарип панҷсад миллион рубл маблағ чудо кардаанд. Аз он 185 миллионаш барои корҳои соҳтмону монтаж. Як миллион – барои роҳ, маблағи боқимонда барои соҳтмони шаҳрчай коргарон сарф мешавад.

— Дар чое ки худамон қарор дорем, - гуфт ў – саридораи базаи механиконидашуда соҳта ҳоҳад шуд.

Инаш, - гуфт ў бо дасташ лоиҳаро нишон дода, - анборҳои соҳтмон, инаш заводи оҳану бетонӣ. Дар як тарафааш ошхона барои 180 кас, дар тарафи дигараш – базаи автомобилий. Умуман ҷамъ бист бино бунёд мегардад. Ҳоло ба соҳтмони таҳқурсии ин базаҳо сар кардем. Барои пойдевори заводи оҳану бетон чукурӣ канда шуд. Дар бағали кӯҳ роҳ соҳта мешавад. Дастигоҳҳои барқтанзимкунанда шинонда шуданд. Масолеҳи соҳтмонро кашонда истодаанд. Теъоди коргарон торафт меафзоряд. Ҳоло ба шаст кас расид. Дар се моҳи охири соли 1987 ба маблағи 50 ҳазор сӯм корҳои гуногун ба иҷро расонида шуданд.

Боз як чиз, гуфт ў диққатамро ба ҳуд ҷалб карда. – Дар айни авҷу барори кори соҳтмон теъоди коргарон ба се ҳазор кас мерасад. Дар соҳтмонҳо усули кори вахта ҷорӣ карда мешавад. Ин ба сифати кори соҳтмон ва авҷ



гирондани мусобика имкон медиҳад, ин як. Дуввум аз Норак то ин ҷо омадурафт осонтар мегардад.

Ончи ки ба шумо гуфтам, дар ана ҳамин нишонаҳои рамзӣ ниҳонанд. Ҳамааш, «ҳа» нагуфта чомаи амал мепӯшад.

— Ҳоло аз мошинолот – чиҳо дорем?

— Дар айни вақт ба мо ҷаҳор экскватор як булдозер, панҷ автомобили боркаш додаанд. Воситаҳои техникий бо навбат фиристода мешаванд. Акнун навбат ба «саёҳат», - гӯён лоиҳаро қат карда, даруни ҷевон гузошт ва худ пеш даромад.

Аз ҳона-вагон баромада, сӯи ҳамон мавзеъ қадам задем, ки он ҷо обанбор ва бинои нерӯгоҳ сохта мешуд. Масофа то он ҷо аз сесад-сесаду панҷоҳ қадам дурттар набуд. Тарафи росташ яклухт зови баланд. Тарафи чап замини кушод. Дарёи Вахш баҳузур доман паҳн карда, ялаққос зада якмаром мешорид ва рафта-рафта дар байни кӯҳҳои тарафи чап гум мешуд.

— Ҳӯ ана он дарахтони чинору тутро мебинед? – ишора кард сардор, - ин ҷо боғистони ҳочагии «Файрат»-и ноҳияи Дангара буд. Агар ба ҳочагӣ меҳмони нозуктар ояд, ба ин ҷо оварда, меҳмондорӣ мекарданд. Баъди ичрои плани паҳтасупорӣ ҷамъомадҳои тантанавӣ ҳам дар ин ҷо гузаронида мешуд.

Инак, он ҷо акнун бинокорони мо дам мегиранд. Бинои нерӯгоҳ дар худи ҳамон ҷо сохта мешавад.

Мо ба он ҷо наздик шудем.

Воқеан ҳам ҷои олиchanob. Се-чор ток ба танаи чинор печида баромадааст. Ҳаёл мекунед, ки айвончаи дарозе бошад. Ҳӯшаҳои ангур заб-зард пухтаанд. Дар поёни он истироҳатгоҳест, ки аз таҳта сохтаанд.

Онсӯтар рӯи ҷаҳор оташдон дег гузоштаанд.



Аз шохҳои баланди чинор хониши мургон ба гӯш мерасад. Дар поёнтари он дарёи пурталотум ҷорист, ки даст дароз кунед ба оби сардаш мерасад.

Бо зинаҳои таҳтагин ба шипангчае баромадем. Дар болотари кӯрпаҷаҳои густурдашуда харсанги бузурге меистод. Рӯи харсанг баромада ба атроф ҷашм андоҳтем. Дар ақиби харсанг об ҷамъ шуда буд, ҳаёл мекунед, ки ҳавзи бадвоҳимаест...

Дарёи Вахш аз Бойғозӣ фуромада, гӯё мисли як ҷӯйчай шӯҳоб ба ҳамин ҳавз доҳил шуда, аз паҳлӯи он санги азим баромада мерафт.

— Мисли ана ҳамин ҳавз бо ҷинсҳои кӯҳӣ сарбанди обанбори нерӯгоҳ соҳта мешавад, — гуфт Кенҷабой ба сӯи кӯҳҳо ишора карда. — Бинои нерӯгоҳ дар ҷои ҳамин шипанг соҳта мешавад. Ба фикри ман, ҳуди табиат ҳамин ҷойро таҳт карда мондааст ва мо агар нерӯгоҳро насозем, айб аст.

— Рост, — гуфтам дар ҷавоб сар ҷунбонда..

#### IV

Ҷанги беамони бародарқушӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон заари калон расонд. Дар ҳамаи соҳаҳо тангдастии шадид рӯх дод. Боло рафтани нархи мол ва танқисии пул ҳалқро саҳт ба ташвиш овард. Ҳусусан нарасидани сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиёти ба зиндагии мардум таъсири саҳт расонд.

Дар ҷунин вазъият нерӯи барқ-манбаи асосии таъминкунандай эҳтиёҷоти рӯзгор, калиди ба кор андоҳтани саноат ва истеҳсолот маҳсулоти асосӣ буда-нашро бори дигар нишон дод. Инро ба ҳисоб гирифта Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонов ба тамоми ҳалқ муроҷиат карда гуфта буд, ки:



«... Бо назардошти вазъи иқтисодии имрӯзаи ҷумҳуриямон, то замоне ки ҳомӣ пайдо карда соҳтмони бузургтарин нерӯгоҳи барқии Роғунро аз нав барқарор мекунем, ба мо лозим аст, соҳтмони нерӯгоҳи барқии Санѓтӯдаро бо захираю имконияти худамон рӯи даст гирем. Онро соҳтмони умумиҳалқӣ Ҷӯён бикунем. Агар нерӯгоҳи барқии Санѓтӯда пурра соҳта ба кор андохта шавад, ҳар сол то 2 миллиарду 700 миллион киловат-соат барқ тавлид мекунад. Ин миқдор барқ Ҷӯёни қариб тамоми вилоят ва ноҳияҳои Тоҷикистонро ба он таъмин месозад...»

Ин муроҷиатро тамоми заҳматкашони ҷумҳурӣ дастгирӣ карданд. Онро ба таври ҳашар соҳтани ҳам шуданд.

Бале. Нерӯе, ки аз ин истгоҳ ҳосил мешвад, оянда барои серу пур гардонидани мардуми аз ҷангӣ ҳароби-овар зарари калон дида, ба роҳ андохтани **нақлиёт, ҳоҷагиҳои зироаткор, саноат, ривоҷ додани илму фан, равнаки фарҳанг** мусоидат ҳоҳад кард.

Бисёр идораҳо ва корхонаю ташкилотҳо мувофиқи имконияташон ба суратҳисоби Истгоҳи барқии Санѓтӯда маблағ мегузаронанд. «Санѓтӯдаро аксия месозад» гуфтанд. Вале...

## V

Чӣ ҳушнудӣ аст, ки соли ҷаҳордаҳуми истиқлолият дар таърихи соҳтмон саҳифаи нав қушод. Бо қӯшишу талошҳои Президенти мӯҳтарамамон Э.Ш. Раҳмонов таваҷҷӯҳӣ дӯстон ва сармоядорони давлатҳои ҳориҷа боз ба Санѓтӯдаву Роғун ҷалб карда шуд.

Дар пойтахтамон – Душанбе моҳи январи соли 2005 раиси Ҷамъияти саҳҳомии «Системаи ягонаи энер-



гетикӣ»-и Руссия – Анатолий Чубайс, вазирони энергетикии Тоҷикистон – Ҷӯрабек Нурмаҳмадов ва Эрон – Ҳабибулло Бетараф чамъ омада дар масъалаи идома додани соҳтмони нерӯгоҳҳои барқии обии Санѓӯда ва Рогун машварат ороста паймон карданд, ки нерӯгоҳҳоро якҷоя месозанд. Дар ин бора созишномаҳои байнихукуматӣ имзо шуданд. Мутахассисҳо ба тайёр кардани нақшаҳо ва лоиҳаҳо шурӯъ намуданд.

Онҳо мӯҳлати соҳтмони нерӯгоҳҳоро аз рӯи нишондоди Созишнома то соли 2008-ум муайян карданд. Барои ин 500 миллион доллари амрикӣ лозим аст. Вазорати энергетикии Руссия, ки яке аз саҳмдорони асосии нерӯгоҳи Санѓӯда аст, ҷудо кардани 250 миллион доллар ва техникаю мошинҳои ҳозиразамонро ба зимма гирифт. Давлати Исломии Эрон ўҳдадор гашт, ки барои соҳтмони нерӯгоҳи «Санѓӯда-2» - 150 миллион доллари амрикӣ маблағгузорӣ менамояд.

Сарвазари Тоҷикистон Оқил Оқилов ва раиси Ҷамъияти саҳхомии «РАО ЕЭС»-и Руссия А. Чубайс хишти аввалини бинои нерӯгоҳи барқии «Санѓӯда-1»-ро гузоштанд.

## VI

...Сардори участкаи соҳтмон Кенчабой Зиёев дар даст бастаи папкаи лоиҳаҳо ба назди васлгар омада каме кори онро наззора карду гуфт: - Исто, Маҳмуд! Чусур-часари электрод қатъ шуд, шарораҳо хомӯш шуданд. Васлгар Маҳмуд, ки симҳои арматуруро васл мекард, никоби васлгариро аз сар гирифта аз ҷояш хест ва сардорро диде андаке саросема шуд.

— Кадом маркази арматуруро васл мекунӣ? – бо оҳанги ҷиддӣ пурсид Кенчабой.



— 16<sup>«а»</sup> навъи 3, - гуфт Маҳмуд.

— Бин, чашматро калонтар күшода бин!, – ба арматурахой девормонанд васлшуда ишора карда гуфт сардор. – Ҳамааш як маром – аз арматураи маркаи 20 васл шудагӣ. Ҳамту нē? Симҳои охирин – 4 дона васл кардагиат маркаи 16. Магар ту инро намебинӣ?

— Хайр, фарқаш чӣ? Дар даруни бетон монда меравад-ку? – гуфт Маҳмуд бо оҳангӣ бепарвоёна.

— Ту, чӣ? Навкор ҳастӣ магар? Фарқи маркаҳои арматураро намедонӣ? Хайр, имрӯз васл мекунӣ. Пагоҳ девори бинои ГЭС аз ҳамон ҷо кафад, кӣ ҷавоб медиҳад? Не! Бо «гӯр сӯзаду дег ҷӯшад» кор буд намешавад! Бо нағзӣ ҳамон арматураи 4 донаи борики васлкардаатро гирифта аз нав кун. Набошад, кори имрӯзаатро брак мекунам. Аз мукофоти 15 маҳрум мешавӣ!

Охир арматураи маркаи 20 тамом шуд. Чӣ, акнун бекор шинам? – пас намеомад Маҳмуд.

— Маркаи 20 ҳаст. Барои чӣ аз бригадират напур-сидӣ? – Ҳозир рапорт менависам. – Кенчабой ба сӯи вагони прораб раҳсипор шуд.

— Хайр, хайр. Сардор! Бубахш... – аз қафои Кенчабой фарёд зада давид Маҳмуд...

## VII

Дар соҳтмони ГЭС-и «Сангтӯда-1» рӯзи сесанбеи ҳар ҳафта, соати 12 гузарондани маҷлиси кӯтоҳмуддат анъана шудааст. Ба он аз сардори Ҷамъияти саҳҳомии «НоракИБОсоз» сар карда то устоҳо, прорабҳо, сардорони объектҳо, роҳбарони нақлиёт, автабазаҳо ва корхонаҳо иштирок карда, кору бори дар давоми ҳафта басомонрасидаро ҷамъбаст менамоянд, вазифаҳои ҳафтаи



навро муайян менамоянд. Дар ин «нақшакаш» сардори участка Кенчабой Зиёев ҳатман иштирок мекунад.

Дар «нақшагир»-и дирўза Кенчабой Зиёев чунин гуфт:

— Бардоштани девори бинои ГЭС аз рӯи ҷадвал рафта истодааст. Бригадаи Тоҷ Қодиров ғайрат нишон медиҳад. Коргарон графикро сад фоиз ичро накунанд ҳам, дар байнӣ колективҳо, бинокорон муташаккилона ва рӯҳбаландона кор мекунанд. Ҳафтаи гузашта аз шӯъбаи корҳои механиконидашуда талаб карда будем, ки ба участка кран фиристонад, ки трансформатори таксими баркро гузашта, ҳаҷми корро зиёд намоем. Ин ичро нашуд, ҳафтаи нав бояд ичро шавад! Ба ташкилоти пудратҷӣ супориш додан лозим, ки дар участка доска, як таҳтаи нишондод оварда шинонад. Бо воситай он рафти кори ҳаррӯзаро ҷамъбаст намуда, тарғибот кунем ва натиҷаҳои корро ба самъи коргарон расонем...

Хуллас, сардори участка дар дувоздаҳ масъала эрод гирифта, камбудию норасоиҳои мавҷударо ҳамаҷониба таҳлил кард. Мо ва ташкилотҳои даҳлдор аз ин бояд хулоса барорем, гуфт вай дар хотима.

Сардор имрӯзҳо хеле серкор аст, ба сархорӣ вақт намеёбад. Ҳамаи кӯшишу ғайрати ў ба ҳарчи тезтар соҳтани нерӯгоҳи барқӣ нигаронда шудааст.





*Зулфия АТОЙ*

## **СОЛИ 2006**

Соли нав, эй ганчи ноб, эй бебеҳо,  
Чилваи сидқу таманною вафо.  
Соли парвози баланди орзӯ  
Дар вучудат аз чаманҳо рангу бӯ.  
Соли ёде аз чаҳони Ориё,  
Саҷда бар рӯху равони Ориё.  
Соли ҷашни боздиду анҷуман,  
Чилваи гулҳои рангин дар чаман.  
Соли ҷашни хуррам истиқлоли мо,  
Менамояд баҳт истиқболи мо.  
Зодрӯзи шаҳри Кӯлобу Саразм,  
Соли шодӣ, соли назму соли базм.  
Соли гандум, соли пахта, соли об,  
Соли атлас, ҳам чакан, ҳам офтоб.  
Соҳтмони Санѓтӯда дар назар,  
Ранчи Анзобу раҳаш дар пушти сар.  
Соҳтмони Рогшару боғшар,  
Раҳ ба сӯи баҳри Ҳиндӯ сӯи даҳр.  
Соҳтмони пули рӯди Ваҳшу Панҷ,  
Мехр подоши азобу дастранҷ.  
Соли қашфи ахтарони ноаён,  
Равнақу шеъру суруду достон.  
Чун Авасто нек будан дар ниҳод,  
Кини дилро як ба як додан ба бод.  
Соли рустан, сар баровардан зи хок,  
Соли қалби поку соли дасти пок.



## **ДУШАНБЕРО ШУДАМ ПАЗМОН**

Даме дур аз диёри худ Душанберо шудам пазмон,  
Ба чашмам акси ёри худ Душанберо шудам пазмон.

Зихӣ, марзи биҳиштосо, беҳин абру беҳин дарё,  
Вале альён баҳори худ – Душанберо шудам пазмон.

Худоё, мулки бегона шавад ҳамдам маро ё на?  
Диёри ғамгусори худ – Душанберо шудам пазмон.

Ба ёди оби ширинаш дили пуроташам гум зад,  
Хушово ҷашмасори худ – Душанберо шудам пазмон.

Турунҷу норгил бинмуд, оваҳ, талҳ комамро,  
Шакарангурӯ нори худ – Душанберо шудам пазмон.

Бухорои навини хеш, шаҳри беҳтарини хеш,  
Китоби зарнигори худ – Душанберо шудам пазмон.

Забони тӯтии хушгӯ набошад чун забони ў,  
Забони хушгувори худ – Душанберо шудам пазмон.

Миёни қасри афсона чу як гунчишки белона  
Макони хоксори худ – Душанберо шудам пазмон.

Ба ҷашмам Айнию Сино, ба гӯшам Лоикӯ Мирзо,  
Суҳанпарвар диёри худ – Душанберо шудам пазмон.

Шукӯҳи ҳайкали Сомон бубухшояд фурӯғи чон,  
Дирафши тоҷдори худ – Душанберо шудам пазмон.



Зари бегонаҳо зар не, дари бегонаҳо дар не,  
Ҳисори зарнисори худ – Душанберо шудам пазмон.

Сари сабзам аз ў бошад, баҷо набзам аз ў бошад,  
Суруру ифтихори худ – Душанберо шудам пазмон.

## ГАНҖВАР

Аз миёни обу оташ, аз масири қарнҳо  
Армуғон овард ганҷаш халқи оташзоди мо.  
Шоҳбайту қиссаю афсонаҳо дар маҳзанаш  
Армуғонаш бебаҳо, лаб нотавон дар гуфтанаш.  
Лаҳни ў сози рубобу дилнавоз оҳангҳост,  
Саҳнааш нақшу нигори сӯзаний пурчилост.  
«Шашмақом» андар мақомаш ганҷи бодовард нест,  
Зеру бам дорад, валекин зери хоку гард нест.  
Хилқаташ якто бувад, ҳар ганҷро халқ оварад,  
Офарин бар миллате, ки-ў ганҷи дил меофарад.  
Ёдгори халқи мо гоҳе ниҳон дар қаъри гил,  
Аз губори қӯзапора мерасад фарёди дил.  
Хиштҳои Истаравшан чун китоби қиссагӯ,  
Мекунам з-ин шаҳри армон хештанро ҷустуҷӯ.  
Ном монд аз Ҳулбуку Суғду Ҳисору шодмон,  
Қӯзапора роз гӯяд пеши мо бо сад забон.  
Ёдгори халқи мо танҳо куҳандевор нест,  
Рӯи олам халқи мо беному беосор нест.  
Армуғони халқи тоҷик дар вучуди поки ўст,  
Дар замини ёдҳо чун сабзбоге дар нумӯст.  
Ҳифз бояд кард алъён ёдгори халқро,  
Қӯзае, хиште, китобе – шоҳкори халқро.



## ЭХДО БА ХУЧАНДШАХР

Ало, минунишон манзил,  
Дурахшон кавкабе ҳастӣ.  
Ало, эй шаҳри меҳротин,  
Хумоюнмазҳабе ҳастӣ.  
Тирози баҳру бар гаштӣ,  
Хуҷистаматлабе ҳастӣ.  
Туро рою равон Сайҳун,  
На бечон қолабе ҳастӣ.  
Камолатро пазируфтам,  
Беҳин як мактабе ҳастӣ.  
Маҳастӣ – моҳ дар афлок,  
Ту дар тобу табе ҳастӣ.  
Сафоовар, сафобахшо,  
Сурӯш андар лабе ҳастӣ.  
Хуҷанд, афсонай ширин,  
Ҳазору як шабе ҳастӣ!

## ОЛИ СОМОН, ОЛИ ТОЧИК

Оли Сомон, оли тоҷик,  
Ахтари хушфоли тоҷик.  
Гавҳаре аз баҳри Сомон,  
Давлати навболи тоҷик.

Ёди Сомон ашки талхе дар гулӯям,  
Чун ятимон модари худро бичӯям.

Чархи Сомон, чархи гардун,  
Офтобе дар тамаддун.  
Нолаи Ҷайҳуну Сайҳун,  
Қиссае аз ашқу аз хун.



Оли Сомон, ахтари Машриқзамин ту,  
Саргузашти дилнавозу дилнишин ту.

Ахтари Сомон дурахшон  
Дар Хучанду Рашту Хатлон.  
Ёди Сомон ёди ширин  
Дар Ҳисору дар Бадаҳшон.

Саргузашти моҳпора Оли Сомон,  
Мешавад рӯшан дубора Оли Сомон.

## ТОЧИКИСТОН

Тоҷикистон, хонаи ободи ман,  
Маҳди ман, манзилгаҳи аҷдоди ман,  
Реша дорад нахли меҳрат дар дилам.  
Сачда меорам ба хокат,  
Сачда меорам ба обат.  
Аз гилу оби ту аст обу гилам.

Эй макони гулфишон,  
Зодгоҳу маскани мардони кор.  
Аз дилу чон  
Дуст медорам туро!

Тоҷикистон,  
Сарзамини бостон,  
Духтари кӯтоҳдастат як замон,  
Чои пайғоме равон кард аз барои ошиқаш  
Коҳу ангишти туро.



Бе сухан меҳост ў гўяд ба ёр:  
Бе ту, эй ёри азиз,  
Зардру гаштам чу коҳ,  
Дар фироқат он чунон ҳам сўхтам,  
Гаштам охир ҳамчу ангиште сиёҳ.

Тоҷикистон,  
Мехри ту  
Он чунон дар сина беандоза аст,  
Ман намедонам чи сон  
Бо сухан гўям варо?  
Бе ту ман ҳам мешавам чун коҳ зард,  
Аз ғаму аз сўзу дард  
Мешавам ман бе ту ангишти сиёҳ.

Тоҷикистон, хонаи ободи ман,  
Гўшаи зебою сарсабз, эй Ватан,  
Бар танам меҳри ту бо шир омадаст,  
Меравад бо ҷони ман!





*Шаҳрии АДҲАМЗОД*

## НИЁИШ

Мо мардуми фарҳангӣ дунёй дигар дорем,  
 Бо меҳри ахурой савдои дигар дорем.  
 Бо нармиву мастворӣ машҳур агар будем,  
 Дар сафҳаи даҳр имрӯз имзои дигар дорем.  
 Моем найи нолон, аз ишқи Ҳудо болон,  
 Бо нойу навои нав Мавлои дигар дорем.  
 Бегона ҳамечӯяд аз мо асари айбе,  
 Бо чурми адӯ бо худ ғавғои дигар дорем.  
 «Шамшер чӣ кор ояд», моро қаламе бояд,  
 Бо шевай созандо овои дигар дорем.  
 Бо ҷехраи нуронӣ аз аҳли Ҳурросонем,  
 На турку на аъробӣ, бобои дигар дорем.  
 Сармояи умри мо гурдони Аҷам бошанд,  
 Аз ҳикмати «Шаҳнома» эҳёи дигар дорем.  
 Пирӯзу муборак бод ҳар соати истиқлол,  
 Индам ба канораш мо фардои дигар дорем.

## САНОИ ИСТИҚЛОЛ

Раҳ ба сӯи нури хуршед аст истиқлол,  
 Саргахи дарёи уммад аст истиқлол.  
 Миллати ойинадил, ойинаандешам,  
 Мазҳари пояндаи дид аст истиқлол.  
 Суннати ҷамшидиям аз Ориё боқист,  
 Ёдгори таҳти Ҷамшид аст истиқлол.  
 Бо таманни висолат зиндагӣ кардем,  
 Бо ту ҳар як рӯзи мо ид аст истиқлол.  
 Дар диёре, ки хирад оҳангӣ бедорист,  
 Шоми моро субҳи таҷдид аст истиқлол.



Лаззати ваҳдат бувад дар дўстӣ моро,  
Дар Ҳурносон шеъри тавҳид аст истиқлол.  
Дўстонро чун бикардӣ ҳамдаму ҳамроҳ,  
Душмани ҷони ту навмед аст, истиқлол.  
Инак, аз ҷашмони бинои Ватан хонам:  
Сӯи фардо роҳи испед аст истиқлол.  
Эй хушо, дар ҷону дар ҷашмони ҳар тоҷик  
Гавҳари меҳри ту ҷовид аст, истиқлол.  
Зодрӯзамро зи ёди ҳештан бурдам,  
Шодбоди рӯзи тавлид аст истиқлол.



Ба Истиқлоли меҳан саҷда орам,  
Намозамро ба даргоҳаш гузорам.  
Бихонам ояти шукронаш беш,  
Ки ҳаст он ҳадия Парвардагорам.  
Бибӯсам парчами сабзи Ватанро,  
Ҳазони дил равад, ояд баҳорам.  
Шабонгах бодаи моҳаш бинӯшам,  
Сабоҳаш бод доруи ҳуморам.  
Агарчи баргу борам борҳо реҳт,  
Ҳамоно тақдараҳти устуворам.  
Зи шеъри ноби илҳоми Ҳудованд  
Маъонии накӯро интизорам.  
Шаҳодатномаи ман «Шоҳнома»-ст,  
Аҷам-оғози сабзи рӯзгорам.  
Ҳурносони суханро шоире бод,  
Чу Фирдавсӣ бигӯяд з-ифтихорам,  
Ки оре, Ориёям ба олам  
Ва бошад Зардуҳишту Ҷам таборам!



## ТОЧИКИСТОН

Тоҷикистон, рӯшанистони дилам,  
 Аз таҷаллӣ пур намоӣ манзилам,  
 Гавҳари ҷашми маро баҳшой нур,  
 З-офтобат ҷони ман созад ҳузур.  
 Дар сӯкути ту садоям, эй Ватан,  
 Бо таби ту ошноям, эй Ватан.  
 Дар заминат бо таманноҳои хеш  
 Базри уммедам ҳамесозам пареш.  
 Ояти меҳри туро дорам ба ёд,  
 Ҷонамозам сабзаи ҳоки ту бод.  
 Вопасин аксе, ки аз олам барам,  
 Акси меҳри туст дар ҷашми тарам.  
 Эй Ватан, пайғамбару Мавлои ман,  
 Сураи меҳрӣ ту дар лабҳои ман.  
 Қарз бошад ҳифзи ному нангӣ ту  
 Бар ватандорон ба рӯзи танги ту.  
 Зиндаам бо нурӯ бо нори Аҷам,  
 Зинда бошад дар ту ашъори Аҷам.  
 Решаам аз олу авлоди Ҷам аст,  
 Фитратам аз килки ҷӯди Ҷам аст.  
 Эй Ватан, эй минбари шоирнавоз,  
 Ман ба ту меоварам рӯи ниёз.  
 Тоҷикистон, файзи яздонии ман,  
 Эй муҳаббатхонаи ҷонии ман,  
 Ман пур аз сарводаи оҳи туям,  
 «Камтарин шоир ба даргоҳи туам»



## ОЛИ СОМОН

Оли Сомон-хонадони бахти мо,  
Оли сохибтоочу сохибтахти мо.  
Ин тулӯи тозаат табрик бод,  
Офтобат бар сари точик бод.  
Зинда бош, эй мардуми Сомоннажод,  
Нанги миллат боли парвозат кушод.  
Як замон моро ба ҳам овардай,  
Чамъ моро дар Ачам овардай.  
Дар Бухоро осто ни ту баланд,  
Дар Самарқанд ошёнат дилписанд.  
Борае бар Тоҷикистонӣ кунун,  
Ваҳдати ҳалқи парешонӣ кунун.  
Дар Душанбе ҳайкалат боло шуда,  
Саҷдагоҳи мардуми дунё шуда.  
Ҳайкалат монанди пири раҳнамо  
Медиҳад фотехаи нурӯ зиё.  
Ёди ту моро ба ҳам якҷо намуд,  
Якдилу якрӯву якпаҳно намуд.  
Шеваи точик танинандоз шуд,  
Равзани гардун ба рӯяш боз шуд.  
Оли Сомон оли шаъну шони мо,  
Бештар соз ин замон сомони мо.  
Қисмати талҳи ту андар ёди мост,  
Ёди ширинат зиёратгоҳи мост.



## ИСТИҚЛОЛИ ТОЧИК

Муборак бод истиқлоли точик,  
Дили аз фахр моломоли точик,  
Паёми сабз орад кафтари ишк,  
Ба гўши миллати хушфоли точик.  
Чаҳони точикон шуд ранг дар ранг,  
Хучаста мешавад иқболи точик.  
Тулӯи тозааш омад дубора  
Зи баъди Оли Сомон, Оли точик.  
Рахи фардои миллат гашта пурнур,  
Зи файзи хандаи атфоли точик.  
Ватандоро, ватанро дўст медор,  
Ватандорӣ бувад омоли точик.  
Ба Чоми Чам биёвар бодаи меҳр,  
Ки дар ваҳдат бувад иқболи точик.  
Куҳанхоку куҳаначдоди даҳрем,  
Набошад миллате амсоли точик.  
Чаҳон донад, ки аз рӯзи азал буд  
Самарқанду Бухоро моли точик.  
Ба сар бояд давидан, эй азизон,  
Ба побўсии истиқлоли точик!





## **ТУЛҰЙИ ХИРАД**

*Илҳом аз корнамоиҳо ва гуфтаву навиштаҳои  
Эмомалий Раҳмонов*

### **Чонфидо**

Дар он лаҳзаҳое, ки аз осмон,  
Ту гӯй, ки мерехт тири камон.

Дар он лаҳзаҳое, ки дарёи хун  
Равон буд дар кишвари мо фузун.

Дар он лаҳзаҳое, ки дар ҳар макон  
Аҷал аз қафои ҳама буд равон.

Дар он лаҳзаҳое, ки модар фигон  
Қашидӣ зи кирдору кори замон.

Дар он лаҳзаҳое, ки ҳар як падар  
Ба дил дошт доғе зи қатли писар.

Дар он лаҳзаҳое, ки точики ман  
Ба чанголи деву даду Ахриман

Гирифтор буду басе хор буд,  
Ҳама чой баҳташ нагунсор буд.

Дар он лаҳзаҳое, ки дар мамлакат  
Ҳама дар ғами чони худ буд фақат.



Аё чонфило, некмарди Ватан,  
Фитодй ту дар фикри дарди Ватан.

Хама гирдиҳам дар Хучанд омаданд,  
Гаҳе пасту гоҳе баланд омаданд.

Часорат бикардиву бархостӣ,  
Пайи маслиҳат маҷлис оростӣ.

Ливои адолат барафроштӣ,  
Накӯ номи тоҷик бардоштӣ.

Часорат, ки кардӣ, туро оғарин,  
Гузорӣ асар дар замону замин.

Часорат диҳад зеб ҳар фардро,  
Часорат аён мекунад мардро.

Часорат кунад бо хирад иттифок,  
Чу дуде пароканда гардад нифок.

Барои адолат намудӣ ҷадал,  
Хирад раҳбарат гашту кардӣ амал.

Гирифтӣ инони суханро ба даст,  
Сухан аз даҳонат чу оташ бичаст.

Сухан ҷасту рафту ба дилҳо расид.  
Ба дилҳои поку мусаффо расид.

Назар бар ту афканд парвардигор,  
Ба номи ту зад сиккай шаҳриёр.



Хидоят туро дод яздони пок,  
Ки бардорӣ афтодагонро зи хок.

Маҳорат туро дод ҷонофарин,  
Замину замону ҷаҳонофарин.

Ки кори ҷаҳон бар низом оварӣ,  
Раванди замон бар низом оварӣ.

Саодат туро дод ҷарҳи барин,  
Шудӣ соҳиби таҳту мӯҳру нигин.

Туро таҳти тоҷик арзанда бод!  
Туро баҳти тоҷик фарҳунда бод!

Ту будӣ, ки тоҷик омад ба ҳам,  
Раҳо шуд зи ҷанголи ҷангӯ ситам.

Ту будӣ, ки тоҷик омад ба ҳам,  
Парешон бишуд абри дарду аlam.

Ту будӣ, ки тоҷик шуд тоҷвар,  
Фурӯзон бувад начми баҳташ ба сар.

### **Даъват ба Ваҳдат**

Балое, ки моро ба дар омада,  
Балое, ки моро ба сар омада.

Балои азим асту бисёр бад,  
Ба гуфтору рафтору кирдор бад.



Бувад ин бало хасми халку Ватан,  
Бувад ин бало душмани чону тан.

Балоро бибояд, ки аз дар биронд,  
Балоро бибояд, ки аз сар биронд...

Илочи раҳоист дар Иттиҳод,  
Умеди адўро дихад он ба бод.

Агар бигзарем аз низоъу нифоқ,  
Кунем иттиҳоду кунем иттифоқ.

Ба боди фано қасди душман равад,  
Ҳама ҷангчӯён нагунсар шавад.

Агар бо ҳам оему Ваҳдат кунем,  
Сари хасми миллат зи тан барканем.

Раҳобаҳши миллат зи Ваҳдат бувад,  
Дави Раҳши миллат зи Ваҳдат бувад.

Кушода зи Ваҳдат бувад роҳи мо,  
Зи Ваҳдат бувад баҳт ҳамроҳи мо.

Зи Ваҳдат бувад баҳти авлоди мо,  
Зи Ваҳдат бувад мулки ободи мо.

Зи Ваҳдат бувад хотири шоди мо,  
Зи Ваҳдат бувад шеъри озоди мо.

Ҳаёте, ки морост, аз Ваҳдат аст,  
Ҳар он чӣ гуворост, аз Ваҳдат аст.



Чӣ хуш гар ҳама аҳди Ваҳдат кунем,  
Сари ҳасми малъун ба по афканем.

Сар аз як гиребон барорем агар,  
Набошад ҳарос аз қазову қадар.

Сар аз як гиребон барорем агар,  
Кунад Ҳӯчаи Хизр бар мо назар.

Сар аз як гиребон барорем агар,  
Диҳад дашти лабташна шаҳду шакар.

Сар аз як гиребон барорем агар,  
Фаровон диҳад сулҳу Ваҳдат самар.

Сар аз як гиребон барорем агар,  
Низоми ҷаҳонро бубинӣ дигар.

Сар аз як гиребон бурун оваред,  
Сару синаи ҷангҷӯро даред!

### **Паёми Исмоили Сомонӣ**

*Рӯзгор ва муборизаи Исмоили Сомонӣ дар  
муттаҳидсозӣ ва сарҷамъ оварданӣ ҳалқҳои  
пареишони ориёнинаҷодӣ Мовароунинаҳру Ҳуро-  
сон як падидай ибратомӯзи ҳалқист.*

**Э. Раҳмонов**

Туро, эй писандидаи хосу ом,  
Фиристам ба номат салому паём.

Ман аз аҳди Сомону Исмоилам,  
Ба гуфттору корат ҳаме қоилам.



Ман аз корхой ту миннатпазир,  
Ба таърихи миллат надорад назир.

Маро, ки шахи Оли Сомон будам,  
Фарогири аркони даврон будам.

Намудй ту хурсанд бо корхот,  
Ба гуфттору рафтору пиндорхот.

Ба пиндору гуфттору рафтори нек,  
Ба омоли неку ба афкори нек.

Ҳама он, ки точик бигрифта ном,  
Ба точикий гүянд ҳарфу калом.

Ба поёни қарни ду даҳ хаста буд,  
Ба киштии бишкаста биншаста буд.

Ба дарёи оғат шино менамуд,  
Илочи раҳой аз онаш набуд.

Фитода ба мушкил миёни бало,  
На мушкилкушо дошт, не раҳнамо.

Ту точики худро зи чангии мамот,  
Ба дасти тавонот додий начот.

Ту умри дубора ба он додай,  
Тани хастаашро равон додай.

Маконкардагумро макон додай,  
Забонкардагумро забон додай.



Ту будӣ, ки точики баргаштабаҳт,  
Зи нав гашт соҳиб ба тоҷу ба таҳт.

Туро фарри шоҳиву шоҳӣ мақом,  
Суҳан шоҳӣ гӯӣ ба хосу ба ом.

Маро ҳам ту кардӣ чунин мӯътабар,  
Ниҳодӣ дубора ба сар точи зар.

Маро ҳам намудӣ ту маснаднишин,  
Муборакқадам зери ҷарҳи барин.

Вагарна набудам асире зиёд,  
Маро бурда кайҳо Бухоро зи ёд.

Аз он лаҳзае, к-Оли Сомон гузашт,  
Бухоро ба ҷанголи туркон гузашт,

Мани ҳастаҷон дар асорат будам,  
Гирифтари таъну ҳакорат будам.

Ту кардӣ маро аз асорат раҳо,  
Ту кардӣ маро аз ҳакорат раҳо.

Ба шаҳри Душанбе бишуд ҷо маро,  
Миёни ҷаманзор маъво маро.

Кунун дар бари ҳамнажодон манам,  
Кунун меҳтари ҳамнажодон манам.

Душанбеи зебо бувад меҳанам,  
Ба гулдаста оянд бар диданам.



Сарамро расондӣ ту бар осмон,  
Ба гетӣ сарафрозу поянда мон.

Шуд аз кардаҳоят дили банда шод,  
Калиди Бухоро ба дасти ту бод!

### **Паёми Камоли Хучандӣ**

*Дарахти андешаҳои башардӯстонаи  
шайх Камол мисли дарахти зиндагӣ асрҳои  
аср сарсабзу устувор боқӣ хоҳад монд.*

**Э. Раҳмонов**

*«Дасти султонон намебӯсад Камол».  
Камоли Хучандӣ*

Аё шаҳриёри диёри кухан,  
Таваҷҷӯҳ дорӣ, хушо, бар сухан.

Камоли Хучандӣ сухан гӯядат,  
Сухан бе ҳавои даҳан гӯядат.

Набуд чун ту шоҳе дар айёми ман,  
Шаҳи хайрҳоҳе дар айёми ман.

Салотин ҳама чо ситамгар буданд,  
Ҷафокору золим ба кишвар буданд.

Аз ин рӯ, нарафтам ба дарбор ман,  
Суханро набурдам ба бозор ман.

Набудам, набудам саноҳони шоҳ,  
Набӯсидаам ман зи дастони шоҳ.



Валекин маро ту ба кирдори хеш,  
Ба гуфттору рафттору пиндори хеш.

Яқин оварам, ки дигар кардай,  
Гурӯр аз сари ман бадар кардай.

Ҳар он чӣ, ки дидам ман аз корҳот,  
Кунад аз ту бо некномӣ сифот...

Фурӯзон ба мулк оташи ҷанг буд,  
Багалҳои мардум пур аз санг буд.

Ҳаме синаҳо пур буд аз кинаҳо,  
Зи кина даронданд бас синаҳо.

Бародар зада додари худ ба тег,  
Зи қатли бародар набудаш дарег.

Зи хуни биноҳақ равон буд рӯд,  
Пур аз хуни пиру ҷавон буд рӯд.

Ту будӣ, ки бо арзи арчи сухан,  
Ҳаме кинаҷӯро бубастӣ даҳан.

Ту кардӣ ҳамӯш оташи ҷангро,  
Баландӣ бубахшидӣ фарҳангро.

Само шуд фурӯзанда бар дидаҳо,  
Замин пур шуд аз файзу ҳайру сахо.

Ту будӣ, ки хуршед тобанда шуд,  
Ҳама абри тира пароканда шуд.



Ту будй, ки рұшан бишуд осмон,  
Бишуд лочвардй замину замон.

Ту будй, ки точик ба ҳам құр шуд,  
Ба ҳам омаду қавми пурзұр шуд.

Ту будй, ки точик зи нав точ ёфт,  
Шаби Лайлалутулқадру Меъроch ёфт.

Ту будй, ки точик шуд бениёз,  
Ту будй, ки точик шуд сарфароз.

Камоли Хучанди точикзод,  
Ки доди сухан дар ғарібй бидод.

Дуои ту гүяд ба лафзи дарй,  
Халоли ту бодо бад-ин меҳтарй.

Сипоси ту гүяд, ки андар Хучанд,  
Лаби рұди Сайхун, ба чое баланд,

Ба по кардай ҳайкали ў ба меҳр,  
Ба меҳри дили поку бикшода чехр.

Кунун бар тавофаш раванду раванд,  
Тару тоза гулҳои хандон баранд.

Дар ин чо ба гүш ояд овози дил,  
Бигүянд арұсон ба ў рози дил.

Дар ин чо ҳаме шеърхонй кунанд,  
Бирақсанду кокулфишонй кунанд.



Аё шахриёри диёри куҳан,  
Диёре, ки донанд арчи сухан.

Аё вориси неки Сомониён,  
Шаҳаншоҳи арзанда, Раҳмониён,

Камоли Хучандӣ санохони туст,  
Ду дасташ ба пешу ба фармони туст.

Агарчи набӯсида дasti шаҳе,  
Набуда ситора ба назди маҳе.

Фуруд оварад сар ба пеши даҳот,  
Санои ту хонад бад-ин кардаҳот.

Бибӯсанд дастат, ба ҷо донад ӯ,  
Барои чунин шаҳ раво донад ӯ.

### **Паёми Бобоҷон Гафуров**

*Бобоҷон Гафуров пас аз Садриддин  
Айнӣ ягона шаҳссе буд, ки ... даҳҳо шаҳ-  
сиятҳои сиёсӣ ва фарҳангиро сарвару  
раҳнамо шуда, барои бақои давлати  
мо, забону фарҳанги бостонии мо ва  
шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардани ин илму  
форҳанги хидматҳои бебаҳо кардааст.*

**Э. Раҳмонов**

Туро, эй бародар, муборак шавад,  
Ки аспи муродат чунин медавад.



Ту сарвар ба мулки күхан гаштай,  
Сазовори некү сүхан гаштай...

Яқин, хондай «Точикон»-и маро,  
Китоби баробар ба чони маро.

Бигир, он чи гўям, бародар, ба ёд,  
Ки аз ин китобам маро буд мурод:

Бихонанду донанд, к-андар чаҳон  
Ниёгони моён набуда хазон,

Ки аз боди сар-сар парешон шаванд,  
Чу барге зи ар-ар паранду раванд.

Бихонанду огоҳ аз худ шаванд,  
Пайи номи неки ниёгон раванд.

Шиносанд худро, кунанд ифтихор  
Ба номи бузургони халқу диёр.

Шиносанд худрову ба ҳам шаванд,  
Пайи рушди кишвар фароҳам шаванд.

Маро, ки чунин гуфтугӯ буд ба дил,  
Чунин орзуи накӯ буд ба дил,

Муяссар нашуд, то бубинам ҳаме,  
Гули боғи уммад чинам ҳаме.

Надидам, надидам ман аз ин зухур,  
Ҳама орзуро бибурдам ба гӯр...



Ту будӣ, ки онон ба ҳам омаданд,  
Ба ҳам омаданду адӯро заданд,

Шуданд иттиходу шуданд иттифоқ,  
Пароканда гардид абри нифоқ.

Шуданд иттифоқу шуданд иттиход,  
Бирафт орзуи адӯвон ба бод.

Хушо, эй бародар, туй некбаҳт,  
Паси сар намудӣ басе рӯзи саҳт.

Зи ҷангу қашокаш гузаштӣ ҳаме,  
Аз обу аз оташ гузаштӣ ҳаме.

Дифоъ карда аз обу хоки диёр,  
Дифоъ карда аз хоки поки диёр.

Дифоъ карда аз ҳалқу номуси он,  
Дифоъ карда аз модару хоҳарон.

Расидӣ музaffer ба рӯзи сайд,  
Рахат бод монанди баҳтат сафед.

Ту будӣ, ки тоҷики рӯи ҷаҳон  
Ба уммеди дидори ҳаммилатон,

Ба ҳам омад охир, бикард иттифоқ,  
Парешон бишуд абри шӯру нифоқ.

Ту будӣ, ки тоҷики Сомонниё  
Ба ҳам омад андар дили Осиё.



Бишуд дар Душанбе бапо Анҷуман,<sup>1</sup>  
Чунин рӯзи хушро ту дидӣ, на ман.

Зи гулҳои хушрӯи гулбоги сулҳ  
Зи гулҳои хушбӯи гулбоги сулҳ

Зи гулҳои хушрӯи Ваҳдатчаман,  
Зи гулҳои хушбӯи Ваҳдатчаман,

Ту дидӣ, надидам ҳар он гул, ки ман,  
Ту чидӣ, начидам ҳар он гул, ки ман.

Туро, эй бародар, ҳасад мебарам,  
Чу фарзанди кишвар ҳасад мебарам.

Туро, эй бародар, ҳасад мебарам,  
Чу фарзанди бофар ҳасад мебарам.

Туро, эй бародар, ҳасад мебарам,  
Чу фарзанди Ховар ҳасад мебарам.

Ҳалоли ту бodo чунин раҳбарӣ,  
Ҳалоли ту бodo чунин сарварӣ!

### **Китоби мурод**

Чу хондам қутубат, аё шаҳриёр,  
Фузун шуд ба дил меҳри ҳалқу диёр.

Талоши ту дар роҳи сулҳу салоҳ,  
Бувад аз ниятҳои некат гувоҳ.

---

1. Анҷумани тоҷикони ҷаҳон дар назар аст.



Түй огаҳ аз набзи асрү замон,  
Түй огаҳ аз роҳи кавну макон.

Түй огаҳ аз қалби хурду калон,  
Түй огаҳ аз рози пиру чавон.

Ту будӣ, ки нусрат ба мо ёр шуд,  
Адӯ дар балоҳо гирифтор шуд.

Ту будӣ, ки тоҷики равшанзамир,  
Раҳо ёфт аз ҷангӯ сӯзандагӣ тир.

Ту будӣ, ки дехқон заминдор шуд,  
Кишоварзи хобида бедор шуд.

Кунун дар замин ҳарчи корад, аз ӯст,  
Зи ҳоки сияҳ зар барорад, аз ӯст.

Ту будӣ, ки дохунда фарҳунда шуд,  
Лаби марди тоҷик пурҳонда шуд.

Ту будӣ, ту будӣ, ки субҳи умединӣ  
Пас аз шоми торик бар мо дамид.

Ба кишвар амонӣ зи ҷаҳди ту шуд,  
Накӯ зиндагонӣ зи ҷаҳди ту шуд.

Ба ҷаҳди ту шуд мамлакат бегазанд,  
Ба ҷаҳди ту шуд номи миллат баланд.

Ҳисориву раштӣ ба ҳам омаданд,  
Пайи дағъии аҳли ситам омаданд.



Хучанду Бадахшон ба ҳам дӯст шуд,  
Ту гӯй ду бодому як пӯст шуд.

Хучанду Бадахшон бародар шуданд,  
Чароги фурӯзон ба Ховар шуданд.

Зарафшон зи нав зарфишонӣ намуд,  
Зарафшонӣ арзи маъонӣ намуд.

Бишуд аз нав обод Хатлонзамин,  
Зи дарду ғам озод Хатлонзамин.

Маконкардагумҳо макон ёфтанд,  
Равонкардагумҳо равон ёфтанд.

Агар Тоҷикистонам ангуштар аст,  
Дар он мулки Ҳалтон нигини зар аст.

Ту будӣ, ту будӣ, зи боғи умед  
Бару бори ширин ба мо ҳам расид.

Ту будӣ, ту будӣ, ки роҳи навин  
Шурӯъ шуд зи Кӯлоб то марзи Чин.

Ту будӣ, ту будӣ, ки Анзоб ҳам  
Бикард оқибат сар ба тоҷик ҳам.

Расида ба мақсуди деринааш,  
Гузар дорад акнун вай аз синааш...

Бихондам китобат, аё ҳамзабон,  
Фурӯғи хирад гашта аз он аён.



Ба монанди хуршеди оламнамо,  
Ки ҳар субҳдам рух намояд ба мо.

Хирад аз китобат тулӯй мекунад,  
Зи ҳар ҳарфи нобат тулӯй мекунад.

Хирад офтоб асту равшангар аст,  
Хирад одамиро фурӯзонфар аст.

Хирад пешкори ҳама корхост,  
Хирад одамиро атои худост.

Ту кардӣ хирадро ба худ раҳнамо,  
Набинӣ завол, эй азизи Худо.

Китоби туро хонда хурсанд мо,  
Зи гуфтори некат фараҳманд мо.

Китоби ту морост мушкилқушо,  
Китоби ту бошад маро раҳнамо.

Маро аз чудоиву дурӣ чи ғам,  
Китоби ту моро расонад ба ҳам.

Китоби туро хонда, бастам умед,  
Ба субҳи саодат, ки ояд падид.

Китоби туро хонда шодон шавем,  
Ба ҳам меҳрубонтар ба даврон шавем.

Дили пиру барно зи ҳарфи ту шод,  
Расонад китобат ба ҳар як мурод.



Дили пиру барно ба даст оварӣ,  
Ҳалоли ту бодо чунин сарварӣ.

Тавонову донову фархунда бош,  
Абад шод бошу ба лаб ханда бош!

Ҳама нозу неъмат ба коми ту бод,  
Фалак гирдгардон ба номи ту бод!





## **РОХ БА СҮИ НҮР** (*Қайдҳои сафар*)

### **РОХ**

Ҳар сафар, он ё дуру дароз бошад ё кўтаҳмуддат, ба худ ташвиш дорад; кас меандешад бо кӣ ҳамсафар мешавад ва чӣ хушию нохушиҳо ўро дар пеш интизоранд. Сафар ба Сангтӯда. Гарчанде медонистам ҳамроҳи адибон меравам, тайёриаш ба сарам ташвиши бисёр наоварда бошад ҳам, ба ҳар ҳол зарур донистам, ки баъзе китобҳоро варак занам, нақшай маҷрои дарёи Вахшро бинам, маълумотномаҳоро дар бораи истгоҳи барқии Нораку Бойғозӣ аз назар гузаронам.

Субҳи барвақт, ба гуфти одамон хурӯс бедор нашуда, аз хоб хестаму ба ҷои таъиншуда, студияи телевизиони тоҷик омадам. Хайрият, ки барвақт хеста будам. Аз милисай посбон пурсидам:

— Гуфтанд, ки аз ҳамин ҷо ба Сангтӯда мераવанд?

— Эъ, муаллим шитобед, ана ҳамин мошин меравад...

Мошин аз дарвоза мебаромад. Ҳештанро ба истиқболи он партофтам. Дохилаш пури одам ва асбобҳои сабти навори телевизионӣ. Дигаронро ноором карда нишастанам. Касе ба милисай посбон гуфт:

— Агар шоиру нависандагон оянд, гӯед, ки ба Комитети телевизион ва радио биоянд.

Аз дил гузаронидам: адибе, ки ба назди студияи телевизион хонда шудааст, боз саргардон шуда, нақлиёт кофта ба Комитети телевизиону радио меравад?



Ба ҳавлии Комитет расидем. Одамони шинос бисёр буданд: ҳунарманди машхур Сайдкул Билолов, нависандагон Ҷамолиддин Тошматов, Нозирчон Ёдгорӣ, шоира Рафоат, кормандони масъули телевизион ва радио, навозандагону ракқосони дастаи ҳунарии «Дарё». Дилас аз сафарам ҳунук шуд. Фикр доштам, ки барои шинос шудан ба соҳтмони нерӯгоҳи барқии Сангтӯда меравам, ба инженерон, нақбканон, бетонрезон, кафшергарон, ронандагон, коргарони оддӣ сӯҳбат мекунам. Маълум мешавад, ки мо барои сухан гуфтан, шеър ҳондан, рақсу суруд намоиш додан ба он ҷо меравем. Яъне рӯ ба рӯ нею аз сахна ба одамон сӯҳбат мекунем. Дар ин ҳолат мушкил аст, ки адиб ба мақсадаш расад. Ҳама ба рақсу суруд таваҷҷӯҳи бештар медиҳанд.

Ману Ҷамолиддин Тошматовро дар мошине шинонданд, ки ҳунармандони ансамбли «Дарё» ҷой гирифта буданд. Албатта, ҳузури мо қалонсолон онҳоро бeroҳат мекард, зоро ки ин роҳи дарозро шӯҳӣ накарда, наҳандида тай кардан мушкил буд.

Ба роҳ даромадем. Ҳомӯш будем. Онҳо дар бағал асбоби мусиқӣ доштанду мо дафтари қайдҳо. Паси ҳам се автобуси хурд ва як «Волга» ҳаракат мекард. Комбинати гӯшт, Комбинати ҷармгариро гузашта ба ҳудуди колхози «Россия» (ҳоло чӣ ном дорад намедонам) расидем. Аз ҷониби дasti чап ҳонаҳои қатор соҳтаанд. Касе ҳасад бурд, ки чи гуна ҳонаҳои зебо, дар ҷои хуб соҳтаанд. Ҳомӯшӣ қатъ гардид. Ҳар касе ҳар чӣ дар бораи ҳонасозӣ ва ҳонаҳои соҳтагӣ медонист мегуфт.

Албатта, ҳонасозӣ ва ободонӣ кори хуб ва хайр аст. Вале имрӯзҳо пулдорҳо бисёр шудаанд. Агар иҷозат дихед ними водии Ҳисорро ҳарида, гирдашро девор



гирифта, дохилашро аз ҳавзу соҳтмонҳои хурду калон пур карда, дар дарвозааш посбон мемонанд. Агар шаҳрсозию ободонӣ ҳамин тавр давом кунад, пас аз даҳ-понздаҳ сол маҷбур мешавем, ки пахта, помидор, пиёзу гашнич ва дигар сабзавоту меваҳоро дар теппаҳои ноҳияи Рӯдакӣ ва Ҳисор шинонemu бикорем.

Дар китоби Радий Фиш «Ҷалолуддини Румӣ» тасвири ачиби манзарае ҳаст. Чингизхон, вақте ки Бухороро забт мекунад, аз баландии теппае истода, ба водии паҳновар менигараду ба ҳамсафонаш мегӯяд: ачаб мардуми бефаҳм будаанд. Ин даштҳои васеъ, сарсабз ва зеборо хона соҳта, ба нестӣ расондаанд. Албатта, ин суханҳо нисбианд, барои чорводор дашти васеъ аз Майдони Сурхи Москваю хиёбонҳои Париж беҳтару зеботар аст. Аз нигоҳи пешрафти тамаддуни инсонӣ суханҳои Чингизхон ҷоҳилона менамоянд. Вале аз назари вайрон накарданни табиат, хусусан рӯи замин, ки наботот, ҳашарот, ҳайвонот, паррандагон ва инсонҳоро меҳӯронаду мепӯшонад мантиқе ва асосе дорад. Собит шудааст, ки 20 сотих замин як оиларо меҳӯронаду мепӯшонад. Агар мо бе баркаш заминҳоро барои хонасозӣ ба одамон тавзех кунем, насли оянда меваю сабзавотро маҷбур мешавад, ки аз Афғонистону Покистон, ё дигар мамлакатҳо биёрад. Ҳар як ваҷаб замини водии Ҳисор бояд эҳтиёт карда шавад.

Президенти мӯҳтарам Э. Ш. Раҳмонов ба ҳалқ замин тавзех кард, ки кишт кунанд, галла, сабзавот, мева ба даст оранд, рӯзашонро гузаронанд. Аксарияти ин заминҳо таҳдоби хона шудаанд ва паси дарвозаҳо навиштаанд: «Хонаи фурӯшӣ».

Мошини мо ором ба пеш меравад, мебинем, ки дар бисёр ҷойҳо заминҳо бекор хобидаанд. Ба ноҳияи



Хӯчамастон мерасем. Қади ниҳоли пахта як ваҷаб. Алаф зер кардааст. Аз солҳои шӯравӣ ёд намекунам. Он замонро дар хоб мебинем. Вале бояд фикр кунем, ба ин аҳвол ба кучо мерасем? На ин ки пахта, дигар зироатҳо ҳам нашъунамо надоранд.

Аз муқобиламон автобусҳои хурду қалон мегузаранд, ки дохили онҳо пур аз занҳои деҳотиянд. Онҳоро дар бозорҳои Душанбе бисёр дидам. Чака, тухм, помидор, мева меоранд. Аз ин ҷо ҳӯрокворӣ ва либосворӣ ҳарид карда, дар деҳот мефурӯшанд. Мебинем, ки бо рафтумади онҳо меваю сабзавот дар бозорҳои Душанбе арzon намешавад, баръакс нарҳҳо сол ба сол боло мераванд.

Чо-ҷо дар доманаи талҳо бузу гӯсфандон мечаранд, қад-қади роҳи мошингард ғову ҳарҳо дум афшонда ба сӯе равонанд.

— Чорво зиёд шудааст, — мегӯяд ба ман Ҷ. Тошматов.

— Шукр, — мегӯям. — Пас аз чанд сонияе илова мекунам: - ҳамаашро ҷамъ кунам баробари чорвои колхози ба номи Ленини Анвар Қаландаров намешавад. Дар ҳар колхоз чорво ҳазор-ҳазор буд...

Боз хомӯш мемонем. Баъзеҳо пинак мераванд. Мошин қаторкӯҳи Тераклитогро озод тай мекунад. Дар ҳамию баландии теппаҳо дараҳтони писта рӯйдаанд. Пистаҳои машҳури Дангара, ки яке аз боигарҳои асосии ҳочагии ҷангали ин ҷо ба ҳисоб меравад. Манзараҳо қалби найнавози «Дарё»-ро ба ҷӯш овард. Ўз дохили лифофа найро бароварду навоҳт. Аз ростӣ чунон навоҳт, ки ба рӯҳияи мо, табиат мувоғиқ буд. Садои найро бисёр шунидаам ва дӯст ҳам медорам. Вале таъсири ин садо дар ин ҳолат тасхиркунанда буд. Касро ба андеша



мебурд. Җавоне доира ба даст гирифт. Рӯхияи хастай мо чон даровард. Ба лабҳо табассум давид.

Пас аз чанде мо ба сӯи дасти чап баргаштем, ки инроҳ ба Сангтӯда мебурд. Найнавоз найро ба лифофааш андохт. Аз ноободии роҳи Данғара – Кангурт лаб кушод. Кангурт фарзандони бисёр машхур дорад, бисёр родмардони тоҷик интернати Кангуртро тамом кардаанд. Бизнесменҳояш ҳам бисёранд, аммо наметавонанд, ки 20 км роҳро обод кунанд. Ҳар вақте модарамро хабаргирӣ меравам, чонам ба лабам меояд.

— Мушкил аст аз пулдорҳо пул кандан, — гуфт Ҷамолиддин Тошматов. — Президент ягон рӯз ин роҳро ҳам обод мекунад.

Мошин баробари роҳи оҳани пахнбар, ки бо эҳтиноми мӯҳтарам Э. Ш. Раҳмонов соҳта шудааст, ҳаракат мекунад. Теппаҳо дар пас мондаанд. Мо ба водӣ фаромадем. Ногоҳ ҳамон найнавоз садо баровард.

— Ана, Сангтӯда, ана Сангтӯда!..

Аз ронанда ҳоҳиш кардем, ки истад, тӯдаи сангҳои афсонавиро бинем.

## АФСОНАИ САНГТӮДА

Аз роҳи мошингард ба болои роҳи оҳан баромадем. Дашти васеъ. Дар байни он тӯдаи санг. Баландиаш баробари хонаи якошёна. Сангҳои калон дар дохилаш ва атрофаш нест. Сангҳо ба андозае буданд, ки инсон ба як даст озод мебардорад ва аз ҷое ба ҷое мебарад.

Афсонаи Сангтӯдаро дар замони қӯдакиям борҳо шунидаам. Падарам, ки чӯпон буданд ва Данғара ҷароғоҳи зимистониашон ба ҳисоб мерафт, дар ҳусуси Сангтӯда нақл мекарданд. Байни данғарагиҳо дӯстони зиёд доштанд. Онҳо ба хонаи мо ба Оби гарм, пас аз



муҳочират ба Колхозобод бисёр меомаданд. Аксарият савори асп меомаданду дар бар чакмани пашмин доштанд. Падарам мегуфтанд:

— Аскари Искандари Зулқарнайн ҳисоб надоштааст. Вақте ба соҳили дарёи Вахш расидаанд, амр кардааст, ки ҳар кас як сангӣ гирифта дар соҳил монад, то ў бидонад, ки аскараш чӣ қадар аст. Аскарҳо як сангӣ ба даст гирифта аз дарё гузаштаанд ва онро дар соҳил гузаштаанд. Тӯдаи бузурге шудааст. Вақте лашкари Искандари Зулқарнайн шикаст меҳӯраду пас мегардад, ў мегӯяд, ки ҳар қадоматон як сангӣ бигиред, то ман бубинам, чӣ қадар аскарам ҳалок шудааст. Аскарҳо як сангӣ мегиранд. Вале тӯдаи бузурге боқӣ мемонад. Ин сангҳои боқимонда нишонаи дар ҷанг ба муқобили тоҷикон күшта шудани аскарҳои Искандар аст, ки то ҳоло касе онҳоро ҳисоб накардааст ва ҳисоб ҳам надорад.

Ин афсона то чӣ андоза ҳақиқат дорад, ба таърихи шиносолу архиологҳо вомегузорем, вале рамзи он аз диловарии мардуми Ҳатлонзамин шаҳодат медиҳад.

Қиссаи дигаре ҳаст дар бораи ишқи поки ҷавони данғарагӣ ва Ширбибӣ. Онҳо яқдигарро дӯст медоштанд, вақте душманон ба сарзамини тоҷикон ҳучум мекунанд, ҷавон ба ҳимояи Ватан меравад ва аҳд мебандад, ки душманро несту нобуд карда, ба кӯи Ширбибӣ бармегардад. Онҳо душманро саркӯб мекунанд. Вақте аз дарё гузаштани мешавад, тири нокасе ўро заҳмӣ мекунад. Ҷавон дарёро гузашта, дар ҳамин ҷои сангҳо ба шаҳодат мерасад. Ўро ба хок месупоранд. Ширбибӣ дар сари мақбарааш ин манораи сангро ҷамъ мекунад.

Ин ривоят ва ривоятҳои дигар ҳам аз ватанпастӣ ва поксириштии мардуми ин диёр ҳикоят мекунанд.



## ИСТИҚБОЛ

Мошинҳои мо паси ҳам ба қитъаи сохтмон дохил мешавад. Кӯфтаю хаста, пас аз тай кардани роҳи дуру дароз аз мошинҳо мефароем. Шукри худо мо – меҳмонҳо ҳам кам неstem: адабон, ҳофизону навозандагон, базлагӯён, раққосаҳо, кормандони телевизиони Тоҷикистон, масъулини Вазорати энергетикаи Тоҷикистон, ронандаҳо. Ҷеҳраи ҳама хуш аст.

Наворбардорони телевизион пеш мегузаранд, ки лаҳзаҳои воҳӯриро акс гиранд. Моро сараввал ба мутахассисони Ҷумҳурии Федератсияи Россия ошно мекунанд: Геннадий Потов, Акоин Алдонов...

Пурсандау саволдиҳандаҳо бисёранд. Кас намедонад ба саволи кӣ гӯш кунаду қадом ҷавобро ба дафтараш қайд намояд. Дар байнин пешвозгирандагон ҷеҳраҳои шиносро мебинам, вале гузашти солҳо имконият намедиҳад номашонро ба хотир биёрам. Марде оҳиста ба сӯям даст дароз мекунад.

- Маро нашинохтед? – савол медиҳад.
- Ҷеҳраатон гарм.
- Муҳаббат... — мегӯяд ў ва собиқ раиси шаҳри Норак Боймирзо Шукуроворо ба ёд меорад.

Муҳаббат! Сохтмончии номдори ГЭС-и Норак. Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ. Депутати Совети олии Тоҷикистон, дорандай чандин мукофотҳо. Ба риашаш торҳои сафедӣ давида.

Нависанда Нозирҷон Ёдгорӣ маро ба ҷонишини вазири энергетикаи Тоҷикистон Абдулло Ёров шинос мекунад.

— Равшани Ёрмуҳаммадро солҳо боз мешиносам, на ин ки худаш, бародаронашро ҳам мешиносам, — мегӯяд А. Ёров.



— Хайр, хама ба яқдигар шинос будаед, хотат ба муаррифӣ нест.

Абдулло Ёров, Нурулло Шӯлашовро бе ҳеч дудилагӣ метавон гуфт, ки имрӯз шоҳсутунҳои энергетикаи мо ҳастанд. Онҳо таърихи соҳтмони ГЭС-и Норак, Бойғозӣ, оғози Санғтӯдау Рогунанд. Ба ман гуфтанд, ки хизмати Нурулло Шӯлашов дар соҳтмони Санғтӯда калон аст. Тахти роҳбарии ў Санғтӯда-1 оғоз шуд. Дар солҳои мушкилтарин таҷҳизоти соҳтмони ГЭС-ро нигоҳ дошт. Барои идома додани кор кӯшишҳои зиёде кард. Оғози навини кор ҳам нишоне аз хизматҳои ўст.

Чамолиддин Тошматов, ки ба зимма гирифтааст ҷаравёни кори соҳтмони ГЭС-и Санғтӯда-1-ро пурра нависад, ба ин ҷо қаблан ҳам ду-се бор омадааст, одамонро аз мо дида бештар мешиносад, ором асту ҳомӯшона мушоҳида мекунад.

Коргарон паси ҳам омада салом мекунанд. Баъзеи онҳо дастамро саҳт мефишоранд. Гӯё онҳоро борҳо дида бошам. Ба назарам чунин менамояд, ки мо рӯзноманигорон, адібон, аксбардорон, муҳаррирони барномаҳои телевизионӣ, масъулини дафтари матбуоти Вазорати энергетика аз соҳтмончиён дида бисёрем. Ба касе оромона сӯҳбат кардан намешавад.

Марди миёнсоле, ки дар сар қулоҳи нақбканий дорад, мегӯяд:

— Ба гурӯҳҳо ҷудо мешавем. Санъаткорон ба мосинҳояшон савор шаванд. Онҳо ба ҷои воҳӯрӣ мераванд. Ман шоиру нависандагонро ба рафти соҳтмони ГЭС-и Санғтӯда шинос мекунам.

Думболи ўро гирифта, оҳиста мепурсам, ки кисту чикора аст.

— Маҳмадалиев Маҳмад, прораби соҳтмон.



## НЕРУГОХИ БАРҚИИ САНГТҮДА

Ҳар точик ифтихор мекунад, ки сарзаминаш дарёҳои шӯҳ ва қуллаҳои сарсафед, водиҳои зархез дорад. Ифтихор хуб аст. Аммо танҳо ба ифтихор шиками одам сер намешавад. Имкониятҳо ва захираҳоро истифода бурдан, иқтисодиёти мамлакатро ба по мондан, хоҷагии ҳалқро ғаний гардонида, некӯаҳволиро таъмин намудан ҳунари дигар аст. Вақте ки соҳти шӯравӣ барҳам ҳӯрд, истиқлолият ба даст овардем, ҳис кардем, ки мо дарёҳои пуриқтидор дорем, синаи кӯҳҳоямон пур аз симу зар аст, як миллион тонна пахта медиҳем, — гуфтану шиор кардан кор пеш намерафтааст. Барои ба кор омода соҳтани қӯҷактарин иншоот мутахассис, замина, маблағ зарур будааст.

Ҳама шоҳиди онем, ки Президенти чумхуриямон Э. Ш. Раҳмонов аз рӯзҳои аввали ба кор шурӯъ карданашон сиёсати хеле ҳам оқилонаи хоҷагидориро пеш гирифтанд. Ба ичрои корҳое камар бастанд, ки бояд дар замони шӯравӣ мешуд. Барои ичрои корҳои бузург дар чумхурӣ қабл аз ҳама сулҳу осоиштагӣ зарур буд. Талош варзишанд ва ин заминаро фароҳам оварданд. Дикқати кишиварҳои ба мо дӯст ва хориҷиёнро ба неъматҳои табиии Тоҷикистон, захираҳои ғании энергетикӣ, мавқеи ҷуғрофии он ҷалб карданд. Президенти мамлакат амиқ дарк намуданд, ки то роҳи зеризаминии ағбаи Анзоб, роҳи бузурги Кӯлоб-Қалъаи Хумб-Хоруғ-Қулма, неругоҳҳои барқии Рофун, Сангтӯда-1, Сангтӯда-2 ба кор надароянд, Тоҷикистон аз муҳосираи иқтисодӣ берун намебарояд. Пайваста дар ҳусуси ба кор андохтани ҳамин ва дигар иншоотҳои зарурии мамлакат гап мезаданд ва имрӯз мебинем суханҳояшон паси ҳам амалӣ мешаванд. Кор дар ағбаи Анзоб, шоҳроҳи Кӯлоб – Қалъаи Хумб –



Хоруф – Кулма, ГЭС-ҳои Рогуну Сангтӯда бо суръат давом дорад. Нияти нек, оғози нек буд ва Худо хоҳад анчомаш ҳам ба некист.

Дар дарёи Вахш, ки аз қалби қўҳҳо ва водиҳои Тоҷикистон чорӣ мешавад, то имрӯз панҷ истгоҳи барқӣ: Сарбанд, Шаршара, Марказӣ, Норак, Бойғозӣ ба истифода дода шудааст. Кор дар соҳтмонҳои ГЭС-ҳои Рогуну Сангтӯда дар замони шўравӣ оғоз шуда буд. Соҳтмони неругоҳҳои Сангтӯда-2 бо иқтидори 220 МВт, Шўробод бо иқтидори 600 МВт дар назар аст.

ГЭС-и Сангтӯда-1 дар он чое, ки дарёи Вахш тангнои қўҳҳои Ширбӣ ва Сарсаракро бурида мегузарад соҳта мешавад. Иқтидораш 670 МВт ба накша гирифта шудааст. Чор агрегат дорад, ки иқтидори ҳар яке 167,5 МВт мебошад. Обанбор майдони 9,75 км мураббаъро дарбар мегирад. Баландии дарбанд 7 5 метр мешавад. Ҳарчи соҳтмон 482,2 миллион доллари амрикоиро талаб мекунад. Соҳтмон дар тӯли панҷ сол, яъне соли 2009 бояд ба итмол расад. ГЭС дар муддати 6,5 сол ҳарчашро мепўшонад.

Пас аз соҳтани ГЭС-и Сангтӯда талаботи рӯзафзуни хоҷагии ҳалқи Тоҷикистон аз неруи барқ таъмин мегардад.

## ОДАМОН

Прораб Маҳмад Маҳмадалиев моро ба сўи соҳтмони бинои ГЭС мебарад. Ўхатмкунандаи мактаби техникии соҳтмони шаҳри Душанбе аст. 45-50 сола ба назар мерасад. То соли 1991 дар хоҷагии об кор кардааст. Аз соли 1991 то имрӯз дар Сангтӯда кор мекунад. Албатта, майдони соҳтмон ҷои раксу бозӣ нест. Пасто баланд аст. Кранҳо булдозерҳо



кор мекунанд. Мошинҳои боркашон рафтую доранд. Моҳи январи соли 1961-умро ба хотир меорам. Пас аз ҳатми курс-конференсияи адибони ҷавон дар Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, мо, як гурӯҳ иштирокчиёни онро аз Душанбе ба Норак бурданд, ки шаҳри наува соҳтмони ГЭС-и бузургро бинем. Соҳтмончиён дар ҳонаҳои чӯбин, лоин, ҳаймаҳо истиқомат мекарданд. Замин лой буду борони майда меборид. Ба ҳар ҳол дар Санѓтӯда вазъият дигар аст. Қувваи барқ ҳаст, соҳтмончиён аксарият аз Нораку Бойғозӣ ба ин ҷо меоянд. Ҷои хоб, ошхонаи таомхӯрӣ доранд. Ба мо гуфтанд, ки коргарон дар ду баст кор мекунанд. Як гурӯҳ 15 рӯз кор карда меравад, ба ҷои онҳо гурӯҳи дигар меояд. Ана, роҳбарони соҳтмон ҳамин рӯзҳои ивазшавии коргаронро ба эътибор гирифта, ҳар гуна воҳӯрию мулоқотҳоро дар ҳамин рӯзҳо ба нақша метавонанд иштирок кунанд: ҳам гурӯҳи коргароне, ки корро тамом кардаанд, ҳам гурӯҳе, ки онҳоро иваз мекунанд.

М. Маҳмадалиев аз баландӣ бо дасташ поёнро ба мо нишон медиҳад:

— Ана, дар ҳамин ҷо бинои ГЭС-и Санѓтӯда-1 соҳта мешавад, — мегӯяд ў.

Мо ба поён менигарем. Соҳтмончиён машгули коранд. Ба он ҷо фаромада, ба онҳо сӯҳбат кардан намешавад. Ба назарам таҳдоби бино шубҳатоб менамояд. Онро ба бинои ГЭС-и Норак муқоиса мекунам. Аз дарё дурттар. Аз М. Маҳмадалиев мепурсам:

— Об аз кучо меояд?

— Ҳоло ҳамаашро нишон медиҳам. Сарбанд, ки баста шуд, аз обанбор об ба канали обгузар медарояд, ки дар пеши он дарғотҳои обқабулкунӣ истодаанд. Аз



ин дарғотхо ба чор трубина тақсим шуда, генераторхоро ба кор медарорад.

Ба ҳар ҳол боз ҳам мавқеи бинои ГЭС бароям норавшан монд. Пурсандах як ман нестам, бисёранд. М. Маҳмадалиев имконият намеёбад, ки ба саволҳоям пурра чавоб диҳад.

— Тунелҳои обгузар аз кучо мебароянд? – боз ме-пурсам аз ӯ.

— Ҳоло нишон медиҳам, мебинед.

— Бинои ГЭС-ро бригадаи кӣ месозад?

— Ана, онҳо дар паҳлуют истодаанд: Тоҷиддин Қодиров ва Аҳмад Бобоҷонов. Тоҷиддин ба назарам шинос менамояд. Аммо кулоҳи сараш пешонаашро пӯшондааст.

— Тоҷиддинро нашинохтед? – аз ман мепурсад Ҷамолиддин Тошматов.

— Ҳа, Тоҷиддини машҳур.

— Бале, дорандай ҷоизаи давлатии ба номи Ибни Сино.

— Соҳтмони бинои ГЭС ба зими бригадаи бетон-резон ва кафшергарон аст, суханашро давом медиҳад М. Маҳмадалиев..

— Бинои ГЭС чорқабата мешавад. Дар он 4 агрегати нерудиҳанда ҷой мегирад. Санѓтӯда -1 ба силсилаи неругоҳҳои дарёи Вахш доҳил мешавад. Пас аз он ки Санѓтӯда-1, Санѓтӯда-2 ва Рогун ба кор дароянд, иқтидори умумии энергетикии онҳо дар як сол ба 9 миллион КВт мерасад. Дар заминai ин неругоҳҳо комплекси минтақавӣ-истехсолии Тоҷикистони ҷанубӣ аз ҷумла заводи нуриҳои азотии Вахш, комбинати электрохимиявии Ёвон, заводи аккумуляторҳои Кӯлоб пурра ба кор медароянд.



Аз поён шўълаи кафшер ба чашм мерасад. Мо худ дер омадаем. Роҳбаладҳо саросемаанд, ки зуд соҳтмонро ба мо нишон дода, ба майдончай воҳӯрӣ, ки он ҷо ҳама мулокоти мо, ҳунарнамоии санъаткоронро интизоранд, биравем.

Ба сӯи нақбҳои обгузар ҳаракат мекунем. Ҷавоне ба сарам кулоҳашро мемонад. Ҷавони хушчехраи резапайкар моро истиқбол мегирад:

— Фиёсиддин, — муаррифӣ мекунад ўро ба мо М. Маҳмадалиев.

Фиёсиддин бе ҳеч монеа дар бораи нақб, трубинаҳои обгузар, фоизи икрои кор, маоши коргарон ҳикоят мекунад.

Ба кори сангини нақбканий шиносам. Солҳои ҳафтодуми аспи гузашта дар Афғонистон ҳамроҳи геологҳо кор мекардам. Албатта он нақбҳо ҳаҷман хурд буданд. Нақбҳои Фиёсиддин бузург буданд, кутрашон 8 метр, дарозиашон 340-460 метр.

Боз аз прораб М. Маҳмадалиев мепурсам:

— Чаро дарозии трубинаҳои обгузар фарқ мекунанд. 340-460 метр?

— Нақбҳо ба тарафи обанбор бармегарданд. Аз ин рӯ дарозияшон фарқ мекунад.

Акнун ба саволи пештараам ҷавоб ёфтам: нақбҳо амудӣ не, дар шакли каме уфуқӣ қанда мешудаанд. Об дар ду ҷо гардиш карда, сонӣ мустаким ба агрегатҳои нерудиҳанда бармехӯрдааст.

Фиёсиддин Ҳанифов бештар аз бист сол мешавад, ки дар соҳтмон кор мекунад. Дар нақби ағбаи Анзоб, соҳтмони ГЭС-и Рогун, роҳи оҳани Қўрготеппа-Қўлоб кор кардаст. Ҳоло сарвари қитъаи Гидроспестройи шаҳри Рогун дар трубинаҳои обгузари ГЭС-и Сангтӯда-1 мебошад. Соҳиби 8 фарзанд аст.



Ба боло мебароем. Манзараи обанбор равшан дидо мешавад. Дарёи Вахш осмонранг аст. Дехаҳои аҳолинишин ба ҷашм наменамоянд. Ба мисли обанбори Норак дар зери он заминҳои ҳосилхез, дехаҳои калони аҳолинишин, гӯристону мазорҳо намемонанд. Ҳаҷми пурраи обанбор 250 миллион метри мукаабро дар бар мегирад. Чуқуриаш 75 метр мешавад. Ҷойхое, ки мо истодаем зери об мемонанд.

Банди оби ГЭС-и Сангтӯда аз санг гил сохта мешавад. Арзи қисми поёни он 433 метр, тӯлаш бо назардоши пуштаҳояш 517 метр аст. Дар сохтани он 4,5 миллион метрии мукааб ҳоку гил сарф мешавад.

Ҷашмам ба қӯҳпорае, ки байни қӯҳи Ширбибӣ ва Сарсарак хобидааст, меафтад. Аз М. Маҳмадалиев мепурсам:

— Ин қӯҳпора чӣ мешавад? Дар ҷояш мемонад?

— Не, мо онро мегирем. Бинед булдозер корро сар кардааст. Ин қӯҳпораҳо ҳамааш ҳамвор мешаванд. Мо зери бандро ба мисли шиша мешӯем, баъд сохтмони онро сар мекунем. Барои анҷоми ин корҳо, аввал пеши обро бастан лозим.

Мо пас мегардем. Ба майдончае, ки мошинҳо истода буданд, меоем. Ҳама ба мошинҳо мешинанд. Ба соҳили рости дарё мегузарем. Барои кор дар соҳили рост пули қавие сохтаанд. Мошинҳо моро ба дохили нақҳои обпарто мебаранд. Аз ин тараф дар синаи қӯҳи Ширбибӣ ду нақб кандаанд, ки онҳо дар баъзе қисматҳо бо ҳам мепайванданд. Наворбардори телевизион ҳоҳиш мекунад, ки онро аз мошин поин қунем. Ба саргаҳи нақби обпарто рафта манзараи дарё ва ҷои банди обро аксбардорӣ қунад. Ӯ мемонад, мо дар дохили нақҳо, гӯё ки ба ҳазинаи Алибобо афтода бошем, аз рост ба



чап, аз чап ба рост ҳаракат мекунем. Мошинҳо аз дохил берун мебароянд. Нишастангон садо мебароранд:

— Наворбардор монд!

Роҳбалад меҳандад. Ронанда аз баромадгоҳи нақби дигар ба дохил медарояд. Наворбардорро мебинем, ки машгули кор аст. Ӯ ҳам ба мошин мешинаид.

— Ана, нақбҳои обпарторо ҳам дидед. Онҳо қариб тайёранд, — мегӯяд М. Маҳмадалиев. — Ҳамаи ин корҳо қаблан анҷом ёфтаанд.

Мо ба майдончае меоем, ки он ҷо рамзи дӯстии Тоҷикистону Россия гузашта шудааст. Санъаткорон дар офтоби гарми нимрӯзӣ омадани мо ва ҷамъшавии коргаронро интизоранд. Пас аз ҷанд лаҳза коргарони соҳтмон мошинсавор меоянд. Садои мусиқӣ баланд мешавад. Мебинам, ки гурӯҳе аз коргарон мунаzzам ба рақс медароянд. Ҷеҳраҳои хаста оҳиста-оҳиста гулгун мешаванд. Ҳоса сурудҳои Маликаи Саидзод, ҳунарнамоии гурӯҳи ҳаҷвнигорон, овози форами Саидқул Билолов ва ҷилваи раққосаҳои ҷавони гурӯҳи «Дарё» базмҳои афсонавиро ба хотирам меоранд. Ҷӣ ҳуш аст дидор дидан, ҷӣ ҳуш аст, бо ҳам будан, бо якдигар хурсандӣ кардан...

Мо бармегардем. Коргарон аз пасамон даст меафшонанд. Садоҳо ба гӯшам мерасанд: «Боз биёed!».

*Сангтӯда-Душанбе,  
сентябр 2005*





## **ТОЧИКЕМ**

Ту магӯ аз ину аз онем мо,  
 Зодагони пири Канъонем мо.  
 Нест байни мову ту бегонагӣ,  
 Аз Хуҷанду Раҷшту Ҳатлонем мо.  
 Дар сабуриву адолатпарварӣ,  
 Пораи лаъли Бадаҳшонем мо.  
 Бо ҳама дарёдиливу сохирӣ,  
 Ташнаи оби Зарафшонем мо.  
 Шаҳрзоди ҳиммату мардонагӣ  
 Зодагони Оли Сомонем мо.  
 Дар ҳама пасту баландиҳои даҳр  
 Шуқр, фарзанди мусулмонем мо.  
 Нест байни мову ту бегонагӣ  
 Тоҷикем, аз Тоҷикистонем мо.

## **ДАРД**

(Эҳдо ба дӯсти азизам  
*Тошева Саида Шарифовна*)

Дарди ман дарди туву дарди Ватан,  
 Дарди модар, дарди миллат, дарди зан.  
 Дарди кулли мардуми равшанзамир,  
 Бардамида аз дилам чун ҷӯи шир.  
 Аз ниҳоди асрҳо берун шуда,  
 Гоҳ Лайливу гаҳе Мачнун шуда.  
 Бо тақозои замона омада,  
 Аз дили чандин фасона омада.



Дарди ман дарде, ки дилро пора кард,  
 Модари точикро овора кард,  
 Қаҳр шуд маснаднишини мулки дил,  
 Ишқ шуд бечораву хору залил.  
 Як замоне дарди ман Таҳмина дошт,  
 Дарду доғи ҳаҷр андар сина дошт.  
 Дарди ман Гурдофаридам кардааст,  
 Пири Санъонро муридам кардааст.  
 Дарди Исмоили Сомонӣ бувад,  
 Дар ниҳодам фарри яздонӣ бувад.  
 Дарди ман султони ҳастии ман аст,  
 Аз камоли ҳақпарастии ман аст.  
 Бахри Сино теги бурро буд ў,  
 Аз хирадмандӣ мубарро буд ў.  
 Дарди ман дарди худогоҳӣ бувад,  
 Гоҳ лабханду гаҳе оҳе бувад.  
 Дардҳои Тоҷикистон дарди ман,  
 Дарди миллат, дарди зан, дарди ВАТАН.

### ЧОР ФАЗАЛ

Ёрони муazzам, ба шумо ид муборак,  
 Ҳамраъийиву ҳамрозиву тавҳид муборак.  
 Будед агар дергахе бехабар аз даҳр  
 Имрӯз хабардорию тавқид муборак.  
 Дар кулбаи андешаатон субҳдам аз сидқ  
 Як тифлаки нав чун шуда тавлид, муборак.  
 Шуд пора кунун ҷомаи найранги замона  
 Ҳамдардию ҳамбастии ноҳид муборак.  
 Ҳандида кунад паҳн зару зевари худро  
 Аз доманаш ар духтари хурshed, муборак.  
 Дар зери қадамҳои шумо аз гули худрӯ  
 Рӯида гули нозуки тамҳид, муборак.



Ошуфта набошед, шаби иди шуморо  
Гар Норинисо гуфт ба таъкид, муборак!



Шахри хунару меҳру вафо шахри Душанбе,  
Чо гаштай дар ҳастии мо, шахри Душанбе.  
Андар қади дилчӯю дилорою базебат  
Дорӣ зи гули лола қабо шахри Душанбе.  
Пошад зи чароги хунару илму маонӣ  
Бар мулки дилу дида зиё, шахри Душанбе.  
Мехостам аз шоҳии ҳарранги хаёлот  
Дар бар бикунӣ тангӯабо шахри Душанбе.  
Дар кишвари андешаи ман то ба ҳанӯзӣ  
Чун тифлаки берӯю риё, шахри Душанбе.  
Аз шодию андӯҳи ту дорад газале чанд,  
Дар сафҳаи дил Норинисо, шахри Душанбе.



Хушбахт мешуморам худро, ки ёр дорам,  
Дар мулки Тоҷикистон боғу баҳор дорам.  
Аз шоми ноумедӣ ҳаргиз ҳабар надорам,  
Аз файзи субҳ дар дил оҳангӣ тор дорам.  
Бегона аст бар ман найрангу носипосӣ,  
Хоҳам як умр з-ин ду худро канор дорам.  
Аз ҷарҳи бемурувват озорҳо бидидам,  
З-ин рӯй бар баду нек бешубҳа кор дорам.  
Парварда бо машаққат дар боги зиндагонӣ  
Дар мулки дидаву дил себу анор дорам.  
Ҳандида бигзаронам шабҳои тор ҳарчанд,  
Аз ашк шаддае чанд беихтиёр дорам.  
Норинисо магӯед, аз ҳар чӣ дар канор аст,  
То сангӣ ҷарҳи таъриҳ андар канор дорам.



Точикону Тоҷикистон зинда бод,  
Ақли модарзоди инсон зинда бод.  
Мекушоянд уқдаҳои розро,  
Роздону роздорон зинда бод.  
Ашки модарҳо марезад, ай худо,  
Хотири ҷамъӯ парешон зинда бод.  
Ҳамрадифи сулҳу шодиву умед,  
Шӯълаи хуршеди тобон зинда бод.  
Баҳт гардад то Зулайхоро насиб,  
Юсуфи Яъқуби Канъон зинда бод.  
Баҳри талқини накӯиву хирад,  
Сафҳа-сафҳа ҳарфи Қуръон зинда бод.  
То нависад номае, Норинисо,  
Ишқ дар мағзи дилу ҷон зинда бод.





*Мирзо ФАЙЗАЛИ*

## **БО ВАТАН БОШЕМ**

Биё, эй ҳамватан, то чонфидои ин Ватан бошем,  
Ба чон омодаи амру нидои ин Ватан бошем.

Канораш гарму роҳатбахш чун домони модарҳост,  
Ҳама фарзандҳои бовафои ин Ватан бошем.

Гирифта дasti ҳам, аз як гиребон сар бурун орем,  
Ватан аз мост, мо низ аз барои ин Ватан бошем.

Чунон бояд ватанҳоӣ, чунон бояд ватандорӣ,  
Ватан аз мо ризо, мо ҳам ризои ин Ватан бошем.

Худо нокарда, гар боди ҳазоне мевазад сӯяш,  
Мададгору шифобахшу давои ин Ватан бошем.

Гадой дар Ватан волост аз шоҳӣ ба мулки ғайр,  
Фидои ин Ватан, шоҳу гадои ин Ватан бошем.

Ватан кишитио даҳри пурталотум баҳри тӯфонист,  
Замоне шуд, ки мо худ ноҳудои ин Ватан бошем.

Ба ҳам пайваста қатра-қатра дарёи дамон гардем,  
Хурӯшон мисли оби рӯдҳои ин Ватан бошем.

Биё, эй ҳамватан, то чонфидои ин Ватан бошем,  
Ҳама фарзандҳои бовафои ин Ватан бошем.



## МОДАРИ ЧОНИ МАЙ, ЭЙ ВАТАНАМ

Эй Ватан, номи ту дунёи ман аст,  
Қуллаҳоят сари болои ман аст,  
Хори роҳат гули раънои ман аст,  
Хоки ту гавҳару тиллои ман аст.

Модари чони май, эй Ватанам,  
Тоҷикистони май, эй Ватанам.

Тифли парвардаи армони тужум,  
Чонфидо дар сари паймони тужум,  
Хофизи ҳусни гулафшони тужум,  
Андалеби ҷаманистони тужум.

Модари чони май, эй Ватанам,  
Тоҷикистони май, эй Ватанам.

Гар ба ҳифзат надиҳам ҷону танам,  
Намакат заҳр шавад дар баданам,  
Гар сари ҷонги ту паймон шиканам,  
Хоки ту ор қунад аз кафанам.

Модари чони май, эй Ватанам,  
Тоҷикистони май, эй Ватанам.

## ЧОННИСОР

Ҳар гаҳе ҷон медиҳам, баҳри Ватан ҷон медиҳам,  
Номи поки Тоҷикистон дар даҳан ҷон медиҳам.

Нестам аз воизони минбарии гапфурӯш,  
Чонфидоям, бе ягон ҳарфу сухан ҷон медиҳам.



Душманаш гар қасди помолии ин гулшан кунад,  
Ҳамчу сарбозаш ба ҷанги танбатан ҷон медиҳам.

Мардуми ҳар гӯшааш пайванд бо хуни мананд,  
Лозим ояд, баҳри ҳар як ҳамватаан ҷон медиҳам.

Модари ман, ҳамсари ман, духтари ман ҷонфидост,  
Ман барои нангӯ ору номи зан ҷон медиҳам.

Баъди маргам хокдонам дар Ватан бошад, бас аст,  
Фарқ не, ки бо кафан, ё бе кафан ҷон медиҳам.

### **АГАР АЗ ДАСТИ МАН ОЯД**

Дар ин даврон, ки кишвар тинҷу мардум ҳаст осуда,  
Ба ёдам мерасад даҳ соли з-ин бигзаштаи Механ.

Маро пешӣ назар ояд замони бенизомихо,  
Ба ҳар сӯ рӯқанию мӯқанию нолаю шеван.

Ба ҳаллу фасли ҳар коре камону тир довар буд  
Аз он мардум парешону ба ҳоли хеш саргардон.  
Зи ҷанги шаҳрвандӣ хонавайрон, гарки хуни хеш,  
Бақойи давлату миллату чу ашке дар сари мичгон.

Дар он айёми қисматсоз ҳамчун офтоби субҳ,  
Сухан аз сулҳу аз ваҳдат бигуфт Эмомалий Раҳмон.  
Шиори «Бар шумо ман сулҳ меорам!» ливояш шуд,  
Қавию устувор истод андар сангари паймон.

Каломи сулҳ дар лаб Кобулу Техрону Москав рафт,  
Чу Исмоили Сомонӣ ба ҳифзи миллаташ барҳост.  
Худованд андар ин азму талошаш раҳнамояш шуд,  
Бубинед, ин замон сулҳи миёни тоҷикон барҷост!



... Ҳама аъмоли неки дигарашиб як тараф монам,  
Фақат бар хотири сулхе, ки барпо кард дар кишвар,  
Ба ин шахси бузургу ҷонфидаи миллату Механ,  
Агар аз дасти ман ояд, гузорам ҳайкале аз зар!

## **ҚАНОАТ**

Ифтихоре аз Ватан моро бас аст,  
Мехри он дар ҷону тан моро бас аст.

Кай талаб дорем чизе аз Ватан,  
Хоки он атри кафандар моро бас аст.

Аз вафо бо набзи миллат ҳаммаром  
Мезанад дил, ин задан моро бас аст.

Дар пайи ҷоху ҷалоле неstem,  
Аз қаториҳо будан моро бас аст.

Пеши бар ҷойи нишони ифтихор  
Тугмае дар пираҳан моро бас аст.

Эй, ки мепурсӣ: «Чӣ додӣ бар Ватан?»,  
Додани доди сухан моро бас аст.





**Парда ХАБИБ**

## ИНЬОМИ ОЗОДӢ

Рӯзи озоди Ватан эълом бод,  
Бехтарин рӯзи ҳама айём бод,  
Парфишон чун дар сари Боми ҷаҳон,  
Парчамаш болотар аз ҳар бом бод.  
Шӯълаҳои тоза аз хуршеди субҳ,  
Сӯи ақсои Ватан пайғом бод.  
Сурати тоҷик ба ин озодагӣ,  
Сирати тоҷик ваҳиду том бод.  
Хезад аз дил эй басо илҳому завқ,  
Маншай озодиву илҳом бод.  
Баҳт ҳам мисли Ватан зебову хуб,  
Хушдилу хушрангу гуландом бод.  
Рӯи мо бишкуфта бodo аз сурур,  
Рӯи каф моро ҳамеша ҷом бод.  
Насли навро пиру устоди адаб,  
Рӯдакиву Ҳофизу Ҳайём бод.  
Душман андар доми ҳуд дар банд бод,  
Ҳуд ба ҳуд афтодаву эъдом бод.  
Сӯи мақсуде, ки он армони мост,  
Аз ману ту ҳар замон иқдом бод.  
Аз паи ҳар лаҳза умри ҷовидон,  
Ҳам сад оғозе зи ҳар анҷом бод.  
Бод ҳар рӯзаш науву пур аз навид,  
Шамъи рӯяш тобиши ҳар шом бод.  
Чанд аз ҳудкомагон ноком буд,  
Шаҳди шодияш қунун бар ком бод.  
Ҳар қадар, ки дар ҷаҳон гул бишкуфад,  
Баҳри миллат он ҳама инъом бод.  
Точро чун эътибору ном дод,  
Точ аслу мабдаи ин ном бод!



## ЁДБУМ

Зодбуми бақои армонхо,  
Ёдбуми Курӯшу сомонхо.  
Зиндай бо умеди хуршедӣ,  
Сабза рӯёnda аз ту боронҳо.  
Гашт ҳар зарра хоки ту заррин,  
Аз вучудат равон Зарафшонҳо.  
Аз гили ту гули нухустин руст,  
Аз дилат шавқу шӯри шарёнҳо.  
Бори аввал ба хирмани олам  
Рехт аз хӯшаҳои ту донҳо.  
Бостонитарин тамаддунат,  
Достонитарини дастонҳо.  
Посдори фурӯғи бефарҷом,  
Ёдгори начиби давронҳо.  
Пеш аз ту на он бувад, на ин,  
Ту нахустиниву сипас онҳо...

## ВАТАН

Рӯзи ту бод идомаи оғози зиндагӣ  
Ҳар лаҳзаат ба хотири эъчози зиндагӣ.  
Хушбуранг шеъри ман аз обу ранги туст,  
Хоки ту бод он ҳама пардози зиндагӣ.  
Бешак, фазои ту бувад аз осмон баланд,  
Фикри ту, эй Ватан буда парвози зиндагӣ.  
Андешаи ту парварад обугили маро,  
Ангезаи ту мекунад анбози зиндагӣ.  
Ҳар соате ту бигзарӣ аз соҳати фалак,  
Бар ахтарон намудай эъчози зиндагӣ.

*Ато МИРХОЧА*

## 3800 МЕТР + КОРНАМОЙ

Ағбай Қулма, ки дар хатти сарҳадди байни Ҷумхурии Тоҷикистон ва Ҷумхурии мардумии Ҷин воқест, тайи панҷ соли охир вирди забонҳост. Вучуд доштани чунин кӯҳталро кам қасон медонистанд, аммо имрӯз ҷашми умеди қариб қулли мамлакат ва ҳатто ҷандин кишварҳои ҳориҷӣ ҷониби Қулма мебошад. Сабабаш, албатта, маълум: кушода шудани роҳ аз болои ин гардана Осиёи Марказиро ба ҳам мепайвандад ва барои Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ дорад.

Аз соли 1997 боз соҳтмони роҳ дар Қулма идома дорад. Муаллифи ин сатрҳо ба кору зиндагии роҳсозон дар ин баландтарин гӯшаи ҷаҳон ҳамеша мароқи қалон дошт. Бинобар ин, ҳудихтиёр охири августи соли 2000-ум, роҳи Қулмаро пеш гирифтам.

## ШАҲИДИ ҚУЛЛАҲО

Аз Мурғоб то Қулма 70 километр аст. Соат ҳанӯз 4 нашуда, мошинаи мусоғиркашон, ки маҳсус барои бурдану овардани коргарон чудо карда шудааст, ба роҳ баромад. Ба бахти мо ҳаво дар Мурғоб гарм буд, аз ин лиҳоз коргарон дар тан либоси сабук доштанд.

Чеҳраҳои ҳама офтобхӯрда, дастонашон шаҳшӯлу обилабаста. Қисме баробари ворид шудан ба қузов дарҳол ҳоби ширини саҳариро давом доданд. Танҳо иддай каме паст-паст машғули сӯҳбат шуданд. Дар оҳанги суханашон маҳзунӣ ва изтироб ҳис мешуд. Эҳсос кардам, ки бадбаҳтие рух додааст. Бинобар ин, ҳавотиромез пурсидам:



— Чӣ шудааст, бачаҳо?

Саволам таваҷҷӯҳашонро ҷонибам ҷалб кард.

— Шумо кистед?

— Ман – ҳабарнигор. Аз Душанбе.

— Маро нашинохтед? – Суолкунанда қулоҳро аз сараш гирифт ва то ки ўро шиносам, рӯяшро ба равшании ҷароғ наздиктар овард.

Ба ҷеҳрааш зеҳн мондам. Дар як лаҳза симои садҳо шиносҳои овони наврасиамро дар лавҳи хотира такурӯ кардам.

— Шумо Зулмакон! – бо боварӣ ва қатъият ниҳо кардам ман.

— Бале, Зулмакон. – Аз он ки бехато шинохтамаш, рӯҳ гирифт ва ба ман наздиктар омаду воҳӯрӣ кардем.

— Мо дар як интернат аз як коса ош хӯрда, қалон шудаем, – Зулмакон бо ифтихор ба ҳамроҳонаш рӯ овард. – Ҳеч боварам набуд, ки мешиносед. Охир ман аз Шумо панҷ - шаш сол хурдам.

— Хотираи ҷавонӣ нақш бар санг аст.

Магнитофони ронанда суруди ғамангез меҳонд.

— Дирӯз сардори мо, дӯсту рафиқи мушфиқи тамоми роҳсозони Қулма Ҷумъа Азизов якбора беҳуш шуда ғалтид, – маҳзунона сар ҳам кард Зулмакон.

— Раги майнааш кафидааст, – илова намуд ҷавони нимпӯстинпӯш. – Ба шифоҳонаи вилоятӣ бурданд.

— Шояд начот диҳанд? – суоломез ва бо умед ба ман нигоҳ кард ҷавон.

Китф дар ҳам қашидам.

— Илоҳо, начот ёбад, – марди кухансоле, ки пинак рафта буд, ба гап ҳамроҳ шуд. – Ҷумъа барои ин роҳ чӣ қадар ҷон қоҳонд. Наход...?

— Боз бармегардад, албатта меояд... – илтиҷоомез зери лаб гуфт Зулмакон.



Банда Чумъа Азизовро наздик нашиносам ҳам, ҳамчун роҳсоз симои бароям ниҳоят ошно буд. Борҳо номашро дар сахифаҳои матбуот дидам ва аз кору бораш иттилоъе доштам. Ўз аввалин сардорони муассисаҳои роҳсозӣ буд, ки заҳмати қушодани роҳи Кулмаро ба ўҳда гирифт ва бори нахуст бригадаи роҳсозонро ба ин ағбаи сайронгоҳи абрҳо ва шамолҳои тунд роҳнамой кард. Ноябри соли наваду хафт дар Қулма кор оғоз намуд ва ҳатти нахустини онро рӯ-рӯи гарданаҳои Помири Шарқӣ навишт. Моҳи ноябри соли 1998 навбати аввали роҳро тибқи лоиҳаи онвақта пурра ба истифода дод. Пас аз он ки мутахассисони ширкатҳои байналмилалӣ лоиҳаи нави роҳи Кулмаро пешниҳод намуданд, Чумъа Азизовро ин бор ҳам чун коршиноси пуртакриба ба ин мавзъе фиристоданд.

Чумъа бо дасти гирову дили гарм корро аз сари нав дар Қулма ташкил кард. Аз соати 4-и субҳ то дили шаб сари по буд. Ба тамоми ҷабҳаҳои кор расидагӣ мекард, фаросату дониши мукаммалаш гиреҳи ҳар мушкилеро боз менамуд. Шӯҳӣ ҳам мекарду сарзаниш ҳам. Коргарон аз шӯҳии ўрӯҳ мегирифтанд, аз сарзанишаҳ ҳафа намешуданд. Зоро низоми кор дар ин ҷо мушобеҳи ҳатти аввали ҷабҳаи ҷанг аст: фармони сардор таҳлил намешавад, айнан дар вақташ бояд иҷро гардад.

Чумъа Азизов ҳамин тавр кор мекард. Ва сари кор аз по дарафтод. Фишори хун хиёнат кард ва аҷал ба гиребони ин абармарди қуллаҳо ҷанг андоҳт.

Ўро қуллаҳои осмонҳароши Тоҳтамиш ба шаҳодат расонданд.

— Расидем, — аз банди ҳаёлот садои ҳамсафаронам маро раҳо мекунанд.

Мо пиёда мешавем.



## УРДУГОХИ ТУРКОН

Мошина дар назди дарвозаи шаҳрча истод. Агар дар биёбони беодаму беканор якбора ба мавзее расед, ки иморатҳои соҳти аврупоии зебо дорад, албатта, он маконро шаҳр меҳонед. Ин шаҳракро коргарон «Урдugoхи туркон» ном кардаанд.

Коргарон ба ошхона мешитофтанд. Азбаски речай рӯз дар урдugoҳ ниҳоят фишурдааст, ҳар кор бояд дар вакташ анҷом ёбад. Ба ношто дер монӣ, аз худат гила кун, ба ҳӯроки нимрӯзӣ нарасидӣ, дигар касе ба додат намерасад. Аммо ба кор бояд бароӣ – «ман ҳӯрок нахӯрдам» сабаб намешавад.

Маро ба назди Гулназар Имомназаров – муҳандиси роҳсоз раҳнамой мекунанд. Роҳравон иморати барҳаво ва тозаву озодай турконро тамошо мекунам. Дар Душанбе ҳам алъон чунин бинои тамайизу хушсоҳтро кам дучор меой. Хонаҳои хоб, утоқҳои корӣ, ташнобҳои алоҳида. Девори иморат аз девори маҳсуси сафедранг буда, равшан ва дилкушост. Аз роҳрав бо гӯшаи чашм ба кабинаҳои корӣ назар меандозам. Ҳама бо компьютер муҷаҳҳаз.

Гулназар Имомназаров муҳандиси Маркази татбиқи лоиҳаи роҳи Мурғоб - Қулма будааст. Чехраи сoddаву муомилаи хушаш аз дили меҳрубону фазилати фитриаш дарак медоданд.

Бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавам.

— Чаро навбати якуми роҳ ба санчишгарони байналмилалӣ писанд наомад?

— Бале, ноябри соли 1998 соҳтмони роҳ анҷом ёфт. 32,6 км-ро сарфи назар аз тамоми мушкилоташ соҳта ба истифода додем. Аммо, мутаассифона, меъёри ҷаҳониро ба назар нагирифтем. Ин ҷо, албатта, ба шитобкорӣ



ҳам роҳ додем. Зеро, гумон доштем, ҳар қадар зудтар коррро анчом диҳем, ҳамон қадар мушкилоти иқтисодии вилоятро тезтар ҳал мекунем. Чашми умеди мардум ҳоло ҷониби Қулма аст. – Ва лабханде зада илова мекунад: – Саросемакории даврони коммунистӣ аз ёдамон ҳоло ҳам набаромадааст. Мисли солҳои пешин миқдорро ба назар гирифтему сифатро нася гузоштем.

Оре, саранҷом кор чунин сурат гирифт, ки ин қадар заҳмату ҳароҷот қариб зоеъ рафт. Пас аз санчиши экспертоҳ қарор шуд, ки роҳро... аз сари нав соҳтан лозим аст.

Ва ин бор туркон омаданд.

ОНҲО АЗ ҶУМҲУРИИ ТУРКИЯНД. Кормандони ширкати байналмилалии роҳсозии ЭНТС мебошанд. Ширкати мазкур дар роҳсозӣ аз рӯи меъёри умуничаҳонӣ машҳуртарин муассиса дар тамоми кураи арз аст. Дар Арабистони Суудӣ, Либия, Италия, Покистон, Эрон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва дигар манотиқи олам роҳ соҳтааст. Роҳҳои соҳтаи ширкат мақбули оламиёнанд.

Соле қабл бо лоиҳаи соҳтмони роҳи Қулма дар тендери байналмилалӣ ширкат карда, байнини тамоми довталабон ҷои аввалро ба даст овард. Пас аз мувофиқат бо Ҳукумати Тоҷикистон корро дар баландии 3500-3800 метр дар диёри домани гардун оғоз намуд.

Бо Гулназар - ако сӯҳбаткунон берун мебароем ва гирду атрофи ӯрдugoҳро ҷарҳ мезанем.

Дар кисми ҷануби ӯрдugoҳ барои таъмини гармӣ ва об дегхона соҳта истодаанд. Ман бо коргарон сӯҳбат меороям. Аз таъминот бо ҷабҳаи кор ҳама мамнунанд. Аммо шикояти аксари кулли коргарони оддӣ аз камии маош аст. Ҳисоби миёнаи музди меҳнат дар «ӯрдugoҳи туркон» барои коргарони маҳаллӣ 40-50 сомонӣ будааст. Сабаби норизоии онҳоро хуб дарк мекунам. Баландии



кӯхистон, нарасидани ҳаво, речай саҳт ва интизоми нимҳарбии кор, дурӣ аз зану фарзанд, сардии ҳаво, ҳар рӯз дар масофаи 80 км рафтани омадан... ва ҳамин қадар маوش.

Вале чӣ илоҷ? Як нафар ҷавонмарде, ки, масалан, дар деҳааш моҳе як сӯм ҳам даромад надорад, мачбур аст, бо ҷунин маوش дар ин муассиса ба кор дарояд. Лоақал оилашро аз нон таъмин карда метавонад.

Барои рафъи норизоӣ ба онҳо савол медиҳам:

- Бо ширкат қарордод доред?
- Дорем.
- Ҳаққи меҳнататон дар қарордод зикр ёфтавастанд?
- Ҳа.
- Онро пурра мегиред?
- Мегирем.

— Пас, ин ҷо гуноҳ дар ширкат нест, гуноҳ дар камбизоатии мардуми мост, ки қувваи кориашро мачбур аст арzon фурӯшад.

Ҳама сукут меварзанд. Ва касе мегӯяд:

- Ба ҳаминаш ҳам шукр.
- Пас аз ин мулоқот тасмим мегирам, ки ба ҳузури ҷаноби Бекир Тегинли-үглу – менечери кулли ширкати ЭНТС дароям. Эшон камвақтиро сабаб оварданд ва мо дар орзуи сӯҳбаташон ҳамроҳи Гулназар роҳи урдugoҳи «Бадаҳшонроҳ»-ро пеш гирифтем.

## УРДУГОҲИ «БАДАҲШОНРОҲ»

Урдugoҳи «Бадаҳшонроҳ»-ро бо урдugoҳи туркон ҳочати қиёс ҳам нест. Дар он ҷо биноҳои замонавии дабдабанок, назму тартиби оҳанӣ, ин ҷо хиргоҳҳои бобоии қирғизӣ, як дараҷа бенизомии одатии мо -



парвардагони замони Шӯравӣ ва давуғечҳои зиёдатӣ ба назар мерасад. Ба қавли Ҳофиз «бубин тафовути раҳ аз кучост то ба кучо».

Бо Гулназар-ако ба хиргоҳе ворид мегардем, ки ситоди урдugoҳ аст. Дар атрофи мизҳои корӣ сардорони бригадаҳо, роҳбарони идораҳои муҳталиф ва сардори соҳтмони роҳ, муовини мудири кулли Иттиҳодияи истеҳсолии «Бадаҳшонроҳ» Ҳушназар Абдураҳимов нишаста, нақшай кории рӯзро тарҳрезӣ мекунад.

Пас аз муаррифию шиносой Ҳушназар роҷеъ ба вазъи кор сӯҳбат мекунад. Ӯ мегӯяд, ки «Бадаҳшонроҳ» низ дар баробари ширкати ЭНТС дар соҳтмони роҳ иштирок дорад. Барои ташкили босуръат ва мунаzzами кор аз тамоми муассисоти роҳсозӣ ба Кулма беҳтарин коргарон ва коромадтарин техника сафарбар шудааст. Алҳол дар бунёди роҳ 11 экскаватор, 10 булдозер, 6 грейдер, 6 каток, 5 мошини боркун, 12 обкашон, 50 худфурор, 4 автокран ва мошинҳои боркашу мусофирибар масруф мебошанд.

Хоки маҳал аз хок дида, зиёдтар ба қум наздиктар аст. Аз ин рӯ, бадошт нест ва дар ҳамин шакл ҳамчун маводи соҳтмонӣ истифода кардани он танҳо зарар дорад. Пас аз боронгариҳи саҳт таркибаш зуд вайрон шуда, боиси фурӯ рафтани роҳ мегардад. Бинобар ин, роҳсозон тарзи нави коркарди онро ба роҳ монданд. Акнун ба хокдонҳо (карерҳо) об кашонда, бо хок меомезанд ва гили ҳосилшударо ба мошинҳо бор карда, ба соҳтмон мефиристанд. Тоҳтамиш (чамоати дехоте, ки Қулма ба он дохил мешавад) аз чӯлу биёбон, талу кӯҳдоманаҳои беоб иборат аст. Бинобар ин, мошинҳои боркаш аз 6 то 33 км масофа об мекашонанд. Барои конҳои хок дар як рӯз 500 тонна об лозим аст!



Оре, сохтмони чунин роҳ заҳмати зиёд талаб мекунад. 240 ҳазор метри мукааб хокро бардошта, шибба кардан магар заҳмат нест?! Аз соати 6-и субҳ то 6-и бегоҳ, баъзан то як поси шаб дар обу гил жӯлида, арак резондан ва қадам ба қадам хирмани хокро анбоштан магар заҳмати миёншикан нест?

Аммо ояндаи неки фарзандон, ободии Тоҷикистон шӯълаи умедест, ки сохтмончиёнро завқ мебахшад, рагҳояшонро бо хуни номусу ҳамият пур месозад ва онҳоро ба корнамоӣ меҳонад. Чӣ тилисмҳо дорад нерӯи созандай Инсон!

## ДАР МИНТАҚАИ БЕТАРАФ

Бо чунин андешаҳо, инак, банда савори «Зил»-и амаки Шукриҳудо ҳамроҳи саркорон Гулназару Хушназар ҷониби сарҳадди Чин роҳ пеш мегирем. Вориди минтақаи бетараф мешавем, ки онро қӯтоҳак «Система» мегӯянд.

Мошини мо сӯҳткашон аст ва раҳораҳ бояд тамоми техниқаи коркунандаро аз сӯзишворӣ таъмин намояд. Хушназар Абдураҳимов чунин маълумот медиҳад:

— Дарозии роҳ 32 километру 600 метр аст. То ба имрӯз 4 км рӯкаш, 10 км мумфарш гардида, дар 18 км-и боқимонда хоктеппа бардошта шудааст. Қариб кулли техниқаи мо кӯҳна мебошад, аз ин сабаб кор кашол меёбад.

Дар ҳақиқат ҳам, дар аснои роҳ назди қадом мошине, ки таваққуф мекардем, соҳибаш аз чизе шикоят мекард; ҳатман як - ду нафар саропо равғанолуд машғули тармим буданд.

То ба нуқтаи охирини минтақаи бетараф расида-намон саркорони гурӯҳҳои кории туркҳо бо мошинҳои



сабуксайри «Нива» чандин маротиба ҳоли коргарони худро хабар мегирифтанду пас мегаштанд. Коргарони онҳо танқисӣ намекашанд. Эҳтиёҷашон дарзамон бароварда мешавад. Бинобар ин, сифату микдори ко-рашон низ ба маротиб беҳтар аст.

Дикқати маро новаҳои соруҷии обгузар ҷалб мекунанд, ки қад-қади роҳ, ҳар ҷо-ҳар ҷо тӯб буданд. Ман зарурати онҳоро дар ин баландии беобу бебарф (зимистон аз шиддати сармо дар ин ҷо барф ҳам намеборад) надониста, ба Ҳушназар суол медиҳам. Ӯ лабханде зада, мегӯяд:

— Агар гӯем, ки Қулма болои яҳ ҷойгир шудааст, ҳато намекунем. Бо андаке гарм шудани ҳаво омадани сел аз эҳтимол дур нест. Баъзан боронҳои шиддатнок низ ин талҳоро обёрӣ мекунанд. Бинобар ин, дар минтақаҳои ҳавғонки роҳ бояд чунин новаҳо шинонем, ки төъдодашон 33 то ҳоҳад буд.

Дере нагузашта ин «мӯҷциза»-и Қулмаро бо ҷашми ҳуд дидам. Дар яке аз қитъаҳои назди сарҳаддии роҳ ҷониби экскаваторе тоб ҳӯрдем. Экскаватор замин меканд ва ҷои қандай ӯ ҳамон дам аз об лаболаб мегашт. Грейдеррон Шанбе Салимшоев мегӯяд:

— Қулма, ба назари ман, айсберги бузургест, ки аз қабатҳои ҳоҳу барф иборат аст.

Ба сутуни сарҳад мерасем. Он тараф ҳоки Чин. Қуллаҳои нуқрагуни кӯҳи Нузгутата аз рафъати Қулма пасттар метобанд.

Оре, касе, ки Помирро «Боми ҷаҳон» хондааст, муболигае накарда. Аз ин баландӣ ба қавли устод Тур-сунзода дар шӯълаи хурshed сиғор дар додан мумкин аст.

Воқеан, шукри Ҳудо, ки ин минтақа амнтарин сарҳадди кишвари мо мебошад. Умуман, бо Ҷумҳурии



Чин муносибати мо ҳамеша бародарона будааст ва ҳоло ҳам пас аз барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ масъалаи муайян кардани ҳатти сарҳад хеле мусолиматомез ҳал гардид.

Сокинони Тоҳтамиш аксаран чӯпонанд ва авлоди қирғизони кӯчманчие ҳастанд, ки садҳо сол боз гоҳе ҷароғоҳҳои Чин ва гоҳе Тоҷикистонро истифода мебурданд. Ба қавли маъруф, байни Чину Мочин раву доштанд...

Алқисса, 32, 6 км роҳи соҳташавандаро дидам ва як рӯзи кӯтоҳ ҳам бошад, дар фазои кории он ворид будам. Тамоми бардоштамро агар дар як вожа баён созам, он чунин аст: «Корнамой!».

Оре, ба чунин баландӣ ҷуръат карда баромадан ҳуд корнамоист, чи расад ба он, ки бо техникии нимдошт роҳи мувоғиқ ба тақозои стандарти умумичаҳонӣ созӣ! Ана дар ҳамин маврид, дар ҳамин рафъати уқобгузар үнвони мақолаи мазкур дар андешаам барқ зад: «3800 метр + корнамой»...

Ба урдугоҳи «Бадаҳшонроҳ» бармегардем. Раҳоҳарҳои Хушназару Гулназар дар бораи пешқадамтарин коргарони соҳтмон ҳикоят мекунанд. Инҳо Юсуф Мирмастов ва Саша Зарифхонов аз ДСУ-8, Неъмат Силемонбердиев ва Сайдрасул Сайдюнонов аз ДСУ-34, Ақбар Ҷумъаев ва Майрамбек Мамадсаидов аз ДРСУ-26, Дӯстназар Бойназаров ва Абдураҳмон Амидов аз ДРСУ-29, Раҳматшо Чиндонов аз ДРСУ-21, Одина Муборакшоев ва Ҳудодод Ҳудододов аз бунгоҳи нақлиётӣ №-50, Одилбек Гапарови коменданӣ, Саломат Сайдвалиеви нонпаз ва...

Дар назари ман ҳама ин мардони офтобхӯрдаву обилазада бо ҷомаҳои равғанолуду мӯзаҳои лойин, ҷашмони камхобу нигоҳҳои барроқ пешқадам буданд, дар



хар сурат, қадаме аз хар яки мо фаротар ва фарозтар – болои Боми ҷаҳон ниҳодаанд.

Яке аз онҳо – Додхудо Мирмастов (механик аз ДСУ-8) гуфт:

— Ман ба шароити Қулма одат кардаам: хобам намебарад, на шаб, на рӯз.

Танҳо яке аз онҳо дар омади гап ин гуна сухан ба забон овард, аммо сафи чунин бехобон кам нест, он ба даҳҳо нафар мерасад.

Оре, ин қаҳрамонон ба хотири фардои мо хоби худро гум кардаанд.

*Майи соли 2001*





## ТОЧИКИСТОН

Зебу фахри Тоҷикистонем мо,  
Дар фазояш рӯ ба ҷавлонем мо.  
Аз Душанбе, аз Ҳуталон, аз Ҳисор,  
Аз Ҳучанду аз Бадаҳшонем мо.

Гарчи хокат мӯмиёи дардҳост,  
Механе, ки Тоҷикистон номи туст.  
Беҳтар аз ҷон, эй диёри нозанин,  
Манзаратро дӯст дорам, дӯст, дӯст.

Зебу фахри Тоҷикистонем мо,  
Дар фазояш рӯ ба ҷавлонем мо.  
Аз Душанбе, ,аз Ҳуталон, аз Ҳисор,  
Аз Ҳучанду аз Бадаҳшонем мо.

Зарра-зарра, қатра-қатра, мушт-мушт,  
Мо ҳама якруҳу яктан гаштаем.  
Дар дифои хоки покат мӯ ба мӯ,  
Саҳт чун пӯлоду оҳан гаштаем.

Зебу фахри Тоҷикистонем мо,  
Дар фазояш рӯ ба ҷавлонем мо.  
Аз Душанбе, аз Ҳуталон, аз Ҳисор,  
Аз Ҳучанду аз Бадаҳшонем мо.

Нест бе ту ваҳдат асло пойдор,  
Тоҷикистони баҳорандоми ман.  
Мисли модар мешавӣ ҳурсанд агар,  
Шӯҳраи оғоқ гардад номи ман.



Зебу фаҳри Тоҷикистонем мо,  
 Дар фазояш рӯ ба ҷавлонем мо.  
 Аз Душанбе, аз Ҳуталон, аз Ҳисор,  
 Аз Ҳуҷанду аз Бадаҳшонем мо.

## **ВАТАН**

«Хоки Ватанам сурмаи ҷашмони ман аст»  
 Санги бағалаш ақиқу марҷони ман аст.  
 Пироҳани шоҳиям зи карбоси маҳаш,  
 Пайванд ба ҷонаш, ба Ҳудо, ҷони ман аст.

Эй ҷон Ватанам, ҷон Ватанам, ҷон Ватанам,  
 Оғӯши хушат биҳишти армон, Ватанам.

Як лаҳза дилам гар аз барат дур шавад,  
 Ширу шакар андар даҳанам шӯр шавад.  
 Сӯят нигарам агар чу як одами ғайр,  
 Ду дидай ман кӯр шавад, кӯр шавад.

Эй ҷон Ватанам, ҷон Ватанам, ҷон Ватанам,  
 Оғӯши хушат биҳишти армон, Ватанам.

Аз обу гилат ҷисми маро соҳт Ҳудо,  
 Ҷон дар баданам ба нағма андоҳт Ҳудо.  
 Дар ҷашми ҳама маро зи як дехаи дур  
 Чун шоири ту биҳонду бишноҳт Ҳудо.

Эй ҷон Ватанам, ҷон Ватанам, ҷон Ватанам,  
 Оғӯши хушат биҳишти армон, Ватанам.



## ТАРОНАИ ВАҲДАТ

Шукри ҳақ, сармашқи махфилҳостем,  
Тоҷбарсар миллати яктостем.  
Дур з-оғӯши Ватан чун зарраем,  
Дар Ватан як узви ин дунёstem.

Ваҳдат аст оину кори тоҷикон,  
Ваҳдат аст умре шиори тоҷикон.

Зиндагӣ худ бӯи ваҳдат мекунад,  
Бӯи иқболу саодат мекунад.  
Бӯи меҳру бӯи сеҳру бӯи шеър,  
Бӯи оёти ҳақиқат мекунад.

Ваҳдат аст оину кори тоҷикон,  
Ваҳдат аст умре шиори тоҷикон.

Умри неки ҷовидон аз ваҳдат аст,  
Шодии пиру ҷавон аз ваҳдат аст.  
Меҳани ободу зебои маро  
Ифтихору шаъну шон аз ваҳдат аст.

Ваҳдат аст оину кори тоҷикон,  
Ваҳдат аст умре шиори тоҷикон.



## ПАЙВАСТАН

То Ватан якто бувад, якчо шудем,  
Яқдилу якчону якмаъво шудем.  
Гирди хони орзу чамъ омадем,  
Бо дигар пайваста маҳкам, мо шудем.  
Қатрасон аз чашмаҳо мерехтем,  
Мои кӯчак чўй не! — Дарё шудем.  
Дар каломи шоири бедордил,  
Рах ба раҳ чун шеъри нав иншо шудем.  
Бо ту мо, эй Тоҷикистони азиз,  
Миллати арзандай дунё шудем.

## СИПОСНОМА

Шукро, ки тоҷикам,  
Аз насли орён.  
Эй, ошнои гайр,  
Аз ман маҷӯ зиён.

Абёти Рӯдакист,  
Сармашқи кори ман.  
Фирдавсиву Камол,  
Ҳаст ифтихори ман.

Бе ёди Мавлавӣ,  
Ман роҳ кай равам.  
Пушти хаёли хеш,  
То моҳ кай равам.



Синои ман навишт,  
Қонуни зиндагӣ.  
Дар дафтари башар,  
Бо хуни зиндагӣ.

Чомӣ намеравад,  
Аз марзи ёди ман.  
Ҳар рӯз мерасад,  
Хофиз ба доди ман.

Саъдӣ ягона буд,  
Дар интихоби панд.  
Аз боби гуфтаҳош,  
Хӯрдем қанд, қанд.

Бедил накӯ навишт,  
Шеъре, ки кас нагуфт.  
Шоҳин ба даҳри шеър  
Бикшод пар, нахуфт.

Бингар, ки насли ман,  
Чикорагар буданд.  
Машҳури касби хеш,  
Дар баҳру бар буданд.





## РОХИ БИХИШТ

Хар як рох ибтидо дорад. Рохи мо ба сүи рох меравад. Ин рох шохрохи Күлөб – Дарвоз – Қулма аст. Ва он аз хонаи радио оғоз ёфт. Ҳанұз субҳ надамида шоирони шинохта Салимшо Ҳалимшо, Алй Бобочон, Баҳриниссо, нависанда Карим Дағлат ва банда ба он қоғозир шудем. Офтоб оҳиста-оҳиста аз паси күх сар мекашид. Парстави он саҳни обзадаи хонаи радиоро чило медод. Боди серун вазида, бўй алафу гулҳоро ба димоғ мезад. Баробари рӯшан шудани ҳаво атроф софтар ва гўё васеътар мешуд. Дарк намудам, ки ҳама хурсанду масруранд. Ин табиист, албатта. Охир, чунин сафар шояд дар умри инсон як бор ба вуқӯй ояд.

Инак, раиси маркази тадбиқи лоиҳаи соҳтмони рохи автомобилгарди Шикев – Зигар, Нурулло Наимов, худ дар паси фармони мошин ба хидмати мо мерасад.

— Падари ман ҳам шофёр буд,— шитобон гуфт Салимшо Ҳалимшо ва хушҳолона табассуме кард.

Ҳама ба ўдида дўхтем, гўё нигоҳамон мегуфт, ки:  
«Хайр чӣ?»

— Шофёрон духтаронро бинанд тормозро зер мекунанд, мардонро бинанд газро,— боз бо ҳамон шукуфтаҳолӣ гуфт Салимшо Ҳалимшо.

— Ман ин хел не, — гуфт Нурулло ва дар бораи соҳтмони роҳ маълумоти муҳтасар дод.

Ин қитъай роҳ аз деҳаи Шикев оғоз ёфта, дар деҳаи Зигари ноҳияи Дарвоз анчом меёфтааст. Дарозии он сиюҳашт километр буда, барои он сиоду миллион доллари амрикӣ чудо карда шудааст. Роҳро фирмай



туркии «ОЯК-Иншаат» месозад. Сохтмон тирамоҳи соли 2003 оғоз ёфта будааст.

Ҳоло дар он 250 нафар мутахассисони туркӣ ва 450 нафар коргарони маҳаллӣ заҳмат мекашидаанд.

Инак, мошини мо ба роҳ мебарояд. Тӯли роҳ Нурулло ягон бор лаб ба сухан во накард. Ба пурсиши мо чунин посух дод:

Ҳоло ман ронандаам ва бехатарии шумо барои ман муҳимтар аст.

Узри ўро пазируфта, ману Карим Давлат барои кӯтоҳ кардани роҳ ба нақли латифаю воқеаҳои хандаовар пардоҳтем. Бештар Карим Давлат гап мезад. Вай инро чунин шарҳ дод:

— Субҳона нахӯрдаам, гушнаам.

Чун ба Норак расидем, мошинро доштем, то як пиёла чой бинӯшем. Духтаракони қобил тез ба хидмати мо расиданд.

— Гӯштбирён, сихкабоб, моҳибирён дорем. Ҷӣ мефармоед? Ҳама бо аломати савол ба яқдигар нигаристем.

— Гӯштбирёну сихкабобро дар Душанбе ҳам хӯрда метавонем. Беҳтараш ба мо моҳибирён биёред.

Ин таклиф ба ҳама маъқул афтод. Пас аз тановули моҳибирён боз ба роҳ баромадем. Акнун Карим Давлат гӯё ба даҳон об гирифта буд.

— Каримҷон, кошкӣ шиками шуморо сер намекардем,—ҳазломез гуфтам ман. – Аз нақл мондед.

— Ман ин зиёфатро ҳалол кардам,— гуфт ў.— Акнун то гурусна монданам ором мешинам.

— Тӯли роҳ мо ба ҷанд иқлим рӯ ба рӯ омадем. То ноҳияи Шӯробод тобистон буд. Дар Шӯробод бошад, гӯё баҳор ҳукм меронд. Чун аз Шӯробод гузаштем осоиши мо коҳиш ёфт. Акнун мошини мо оҳиста ва такон хӯрда



мерафт. Ин дам худро мисли касе эҳсос мекардем, ки аз ободию саҳнаҳои пуршукӯҳи баҳорӣ ба биёбони хушк, ҳатарнок ва беражме гирифтор шудааст. Бо вучуди ин мо аз манзараҳои нотакори табиати гирду атроф ҷашм намекандем. Аз тарафи чап теппакӯҳҳои сабзу ҳуррам мисли маҳмал назаррабоӣ мекарданд. Поёнтар аз теппакӯҳҳо киштзорҳо ва боғистонҳо як-як пеши назар пайдо мешуданд. Баҳриниссо, ки дар курсии пеши мошин менишаст, ҳайратзада гуфт:

— Мо дар пойтагӣ зиста, намедонем, ки Тоҷикистон чунин манзараҳои ачибу пуршукӯҳ дорад.

Роҳи мо лаб-лаби дарёи Панҷ идома дорад. Аз тарафи чап кӯҳ, кӯҳ ва боз кӯҳ. Кӯҳҳои сар ба осмон-кашида ҳомӯшу сад роз дар ниҳод менамуданд. Дарёи пуроб равон, сар ба сангҳо мезанад, талотум меқунад. Сигор дуд медиҳад Салимшо Ҳалимшо ва ҷашм аз дарё намеканад. Баъд худ ба худ меҳандад. Сипас ба мо мегӯяд:

— Ман боре устод Мӯъмин Қаноатро танқид кардам. Гуфтам, ки аз Панҷ об ҳӯрдию рафта «Мавҷҳои Днепр»-ро навиштӣ.

— Нахо-о-од? – бо ҳайронӣ гуфтам ман. – Ва ба шумо ҳеч чиз нагуфтанд?

— Эй бародар! – бо садои хоси худ гуфт ў. – Ба гапи ҳақ чӣ ҳам мегуфтанд?

Инак, мо ба мавзеи Яхчи Поён ва баъдтар ба роҳи қирпӯши барааш ёздаҳметраи чун кафи даст ҳамвор доҳил мегардем.

Акнун мошин чуноне мерафт, ки мо худро дар бағали роҳати модар ҳис мекардем. Беихтиёр мисраҳои устод Гулназар ба ёдам меояд:



*Ин роҳ, ки бар тани Ватан шарён аст,  
Роҳи шарафи Эмомалий Раҳмон аст.*

Дар вуҷудам ҳаловати тозае медамад, рӯҳам по-  
лоиши дигаре дармеёбад, гӯё ин лаҳза ба фарози қӯҳи  
баланде баромада бошам, ки аз он ҷо рӯ ба рӯям  
бихишти Ҳудо, олами пок падид меомад.

— Девдара дур аст?—бетоқатона мепурсем аз Ну-  
рулло Наимов.—Не, қариб омадем,— мегӯяд ў ва пас  
аз ҷанде мошинро медорад.—Ана Девдара!

Диламон тапид ва саҳт ба ҳаяҷон омадем. Вале  
аз он Девдарае ки ба тани одам мурғак медавид, ному  
нишон пайдо накардем. Ба ҳороқӯҳи ба осмон сарка-  
шида ва ғори пуркардашуда нигариста, то чӣ андоза  
даҳшатнок будани ин мавзеъро тасаввур кардем. Ва боз  
ҳам тасаввур кардем, ки коргарон ин ҷо чӣ далерию  
қаҳрамоние нишон додаанд. Ин буд, ки ҳама баробар:

— Ӯҳӯ! – гӯён, хитоб намудем.

Девдараро Салимшо Ҳалимшо нағз медонис-  
тааст.

— Пеш аз ин ҷо мегузаштӣ-ӣ,— бо ҳамон садои  
ҳоси ҳуд гуфт ў,— дилат меларзид.

Сипас як ҳандаи ачибе карда, илова намуд:

— Акнун дилам роҳат кард.

Вақте ки соҳтмон оғоз меёбад, баъзеҳо мегӯянд:  
«Бо думи шер бозӣ нашояд». Вале бо зӯри бозуи одамон,  
бо зӯри бозуи мардуми меҳнатии тоҷик, бо зӯри бозуи  
дӯстӣ Девдара обод гашт.

Воқеан ҳам Девдара ба Гулдара табдил ёфта  
буд!

— Ин аз мӯъциза ҳам зиёдтар аст,— ба ваҷд омада  
гуфт Алий Бобоҷон.

Ба фикрам, бисёр нағзу дуруст гуфт!



Мо ба созандагони он аҳсану оғарин хондем ва мошин боз ба роҳ афтод. Чун ба дехаи Зигар расидем, гӯё ки дар ягон мамлакати ҳориҷӣ бошем. Роҳ чун кафи даст ҳамвор. Дар ин қитъаи роҳ шаш купрӯк сохта шудааст, ки ба қавли баъзеҳо аз тамошояш сер намешавӣ. Барои пиёдагардҳо аз ду тараф пайроҳа сохта, истгоҳҳои замонавӣ низ бунёд ёфтаанд.

Инак, мо ба маҳаллаи соҳтмончиён, ки дар дехаи Хостав воқеъ будааст, ворид мегардем. Дехаи Хостав 70 ҳочагӣ дошта, ба ҷамоати деҳоти Нулван тааллук доштааст. Дараҳтони гуногун, ки ба осмон қад қашидаанд, бо ҷанд шоҳи дар нӯки ҳуд дошта, бо нури офтоб талош меварзиданд. Онҳо аз вазидани шамол алвонҷ ҳӯрда, шавшувӣ лаби баҳрро ба хотир меоварданд. Дар даромадгоҳи маҳалла байрақи Тоҷикистон партавфишонӣ мекард. Аз ин моро ҳисси ифтихор фаро мегирад.

Маҳалла дар як селраҳаи вайрони бунёд ёфта, ба сони як шаҳрҷаи ободу зебо назаррабоӣ мекард. Атроф ҳама сафо, зебо ва пурҷило буду нур аз дида мерабуд.

Муовини якуми раиси ноҳияи Дарвоз Муҳаммаднабӣ Назиров, раиси ҷамоати деҳоти Нулван Мирзоалиев моро бисёр хуш пешвоз гирифтанд.

Аз шодии дидор, илтифоту меҳрубонӣ, аз дӯшамон бори гарони афсурдаҳолии роҳи даҳсоата фурӯр рехт.

Ин лаҳза борон борид.

— Ҳар рӯз меборад?

Яке бошитоб ҷавоб дод:

— Не, ин ба шарофати пою қадами шумо.

Дар ҳонаҳое, ки тамоми шароиташ муҳайё буд, чой гирифтем. Борон ҳамоно меборид. Қатраҳо ба шишаи



тиреза ангушт мезад. Дили ман лабрези эҳсосоти ширин мегардад. Зери лаб худ ба худ меҳонам:

*Мезанад борон ба шиша,  
Тора-тора, ришишта-ришишта...  
Ҳамчун ангушти фариишта...*

Пас аз каме дам гирифтанд, моро ба ҳӯроки шом таклиф намуданд.

— Мо шуморо нороҳат соҳтем, маъзарат меҳоҳам, — гуфтем мо.

— Мехмон дўсти Худо аст,— хушҳолона гуфт Муҳамаднабй.— Таомули мо ҳаминро тақозо мекунад. Низомӣ фармудааст:

*Ҳар кӣ омад, лачомгир шуданд,  
Ба ҳудаши меҳмонпазир шуданд.*

Дар даромадгоҳи ошхонаи коргарӣ чанд нафар коргарони турк моро ихота карданд. Чехраҳои офтоб-ҳӯрдаашон аз хурсандӣ гул мекард. Онҳо бо як шодиу ифтихор бо забони қандай русиву тоҷикӣ ба мо арзи матлаб мекарданд. Ба сӯҳбат коргарони маҳаллий ҳамроҳ шуданд. Чанде аз онҳо сип-сиёҳ шуда. Гӯё дуд мекарданд.

— Мо аз онҳо қасб ёд гирифтем. Ҳатто забони туркиро омӯҳтем,— бо қиёфаи рӯшан ва пурэҳсос гуфт яке.

— Ин тур бошад, нуран ало нур! Дӯстии ҳудро қавӣ гиред. Дар олам бе дӯст будан мушкил аст. Дӯст, ёру ҳамдам будан неъмати Худо аст. Шумо бояд аз ин фахр намоед. Зоро устод Мирзо Турсунзода – рӯҳашон шод бод! — чӣ хуб гуфтаанд:



*Одамон аз дўстӣ ёбанد баҳт,  
Душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт.*

Бо сокинони деҳаи Хостав воҳӯрдем, сӯҳбат кардем. Мардум басо ризоманд, шоду мамнун буданд. Соҳтмони ин роҳ ба мо баҳт овард, ҳаёти ширину осуда овард, мегуфтанд онҳо. Пеш аз ҳама соҳибкорӣ тараққӣ кард. Занҳои маҳаллӣ соҳиби кор шуданд. Мардум маҳсулоти худро дар ҳамин ҷо мефурӯшанд. Бо як меҳру муҳаббати хосаву беандоза номи сарвари давлат Эмомалий Шарифович Раҳмоновро мегирифтанд. Мегуфтанд, ки ў Худодод аст, дар чехрааш нури Худо дорад. Гаштаву баргашта дуо мекарданд, ки сиҳату саломат бошанд.

Ва ин лаҳзаҳо мисраҳои шоир Мирзо Файзалий ба ёдам омаданд:

*Ба ин марди Худо аз ҷону дил шукrona бояд кард,  
Дуъои давлату ҷонаши ба ҳар як ҳона бояд кард,  
Ҳама умр эътирофи хизматаш мардона бояд кард,  
Ба роҳи сулҳ рафта, зиндагӣ аҳлона бояд кард,  
Дигар тақрори он айёми шум асло набояд кард,  
Ватан обод бо ин раҳбари фарзона бояд кард.*

Вақте ки аз ошхона баромадем, офтоб дар паси амвоҷи қуллаҳои қӯҳ ба ғуруб мерафт. Ба уфуқ шарора ва шаъшаъаи гулобӣ мепошид ва атрофро басо ҷаззоб зебо мегардонд. Мо аз тамошои манзараҳои афсонавии гирду атроф ҳеч серӣ надоштем. Дар васфи ин гӯшай диёрамон ҳазорон шоирон бехтарин чакомаҳои дилангези худро сурудаанд. Чӣ хуш фармудааст Лоҳутии ширинсухан:



*Бадахшон чатри симини замин аст,  
Табиатро дар ангуштар нигин аст.*

Нихоят, торикӣ фаро расид. Шаб серун буду хушхаво. Дар сукути шаб гӯё тамоми садоҳои олами зулмот ба гӯш мерасид. Асрори шаб кашф мешуд. Барои мо дар берун мизе гузошта, чой оварданд. Сари пиёлаи чой аз сӯҳбати ҳамдигар лаззат мебурдем. Ин дам моҳи мунир баромада, гӯё ба замин шир меполид. Осмон нақши уқёнуси лочувардиро мемонд, ки дар вусъати он ситораҳо мисли моҳиҳо шиновар буданд. Аз ин манзара илҳоми Салимшо Ҳалимшо ва Алӣ Бобоҷон ҷӯш зад магар, ки ба нақли ҳикояту ривоятҳо пардоҳтанд.

Бад-ин минвол як пос аз шаб гузашт.

Ва боз... поси дигар аз шаб сипарӣ гашт.

Дидам, ки ҳикояту ривоятҳои онҳо то рӯз ҳам та мом намешавад. Лекин саҳар чорабинҳои асосӣ интизор. Бояд аз хоб намонем.

— Хайр, устодон, ба фикрам шакара камаш нағз. Акнун хоб кунем.

Субҳи рӯзи нав, рӯзи якшанбе дамид. Ҳаво салқину гуворо ва тару тоза. Басо зебо буд атрофи акноф. Гулу гиёҳи аз донаҳои борони дирӯза ҳалқабаргӯш нур аз дидা мерабуд. Насими атромез рӯҳу равонро навозишкунон ба кас тавоной мебахшид. Шилдир-шилдири оби дарёчаи Ҳостав оҳангӣ гӯшнавози маҳсус дошт.

Оре, ҳусни ҷаззоби нотакроре дошт табиат!

Ва мо ҳар яке аз тамоҳои атроф маъниҳои навро ба таври худ кашф мекардем.

Боз роҳи мо ба сӯи роҳ буд. Ва ҳазор андеша дар ҳаёламон рӯ мезад, гирд мегашт. Ҳуршед нур қашида, қатраҳои боронро мечинд. Моро раиси лоиҳа, фарзанди ҳалқи турк, соҳтмончии касбӣ Суха Доган роҳнамоӣ



мекард. Вай чавонмарди сивушашсолаи миёнақад буд. Чехраи зебои мардона, дилкаш ва назаргир дошт. Риши пасти сиёҳаш дар манаҳи кӯтоҳаш хеле муносиб афтода буд. Ботамкину ором ва пуритифоту нармсухан, ба ҳамаи саволҳои мо аниқу кӯтоҳ ҷавоб медод.

Суха Доган кори ширкати худро бо софдилӣ, ҳавсала ва хушкориҳо ичро намуда, ба боварии мардуми таҳҷоӣ соҳиб шудааст. Аз ин ҷост, ки байни онҳо як тамосу алоқаи ногусастаниӣ, ҳамрозию ҳамкорӣ ва ба якдигар об ҳӯрдан пайдо шудааст. Вай Дарвозро ватани худ мешуморад.

— Толеъ ба ман мадад кард,— гуфт ў бо ҳушҳоӣ.

Аз қадим боз одамон тан ба кушодани ин роҳ дода буданд, аммо мұяссар нашуданд. Дар замони Ҳуқумати Шӯравӣ ҳам ин орзу чомаи амал пӯшида натавонист. Ба бунёди ин роҳ Фарҳоди афсонавӣ ҳам қодир нест. Лекин шумо афсонаро ба ҳақиқат табдил додед. Оллоҳ ба сари шумо борони раҳмат меборад. Савоби ду ҷаҳон насибатон мешавад.

*Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст  
Дар пареишонҳолио дармондагӣ.*

Вақте фаҳмиDEM, ки ширкат бар зарари худ кор мекунад ва ин зарар даҳ миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад, дар тааҷҷуб мондем.

— Бо вучуди ин соҳтмонро идома дода истодаед?— пурсидам аз Суха Доган.

— Ҷӣ тавре мегӯянд: «Ал ваъдаву дайн», — дарҳол ҷавоб дод ў. — Қавли ҷентелмен қонун аст!

— Охир, ин муқобили қонунҳои бизнес-ку? — бо ҳайронӣ пурсидам аз ў.



— Бале, ин гапатон рост, — бо тамкин ҷавоб дод ў. — Вале аввалан барои хотири Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ва сониян барои обруи ширкат монин соҳтмонро ба охир мерасонем.

Дар ҳоле, ки баҳри дилам кушода шуда буд, аз ў суол кардам:

— Хуб, забони тоҷикӣ ба шумо маъқул аст?

— Чаро не? — бо шавқу хурсандӣ посух дод ў ва ситоиш намуд: — Бисёр забони ғаниӣ, нарм ва шево аст.

— Охир, забони мо, забони назми оламгир аст!

— О, рост, — табассуми шавқангез карда гуфт ў.

— Ман орзу дорам, ки забони шуморо омӯзам.

— Боварӣ дорам, ки комёб мешавед. Ман ба мардони хушқавл эҳтиром ва эътиқод дорам. Шайх Саъдӣ фармудааст:

*Бе азми дурусту саъии комил  
Касро нашавад мурод ҳосил!*

— О, хуб фармудааст! — масруона гуфт Суха Доган.

Мо ба яке аз қитъаҳои роҳсозон омадем. Бо ҳама воҳӯрдию ҳолпурсӣ кардем.

— Монда нашаветон!

— Саломат бошед!

— Коратон бобарор бод!

— Раҳмат!

Дар ҳамин ҷо Суха Доган дарди дилашро қафонд.

— Коргарони тоҷик каме танбал ҳастанд,— гуфт ў. — То тори сарашон наистӣ кор намекунанд.



— Ба қаҳрамонҳои Азиз Несин монанд будаанд-да,— дафъатан гуфт Карим Давлат.

Маънидор чашмак зад Суха Доган ва гул-гул шукуфта хандид. Сипас гуфт:

— Не, ҳоло корро ёд гирифтаанд. Мо ба онҳо ҳатто идораи техникаи маҳсусро ҳам боварӣ мекунем.

Мо дар ин ҷо бо коргари пешқадам Гулхусайн Давлатхусайнов, ки ду сол пеш аз деҳаи Ушхарф омада будааст, шинос шудем. Вай дар бораи худ гап назад, ситоиши Суха Доганро кард.

— Хушаҳлоқ аст,—гуфт Гулхусайн. – Гуфтору кирдораш ба ҳам мутобиқ. Сар то по ҳунар аст. Ва ин ҳунарро ба мо меомӯзонад.

Ба километри 47-ум, яке аз қитъаҳои вазнини соҳтмони роҳ омадем. Дар ин ҷо лаби дарёи Панчи нооромро симбандӣ мекардаанд. Вале аз коргарон нишоне наёftа, ҳайрон мондем. Ногоҳ дидем, ки онҳо як-як паси ҳам аз кӯҳ мефароянд.

— Аз деҳаи Арзишки Афғонистон паронданд, намемонанд, ки кор кунем, — фаҳмонд яке. – Гӯё ки аз кори мо оби дарё хеста хонаҳои онҳоро зер мекарда бошад.

Ростӣ ба ин чандон бовариамон наомад.

— Бовар намекунед? – пурсиd ӯ. – Ана ҳоло худ шоҳид мешавед.

Ва онҳо ба кор шурӯъ карданд. Лаҳзае пас садои тир ғул-ғула андохт. Тир ба тани кӯҳ расида, ҷангӯ хок ва сангпораҳоро ба ҳаво ҳезонд. Ин лаҳза раиси ноҳияи Дарвоз Сайдҷон Носиров расида омаданд. Ва ин воқеаро чунин шарҳ доданд:

— Онҳо бо ин роҳ меҳоҳанд, ки таваҷҷӯҳи ҳукумати ҳудро ҷалб кунанд.



Ба бригадаи соҳтмончиёни Тозачон Маҳмудов омадем. Кори онҳо ба номи бригадирашон мутобиқ буд. Басо тозаву озода кор мекарданд. Тозачон бо ҷашмони дурахшон даст дароз кард ва дастамро фишурд. Дастонаш шахшӯл ва қавӣ буданд. Тозачон ду сол пеш ба ин ҷо омада будааст. То ба ин ҷо омаданаш ба нафақа баромада, давлати пири мерондааст. Ба ростӣ, ҷашмони ҷозибадору руҳсораи чун анор сурҳ ва гуфттору ҳаракатҳои ҷусту ӯро дид, бинанда ҳеч гумон намебарад, ки шастусесола аст. Ба назар ҷашмонаш меҳандад, ҷеҳрааш меҳандад.

Онҳо кариб, ки беистироҳат кор мекардаанд.

— Мо ҳаргиз ба ҳастагӣ ва яъс эътиқод надорем,—  
гуфт Тозачон.

«Одамизод — гавҳари қобил» гуфтани пирони рӯзгордида бегап набудааст. Мегӯянд, ки агар азм кунад, кӯҳу дарёҳоро ҷаппа мекунад.

Мо кори онҳоро мушоҳида намуда, ба ин заррае шубҳа накардем!

— Охир, ин сӯхтан аст-ку?!

Як гулӯ афшонда, қалта-қалта сулфиду гуфт:

— Бале — «То насӯй насозӣ!» — гуфтаанд. Ҳофизи Шерозӣ гуфта?

«Дило бисӯз, ки сӯзи ту корҳо биқунад».

Сӯҳбати мо ҳеч кӯр намегирифт. Вай дар бораи ҳудаш сухане намегуфт.

— Кори мо пеши назаратон,— гуфт ӯ. — Агар ягон кори арзандае карда бошам, қатори дигарон кардаам.

Бале, «Мушк он аст, ки худ бибӯяд...»

Кори онҳо чун нури офтоб ба ҷашм меҳӯрад. Ва ба дилу дида нуру зиё меоварад.

— Суха Доган мард аст, — гуфт ӯ. — Дар мусибату тангдастӣ ғамхорӣ мекунад.



Пеш аз рафтан ба ў суол додам:  
 — Ба ҷавонон чӣ таманнову орзу доред?  
 — Пеш аз ҳама аз сарвари кишварамон Эмомалӣ Раҳмонов ибрат бигиранд. Вақтро чун ў қадр кунанд ва аз гузашти умр ғофил намонанд.

*Гоғил машав, ки умр чун киши тии дар об  
Истода менамояду чун тир меравад.*

Дар километри 42-уми роҳ ба мӯъчидаи табиат рӯ ба рӯ омадем. Кӯҳи азимеро дидем, ки аз қуми каб-кабуди топ-тоза иборат буд. Трактори маҳсус бе ягон душворӣ, тез ва моҳирона онро ба мошинҳо бор мекард. Мошинҳо ин қумро бурда ба роҳ мерехтанд.

— Ин толеъи баланди мо, — хушҳолона гуфт Суха Доган.

Обмӯриҳое, ки сохта мешуд, моро ба дарёи ҳайрату тааҷҷуб гарқ намуд.

— Наход, ки барои як ҷӯйча об чунин иншоот сохта шавад?—гуфт касе аз дастай «Дарё». — Ҳамин қадар оҳану бетонро сарф кунанд?

— Обмӯрӣ бояд, ки ҷавобгӯи илми имрӯзai роҳсозӣ бошад,—дар ҷавоб гуфт Суха Доган.—Дар акси ҳол об роҳро дар як сол вайрон мекунад.

— Умуман ба ин роҳ ҷанд сол кафолати корӣ медиҳед? — пурсидам аз Суха Доган.

— Сӣ сол, — ҷавоб дод ў. — Вале агар роҳ хуб истифода шавад, метавонад садсолаҳо хизмат кунад.

Ба километри 35-ум, қитъаи вазнинтарини сохтмон омадем. Дар ин ҷо бояд синаи кӯҳи хороро шикофта туннел месоҳтанд. Аммо бар асари қимматӣ аз он даст мекашанд. Ва қарор медиҳанд, ки кӯҳро тарконанд. Вале дехаи Ғумайи Афғонистон, ки рӯ ба рӯи ин қитъа



карор дорад ба ин имкон намедиҳад. Аз ин рӯ маҷбур мешаванд, ки кӯҳро сантиметр ба сантиметр тарошида гиранд. Барои ин вақти бисёре лозим мешавад. Ва соҳтмони роҳро кашол медиҳад.



Соати дувоздаҳи рӯз базми соҳтмончиёну аҳли эҷоду санъат оғоз ёфт. Гӯё замин кафида одам рӯида буд. Базмро раиси ноҳияи Дарвоз Саидҷон Носиров ифтитоҳ бахшид.

Рӯзи оддӣ ба рӯзи саид мубаддал гашт!

Нахуст санъаткорон бо таронаҳои диловези худ рӯҳи мардумро болида гардонданд. Баъд риштаи суханро шоири шинохтаи тоҷик Салимшо Ҳалимшо ба даст гирифт.

— Инсонҳо биҳиштро орзу мекунанд. Вале роҳи биҳиштро шумо ёфтед,—бо чунин суханон баромади худро оғоз намуд Салимшо Ҳалимшо ва баъд ба хондани шеърҳои худ пардоҳт.

Ин лаҳза офтоб ба болои сарҳо рост шуда, чунон тасфид, ки гӯё ҳама мавҷудоти оламро сӯхта хокистар кардан меҳост. Вале кассе ба ин аҳамият намедод. Ҳама ҳушу гӯш шуда буданд. Ба ин манзара дида дӯхта, ба ёдам мисраҳои Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ омаданд:

*Ҷаҳон ёдгор асту мо рафтаниӣ,  
Ба мардум намонад ба ҷуз гуфтаниӣ.*

Раҳми табиат омад, ки рӯи офтобро пораи абрे пӯшонд. Соя доман қашид. Ҳофизони дастаи «Дарё» бисёр дилнишину дилчашп месуруданд. Аз завқу шавқ



коргарон ба рақс мебаромаданд. Аз сидки дил мерақсиданд.

Баромади дастай «Фарибшо-компания» ҳам хеле шавқовар буд.

Баъд шоирия Бахриниссо шеърҳои тозаи худро қироат намуд. Пас аз баромади санъаткорон сухан ба банда дода шуд:

— Чӣ саодати бузургест, ки имрӯз мо ба хидмати шумо расидем. Ин лаҳзаҳо чунин мисраҳо ба ёдам меояд:

*Ватанам,  
Эй Ватани майдай мардони калон!*

Бале, Ватани мо хеле хурд бошад ҳам мардони калон дорад. Ва он мардони калон шумоед. Зоро бо ранҷу заҳмати худ чунин шоҳроҳи бузургро бунёд мекунед. Гӯё устод Абулқосим Лоҳутӣ дар ҳаққи шумо гуфта бошанд:

*Боиси ободии олам – туйӣ,  
Ранҷбаро, маънии одам – туйӣ.*

Ман аминам ки ин корнамоиҳои шумо дар саҳифаи китоби дӯстии Тоҷикистону Туркия бо ҳатҳои заррин сабт ҳоҳад ёфт. Ва эҷодкорони мо васфи шуморо сароида, асарҳои сазовор ҳоҳанд навишт. Чуноне, ки устод Боқӣ Раҳимзода – рӯҳашон шод бод! – гуфта буданд:

*Васфи туро сароям, ҳалқи бузургворам,  
Бар ҷаим ҳоки поят чун тӯтиё гузорам.*



Шоири шинохтаи точик Алӣ Бобоҷон ишоратан ба Суха Доган гуфт:

— Дӯсти азиз! Ин базми точиконаю туркона аз рафоқати ҳалқҳои мову шумо гувоҳӣ медиҳад. Ман ба азму иродай шумо, ки аз сарзамини хеле дур ба мадади Тоҷикистон омада, бо шогирдони сершумори худ аз дили қӯҳсor шоҳроҳ мекушоед, бепоён ҳамду сано мегӯям.

Мӯҳтарам Суха Доган! Мехоҳам дар ин лаҳза хотири шуморо бо якчанд шоҳбайти шоирони классики точик болида гардонам. Ҳалқҳои мо аз қадимулайём бо ҳам қудову анда буданд. Бубинед, нобигаҳои назми машриқзамин Абдураҳмони Ҷомӣ, Алишери Навоӣ, Шамсиддин Шоҳин қаробати ҳалқҳоямонро бо чӣ абёти муҳаббатомез ситоиш кардаанд:

*Нигори турку тоҷикам қунад сад ҳона вайрон,  
Ба он мижғони тоҷиконаву ҷашмони туркона.*



Забони ёри ман турк асту ман туркӣ намедонам,  
Худоё, кош мебудӣ забонаш дар даҳони ман.



Шаб ки гул дар табақу бода ба согар кардам,  
Базми туркона ба ёди руҳи дилбар кардам.

Директори лоиҳа Суха Доган шоирро барои чунин суханони самимона бо расму ойини миллӣ бародарвор ба оғӯш гирифт.

Аз савту тарона ва раксу саҳнаҳои ҳунармандони точик ронандаи турк Ёшул Авҷу илҳом гирифта,



таронаҳои туркӣ ва тоҷикӣ ҳонд. Ҳеле гарму дилнишин суруда, ҳамаро ба шӯру шавқ овард.

Дар охир Суха Доган гуфт:

— Пеш аз ҳама ба Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов изҳори ташаккур менамоям. Ин қисмати роҳро роҳи Турку – Тоҷик меномем. Он ҳамеша аз мо ёд ҳоҳад овард.

Мо аз омадани худ ба ин соҳтмон бисёр шоду мамнун будем. Бо соҳтмончиён ҳайрухуш накардем.

— То боздид! – гуфтем ва ба роҳ баромадем.

Офтоб сӯзон гашт карда, ба уфуқ моил мешуд. Оҳиста-оҳиста атрофро торикӣ фаро гирифт. Аммо дили мо равшан буд. Ба мо гуфтанд, ки бадаҳшониён ин роҳро роҳи Эмомалӣ Раҳмонов ҳам мегӯянд.

Ба фикрам, бисёр нағзу дуруст мегӯянд!

Ва мо ҳам бо камоли ифтихор ва гуурӯр метавонем бигӯем:

— Роҳи Эмомалӣ Раҳмонов – роҳи биҳишт аст!

*Июли соли 2005.*





## **ЗИНДАГОНИЙ ЁФТ ТАВЛИДИ ДИГАР**

(Эҳдо ба роҳи Дарвоз-Қўлоб)

Санги соҳил шўри дарё бишканад,  
Тира маҳ амвочи гулҳо бишканад.  
Қатра дар дарё фитад, дарё шавад,  
Путки ваҳдат санги хоро бишканад.

Сахраро овози мо бегона буд,  
Пой дар занцир чун девона буд.  
Солҳо андар хаёли мардумон  
Қудрати Фарҳоди мо эҳё набуд.

Зиндагиро марг ин ҷо кушта буд,  
Тифли он дар хоку хун оғушта буд.  
Рози ворастан зи ҷоҳи бежаний  
Гӯйӣ маҳбуси сукути пушта буд.

Кӯҳ не, девори оташ буд он,  
Дошт зидди баҳт ҳукми ҷовидон.  
Табли шодӣ мезад аз шавқ Аҳриман,  
Буда холӣ аз сапедӣ осмон.

Тешай Фарҳоди кӯҳкан зӯр ёфт,  
Зулмати ин тангноҳо нур ёфт.  
Кӯҳ ҷунбиду ба олам рух намуд,  
Қудрати эъчози кӯҳи Тур ёфт.

Он чи буд аз ҳасрату ваҳшат, гузашт,  
Ноумедӣ, ҳайбату ҳайрат гузашт.



Бахти инсон чун Сиёвуши «гуноҳ»,  
Аз миёни оташи даҳшат гузашт.

Зиндагонӣ ёфт тавлиди дигар,  
Шом ҳам афтод дар пои саҳар.  
Аз Бадаҳшон сӯи Хатлон боз шуд  
Рӯйи роҳи меҳр шаҳроҳи дигар.

### **РОҲИ ОРМОНҲО**

Ба сони як раги шарён раҳи Дарвозу Хатлон аст,  
Ту гӯй дар ниходи кӯҳи хоро набзи инсон аст.  
Замоне пайкари кӯҳ гӯиё тобути армон буд,  
Фурӯ шуд пардаи маргу кунун дар пайкараш ҷон аст.

Замоне кӯҳи хоро пой дар занчири даҳшат буд,  
Замоне ҳокими хунсард ин ҷо деви ваҳшат буд.  
Дар ин ҷо фитрати фарзанди Одам маҳви ҳайрат буд,  
Ғаму андӯҳи инсонро дар ин ҷо доми хилват буд.

Баногаҳ кӯҳи сокит дар ниходи хеш эҳё шуд,  
Сукуташ аз қафас барчаству дар хомӯшӣ ово шуд.  
Дарида пардаи торики саҳмангези ҳайратҳо,  
Гиреҳи нолаи булбул кушуду гиря шево шуд.

Ба гӯшам мерасад аз нав садои тешаи Фарҳод,  
Занад аз зарбаҳои тешаи ӯ деву чин фарёд.  
Дар ин ҷо марг меафтад ба ҷоҳи танги нобудӣ,  
Дар ин ҷо зиндагонӣ зина-зина мешавад бунёд.



Рахи васлу умед асту раҳи тақдири инсон аст,  
Равон з-ин роҳи васлат корвони бахти хандон аст.  
Шабехи риштаи рангини Марям дар хаёли мост,  
Миёнаш ҳамчӯ як гулдаста Хатлону Бадаҳшон аст.

Биё, ай дўст, вақти хандаи гулғунчай роз аст,  
Биё, дарвозаи Дарвози зебо домани боз аст.  
Туро оғӯш мегирад Бадаҳшон дар канори худ,  
Ки чои меҳру асрор асту эъчозеву ҳам ноз аст.



**Мақид САЛИМ**

## ИСТИҚБОЛ АЗ ИСТИҚЛОЛ

Истиқолият ифтихор аз соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду бафарҳанги тоҷик мебошад, ки 15 сол боз тақдирашро ба дasti худ гирифта, ба ҷомеаи мутамаддини ҷаҳонӣ бо роҳу равиш ва симои хоса пайвастааст. 15 сол муқаддам дар сарзамини Тоҷикистон воқеае ба амал омад, ки дар таърихи ҳалқи тоҷик ва тамоми тоҷикистониён гардиши куллӣ ба вучуд овард.

9 сентябри соли 1991 дар ҳаритаи сиёсии дунё давлати мустақилу соҳибихтиёри Тоҷикистон арзи ҳастӣ намуд ва аз оғози марҳилаи наву созанде дар ҳаёти мардуми кишвар башорат дод.

Аз ин рӯ санаи 9 сентябр барои ҳалқи тоҷик на танҳо ҳамчун рӯзи Истиқолияти Давлатии Тоҷикистон, балки ҳамчун санаи барқарории адолати таъриҳӣ азизу мӯътабар мебошад.

Ниёғони барӯманди мо барои истиқлол, ободиву эҳёи ин сарзамини биҳиштӣ талошҳои зиёде кардаанд. Он айём касе гумон надошт, ки рӯзе мерасад тоҷикон низ соҳиби давлат ва истиқолият мегарданд. Баъдтар аз фурӯравии давлати бузурги Сомониён дар тӯли ҳазор соли охир миллати тоҷик бори дуюм соҳибистиқлол гашт.

Боз шаъну шукӯҳи ватани маҳбуби мо ба тамоми дунё паҳн гашт ва тоҷик Истиқоли милливу давлаташро ба даст овард.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷашни Истиқолият ба тантанаи дӯстии ваҳдат, сулҳ ва созандагӣ табдил ёфта,



мардумро бо азми дурусту саъти комил, сӯи комёбихои нави меҳнатӣ ҳидоят месозад. Сад шукр, ки миллати тоҷик таҳти роҳбарии Эмомалӣ Раҳмонов дар солҳои Истиқлолият роҳи бузурги созандагиву бунёдкориро тай намуда, ба дастовардҳои бузург ноил гардид. Ин ҳақиқати таърихист, зеро маҳз бо қӯшишу заҳмат ва талошҳои доимии фарзанди барӯманди Ватан Э. Раҳмонов оташи ҷангига шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон тамоман ҳомӯш гашта, ҳазорҳо ҳамдиёрони бо амри тақдир фирорӣ гашта ба ватани хеш баргаштанд. Созишномаи истиқлори сулҳ ва оштии миллӣ амалӣ гашт ва мамлакат ба марҳилаи нави таърихӣ ворид шуд.

Эмомалӣ Раҳмонов аз рӯзҳои аввали ба арсаи сиёsat ворид шуданаш фаъолияти пурсамари ҳудро бо назардошти манфиатҳои миллӣ оғоз намуд. Дар он шабу рӯзҳо маҳз бо ранҷу заҳмати ў миёни нерӯҳои муқобил сулҳу созиш ба амал омад, ки ба ин часорату истеъоди Сарвари Давлат боис гардид. Дар замоне, ки Давлати Исломии Афғонистон дар ҳолати ҷанг қарор дошт, бори аввал барои мулоқот бо сарварони иттиҳоди муҳолифин ба Кобул сафар кард.

Ҳамин тавр Сарвари Давлат пешвои муттаҳид-кунандай миллат гардид ва тоҷиконро боз дар арсаи байналхалқӣ чун миллати дорои анъанаи беш аз ҳазорсола шинохтанд ва эътироф намуданд.

Солҳои истиқлолият мавқеи Тоҷикистон чун узви комилхукуки чомеаи ҷаҳонӣ, СММ ва субъекти муносабатҳои байналхалқӣ дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкам гардид.

Дар пойтаҳти Тоҷикистон-шахри Душанбе чорабинуҳои муҳим, аз ҷумла воҳӯрии сарони кишварҳои аъзои Иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ ва Саммити



сарони кишварҳои форуми Шанхай гувоҳи он аст, ки нуфузи байнамилалии Тоҷикистон тадриҷан меафзояд. Даастгирӣ ёфтани ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмонов дар бораи соли 2003-ро «Соли оби тоза» ва солҳои 2005-2015-ро даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт» эълон намудан ва аз ҷониби аксар кишварҳои ҷаҳон доир ба ин пешниҳодот қабул гардидани резолютсияи СММ далели афзудани эътибори Давлати тоҷикон дар сатҳи байнамилалии.

Робитаҳои гуногунсоҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои ҳамсоя, созмонҳои байнамилалии ҷаҳон молиявӣ густариш меёбанд. Ҳоло муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманӣ бо тамоми кишварҳои ҳориҷӣ барқарор гаштааст. Дар ин самт густариши муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамгириӣ бо кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои мустақил ҳамчун яке аз афзалиятҳои устувори сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон мебошад.

Таҳқими муносибатҳои ҳамаҷониба бо Федератсияи Россия манфиатбаш буда, он чун шарники боэътиҳоди стратегии Тоҷикистон боқӣ мемонад.

Ҳар як ҳалқу миллат орзуи онро дорад, ки ватанаш, мамлакаташ соҳибистиклол, озоду комилхӯкуқ ва бо дигар ҳалқу кишварҳои дунё ҳамешагӣ дар робита бошад. Агар имрӯз воқеъбинона бингарем, мебинем, аксари давлатҳои ҳурду бузурги олам ба орзуву ормонҳои ҷандинасраи хеш кайҳост, ки расидаанд. Вале, афсӯс, боз кам нестанд, он кишварҳое, ки то ҳанӯз ба мустақилияти комил, озодии воқеӣ нарасидаанд ва ҳамарӯза ҷаҳду талош ба он доранд, ки ба рӯзи фирӯзи соҳибистиклолӣ бирасанд.



Оре, истиқолият хар давлатро ба осонӣ мүяссар намегардад. Тоҷикистон низ то расидан ба ин рӯз монеа, мушкилиҳои зиёдеро паси сар кард. Ҳанӯз дар ибтидои истиқолияти худ ба зарбаҳои гарони ҷанги шаҳрвандӣ дучор омад, вале хирад ва андешаи фарзандони фарзонаи миллат боис шуд, ки дар Тоҷикистон ваҳдату ягонагӣ, ҳамдилӣ оқибат тантана кунад.

Дар оғози марҳилаи нави давлатдории тоҷикон таҷлил шудани 1100-солагии давлати Сомониён ва бунёд гардидан маҷмааи пуршукӯҳи шоҳ Исмоили Сомонӣ рӯйдоди муҳим буд. Ҳизмати бузурги Исмоили Сомонӣ дар он аст, ки ў суннатҳои давлатдории миллатро эҳё намудааст. Ҳоло нисфи кишварҳои олам истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият мешиносанд ва бо Тоҷикистон муносибати дипломатӣ барқарор кардаанд. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти Иттиҳоди давлатҳои мустақил, СММ, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории Шанхай ва як қатор созмонҳои дигар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати Тоҷикистон мебошад.

Солҳои истиқолият Тоҷикистон дар бахши иқти-  
садиёт ҳам ба комёбиҳои беназир соҳиб гаштааст. Бунёди  
роҳи оҳани Қўғонтеппа-Қўлоб, роҳи мошингарди Қўлоб-  
Қалъаи Ҳум мувофиқи нақша анҷом ёфтанд. Соҳтмони  
нақби Анзоб чун шоҳроҳи аср идома дошта, бинокорон  
қўшиш доранд, ки онро дар мӯҳлати қўтоҳтарин ба  
анҷом расонанд.

Ҳоло дар Ҷумҳурий бунёди нерӯгоҳҳои барқӣ бо-  
суръат идома дорад. Бунёди нерӯгоҳи Санѓтӯда бо  
иқтидори бузург имконият медиҳад, ки эҳтиёҷот нисбати  
барқ таъмин гардад. Ҳамзамон соҳтмони нерӯгоҳи  
барқии Рофун низ идома меёбад.



Яке аз дастовардҳои Истиқолият густариши робитаҳои берунӣ ба шумор меравад. Дар ин робита метавон аз таҳқиму пешрафти алоқаҳои гуногунсоҳа бо сойири кишварҳои ҷаҳон сухан ронд. Дар даврони истиқолият беш аз 280 корхонаи муштарак ташкил ёфт, ки онҳо дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми назаррас доранд. Муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои бузурги олам ИМА, Чин, Руссия, Ҳиндустон, Фаронса ва дигар давлатҳо инкишоф ёфта, даҳҳо корхонаҳои муштараке, ки дар заминай ин робитаҳо ба миён омадаанд, бори дигар аз мавқеи босазои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ дарак медиҳанд.

Корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин «Ришта» соли 1988 дар Ҳисор ташкил гардид ва дар коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва баҳусус татбиқи равандҳои ислоҳоти иқтисодӣ нақши муҳим гузошт. Ичрои саривақтии нақшаҳои истеҳсолӣ боиси он шуд, ки иқтидори иқтисодии корхона васеъ шуда, коргарон сари вақт бо маош таъмин гарданд. Ин ҷо муассисаи дар ҷаҳон машҳури итолиявию тоҷикии коркарди нахи пахтай «Ҷавонӣ»-ро низ метавон номбар кард. Корхона дар шаҳри Ҳучанд фаъолият дошта, дар ду баст кор мекунад. Коргарҷавонон баъди омӯзиши амиқ, таҷрибаи техникаи мусоир, ҳоло маҳсулоти хушсифат истеҳсол карда, ба хориҷа мебароранд. Дар вилояти Ҳатлон низ тайи солҳои Истиқолият як силсила корхонаҳои истеҳсолӣ аз нав ба фаъолият оғоз карданд. Корхонаи трансформаторбарории шаҳри Қўргонтеппа баъди дар давраи Истиқолият аз нав бо Руссия ҳамкории муштарак пайдо намудан, тавонист захираҳои дохилиро ба кор андохта, бо ёрии мутахассисони маҳаллӣ ба истеҳсоли трансформатору таҷхизоти хурди барқӣ, ки



имрӯз ахолӣ ба он эҳтиёчи зиёд дорад, оғоз кунад. Ҳамин тавр, афзоиши инвеститсияҳои хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи эътирофи сиёсати ислоҳоти иқтисодии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов аз ҷониби мақомоту ташкилоти байналмилалӣ мебошад. Дар тӯли солҳои Истиқлолият як силсила ҷорабинҳои муҳими фарҳангию илмии дорои аҳамияти байналхалқӣ баргузор гардианд. Аз ҷумла, таъсиси Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, ҷашнвораи Ҳазораи Фирдавсӣ, 680-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, 675-солагии Камоли Ҳуҷандӣ, 1100-солагии давлати Сомониён, ҷашнҳои Б. Ғафуров, М. Турсунзода ва гайра бо ширкати меҳмонони хориҷӣ далели ин гуфтаҳоянд.

Ҳамин тарик, Тоҷикистон тайи 15 соли мустақилият тавонист обрӯву нуғузи худро дар арсаи байналхалқӣ баланд бардошта, бо қӯшишу талошҳои Президенти Ҷумҳурӣ Э. Раҳмонов ва ҷонибдории мардуми кишвар аз сиёсати пешгирифтai ӯ сулҳу ваҳдати поянда ба даст орад, иқтисодиёти муосирро ривоҷ дихад ва рӯ ба асолати таърихиву фарҳангии хеш оварад.

Тайи солҳои Истиқлолият нисбати адабиёту фарҳанг, рушду нумӯи илму маориф тадбирҳои зиёде амалӣ шудаанд. Дар ин самт Президенти Ҷумҳурӣ Э. Раҳмонов аз ҳама бештар ба адабиёти бадей, эҷоду ҳунари адибон диққати хоса зоҳир намуданд.

Таваҷҷӯҳи Сарвари Давлат ба аҳли эҷод буд, ки дар Тоҷикистон нахустин шуда бо фармони Раиси Ҷумҳур маҳз ба фарзандони барӯманди миллат, адибон С. Айнӣ, М. Турсунзода унвони олии «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд. Ин иқдоми он аст, ки хизматҳои пуарзиши адибон дар роҳи ташаккули ҳудшиносии миллӣ, талқини



маърифати сиёсӣ, фарҳангӣ хамеша дар маркази дикқати Давлату Ҳукумати Ҷумҳурӣ қарор доранд. Президенти Ҷумҳурӣ Э. Раҳмонов дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат бори дигар атрофи бурду бохти адибон, асарҳои нав ва фаъолияти Иттифоқи нависандагон дар солҳои истиқолият суханронӣ намуда, аз ҷумла қайд намуд: **«Имрӯз барои хонанда асарҳое лозиманд, ки арзиши истиқолияти давлатӣ, ғояи худшиносии миллӣ, ватан-парастиву инсондӯстӣ, меҳнати ҳалолу зиндагии бошарафона, арзишҳои миллӣ ва умунибашариро талқин намоянд».**

Ҳамин тавр, Истиқолият нерӯбахши адибон гашта, бо қудрати бузурги созандагӣ асарҳои нав ба нав эҷод мешаванд. Асарҳое, ки рӯҳи замонро таҷассум карда, аз бунёдгарони замони нав, шуҷоату корнамоиҳои ниёғони барӯманди мо ҳикоят мекунанд.





## ПОНЗДАҲ СОЛИ ИСТИҚЛОЛ

Марҳабо, эй баҳори Истиқлол,  
Марҳабо, бар диёри Истиқлол,  
Пиру барно дар ин макон доранд  
Дидаи интизори Истиқлол.  
Дар дили мо муҳаббати миллат,  
Дар лаби мо шиори Истиқлол.  
Мешукуфад чаман-чаман дигар,  
Наҳли мо дар канори Истиқлол.  
Сояи ғам ба соя бардорад,  
Аз сари мо ҷанори Истиқлол.  
Ҳалки моро дигар ба по монад,  
Дасти Парвардигори Истиқлол.  
Ҳалки тоҷик ба ҳар кучо гардад  
Баъд аз ин баҳтиёри Истиқлол.  
Шоҳи мо бардаму саломат бод,  
Ӯ бувад ҳам мадори Истиқлол.  
Душмани мо дигар набитвонад,  
Қасди мо, аз фишори Истиқлол.  
Тоҷикистон шавад макони сур,  
Бо дафу ҷангӯ тори Истиқлол.  
Дорад ин дам ба арза Раҳмонӣ,  
Ҷону дилро нисори Истиқлол.

## ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИК

Ҷашни Истиқлоли тоҷик мешавад наздик,  
Ҷашни истиқболи тоҷик мешавад наздик.  
Сарзамини Тоҷикистон мешавад гулхез,  
Хонаҳои Тоҷикистон мешавад гулрез,  
Ҳам дару дарвозаҳои Тоҷикистон мешавад гулбез.



Күчаҳо аз тозагӣ оинаи рӯзанд,  
Лампаҳои барқ шабҳо шаҳрафрӯзанд,  
Осмониҳо назар бар сӯи мо дӯзанд,  
Осмониҳо зи мо ин баҳт омӯзанд.

Шаҳри мо оинабандӣ мешавад бо оини ҳалқаш,  
Мешавад аз нав ба ҳукми пешини ҳалқаш.  
Заҳр кай гардад дигар ҳар ҷуръаи обаш,  
Талҳ кай гардад дигар ҳар луқма дар ҳалқаш.

Ин кӯҳанмиллат, ки дар тан заҳми пур дорад,  
Ин кӯҳанмиллат, ки заҳмин ҳам тану ҷонаш,  
Ин кӯҳанмиллат, ки заҳмин аст вижданаш,  
Ин кӯҳанмиллат, ки заҳмин аст имонаш,  
Аз ҳама заҳми тану ҷонаш раҳой ёфт,  
Ҳам зи заҳми талҳи имонаш раҳой ёфт.

Ҳамзабони ман ба ҷашми худ зиё дорад,  
Дар забонаш баҳри рафъи дардҳояш мӯмиё дорад.  
Сӯи ҳамдигар табассумҳои гарму дилкушо дорад,  
Хона-хона, дил ба дил рафту биё дорад.

Сарзамини тоҷикон ғарқи ҷароғон мешавад дигар,  
Чӯл не,  
Ҳомун не,  
Боғу гулистон мешавад дигар.  
Қибла аз баҳри ғарибон мешавад дигар,  
Орзуи бенасибон мешавад дигар.  
Зодбуми Оли Сомон мешавад дигар.

Мекунад гул пора-пора Рашту Ҳатлонаш,  
Мешавад лаъл



Хора-хора қуллаи күҳи Бадаҳшонаш.  
Зар шавад ҷорӣ, ба ҷои реги дарёи Зарафшонаш.

Зӯҳра ҳайрони Душанбешаҳри мо дар осмон монад,  
Моҳ то субҳи сахар аз завқи дил дар қаҳқашон монад.  
Шамс ҳам дар хонаи мо ошён дорад,  
Ошён дар хонадони тоҷикон дорад.  
Хонаи мо хонаи маҳтобу ҳуршед аст!  
Хонаи мо хонаи армуну уммад аст!

Шоми талхи миллати овора ҳам бигзашт,  
Дардҳои ин дили садпора ҳам бигзашт.  
Понздаҳ шуд соли Истиқлоли ин миллат!  
Понздаҳ шуд соли истиқболи ин миллат!

Тифли миллат гарчи садҳо дарду дое дар  
чигар дорад,  
Бар алайҳи нотавонбинҳо самар дорад.  
Балки бо ҳуд аз барои рӯзи фардояш,  
Балки бо ҳуд аз барои шӯру савдояш  
Девони падар дорад.

Ҳаркӣ ў дар хотираш панди падар дорад,  
Бар ҳама коре зафар дорад.  
Тифли қӯҷак гашта по-по, рӯи по омад,  
Хеста, афтида ў обилапо омад.  
Гарчи Истиқлоли ўро понздаҳ сол аст,  
Ў ба ҳору зории садсолаҳо омад.  
Пас аз ин подории садсолаҳо омад.

Мардумаш аз ҳар қучо баргашта меоянд,  
Аз ғарibӣ мардуми саргашта меоянд.



Сарвари мо аз барои ин чадал дорад,  
Дафтари бахши гунаҳҳо дар бағал дорад.

Сарвари мо дар талоши амри Раҳмон аст,  
Ӯ нишони таҳту точи Оли Сомон аст.  
Аз қудумаш Тоҷикистон Тоҷикистон шуд,  
Балки ӯ худ Тоҷикистон аст.

Дар миёни шаҳри мо истода Фирдавсӣ,  
Дар миёни шаҳри мо гаҳвораи Сино.  
Дар фазои хонаи мо ҳазрати Ҳофиз,  
Дар фазои Тоҷикистон рӯҳи Мавлоно.  
Ҳайкали Исмоили Сомонӣ ин моро,  
Пойбарҷо, ҷои девори Бухоро,  
Буд Душанбешаҳри мо шаҳри Ҷанористон,  
Шуд Душанбешаҳри мо шаҳри Баҳористон.  
Ҳар ҷанораш ёдгоре аз ҷавонмардон,  
Ҳар гулаш аз гулшани рӯи ҷавонмаргон.  
Он ҷавонмардони нокоми ҷавонмарг,  
Он ҷавонмаргони бо номи ҷавонмард.  
Аз сари сабзе ба сабзӣ ёдгоре монд,  
Ҳамчун рамзи ифтихоре монд.

Понздаҳ солат муборак  
Баҳти Истиқоли тоҷик!  
Понздаҳ солат муборак  
Таҳти истиқболи тоҷик!





## ШАЙДОИ ИСТИҚЛОЛ БОШ

Бо Ватан ай тифл дар дунёи истиқлол бош,  
Андалеб астӣ агар шайдои истиқлол бош.  
Зиндагӣ аз килки истиқлол дорад ранги нав,  
Гар ту дехқонӣ бари саҳрои истиқлол бош.  
Ҳар лаби баста зи истиқлол гӯё мешавад,  
Гар зарир ҳастӣ, дило бинои истиқлол бош.  
Ҳар сари хам мешавад боло сӯй хуршеди нанг,  
Кильк дорӣ, дар паи иншои истиқлол бош.  
Гарду ҷанги чокариҳоро зи руҳ дур афканад,  
Тоҷ бар сар мекунад волои истиқлол бош.  
Қаъбаи умединоми поки истиқлол аст,  
Умрҳо ай тифл, зери шоҳи истиқлол бош.  
Аз ҷамағорон садои андалебон бишавӣ,  
Дар миҳан чун булбули гӯёи истиқлол бош.  
Боги ҷаннат дар ҷамағорони истиқлол ҷӯй,  
Ҳар кучоӣ, бо сари болои истиқлол бош.  
Дарси гаввоси биёмӯзу бирав бар сӯи мавҷ,  
Умрҳо дар синаи дарёи истиқлол бош.  
Бурҷи истиқлол хуршеди фалакро нур дод,  
Зери меҳри нури ӯ Мирзои<sup>1</sup> истиқлол бош.

## БОҒИ АНДАЛЕБОН

Чун парасту болафшон, Тоҷикистон  
Гирдат омад ҳар парешон, Тоҷикистон.  
Пок бинмудӣ ғубори ҷашми кӯрам,  
Ай табиби дардмандон, Тоҷикистон

---

1. Устод Мирзо Турсунзода дар назар аст



Аз хазонат ҳарфи дигар нест дар боғ,  
Гашт боғи андалебон, Тоҷикистон.  
Абри истиқлол рӯи ҳоки миҳан  
Мечаконад оби ҳайвон, Тоҷикистон.  
Халтаи пурбоди ту пур гашта аз сим,  
Саҳразорат шуд зарафшон, Тоҷикистон.  
Аз губори қарни беше карда тоза,  
Рӯҳи поки Оли Сомон, Тоҷикистон.  
Лоиқу Мӯъмин Қаноат, Гулназарҳо,  
Дар барат пири сухандон, Тоҷикистон.  
Чун ба рӯи доманат маъвои ман шуд,  
Серам аз як бурдаи нон, Тоҷикистон.  
Килки қисмат ҳар чи ҳоҳӣ, лек ҳастӣ-м  
Ҳаст гирди ин намакдон, Тоҷикистон.  
Сард бошӣ, гарм бошӣ бо ту ҳастам,  
Рӯи сангат роҳати ҷон, Тоҷикистон.  
Ҳар ки сардат гуфту рафти сӯи «Гармӣ»  
Мирад андар лозурристон, Тоҷикистон.





**Раҷабалӣ АҲМАДОВ**

## **РОГУН ШАРҚРО МУНАВВАР МЕКУНАД**

Пайгоми идома ёфтани кор дар нерӯгоҳи обии барқии Рогун моро ба ин шаҳри овозадор овард. Хиёбони марказии онро шиору лавҳаҳои «Барои бунёди нерӯгоҳ зарбдорона кор мекунем», «Шӯҳрати диёрамонро баланд мебардорем» зиннат медоданд. Одамон дар бар либосҳои идона ба мӯжассамаи баланди алюминии мунаққаш, ки рамзи дӯстӣ ва оғози соҳтмони нерӯгоҳро дошт, нигариста, якдигарро табрик мегуфтанд. Дар чеҳраҳои шукуфони онҳо осори ҳаёти осоишта, иттиҳоду бародарӣ, баҳту саодат ҳувайдо буд.

Ҳозирон ин рӯзи фирӯзро дербоз интизор буданд...

Ёд дорам: сӣ сол муқаддам дар собиқ дехаи Ҷӯшон (аз гояти гармӣ ин маҳалро чунин ном бурдаанд), ҷамъомади ботантана барпо гардид. 27 сентябри соли 1976 буд он рӯз. Офтоб дурахшон. Пас аз суханрониҳои намояндагони шаҳрҳои гуногуни Иттифоқи Шӯравӣ сангӣ аввалини соҳтмон гузошта шуд. Аз ин иқдоми начиб ҳозирон якдигарро ба оғӯш гирифта, табрику таҳният мегуфтанд.

Намояндагони аҳбори омма шаҳри ояндаро дар оғӯши кӯҳҳо, талу теппаҳо, лаби баҳр чун шаҳри афсонавӣ, сарбанди нерӯгоҳро дар дунё аз ҳама баланд, иқтидори истеҳсолии солонаи нерӯи барқро беш аз 13 миллиард киловат-соат ба қалам медоданд.

Ин гуфтаҳо, навиштаҳо дар назари баъзеҳо муглақ менамуданд. Бовар намекарданд, ки дар чунин як гӯшай дурдасти кӯҳистон иншооте бунёд мешавад гӯш



нашунида, чашм надида. Аммо баъди он ки бинокорони гулдасту олиҳиммат миён баста, дили кўҳро шикофтанду садои мошинҳои азамат ба осмон печид, боварӣ ҳосил намуда, ҳамфир шуда гуфтанд: «Ҳиммат баланд дор, ки мардони рӯзгор, аз ҳиммати баланд ба чое расиданд».

Рофун соҳтмони зарбдори умумииттифоқӣ эълон гардид. Халқҳо ва миллатҳои гуногун зери шиори «Эстафетаи коргарӣ» бо мақсади тезонидани суръати соҳтмон корро дар ду-се баст ташкил намуданд. «Эстафетаи коргарӣ» фишанге шуд, ки бинокорони шаҳрҳои гуногунро дар бунёди нерӯгоҳҳои азими Тоҷикистон-Нораку Роғун муттаҳид соҳт, ба дӯстӣ ва дастгирии яқдигар даъват намуд. Тартиб додани лоиҳаи онро олимону мутахассисони шаҳри Тошканд ба зимма гирифтанду таъмини масолеҳи бинокорию таҷхизотҳои техникии онро коргарони шаҳрҳои Маскав, Минск, Харков, Свердловск, Алма-Ато.

Натиҷаи чидду ҷаҳди якҷоя ва ташкили дурусти кор буд, ки шаҳри Роғун дар муддати кўтоҳ қомат афроҳт: дар маркази он ба миқдори 115 ҳазор метри мураббаъ биноҳои бисёрошёнаи истиқоматӣ, истеҳсолӣ, боғча, яслӣ, мағоза, ошхона, мактаб соҳта ба масофаи 26 километр нақбҳои обгузару мошингард соҳта шуданд. Шаҳр ободу зебо шуда, шукӯҳу шаҳомат пайдо мекард.

Аммо, баъд, нафароне хостанд, ки баландии сарбанд ва сатҳи баҳр паст карда шавад. Ин зарбаи саҳте шуд ба кори бинокорон. «Ба болои сӯхта намакоб» дар ҷумҳурӣ ҷангӣ шаҳрвандӣ сар заду кӯрдилон даст ба горат заданд. Андеша накарданд, ки бо ин амали хеш теша ба решай хеш мезананд.



Модари чонсӯзи диёр Нигор Раҳмонова, ки умри хешро дар кори таълиму тарбия сарф карда, талхихои зиндагиро чашида, ба камоли пири расидааст, аз гузашта ёд мекард:

— Соли 1936 интернати омӯзгории шаҳри Душанберо хатм карда, ба кори таълиму тарбия оғоз намудам. Он вақт шумораи муаллимон ангуштшумор буд. Ҳамроҳи Аваз Ҷамилов, Ҷойлоб Ятимов, Нусрат Юсуфов, Азиз Ҳочаев, Ҷунайд Пахлавонов ва боз чанде дигарон пои пиёда аз деха ба деха рафта, ба шогирдон хату савод меомӯҳтем. Баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ зиндагӣ рангу таровати нав гирифт: хонаҳои ҳозиразамон, роҳҳо, мактабҳо бунёд ёфтанд. Дар собиқ ноҳияи Обигарм, ки то солҳои панҷоҳум ягон мактаби миёна вучуд надошт, дари чандин мактабҳои миёна, ҳафтсолаю ибтидой ба рӯи фарзандони мардум кушода шуд.

Холай Нигор аз пешравиҳо қисса карда, лаҳзае чанд даст ба домани андеша зад. Сипас аз ҳодисаҳои ба сари миллат омада ва қашол ёфтани соҳтмони нерӯгоҳ афсӯс xӯрда гуфт:

— Агар ГЭС-и Роғун сари вақт соҳта, ба истифода дода мешуд, олам гулистон мешуд...

— Аз рӯи маълумотҳо, — изҳор намуд муовини директори мудирияти НОБ-и Роғун Шамсулло Маҳмадаминов,—агар ду агрегат ба кор дарояд, илова ба пардоҳти маоши бинокорон тамоми ҳароҷотҳо пӯшонда мешавад.

— Шукр,— ҳамфирӯз шуда гуфтанд дигарон,— мардуми мо даст ба бунёдкорӣ зада, ба натиҷаҳои назаррас ноил шуда истодааст. Бойси ифтихор аст, ки сарвари давлатамон Эмомалий Раҳмонов нақби Анзоб, нерӯгоҳҳои Сангтӯда ва Роғунро иншоотҳои муҳими



асри XXI номида, сохтмони онҳоро зери назорат қарор додааст.

Моҳи май соли 2002 ба нависанда Равшани Ёрмуҳаммад мұйассар гардид, ки ҳамроҳи Президенти кишвар Э.Ш. Раҳмонов ба шаҳри Роғун биёяд.

Вай пас аз тамошои нерӯгоҳ ва шаҳр аз таассуроти сафараш чунин ҳикоя кард: «Муаллимे бо як шиша шир ба дарс медарояд ва шишаи ширро рӯи миз мегузорад. Талабаҳо ҳайрон мешаванд, ки ин шиша ба дарси онҳо чӣ иртибот дорад.

Муаллим пеш аз оғози дарс тирезаро кушода, шишаи ширро ба берун мепартояд. Шиша мешиканад ва шир мерезад. Сипас рӯ ба хонандагон оварда мегӯяд:

— Кӣ рафта шир ва шишаро меорад?

Хонандагон тааччуб карда мегӯянд:

— Шиша шикаст, шир рехт, онро чӣ тавр меорем?

Муаллим мегӯяд:

— Ана дидед, мову шумо сари иштибоҳ ҳарчанд нолем ҳам, кор пеш намеравад. Афсӯсхӯриҳо бефоида. Коре кунем, ки оянда шиша нашиканад, шир нарезад.

— Аз кӣ нолем, ба Роғун аҷнабие наомада, худ ба дасти худ онро ҳароб кардем...

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонов дар воҳӯрӣ бо сокинони шаҳр чунин изҳор намуд: «Ба шарофати ГЭС шаҳри шумо дар тамоми дунё машҳур аст. Бисёр шаҳрҳои калон ва ҳатто қадимро дар хорича намешиносанд. Ба сохтмони ин ГЭС кишварҳои бузурги ҳамсоя, аз ҷумла Қазоқистон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Хитой таваҷҷӯҳ доранд.



ГЭС-и Рогун ба як миңтакаи бузург қувваи барқ медиҳад. Аҳолӣ соҳиби касб ва кор мешаванд. Нури барқи он Шарқро мунаввар мекунад».

Воҳӯрии сарвари давлат ба мардум пару бол баҳшид. Мо дар сӯҳбат бо одамони касбу кори гуногун дарёфтем, ки онҳо ба оянда боварии калон доранд. Рогун гуфта, баҳри дамон, гунҷоишаш 13,3 миллиард метри кубӣ об, шодоб шудани ҳазорон гектар заминҳои ташналаб, аз маводи кишоварзӣ ғанӣ гардидан бозору дӯконҳо, аз қувваи истеҳсоли барқи арзони он ба кор даромадани садҳо корхонаҳои саноатӣ, бо ҷои кор таъмин шудани ҳазорон одамонро дар назар доранд. Барқ гуфта нафту газ, ангишт, боловавии босуръати илму фарҳанг, баланд гардидан дараҷаи хизмати маданий-маишии мардумро мефаҳманд.

Тай солҳои охир Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергетикаи ҷумҳурӣ кӯшишҳои зиёде ба ҳарҷ доданд, то ки соҳтмони барои ҷумҳурӣ ҳаётан муҳим-нерӯгоҳи Рогун идома ёбад. Нихоят 16 октябри соли 2004 байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва яке аз бузургтарин ҷамъияти саҳҳомии дунё «Русский алюминий» (РУСАЛ) созишинонай ҳамкорӣ ба имзо расид. Тарафҳо ўҳдадор шуданд, ки аз 1 январи соли 2005 то 31 декабри соли 2009 марҳилаи аввали соҳтмони нерӯгоҳи Рогунро бо бакорандозии ду агрегат бо иқтидори 4 млрд квт- соат дар як сол амалӣ месозанд.

1 февраляи соли 2005 ширкати «Русал» ва Вазорати энергетикаи Тоҷикистон, ширкати олмонии – Ламай-Германия-ро ба сифати паймонкор (пудратҷӣ) барои омода соҳтани лоиҳаи техникий-иқтисодии бонкӣ барои соҳтмони навбати аввали нерӯгоҳи Рогун интихоб карданд.



«Русал» инчунин ўхдадор шудааст, ки ба соҳтмони заводи нави коркарди алюминий дар вилояти Ҳатлон 560 млн доллар мегузорад.

Ин ҳама аз азму талоши Президенти кишвар Эмомалий Раҳмонов шаҳодат медиҳад,- изҳор намуд намояндаи ширкати «Русал» дар шаҳри Роғун Сайдал Раҳимов ва сармуҳандиси мудирияти соҳтмони НОБ-и Роғун Сироҷиддин Мирзоев.—Мардум аз чунин ғамхорӣ шукргузоранд.

Шукронай давру замони осоишта ва давлати соҳибистиклол мекунанд, ки ҷароғи умеди онҳоро аз нав фурӯзон месозад.

Муаллифи ин сатрҳо бо амри тақдир аз ибтидои соҳтмони нерӯгоҳи Роғун то имрӯз шоҳиди ҷамъомаду воҳӯриҳои бисёре будам. Ҳабару мақолаҳои зиёдеро аз рӯзномаҳо хондам. Ақидаҳо гуногун буданд: яке ин нерӯгоҳро иншооти нотамом арзёбӣ мекарду дигаре ба ояндаи Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон некбинона назар андохта, «Роғун албатта бунёд мешавад» мегуфт.

Инак, он рӯз фаро расид: 26 сентябри соли 2005. Соат 8-и пагоҳӣ. Бо вуҷуди он ки то оғози ҷамъомади ботантана ҳанӯз вақт бисёр буд, мактаббачаҳо ду тарафи роҳ қатор истода, гулафшонӣ мекарданд.

Анбӯҳи одамон ба хиёбони маркази шаҳр ҳозир шуда, омадани меҳмонони олиқадрро интизорӣ мекашиданд.

Ҳаво абрӣ буд. Ягон-ягон донаҳои борон ба замин мечакид, аз омад-омади фасли зимистон дарак медод.

Ниҳоят дар осмон ҷарх болҳо чун кабӯтарон пайдо шуданду баъди чанде ба замин нишастанд. Меҳмонон фуруд омаданд. Байни онҳо Президенти кишвар Эмомалий



Раҳмонов қадам мезад. Гулдухтарони кўҳистон онхоро бо нону намак истиқбол намуда, «хуш омадед, нури дидা, точи сарп» гуфтанд мекъомнавозона.

Пеш аз воҳӯйӣ бо сокинони шаҳр Эмомалӣ Раҳмонов ҳамроҳи мекъомонон аз нақбҳои обпарто, нақби зери сарбанд, бинои агрегатҳо дидан карда, ба бинокорони гулдаст ҳамду сано хонданд.

Пас аз шиносоӣ бо нерӯгоҳ Сарвари давлат ҳамроҳи вазири энергетика ва саноати Федератсияи Россия Виктор Христенко, сафири фавқулодда ва муҳтори Россия дар Тоҷикистон Рамазон Абдулатифов, раиси Шӯрои директорони чамъияти саҳҳомии «Русал» ва вазири энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вориди майдони марказии шаҳр гаштанд. Ин ҷо рамзи «Русал» пудратчии асосии соҳтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки аз фулизии нуқрагун бунёд ёфта буду дар он байракҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ҷило медоданд, дикқати ҳозиронро ба ҳуд мекашиданд.

Сипас лаҳзаи буридани лента, ки аз саршавии соҳтмони нерӯгоҳ дарак медод, оғоз ёфт. Садои пурмавчи қарсак ба осмон печиду абрпораҳои болои шаҳр пароканда шуданд. Офтоби оламтоб аз нав шӯълапошӣ кард.

Президенти кишвар бо қадамҳои устуворона ба минбар баромад.

Аз дастовардҳои ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон, захираҳои энергетикаи он, мардуми соҳиб-фарҳангӣ тоҷик ва дӯстии ҳалқҳо ҳарф зада, ҳозиронро бо ин рӯзи сарнавиштсоз табрик кард.

— Имрӯз, 26 сентябрро ҳеч гоҳ аз хотир набароред!-изҳор дошт Президент.



Ин рӯз натанҳо ба мардуми шаҳри Роғун, балки барои тамоми мардуми Тоҷикистон низ ид аст, фаромӯш-нашаванд аст.

Ҳозиронро ба оғози кори соҳмон вазири энергетика ва саноати Россия Виктор Христенко, раиси Шӯрои директорони Ҷамъияти саҳҳомии «Русский алюминий» Олег Дерипаска табрик намуданд.

Рӯзи неки таърихӣ, рӯзи фарҳунда ва дилафӯз буд 26 сентябр барои ҳамагон. Шоду хандон буданд онҳо. Банда ба ҷеҳраи шукуфони онҳо нигариста, дастовардҳои солҳои охирро баркашида, дуои пирони рӯзгордишаро шунида, шукри он мекардам, ки Ҷумҳурии соҳибистиклол дорему сарвари ғамҳор ва хирадманд.





## **ҚАСИДАИ МЕҲАН**

Ибтидои ҳастиям, эй Механам,  
Иртиқои ҳастиям, эй Механам.

Шири модар, ки ғизош аз меҳри туст,  
Шуд ғизои ҳастиам, эй Механам.

Файз аз файзи ту дар хони падар  
Шуд бақои ҳастиам, эй Механам.

Шуд зи ишқат ишқи ман дар дил зиёд,  
Дилрабои ҳастиам, эй Механам.

Аз ту меҳри оламе дар ман фузуд,  
Чун сафои ҳастиам, эй Механам.

Он чи қимат буд аз ту ёфтам  
Ман барои ҳастиам, эй Механам.

Шӯҳрату овозаат шуд шаҳпаре  
Бар ҳумои ҳастиам, эй Механам.

Парниён шуд регу сангю хори ту  
Зери пои ҳастиам, эй Механам.

Додам оро дилбари меҳри туро  
Бо қабои ҳастиам, эй Механам.

Нашканам бо ту, ки меҳрат гаштааст  
Мӯмиёи ҳастиам, эй Механам.



Хоки ту равшангари чашми дилам,  
Тўтиёи ҳастиам, эй Механам.

Шеъри Мирзои ту андар гўши даҳр  
Шуд садои ҳастиам, эй Механам.

Ахтарони қаҳрамонмардони ту  
Шуд чилои ҳастиам, эй Механам.

Чашми дил аз чор сўе сўи туст  
Иртифои ҳастиам, эй Механам.

Шиквае аз ту рано бинам агар  
Норавои ҳастиам, эй Механам.

Аз ту сар печам, сарам бишкаста бод  
Дар сарои ҳастиам, эй Механам.

Аз навои рудат ар н-оям ба завқ  
Бенавои ҳастиам, эй Механам.

Месароям ман суруди ҳастиат,  
Дар ҳавои ҳастиам, эй Механам.

Саҷда орам бо дуои неки ту  
Бар худои ҳастиам, эй Механам.

Дар ту — дар чаннат шумурдан хешро  
Муддаои ҳастиам, эй Механам.

Ҳаст баски ҳастиам аз ҳастиат,  
Ман ризои ҳастиам, эй Механам.



*Нуриддини АМРИДДИН*

## **ҲАМДАРДУ ҲАМРОЗ**

Кистам ман? Тифлаки парвардаи нозат, Ватан,  
Ҳамдаму ҳамқисмату ҳамдарду ҳамрозат, Ватан.

Риштаи умрам бувад пайванд бо номи хушат,  
Торҳои сози дил ҳамҷӯр бо созат, Ватан.

Офтоби бахти ман аз доманат сар мекашад,  
Чони ман бодо фидои сехру эъчозат, Ватан.

Ҳар қучо бошам, маро ёди ту аз худ мебарад,  
Бишнавам аз дуриҳои дур овозат, Ватан.

Табъи ман аз меҳри ту ҳар дам равонӣ мекунад,  
Мешавам чун андалеби нағмапардозат, Ватан.

Ман ба рағми ҳасми бадҳоҳат, агар лозим шавад,  
Дар само пар мекашам монанди шаҳбозат, Ватан.

Кистам ман? Вориси имрӯзу фардои туам,  
Дар қаламроҳи сухан гардида сарбозат, Ватан.

Рӯзи Истиқололи ту оғози умри тоҷик аст,  
Ҷовидон бодо ба олам файзи оғозат, Ватан.

## **ТОЧИКАМ**

Не шимолӣ, не ҷанубӣ, эй азизон, тоҷикам,  
Аз табори покзоди Оли Сомон, тоҷикам.



Чор қутби Тоҷикистон хонаи меҳри ман аст,  
Ҳар кӯҷо бошам дар ин марзи ниёғон, тоҷикам.

Решапайвандам чу нахли сабз дар ин марзу бум,  
Ғунчай бишкуфттарӯйи боди армон, тоҷикам.

Нур мегирад ду ҷашмам аз гули рӯйи Ватан,  
Нури имони ман аст, бо нури имон тоҷикам.

Қаъбаи иқболу баҳти ман бувад ин ҳоки пок,  
Мекунам умре тавофаш аз дилу ҷон, тоҷикам.

Кистам ман дар канори ин замини мардҳез,  
Нури уммеди дили уммедин, тоҷикам.

Ороиёиҷавҳарам, точи шараф дорам ба сар,  
Ворисе аз дудмони тоҷдорон, тоҷикам.

Дар ҳама олам Ватан яктост, чун модар ба ман,  
Тифли домони вафои Тоҷикистон, тоҷикам.

## ДИЁРИ ОРИЁ

Тоҷикистон, эй диёри Ориё,  
Чун нигине дар канори Ориё.

Дар дили таърихи ин ҳоки қӯҳан,  
Монда ҳамчун ёдгори Ориё.

Синаи пуроташи Машриқзамин,  
Қалби пуршӯру шарори Ориё.



Гулшани рангини армону хавас,  
Хусни зебои баҳори Ориё.

Аз гули рухсораи ту бишканам,  
Ҳар кучо бошам хумори Ориё.

Хиттаи меҳру вафои тоҷикон,  
Решапайванди табори Ориё.

Гӯшае аз равзаи сабзи биҳишт,  
Қитъае аз нангӯ ори Ориё.

Сабт гашта номи ту бо ҳарфи зар,  
Дар китоби рӯзгори Ориё.

Човидон пояндаву фархунда бош,  
Ай Ватан, андар мадори Ориё.

## **ҒАЗАЛСОЗИ ВАТАН**

Ай Ватан, ман ҳамдами рози туам,  
Наҳлаки сабзи сарафрози туам.

Ҳар кучо бошам канори ин ҷаҳон,  
Тифли поки домани нози туам.

Хусн мегирад зи рӯят рӯйи ман,  
Дар баҳори хусн анбози туам.

Андаруни сина то дил метапад,  
Ҳамнафас бо нағмаю сози туам.

Эй, ки болу пар ба ман бахшидай,  
Волаву шайдои эъчози туам.

Дар фазои бахту иқболи баланд,  
Шоҳини дар авчи парвози туам.

Дар гулистони вафою ишқи пок,  
Андалеби нағмапардози туам.

Дар китоби ҷовидони зиндагӣ,  
Умр то бошад ғазалсози туам.



## МУНДАРИЧА

### Мехмон Баҳти

Чавонмард омад ба тахту ба тоҷ.....4

### Мӯъмин Қаноат

Роҳи абрешим.....19

Оини ваҳдат.....21

### Гулназар

Нозиш.....22

Панҷакент .....

Шукронা .....

Зинда бош.....25

Хонаи инсон .....

### Гулруҳсор

Ориёно.....27

Ворис .....

Ватандор .....

Решапайванд.....33

Таронаи муҳаббат .....

### Абдулҳамид Самад

Роҳи шараф.....36

### Сафармуҳаммад Айобӣ

Истиқлол.....47

Суруди Тоҷикистон.....48

Тоҷи ман .....

Сардафтари оғоқ .....

Ишқро пеши ман оред.....51

Бирақсад.....52

### Ҳакназар Ғоиб

Таҳтгоҳи ниё.....53

Файзи фазл.....—

Модари Қӯлоб .....

Таронаи ориён.....54

Тоҷи Истиқлол .....

Ёрони вафо .....

Тоҷикистон .....

### Сайидалий Маъмур

Туро болонишин кардам .....

Роҳи ағбаҳо.....—

Фазали истиқбол .....

Суруди точикони ҷаҳон.....	60
Рубоиёт.....	62
<b>Саттор Турсун</b>	
Вичдон агар бедор аст.....	65
<b>Аскар Ҳаким</b>	
Шеъри Ватан .....	88
Суруди фардо .....	89
Сангি ман – алмос ( <i>Пора аз манзума</i> ).....	92
<b>Камол Насрулло</b>	
Хок агар бар захм дармон аст .....	95
Мулки чонон .....	96
Эй ҳамдиёр.....	97
Замини эътиқод .....	99
Суруди Душанбе .....	—
Симои Ватан.....	100
Ёди Ватан.....	101
<b>Рахмат Назрӣ</b>	
Офарин.....	103
Эҳё .....	—
Таблакбозӣ .....	104
Рӯ ба қибла .....	—
Рахнавард.....	105
Ниёиш .....	—
<b>Муҳаммад Фоӣ</b>	
Ватанро дӯст медорам .....	107
Олами афсона .....	108
Ватандорӣ .....	109
Мағхум .....	110
<b>Кароматуллоҳи Мирзо</b>	
Пайванди роҳҳо .....	111
<b>Бобо Ҳочӣ</b>	
Пешай ман .....	125
Дашти Кокул .....	—
Сарзамини оли сомон .....	126
Хандаи баҳт .....	127
<b>Алӣ Бобоҷон</b>	
Аз Шкев – Зигар ба баҳру бар .....	128
<b>Басир Расо</b>	
Дидай ибрат кушо.....	136

Мулк-мулки мост .....	139
Самари озодӣ .....	140
Қитъа.....	—
<b>Курбон Восеъ</b>	
Рукне аз сиёсати байналмилалии Президент .....	141
<b>Махмадалишоҳи Ҳайдаршо</b>	
Ҳарфи Ватан.....	154
Суҳан дар ситоиши меҳан .....	155
Роҳи ваҳдат.....	156
Чехраи миллат .....	157
<b>Салимшо Ҳалимшо</b>	
Қуллаи Арманд.....	159
<b>Хадиса</b>	
Суруди ваҳдат.....	166
Тоҷикистон .....	—
Эй Душанбе .....	167
Магӯ .....	168
<b>Баҳтиёр Муртазо</b>	
Нақби Анзоб – дарвозаи васлгар .....	170
<b>Хоҷӣ Мурод</b>	
Ушшоқи Анзоб.....	187
Нақбан.....	—
Фазали нақбанон .....	189
Рубоиёти Майхӯра .....	190
Рубоиёти Уштурагба.....	191
<b>Ширин Бунёд</b>	
Ҳафт бурҷи Тоҷикистон .....	193
Ваҳдат дар остонаи Дарвоз.....	194
Чашни Истиқлол .....	195
<b>Одина Мирак</b>	
Имрӯз – шуо, фардо офтоб .....	196
Сари Пулак.....	197
Шаҳри Рогун .....	—
Шабҳои Рогун .....	199
Майдон.....	200
<b>Холназар Мухаббатов</b>	
Файзи Истиқлол .....	201
<b>Атахон Сайфуллоев</b>	
Маҳбуби ҷаҳон .....	223

<b>Низом Қосим</b>	
Пайгоми пайванд ( <i>силсила</i> ) .....	229
<b>Ато Ҳамдам</b>	
«Киштие соҳтем аз накӯкорӣ» .....	242
<b>Доро Начот</b>	
Ориёно.....	248
Кабӯтар ва ҳумо.....	251
<b>Чамолиддин Тошматов</b>	
Муборакқадам.....	255
<b>Зулфия Атой</b>	
Соли 2006.....	270
Душанберо шудам пазмон .....	271
Ганҷвар .....	272
Эҳдо ба Хучандшаҳр .....	273
Оли сомон, оли тоҷик.....	—
Тоҷикистон .....	274
<b>Шаҳрияи Адҳамзод</b>	
Ниёиш .....	276
Санои Истиқлол .....	—
Ба истиқлоли меҳан саҷда орем.....	277
Тоҷикистон .....	278
Оли Сомон .....	279
Истиқлоли тоҷик .....	280
<b>Ҳикмат Раҳмат</b>	
Тулӯъи хирад ( <i>манзума</i> ).....	281
<b>Равшани Ёрмуҳаммад</b>	
Роҳ ба сӯи нур .....	299
<b>Норинисо</b>	
Тоҷикем.....	314
Дард.....	—
Чор газал. ....	315
<b>Мирзо Файзали</b>	
Бо Ватан бошем .....	318
Модари ҷони манӣ, эй Ватанам .....	319
Ҷоннисор.....	—
Агар аз дасти ман ояд .....	320
Қаноат .....	321

<b>Парда Ҳабиб</b>	
Инъоми озодӣ.....	322
Ҷӯбум.....	323
Ватан .....	—
<b>Ато Мирҳоҷа</b>	
3800 метр – корнамой .....	324
<b>Нуруллоҳи Ориф</b>	
Тоҷикистон .....	335
Ватан .....	336
Таронаи ваҳдат.....	337
Пайвастон .....	338
Сипоснома .....	—
<b>Шералӣ Мӯсо</b>	
Роҳи биҳишт .....	340
<b>Лаъчбуан Мирзоҳасон</b>	
Зиндагонӣ ёфт тавлиди дигар.....	357
Роҳи ормонҳо .....	358
<b>Маҷид Салим</b>	
Истиқбол аз Истиқдол.....	360
<b>Ҳидоятуллоҳ Раҳмонӣ</b>	
Понздаҳ соли Истиқдол .....	367
Истиқтоли тоҷик .....	—
<b>Лутфишоҳи Додо</b>	
Шайдои Истиқдол бош .....	371
Боғи андалебон .....	—
<b>Раҷабалӣ Аҳмадов</b>	
Роғун Шарқро мунаvvар мекунад .....	373
<b>Абдусаттори Раҳмон</b>	
Қасидаи Механ.....	381
<b>Нуриддини Амриддин</b>	
Ҳамдарду ҳамрӯз.....	383
Тоҷикам .....	—
Диёри Ориё .....	384
Фазалсози Ватан .....	385

# 15

## БАҲОРИ ИСТИҚЛОЛ

(*Мачмӯаи насрӯ назм*)

Мусаввир	<b>У. АШУРОВ</b>
Муҳаррири	
ороиш	<b>A. МУҲАММАДИЕВ</b>
Муҳаррири	
саҳифабандӣ	<b>M. САИДОВА</b>
Тарроҳ	<b>Ф. РАҲИМОВ</b>
Хуруфчини	
компьютерӣ	
ва мусаххех	<b>P. АТОЕВА</b>

Ба матбаа 03.07.06 таҳвил гардид. Чопаш 18.07.06 ба имзо расид. Андозаи  $84 \times 108 \frac{1}{2} \text{ см}$ . Коғази оғсет. Хуруфи адабӣ. Ҷузъи нашрию хисобӣ 12,75. Адади нашр 600 нусха. Супориши №43/06.

Нашриёти «Адиб»-и Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734018, ш. Душанбе,  
кӯчаи Н.Қаробоев, 17 а.

Дар матбааи нашриёти «ҶҶОД» чоп шудааст.  
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.  
Тел.: 221-95-43. E-mail: ejodfir@mail.ru.